

Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК

(Ибтидои асрҳои миёна)

Синфи 6

Китоби дарсӣ барои
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри IV

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2022

ТДУ (УДК) 373. 167. 1 (072)
ТКБ (ББК) 63.3 (2 Точик) Я 73 + 74.263.1
Я-95

Я-95. Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ. Таърихи ҳалқи точик (Ибтидои асрҳои миёна). Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2022. – 232 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда низ ин китоб ҳамин гуна зебову ороста ба дасти додару хоҳарони шумо бирасад ва онҳо ҳам аз он истифода баранд.

Чадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ПЕШГУФТОР

Таърихи ибтиди асрҳои миёна аз асри III то асри VIII милодиро дар бар мегирад. Дар таърихи халқи тоҷики ин давраҳо дигаргунуҳои мухими сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба амал омадаанд.

1. Аввалан, дар ин давра ҷомеаи гуломдорӣ ба ҷомеаи дехқонӣ (феодалий) иваз мешавад. Сабабаш он буд, ки дар тӯли мавҷудияти бисёррасраи худ дар ҷомеаи гуломдорӣ номувоғиҳои зиёде дар соҳтори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ ба вучуд омада, муқобили якдигар амал мекарданد ва бо мурури замон соҳти навро ба вучуд оварданд. Соҳти дехқонӣ аз ҳар ҷиҳат нисбат ба гуломдорӣ беҳтар ва пешқадамтар буд.

Барои чӣ мо соҳти дехқонӣ мегӯем? Дар таърихи замони шӯравӣ ин давра ва соҳторро феодалий мегуфтанд. Вожаи феодалий аз забони лотинӣ гирифта шуда, маънояш дорандай замин, об, пул, мол (чорво) ва гайра мебошад. Дар таърихи Аврупои Фарбӣ (Олмон, Фаронса ва Англия) дорандай заминро феодал мегуфтанд, ки ба хизматчиён, хусусан ҳарбиён, тухфа мешуд ва он меросӣ аз насл ба насл мегузашт.

Мардуми тоҷик-ориёҳҳо дар ибтиди асрҳои миёна табакаи заминдор, давлатмандони бузургро дехқон меномиданд. Дехқонон замини зиёд, дехаҳо, рамаи ҷорро ва обу конҳо доштанд. Дехаҳо бо одамонаш дар ихтиёри дехқон буданд ва ба манфиати он кор мекарданд. Яъне дехқони ибтиди асрҳои миёна мағхуми пурраи истилоҳи «феодал»-и аврупоиро ифода мекунад. Калимаи «дехқон» ба маъни ашроф, ориённажод, шоҳзода, тоҷик низ истифода шудааст. Масалан, устод Фирдавсӣ мегӯяд:

*Зи гуфтори дехқон кунун достон
Бипайвандам аз гуфтаи бостон.*

Дар ин мисраъҳо дехқон ба маъни этникӣ – халқ, миллат ва тоҷик омадааст. Яъне достон аз таърихи шоҳон дар назар дошта шудааст.

Ҳамин тавр, мо ба ҷойи вожаи «феодал» калимаи дар забони тоҷик маълум – дехқонро истифода мекунем. Дар ивази вожаи дехқони кунунӣ калимаи қишоварз истифода мешавад.

Дар таърихи Аврупо (дар Рум) соҳти гуломдорӣ дар асри V милий бар асари шӯришҳои бисёррасра ва ҳуҷуми қабилаҳои гуногун аз шарқу шимол барҳам ҳӯрд.

2. Дар Тоҷикзамин (Ориёзамин) соҳти гуломдорӣ дар натиҷаи суст шудани ҳукумати марказӣ ва аз итоати вай баромадани

вилоятҳо ва мустақил шудани онҳо барҳам ҳўрд. Яъне вилоятҳои бузург оҳиста-оҳиста аз итоати ҳукумати марказӣ баромада, худро мустақил эълон карда, сабаби барҳам ҳўрдани давлати гуломдории Портҳо – Ашкониён дар Тоҷикзамини Фарбӣ шуданд. Дар вилоятҳои чудошуда гуломон озод буданд, қувваҳои асосии истеҳсолири кишоварзони озод ташкил менамуданд. Ҳамин тавр, дар таърихи мо бо роҳи осоишта аз асри III милодӣ соҳти гуломдорӣ ба дехқонӣ иваз шудааст.

Дар Тоҷикзамини Шарқӣ, ки ба он вилоятҳои Фарғона, Ҳафт-рӯд, Кошгари Хутан, Зобулу Кобул, Чоч, Истрравшан, Суғд, Боҳтар, Марв ва Ҳоразм дохил мешуданд, дар асри II пеш аз милод ба чойи давлати гуломдории Юнону Боҳтар империяи Кушониён барқарор гардид. Кушониён аз кӯчиёни озоди сахронавард иборат буданд ва ба соҳти гуломдорӣ хеле кам ошно буданд. Замин дар дасти кишоварзони озод буд ва дар доҳили давлати Кушониён соҳтори кишоварзони озод оҳиста-оҳиста аз унсурҳои гуломдории классикий дур шуда, ба ҷомеаи дехқонӣ-феодалӣ мегузарарад. Бояд арз кард, ки шакли гуломдории классикии Рум ва Юнон дар Ориёзамин набуд ва юнониён онро ҷорӣ карда натавонистанд.

Ҳамин тавр, дар асри III милод соҳти гуломдорӣ дар натиҷаи ин-кишофи қувваҳои истеҳсолӣ ва номутобиқ шудани соҳти иҷтимоӣ ба дехқонӣ иваз мешавад. Ин яке аз ҳусусиятҳои таърихии ҳалқҳои Шарқ, аз ҷумла ҳалқи тоҷик, мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки бештари ҳалқҳои ҷаҳон соҳти ҷомеаи гуломдориро аз сар нагузаронидаанд. Онҳо бевосита аз ҷомеаи ибтидой ба ҷомеаи синғӣ – дехқонӣ-феодалӣ гузаштаанд.

Соҳтори ҷамъияти гуломдориро танҳо ҳалқҳои қадимтарини ҷаҳон: мисриёни қадим, бобулиён, юнониён, румиён ва тоҷикон-эрониён аз сар гузаронида, дар тамаддуни башарӣ ҳиссагузорӣ кардаанд.

Бисёр ҳалқҳои Африқо (сиёҳпӯстон) ва Австралия аз соҳти ҷомеаи ибтидой ба замони мо омадаанд. Инак, ҳалқи тоҷик дар Осиёи Марказӣ ягона ҳалқест, ки соҳторҳои иҷтимоии ҷомеаи ибтидой, гуломдорӣ ва дехқониро (феодалӣ) аз сар гузаронида, ба тамаддун ва фарҳанги Осиёи Марказӣ ва ҷаҳон ҳиссагузорӣ кардааст.

Яке аз ҳусусиятҳои ҷомеаи дехқонӣ он аст, ки дар ин соҳтор на-мудҳои гуногуни заминдорӣ пайдо мешаванд. Дехқон оҳиста-оҳиста соҳиби заминҳо ва дехаҳо шуда, мардум ба ў ба ҳайси музdur кор мекарданд.

Дигар вижагии таърихии ҳалқҳои ориёнажод он аст, ки дар ин давра ба ивази номи ориёй этноними тоҷик пайдо мешавад.

Дар натичаи истилои араб точикон истиқолияти худро аз даст медиҳанд. Тамоми Тоҷикзамин ба дasti тозиён гирифтор мегардад. Ба чойи дини аҷдодии мо – маздаясно ислом ҷорӣ мешавад. Ба забони тоҷикӣ-дарӣ ба воситаи дини ислом вожаҳои арабӣ ворид мешаванд.

Шогирдони синфи 6-ум ба омӯхтани таърихи асрҳои III–VIII милодии ҳалқу ватани худ шурӯъ менамоянд. Дар ин давра дар Тоҷикзамини Фарбӣ империяи бузурги сулолаи Сосониён аз асри сеюми мелодӣ ҳукм ронда, дар таърихи ҳалқу ватани мо нақши муҳимми сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ доштааст. Масалан, дар замони Сосониён китоби муқаддаси «Авесто», ки дар даврони Искандари Мақдунӣ сӯзонида шуда буд, дар асоси дафтарҳои бокимонда ва аз даҳони мубадон китобат мешавад.

Сосониён худро ворисони империяи бузурги Ҳаҳоманишиён меҳисобиданд ва барои ободонӣ ва рушди таъриху фарҳанг корҳои зиёде анҷом медоданд. Онҳо аз худ осори зиёди ҳаттӣ, меъморӣ ва моддӣ мерос гузоштанд, ки мо дар асоси омӯхтани онҳо таърихи замони Сосониёнро барқарор менамоем. Замони Сосониён замони шукуфоии илму фарҳанг ва тамаддуни миллии мо буд.

Дар қисмати Тоҷикзамини Шарқӣ ба чойи давлати бузурги Кушониён сулолаи Ҳайтолиён сари қудрат меояд. Соҳти давлатдории тоҷикони шарқӣ – Кушониён ва баъдтар Ҳайтолиён нисбат ба Сосониён содатар буд. Ҳам Кушониён ва ҳам Ҳайтолиён аз кӯчиёни тӯронӣ буданд ва аз ҷиҳати фарҳангӣ тамаддун нисбат ба Сосониён як дараҷа паст меистоданд, vale бо ориёни ҳамнажод ва ҳамтабор буданд. Дудмонҳои кушонӣ ва ҳайтолӣ сарзамиҳои Суғд, Боҳтар, Хоразм, Фарғона ва гайраро ба тасарруфи худ дароварда буданд, ки аз қадимулайём марказҳои фарҳангии ориённажодон ба ҳисоб мерафтанд. Суғд, Хоразм, Боҳтар ҳатту алифбои худро доштанд, ки аз ҳатту алифбои паҳлавӣ-сосонӣ андаке фарқ мекард. Аммо дину оин, фарҳанг, соҳтори давлативу иҷтимоии ҳамаи тоҷикон, аз ҳаличи Форс то марзи Чин, қарib як хел буд. «Авесто» барои ҳамаи тоҷикон китоби муқаддаси мазҳабӣ ҳисоб мешуд.

Дар таърихи ҳалқи тоҷики замони Шӯравӣ дар бораи хоразмиён, сүғдиҳо ва боҳтариён чунин маълумот овардаанд, ки гӯё ҳар қадоми онҳо ҳалқи алоҳида буданд, аммо ин тавр нест. Вожаҳои Хоразм, Форс, Суғд ва Боҳтар номҳои ҷуғрофӣ мебошанд ва этномиҳи шуда наметавонанд. Номи этникии ҳамаи ҳалқҳои зикршуда дар гузашта ориёй ва минбаъд тоҷик аст.

БОБИ I. ТОЧИКЗАМИНИ ФАРБЙ (ЭРОНИ ФАРБЙ) ДАР ЗАМОНИ СОСОНИЁН

§ 1. ТАШКИЛИ ДАВЛАТИ СОСОНИЁН

Асосгузорони империяи бузурги Сосониён аз вилояти Порс буда, яке аз дудмонҳои қадим ба хисоб мерафтанд. Маркази Порт шаҳри Истаҳр ва Сосон мубади мубадони ибодатгоҳи Ноҳид буд.

Порс яке аз вилоятҳои бузурги ориёнишин ба шумор мерафт ва чӣ тавре дар таърихи синфи 5-ум хондаед, сулолаи Ҳаҳоманишиён низ аз ин вилоят буд. Дар замони истилои Искандари Мақдунӣ ин сарзамин ҳароб шуд, аммо дар давраи ҳукмронии Селевкиён Порс нисбатан мустакилияти сиёсӣ ба даст оварда, сарварони он аз сулолаи Барзангӣён ҳудро шоҳ эълон карданд. Дар давраи ҳукмронии Ашкониён вилояти Порс ба онҳо итоат мекард, аммо шоҳони он аз номи ҳуд сиккаҳо мебароварданд, ки мувофиқи анъанаи ориёй дар болои онҳо мичмари оташ ва яке аз эзидҳои авестой бо симои Аҳурамаздо сабт шуда буд.

Дар аввали аспи III милодӣ Бобак – писари Сосон ба духтари шоҳ Говзачеҳр хонадор шуда, подшоҳро кушта, тахтро соҳиб мешавад. Вай аз сустшавии дарбори шоҳони ашконӣ истифода намуда, ба вилояти Кирмон ҳучум оварда, онро мутеи ҳуд сохт ва Ардашерро он ҷо ҳоким кард. Баъд ба Ҳузистон, Ӯммон, Исфаҳон лашкар кашид ва онҳоро низ ба давлати ҳуд ҳамроҳ намуд. Соли 222-ум баъди марги Бобак писараш Ардашер ба таҳти шоҳӣ менишинад. Ардашер аз сустшавии ҳукумати Ашкониён истифода бурда, соли 223-ум бо ёрии баъзе сарварони вилоятҳои атроф, ки аз сиёсати Ашкониён норизо буданд, ба муқобили шоҳаншоҳ Артабони V лашкар мекашад ва дар ҷанги шаҳри Ҳурмузгон бар Ашкониён ғолиб меояд ва Артабони V-ро мекушад. Ҳамин тавр, ҳукмронии зиёда аз 400-солаи Ашкониён (Портҳо) ба поён мерасад ва давлатдории Сосониён шурӯъ мешавад. Соли 227-ум Ардашерро шоҳаншоҳ эълон мекунанд ва ў то соли 241-ум ҳукм меронад.



Расми 1. Оромгоҳи Ардашери I

Сабабҳои галабаи Ардашер бар Артабони V. Яке аз сабабҳои ба осонӣ голиб омадани лашкари Ардашер бар Артабони V он буд, ки дар солҳои охири ҳукмронии ин хонадон ҳокимияти марказӣ хеле суст шуда буд. Мамлакат ба 240 ҳушатр тақсим шуда, аксари онҳо ба ҳукумати марказӣ итоат надоштанд ва андоз намесупориданд. Артабони V кӯшиши зиёд кард, ки мамлакатро муттаҳид намояд, аммо барои ин корро амалӣ сохтан, мебоист бо бисёр ҳушатрҳо ҷангад, лекин қувваи лозима надошт ва вақт ҳам кам монда буд.

Ардашер, ки душмани деринаи Ашкониён буд, дар муддати қӯтоҳ тавонист қувваҳои зиддӣ портҳоро ҷамъ намояд ва империяи онҳоро аз байн барад. Ардашер дар ду соли баъди марги Артабони V тамоми Тоҷикзамини Фарбиро ба тасарруфи худ

даровард, ба гайр аз Арманистон ва Гурчистон, ки муваққатан мустақил монданд. Ардашер пас аз соли 234-ум ба муқобили Рум лашкар кашид ва Нисибину Ҳарронро гирифт. Румихо бо сарварии императори худ Александр Север хучуми форсҳоро боздоштанд. Ардашер ба Арманистон рафта, бо шоҳи он Ҳусрав ҷангид ва ин кишварро ба мамлакати худ ҳамроҳ намуд. Баъд барои дар ниҳоди мардум ҳиссиёти ватанҳоҳиро ба вучуд овардан, ба гирд овардани китоби «Авесто», обод намудани оташкадаҳои ҳомӯшшуда пардоҳт, муғонро навозиш кард. Мазҳаби зардуштиро дини расмии давлати худ эълон намуд. Мубайдӣ ба яке аз вазифаҳои баландтарини давлатӣ табдил ёфт. Тарафдорони Ашкониёнро кушт ва ҳонаводаи онҳоро нобуд соҳт. Бисёр мардум, аз ҷумла шоҳзодагони ашконӣ, таъқиб диданд ва ба Тоҷикзамини Шарқӣ фирор намуданд.

Дар муддати кӯтоҳ Ардашер сарҳади давлати худро то Ҳироту Марв расонид ва шаҳри Тайсафунро бо номи Беҳартавир маркази давлати худ эълон кард.

Ардашер меҳост дар шарқ бо Ҳинду Чин ва дар фарб бо Миср, баҳри Миёназамин ва Осиёи Сагири Аврупо роҳҳои савдо дошта бошад, аммо ба ин амал дар фарб Рум ва дар шарқ Кушониён ҳалал мерасониданд.

Ардашер бо Рум шартномаи дӯстӣ баста, ба муқобили Кушониён лашкар кашида, вилоятҳои Зобулу Кобулро ба даст оварда, ба Ҳиндустон ва Чин равобити савдо барқарор кард.

Сосониён худро ворисони давлати Ҳаҳоманишиён меҳисобиданд ва меҳостанд ба монанди онҳо бузургу тавоно бошанд. Бинобар ин ба императори Рум мактуб навишта, аз ӯ озод намудани сарзамиҳои Осиёи Ҳурд ва Наздикро дарҳост намуданд. Императори Рум фиристодаҳои Ардашерро ҳабс карда, ба муқобили давлати Сосониён лашкар мекашад.



**Расми 2. Сиккаҳои
Ардашери I**

Ардашер ҳамлаи румиёнро гардонда, Арманистон ва Сурияро ба хоки худ ҳамроҳ намуд ва худро шоҳаншоҳи Эрон ва гайри Эрон эълон кард.

Ислоҳоти Ардашер. Ардашер барои мустаҳкам намудани давлат як қатор чораҳо андешид:

1. Ба тартиб даровардани дараҷаи мансабдорӣ дар мамлакат ва дарбор.
2. Ба хирбади хирбадон Тансар фармуд, ки китоби «Авесторо гирд оварда, китобат намояд.
3. Дини расмии давлати Сосониён ва мардуми Эронро маздаясно ва Зардуштро пайғамбари он эълон намуд.
4. Тақсими аҳолӣ ба табақот ва дараҷабандии кормандони идораҳо.
5. Ташикли ва таъмини амнияти мамлакат.
6. Аз нав зинда намудани шуҳрати Дориюши аввал.
7. Пешгири намудани корҳои гайриахлоқӣ.
8. Манъ намудани ҷазои дастбурӣ.
9. Ислоҳоти пулӣ ва ҳоказо (расми 2).

САВОЛҲО:


1. Ардашери Бобакон аз қадом сулола буд ва империяи Сосониёнро чӣ ғуна ташкил намуд?
2. Сабабҳои галабаи осони ўбар Артабони V дар чӣ буд?
3. Аҳаммияти илоҳоти Ардашерро чӣ тавр мефаҳмедине?

§ 2. СИЁСАТИ БЕРУНИИ ПОДШОҲОНИ СОСОНИЙ ДАР АСРҲОИ III-IV (ЧАНГҲО БО РУМИЁН)

Чангҳои яқум ва дуюми Шопури I бо румиён. Марзҳои шарқии давлати Сосониён дар ин давра ором буданд, аммо дар Farb румиён Осиёи Сафир, Қафқоз, Сурия, Миср ва бахши зиёди Байнаннахрайнро дар даст доштанд, ки дар замонҳои то ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ дар ихтиёри давлати Ҳаҳоманишиён буд. Барои ҳамин, ҷангу ҷидолҳои дар замони Ашкониён вучуддошта дар давраи Сосониён ҳам давом карданд. Ин ҷангҳо ҳеч тарафро ғолиби мутлақ насоҳтанд. Гоҳо румиҳо ва гоҳе Сосониён дастболо мешуданд. Дар ҳукмронии Ардашер ҷанг бо румиҳо ғолибро муайян накард, бинобар ин, вақте ки Шопури

І соли 241-ум ба тахт нишааст, дар дарбори румиён нооромиҳо пайдо шуда буданд. Шопур аз ин вазъият истифода бурда, ба забти мулкҳои Рум пардохт, аммо ба натиҷаи дилҳоҳ ноил нашуд. Румиҳо Гордиенро император интихоб намуда, сипоҳи Шопурро шикаст дода, таъқибқуонон ба пойтахти Сосониён – шаҳри Тайсафун расиданд, лекин дар вақти муҳосира дар байни лашкариёни Рум низоъ барҳост ва Гордиенро куштанд. Ба ҷойи ў Филипп император шуд, ки бо Шопур сулҳ баста, Арманистон ва Байнаннаҳрайнро ба Эрон баргардонд.

Шопур соли 258-ум боз бо румиён ҷанг оғоз намуд, ки то соли 260-ум давом ёфт. Дар ин муддат лашкари Шопур маркази Сурия – шаҳри Антиохро ҳароб карда, дар назди Эдесс ба сипоҳи румиҳо зарбаи саҳт зад. Император Валериянро бо қисми зиёди лашкариён асир гирифт. Шопур аз Осиёи Сагир ва дигар шаҳрҳои ҳаробкардааш асирони зиёдро барои соҳтмонҳои мамлакати худ овард (расми 3).



Расми 3. Дар ин расм ғалабаи Шопур бар императори Рум Валериян акс шудааст. Катибаи нақши Рустам

Ҳамроҳи асирон меъморон, бинокорон, ҳунармандон ва донишмандони зиёде аз Рум оварда шуданд. Ў дар рӯди Корун сарбанде соҳт, ки бо номи «Банди Қайсар» машҳур шуд.

Шопур дар вилояти Хузистон бинои Гунди Шопурро соҳт, ки он чун маркази илмии пешазисломӣ маъруф гардид. Ўнисбат ба асирон ва вилоятҳои аз дasti румиҳо гирифтаи худ беражона рафтор мекард. Вай бештари мардуми бегуноҳро мекушт ва маҳалҳоро хароб менамуд. Аз ин сабаб ўнисбат ба худ кинаю адовати румиён ва дигаронро зиёд кард. Масалан, дар вақти забткориҳои Шопур дар Осиёи Сагир шоҳи Палмир барои ўн тухфаҳои зиёд фиристод ва аз вай илтиҷо намуд, ки мамлакати Палмирро хароб нақунад. Шопур тухфаҳоро ба об партофт ва сафиронро ба қатл расонд. Ин буд, ки шоҳи Палмир дар биёбон, дар роҳи лашкари Шопур камин гирифт ва вақте ки лашкари ташнаю ҳаста наздик омад, ногаҳон ба он ҳучум оварда, зарбаи ҳалокатовар зад ва бисёр ғанимати онҳоро азхуд кард. Аз ин шикасти Шопур румиён шердил шуда, ба ҳучуми қатъӣ гузаштанд. Онҳо дар замони ҳукмронии Ҳурмузи I, Баҳроми I, Баҳроми II ва Нарсӣ борҳо ба сарзамини Порс ворид шуда, харобиҳои зиёд оварданд. Дар замони ҳукмронии Нарсӣ (293–302) румиён порсҳоро мачбур соҳтанд. ки ба шартномаи вазнини пешниҳоднамудаи онҳо розӣ шаванд.


Мувофиқи ин шартнома, ки соли 298-ум бо номи «Сулҳи Нисибин» маълум аст, Сосониён бояд аз Арманистон, шимоли Байнаннахрайн ва боз панҷ вилояти дигари худ даст мекашиданд. Ин вилоятҳо ба тасарруфи Рум даромаданд, Шопури II баъди 40 соли сулҳномаи Нисибин соли 333-ум ҷангро бо Рум шурӯъ намуд. Дар ин ҷанг гоҳ ин тараф, гоҳ он тараф голиб меомад. Соли 363-ум императори Рум – Константин бо лашкари зиёд ба ҳудуди Порс даромада, қисмати Байнаннахрайнро гирифта, ба шаҳри Селевк наздик мешавад, аммо аз заҳми вазнин вафот мекунад. Императори нав Юлиан бо Шопури II сулҳ мебандад, ки мувофиқи он ҳамаи мулкҳои аздастрафта, мувофиқи сулҳномаи Нисибин, боз ба Сосониён баргардонда шуданд. Модари Шопури II шоҳдуҳтари кушонӣ буд.

Баъди сари Шопури II мубориза дар байни амалдорон барои ба шоҳ таъсир расонидан, шурӯъ мешавад ва дар як муддати кӯтоҳ се шоҳаншоҳ аз суйиқасадҳо кушта мешаванд.

Соли 387-ум ба порсҳо мұяссар гардид, ки бо Рум шартномаи манфиатнок имзо намоянд, ки мувофиқи он Арманистони Фарбӣ ва Гурҷистони Фарбӣ ба Рум, Арманистони Шарқӣ ва

Албанияву Қафқоз ба давлати Сосониён мегузаранд. Дар ибтидо дар ин ноҳияҳо ҳокимони маҳаллӣ сарварӣ менамуданд, аммо онҳо оҳиста-оҳиста ба шоҳзодагони Порс иваз карда шуда, ба ноҳияҳои Порс табдил меёбанд.

Шопури II (310–379) яке аз бузургтарин шоҳаншоҳони сулолаи Сосониён буд. Дар замони ў Порс яке аз пуриқтидортарин давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. Ў ҳафт сол дар марзҳои шарқӣ бо хиёниёну кушониён ҷангид, Кобулу Зобул ва водии Синдро гирифт ва марзи шарқиро то рӯди Ому расонид. Румихо дигар ба марзҳои шимолӣ ва гарбӣ таҳдид намекарданд. Ғалабаҳои ин шоҳаншоҳ дар нақши Тоқи Бӯстон – дар танаи кӯҳ тасвир ёфтаанд. Ин шоҳаншоҳ дар нақши Тоқи Бӯстон – дар кӯҳ қанда шудаанд. Баъди Шопури Кабир, шоҳони ба таҳт нишаста аз уҳдаи муҳофизати марзу буми Порс набаромаданд ва аз ин сустии онҳо Рум истифода бурда, Арманистонро аз Порс чудо соҳт (расми 4).



Расми 4. Шопури II ва писараши аз катибаи нақши Раҷаб

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО:

1. Шопури аввал аз насли модарӣ ба қадом хонадони шоҳони тоҷик хешовандӣ дошт?
2. Шопур қадом императори румиёнро асир гирифт?
3. Шопури аввал аз қувваи асирон чӣ тавр истифода мекард?
4. Дар бораи ҷангҳои Шопури II бо румиён нақл намоед.

§ 3. СИЁСАТИ БЕРУНИИ СОСОНИЁН ДАР АСРИ V

Шоҳаншоҳ Яздигурди I (399–420) кӯшиши зиёд намуд, ки бо румиён бо сулҳу салоҳ зиндагӣ ба сар барад. Мувофиқи маслиҳати дучониба, Яздигурди I бо қайсари Рум сиёсати ба масеҳиён мадад расондан ва дар корҳои динии онҳо даҳолат накарданро пеш гирифта, амнияти берунии мамлакатро таъмин соҳт. Мубадони зардуштӣ барои ин сиёсат Яздигурдро ба хиёнат ва насронипарастӣ гунаҳгор намуда, дар яке аз суйиқасдҳо ўро куштанд. Аммо бо вучуди норозигии мубадон, муносибати сулҳҳоҳонаи Руму Порс тамоми асри V давом кард.

Лекин дар ин давра таҳди迪 қабилаҳои кӯчӣ ба Рум ва Порс афзуд. Ҳар ду давлат бо маслиҳат ҳуҷумҳои саҳронавардонро рад мекарданд. Дар ин вақт сулолаи Кушониёни Бузургро Кидориён ва баъдтар Ҳайтолиён иваз карда, ба сарзамиҳои шарқии Порс таҳдид менамуданд. Кидориён ва Ҳайтолиён ҳешовандони наздики забонӣ ва нажодии Кушониён буданд. Дар асри IV аввал хонадони Кидориён ва баъд Ҳайтолиён ба сари қудрат омада, империяҳои бузурги худро ташкил намуданд, ки ба он Бохтару Кобул то Синду Ҳинд, Хоразму Суғд, Фарғона, Кошғару Ҳутан ворид мешуданд. Онҳо ба Марву Ҳирот ҳуҷум намуда, ҳаробиҳо меоварданд. Дар замони ҳукмронии Баҳроми Гӯр (421–438) марзҳои шарқии империя аз онҳо хуб муҳофизат мешуданд. Баҳром ба муқобили Руми Фарбӣ бародараш Меҳр Нарсиро фиристод ва ў бисёр шаҳрҳоро гирифт ва ҳироҷ бар онҳо ниҳод.

Дар замони Баҳроми Гӯр давлати Сосониён хеле пурзӯр шуда буд. Ба империяи Сосониён Рум, Ҳинд ва Ҳайтолиён ҳироҷ медоданд. Дар баъзе вилоятҳои Кушониён сиккаҳои Кушону Сосониён бароварда мешуданд.

Подшоҳии Яздигурди II. Ў баъди падар соли 438-ум ба таҳт нишаст ва хост, ки дини масеҳиро дар Арманистон бо зардуштӣ иваз намояд, то ки он аз Порс чудо нашавад. Сарварон дар Арманистон аз порсиён таъйин мешуданд ва ба корҳои динии онҳо мубадон даҳолат мекарданд. Ин сиёсати Яздигурди II сабаби шӯриши арманиҳо бо сарварии Вардона Мадиканӣ гардид. Яздигурд, ки дар ҷанги Ҳайтолиён буд, бо шитоб ба Арманистон омад ва дар Оварайр ҷанги хунин байни сипоҳи Яздигурд ва Вардона дар гирифт. Дар натиҷаи он сарвари

сипохи арманиён – Вардона күшта шуд, раиси рӯҳониён бо 10 нафар сарвар асир афтоданд ва оромӣ дар Арманистон баркарор гардид. Оташкадаҳо боз фурӯзон шуданд.

Дар замони Яздигурд дар Байнаннахрайн низ оташкадаҳо сохта шуда, дини зардуштӣ вусъат меёфт ва масеҳиён дини зардуштиро мепазирифтанд. Императори Рум аҳд намуд, ки дар марзи Порс истеҳкомҳо насозад ва хироҷ диҳад. Яздигурд соли 457-ум даргузашт ва ба ҷойи ӯ Ҳурмузи III подшоҳ шуд, аммо бародараш пеши Ҳайтолиён омад ва бо ёрии онҳо соли 459-ум таҳтро соҳиб гардид.

Дар замони подшоҳии Фирӯз – писари Яздигурд хушксолиҳои пайдарпай ҳафт сол Порсро фаро гирифтанд, вале вай мамлакатро бо ғаллаи ҳаридат таъмин намуд ва талафоти ҷонӣ надод.

САВОЛҲО:

1. Сиёсати Яздигурди аввал нисбат ба румиён чӣ тавр буд?
2. Дар бораи ҷанги Бахроми Гӯр ва Ҳайтолиён нақл кунед.
3. Подшоҳ Фирӯз барои пешгирий az ҳаробии мамлакат чӣ ҷораҳо андезӣ?

§ 4. ҶУНБИШИ МАЗДАКИЁН

Қубод – писари Фирӯз аз соли 488-ум то соли 531-ум шоҳаншоҳи Порс буд. Дар асри V суръати дехқонӣ шудани ҷомеа хеле меафзояд, бештари кишоварзон побанди заминдорони калон мешаванд. Андозҳои вазнин ва зиндагии гадоёнаи дехотиёни безамину камзамин норозигии мардумро зиёд менамояд ва онҳо ба шӯриш бармехезанд, ки сарвараш Маздак буд.

Ҳаракати Маздак ҳамаи сарзамиҳои Порсро аз соли 491-ум то 529-ум фаро мегирад. Маздак мубад буда, дар солҳои хушксолӣ тарафдори одамони гурусна ва бехонаю дар мешавад ва ба давлатмандон мӯқобил мебарояд ва дар горату күштори мардуми сарватманд иштирок менамояд.

Маздак мегуфт, ки давлатмандон аз ҳисоби дигарон ғанивӯдоро шудаанд, бинобар ин, онҳо бояд ҳаққи мардумонро гардонида диҳанд. Ақидаи баробарии одамон ва умумӣ будани молу мулк ва занҳо аз дунёи қадим, аз ҷомеаи ибтидой гирифта

шуда буд. Чунин умумият дар ҳамаи мардумони ҷаҳон дар ҷомеаи ибтидой вуҷуд дошт.

Ҳаракати Маздак дар замони подшохии Қубод сар шуда буд. Қубод Маздакро мубади мубадон ва ҷонишини худ таъйин намуд ва дар тӯли ҷор сол ба ақидаи ўпайравӣ кард. Мардуми камбағал ҳонаю дар ва заминҳои давлатдоронро қашида мегирифтанд ва қасонеро, ки муқобилат нишон медоданд, мекуштанд. Тахмин карда мешавад, ки Қубод ба тарафи Маздак барои он гузашта буд, ки ба воситаи қувваи шӯришгарон давлатмандони саркаши замони худро кам намояд.

Соли 496-ум давлатмандони дарбор ва ҳарбиён суйиқасд ташкил карда, Қубодро ба зиндон андохтанд ва ба ҷойи ўбародаresh – Ҷомоспро шоҳ таъйин намуданд.

Қубод аз зиндон ғурехта, ба назди шоҳи Ҳайтолиён – Ахушнавоз меравад ва аз ў ёрӣ металабад. Ахушнавоз ба Қубод лашкар медиҳад ва Қубод соли 498–499-ум боз соҳиби таҳту тоҷ мегардад. Қубод бо сарварони лашкар ва дарбору мамлакат оштӣ намуда, ба муқобили маздакиён муборизаро оғоз мекунад. Аслан, муборизаи зидди маздакиёнро писари шоҳ – Ҳусрав сарварӣ мекард. Ў ҳамаи сарварони ҳаракати Маздакро дар Тайсафун бо фиреб ҷамъ намуда, онҳоро ба қатл расонид. Ҳуди Маздак низ қатл карда шуд. Қисми зиёди маздакиён ба Варорӯду Ҳурносон ғурехтанд ва ин ҷо ғурӯҳҳои худро ташкил намуданд.

Подшоҳии Ҳусрави I – Анӯшервон (531–579). Баъди вафоти Қубод писари ў (аз зани нишопуриаш) – Ҳусрави I, ки бо номи Анӯшервони Одил машҳур аст, ба таҳти шоҳаншоҳӣ менишинаid. Ҳаракати маздакиён қувваҳои марказгурези динӣ, ҳарбӣ ва дехқониро суст намуд. Анӯшервон якчанд ислоҳоти муҳимми давлатӣ гузаронид, ки мамлакатро мустаҳкам намуданд. Дар навбати аввал, маздакиёнро ба ҷазоҳои саҳт гирифтор намуд ва мулқро аз онҳо осуда соҳт.

Соҳтори хироҷро тафийр дод. Мувоғики ин ислоҳот, хироҷ аз ҳар замин мувоғики ҳосилнокии он аз даҳяқ то сеяқи ҳосилро ташкил менамуд. Мувоғики ҳосилнокӣ аз дараҳтони мевадор, зайдун ва ангур низ боч медоданд. Хироҷи сарона аз мардони 20 то 50-сола гирифта мешуд.

Ҳусрави I ба ҳонаводаҳои кӯхнаи давлатманд, ки дар натиҷаи исёни Маздак ҳароб шуда буданд, ёрӣ расонид. Мамлакатро

ба чор бахш: Шимол, Чануб, Шарқ ва Фарб тақсим намуд ва сарварони онҳо бо тартиб мансабҳои муайянро мегирифтанд. Баъди шоҳ дар идораи мамлакат вазир ҷойи дуюмро ишғол мекард.

Сиёсати хориҷа дар аспи VI. Соли 502-ум Қубод ба муқобили румиён ҷанг шурӯъ намуда, баъзе ҷойхоро гирифта буд, аммо ин муваффақияти муваққатӣ буд ва Ҳусрави I ҷангро идома дод ва меҳост ба баҳрҳои Миёназамин ва Оҳшиён–Сиёҳ роҳ қушояд. Соли 540-ум лашкари ў дар Сурия Антиохро сӯзонида, аҳолиашро асир гирифт. Дар назди Тайсафун шаҳре бо номи Антиохи Ҳусрав обод намуд ва қисме аз асиронро дар он муқимӣ кард. Ҷангҳо барои Арманистон ва Гурҷистон самараҳаҳш набуданд, аммо Ҳусрав вилояти Яманро гирифта, соли 570-ум ба баҳри Миёназамин ва уқёнуси Ҳинд роҳ қушод.

Ҳучумҳои туркон дар солҳои 60–70-уми аспи VI давлати бузурги Ҳайтолиёнро пора соҳтанд. Сосониён дар торумор соҳтани давлати Ҳайтолиён ба туркон кумак намуда, сарҳади шарқии худро то рӯди Ому оварданد.

Солҳои 588–590-ум туркон ба сарзамини Сосониён ҳучум оварданд. Ба ривояти муарриҳ Табарӣ, ҳоқони турк бо 300 ҳазор сарбоз, 200 фили ҷангӣ ва 300 шери одамхӯр омада, Балҳро гирифта буд. Ҳурмуз Баҳроми Ҷӯбинаро бо 12 ҳазор саворагони дорои таҷрибаи ҷангӣ ба муқобили ҳоқон – Шоба мефиристад. Ин 12 ҳазор сарбози яккачинро худи Баҳром интиҳоб карда буд. Баҳроми Ҷӯбина бо роҳи Ҳурросон ба Ҳирот ва аз он ҷо ба Балҳ наздик мешавад.

Ҳоқон бо 260 ҳазор лашкар ба ҳучум даромад, дар сафи пеш филон ва шерон буданд. Баҳром фармон дод, ки ҷашмони филонро тирборон намоянд ва шерон низ аз борони тир заҳмин шуданд. Пас Баҳром фармон дод, ки бо оташ онҳоро ба сӯйи лашкари Ҳоқон гурезон намоянд.

Филон ва шерони заҳмин бо лашкари туркон даромехтанд ва беш аз 30 ҳазорро қуштанд ва лашкариён рӯй ба гурез ниҳоданд. Баҳроми Ҷӯбина аз ин вазъият истифода намуда, ба туркон ҳамла оварда, одамони бисёрро қушт. Ҳоқон қушта ва ҳазинаи он ғанимати Баҳром шуд. Бисёр туркон гурехтанд ва қисми зиёд асир афтоданд.

Баҳром ғанимати зиёд ба даст овард, ки як баҳшро ба шоҳ Ҳурмуз, баҳше ба лашкар ва баҳше ба худ гирифт. Туркон ба Туркистон рафтанд ва дуюмбора ҳуҷум оварданд ва боз шикаст ҳӯрданд. Обрӯйи Баҳром хеле баланд шуда буд ва ў Балхро мақоми худ интихоб кард, аммо байди аз Ҳусрави Парвиз шикаст ҳӯрдан, ба назди хоқон рафт ва он ҷо вафот намуд.

САВОЛҲО:

1. *Маздак кӣ буд ва чӣ меҳост?*
2. *Маздакиён қадом тартиботро ҷорӣ намудан меҳостанд?*
3. *Моҳияти иҷтимоии ҳаракати Маздак аз чӣ иборат буд?*
4. *Анӯшервон барои мустаҳкам намудани давлати худ чӣ чораби-ниҳо гузаронид? Ҷаро ўро одил номидаанд?*

БОБИ II.

ТОЦИКЗАМИНИ ГАРБЙ ДАР ЗАМОНИ ОХИРИН ПОДШОХОНИ СОСОНӢ

§ 5. ХУСРАВИ II МА҆РУФ БА ХУСРАВИ ПАРВИЗ

Хусрави Парвиз охирин шоҳи пуриқтидори сулолаи Сосониён буд. Вақте ки ў ба таҳт нишаст, ба Баҳроми Ҷӯбина нома навишта, мансаби баландтаринро ба ў ваъда кард, аммо муросо нашуд ва кор ба ҷанг расид. Хусрав аз Баҳроми Ҷӯбина шикаст хӯрд ва ба Рум гурехт. Баҳром ба дарбор омада, таҳтро соҳиб шуд. Хусрав аз румиён ёрӣ талабид ва бо кумаки онҳо боз таҳтро гирифт.

Соли 602-юм дар Рум (Византия) табаддулоти давлатӣ ба амал омад ва хусури Хусрав – Маврикиро куштанд ва ба ҷойи вай Фокийро ба императорӣ расонданд. Хусрав бо баҳонаи хуни падарарӯси худро гирифтанд, соли 604-ум ба Рум лашкар кашид. Сипоҳи Сосониёнро лашкаркашони номӣ Шоҳин ва Шаҳрвараз сарварӣ менамуданд. Онҳо ғалабаи сипоҳи худро бар румиён бомуваффақият таъмин намуданд. Онҳо Арманистон, Байнаннаҳрайни Шимолиро бо Эдесса, Сурияро бо Антиоху Димишқ, Фаластиниро бо Байтулмуқаддас, Миср ва Осиёи Сагирро гирифта, ба маркази Рум таҳдид менамуданд.

Дар натиҷаи ҳуҷумҳои бисёрсола (604–626), беш аз 600 миллион дирҳам ба ҳазина даромад. Соли 625-ум дар ҳазинаи давлатӣ 1600 млн. дирҳам вучуд дошт, аммо ин пул дар ҳазина бе муомилот меҳобид. Мамлакат дар натиҷаи ҷангҳои тӯлонӣ ва андозҳои гарон ҳеле ҳароб шуда буд. Баъдан императори Рум бо туркҳои Ҳазар сулҳ баста, ба муқобили Порс ҷангӣ шадиде сар кард. Дар аввали соли 628-ум ў тамоми Қафқозро аз порсҳо озод намуда, ба Тайсафун наздик шуд. Дарбориён аз сиёсати Хусрави II норизо ба муқобили шоҳ суйиқасд ташкил намуда, ўро сарнагун сохта, куштанд ва ба ҷойи вай писараши Ширӯяро ба таҳт шинонданд. Ширӯя бо румиҳо сулҳ баста, тамоми сарзамиҳои ба дастовардаи падари худро аз даст дод. Ширӯя дар дарбор низ бисёр ҳешони довталаби таҳтро кушт ва ҳудаш низ баъди ҷанде фавтид.

Таҳти Сосониён дар муддати чор сол 10 подшоҳро иваз намуд. Ҳар яке аз онҳо аз ҷониби гурӯҳе ба сари қудрат меомаданд ва аз тарафи гурӯҳи муқобиле фурӯ меафтоданд. Ва ниҳоят, сипаҳбади

Хурсон Рустам писари хурдии Хусрави II – Яздигурди III-ро ба тахти шоҳӣ нишонд, ки тамоми давраи подшоҳии ў (632–651) бо ҷангҳои зидди арабҳо гузашт. Баъди Хусрави Парвиз дар байни шоҳони сосонӣ шаҳси сиёсатмадору болаёқат пайдо нашуд.

Аз футуҳоти пайдарпайи Хусрав бар румиён на танҳо ҳазинаи шоҳӣ пур шуд, балки бисёр сарлашкарон, рӯҳониён, аъёну ашроф сарвати зиёд гирд оварданд. Онҳо дар замони подшоҳии Парвиз барои ба сари қудрат омадан мубориза мебурданд. Майли марказгурезӣ ва ҳукмронии мустақилона дар байни ҳокимони вилоятҳо хеле афзуд. Парвиз солҳои охири подшоҳияшро танҳо бо айшу ишрат мегузаронд. Он назорате, ки дар замони Анӯшервон буд, дигар вучуд надошт.

Подшоҳии Қубод (с. 628 – 629). Қубод, вақте ки ба таҳти нишаст, ба Рум сулҳ пешниҳод намуд. Сулҳ аз ҷониби румиҳо фавран пазируфта шуд, зоро ҷанги 27-сола ҳар ду тарафро бемадор карда буд. Мувоғиқи ин шартнома ҳар ду тараф он чӣ, ки аз якдигар гирифта буданд, боз бармагардониданд. Сосониён салибера, ки аз Байтулмуқаддас гирифта буданд ва қимати зиёде дошт, боз ба румиҳо доданд. Баргардонидани ин салибро румиён ҷашн гирифтанд.

Қубод барои афзудани нуфузи худ тартиботро, ки падараши дар дарбор ҷорӣ карда буд, бекор кард, маҳбусҳои сиёсиро озод сохта, ба онҳо меҳруbonӣ намуд. Ў ҳамаи бародарони ҳудро қушт ва ҳудаш низ баъди ду соли ҳукмронӣ аз олам ҷашм пӯшид.

САВОЛҲО:

1. Замони шукуфоии давлати Сосониён ба ҳукмронии қадом шоҳаншоҳон рост омад?
2. Хусрави Парвиз қадом вилоятҳоро аз румиҳо гирифт?
3. Сабабҳои таназзули давлати Сосониён қадомҳоянд?

§ 6. СОХТОРИ ДАВЛАТИ ВА ҶОМЕАИ СОСОНИЁН

Сосониён дар тӯли зиёда аз 400 соли ҳукмронияшон дар сарзамини худ тамаддуни поябаланде оғариданд. Онҳо ҳудро давомдиҳандай шоҳони вилояти Порс дониста, аз корнамоиҳои худ нақшу нигор, ҳайкалу навиштаҷоти зиёде боқӣ монданд, ки барои омӯхтани таърихи фарҳанги онҳо аҳаммияти қалон доранд. Дар бораи сулолаи Сосониён муарриҳони юнонӣ, румӣ, арманӣ ва чинӣ маълумоти нодире додаанд.

Дар боби тамаддуни замони Сосониён сарчашмаҳои хаттии паҳлавӣ ва ковишиҳои бостонӣ аҳаммияти бузург доранд.

Қаламрави давлати Сосониён. Сосониён худро ворисони империяи Ҳахоманишиён меҳисобиданд ва кӯшиш менамуданд, сарзаминҳоеро, ки гузаштагонашон – Ҳахоманишиён доштанд, боз ба даст оранд. Аммо ин ба онҳо муюссар нашуд. Сабаби асосии ҷангҳои тӯлонӣ ба Рум баргардонидани заминҳои замони Ҳахоманишиён буд.

Танҳо дар замони Ҳусрави Парвиз марзҳои гарбӣ то андозае ба даврони Ҳахоманишиён расид, зоро Ҳусрави Парвиз ҳамаи Арманистон, Гурҷистон, Осиёи Хурд ва Мисрро гирифт, аммо баъди вафоти вай ин заминҳо боз ба дasti румиҳо гузаштанд.

Дар Шарқ Куруш ва Дориёши Кабир ҳамаи вилоятҳои Ориёи Шарқӣ, аз ҷумла Бохтар, Ҳоразм, Суғд, Фарғона ва Синдро ба давлати худ ҳамроҳ карда буданд. Аммо дар замони Сосониён марзи шарқӣ дар шимолу шарқ то Ому омада буд, аммо Ҳоразм итоат надошт, Бохтари Шимолӣ (Тахористон) дар дasti Ҳайтолиён буд. Аксари вилоятҳои шарқӣ баъди Ҳахоманишиён дигар ба давлати Ориёи Фарбӣ дохил нашуданд.

Шоҳаншоҳ. Шоҳи ориёиҳо худро шоҳи шоҳон меҳисобид ва даъвои шоҳии тамоми ҷаҳонро дошт. Шоҳони сосонӣ ин анъанаи Ҳахоманишиёнро идома доданд.

Ҳар шоҳ, вақте ки ба сари таҳт меомад, бо урфияти хос тоҷгузорӣ мекард. Тоҷ аз тилло буд ва бо сангҳои қиматбаҳо, аз қабили ёқут, марворид, зумуррад ороиш меёфт. Тоҷро ҳар шоҳаншоҳ мувофиқи табъи худ тартиб медод. Дар болои сиккаҳои сосонӣ расми шоҳон бо точки онҳо бοқӣ мондаанд. Тоҷҳо хеле гуногун ва боҳашамат буданд. Шоҳаншоҳ ҳокими мутлак буд (расми 5).

Дидани шоҳ барои аксарият манъ буд, касе, ки ба дарбор барои сұхбат ба назди шоҳ меомад, шоҳ паси парда менишаст ва шахси омада дар масофаи муайянे истода сұхбат мекард. Шахсонеро, ки шоҳ қабул мекард, аз ҷониби дабирон озмуда мешуданд, то ки дар сару либос ва сұханҳои онҳо нүқсоне набошад. Дар назди пардаи ҳарир ҳочиб – ҳурамбош ба сұхбат назорат менамуд. Дар толори қабулгоҳ дарбориён вобаста ба вазифа ва мақоми иҷтимоӣ ҷой мегирифтанд.



Расми 5. Намудхон точхон шоҳони сосонӣ

Шоҳ дар рӯзҳои муайян олимонро қабул мекард ва баҳсу мунозираҳои илмӣ, динӣ ва гайра баргузор мешуданд. То замони Анӯшервон дар ҳузури шоҳ дар сухбатҳо танҳо Бузургфармондор (сарвазир) ва мубади мубадон иштирок доштанд. Дар замони Анӯшервон сарвазир, хонсолор, охурсолор, пуштибон, ошпаз, пешхидмат, дарбон, андарзбон (раиси ташрифот) ширкат мекарданд ва мутрибон дар маъракаҳои шоҳӣ лаҳнҳои муайянро месуруданд. Руسمоти қабули меҳмонон ва гайра мувоғик ба рутбаҳо ва мақомҳои иҷтимоӣ ҷараён мегирифт.

Табакот. Аҳолӣ ба ҷаҳор табақа тақсим буд:

1. Отурвон (рӯҳониён).
2. Артишдорон (ҷангварон).
3. Дабирон (кормандони идораҳои давлатӣ).
4. Аостриюшон ва ҳутухшон (кишоварзон, ҳунармандон ва савдогарон).

Ҳар табақа, дар навбати ҳуд, ба ҷузъҳо тақсим мешуд. Масалан, табақаи ҷангваронро иронсиҳабад ва раиси дабиронро ирондабирпат, муғонро мубади мубадон, хирбади хирбадон ва гайра мегуфтанд ва интиҳоб менамуданд.

Озодон – табақаи боло буданд, ки бештар ба он шоҳон дохил мешуданд ва маъмурияти давлат ба уҳдаи онҳо буд. Онҳо ҳукук доштанд, ҷамъ шуда шоҳро аз кор сабуқдӯш кунанд ва ба ҷойи ў дигареро интиҳоб намоянд. Ба ин табақа фармондори бузург (вазири аъзам), мубади мубадон, ирондабирпат, сипаҳпат, востариюшонпат (вазири молия) дохил мешуданд ва умури давлатро идора мекарданд. Ҳамаи корҳо дар дасти фармондори бузург буд ва ў шахси наздиктарини шоҳ буд ва вайро аз вазъи сиёсӣ ва хориҷӣ ва дохилий огоҳ менамуд. Баъдан ин вазифа вазирном мегирад.

Дар рустоҳо мақоми дехқонон баланд буд. Дехқон маъни шоҳзода, сарвар, воломақомро дошт.

Файр аз ин, табақаҳои зерин: кишоварзон, точирон, хунармандон, коргарони кироя ва гуломон низ буданд. Ин табақаҳо ба давлатмандон, миёнаҳолон ва бенавоён тақсим мешуданд. Ҳатто дар байнни гуломон чанд дараҷа вучуд дошт, ба монанди гуломи асир, гуломи гаравгирифта, гуломи дар натиҷаи қарз пайдошуда ва гайра.

Се табақаи аввал аз ҳамаи андозҳо озод буданд. Ба табақаи шоҳаншоҳ, ахли хонадони вай, сарони давлатҳои Арманистон, Гурҷистон, вилоятҳо, оилаҳои бузург, ки аз онҳо мансабдорон интихоб мешуданд, дохил буданд.

Ду намуди андоз: сарона ва андоз аз замин гирифта мешуд. Андози заминҳои обӣ аз лалмӣ фарқ дошт. Занон ва кӯдакон аз андоз озод буданд. Вазири молия Эрономор ном дошт. Сиккаҳо аз тилло, нуқра ва мис бароварда мешуданд.


Сиккаҳои тилло ва нуқра дар муомилоти хориҷӣ бештар истифода мешуданд.

Соҳтори идорӣ. Идора намудани давлат дар замони Ҳусрави аввал ва Анӯшервон ба монанди Ҳаҳоманишиён буд, яъне мамлакат ба қисмҳои идоравӣ, маъмурӣ чудо мешуд.

Вилоятҳои марзиро марзбонон идора мекарданд, онҳо сипоҳи муайян доштанд. Чор марзбон аҳаммияти бузург доштанд: марзбонони Арманистон, Хурасон, Ҳазарон ва Рум. Ин марзбонҳо дорои таҳти нуқра буданд. Касоне, ки аз хонаводай салтанат буданд, лақаби шоҳӣ доштанд.

Анӯшервон тамоми давлати худро ба чаҳор бахш: Шимол, Шарқ, Ҷануб ва Фарб тақсим кард ва сипоҳ низ ба чаҳор бахш: сипаҳбади шимол, ҷануб, фарб ва шарқ тақсим шуда буд. Ҳар кадом ҷойи муайянро ишғол менамуд. Сипаҳбади аввал подшоҳ ва ҷортои дигар ҷойҳои дуюм, сеюм, чаҳорум ва панҷумро ишғол мекарданд. Пеш мубади мубадон шаҳси дуюм дар ҳукумат буд. Анӯшервон онро ба зинаи шашум фаровард. Файр аз дастаҳои саворон боз сипоҳи доимие аз саҳронавардон ташкил намуда, дар Қафқоз ва Хурасон лангарҳои ҳарбӣ амал менамуданд.

Вазорати сипоҳ, чопархона (почт), молиёт, сиккаҳо, адлия, имтиёз ва гайра, нуҳ девон бо муҳру дафтар амал менамуданд. Тарзи идора намудани давлат аз поён то боло марказонида шуда буд. Ҳар идора соҳиби муҳр ва ҳуччатҳои худ буд. Идораҳои дабирон ва додрасон хеле тараққӣ ёфта буданд ва дар ноҳияҳо дафтари идоравӣ доштанд.



Худуди иловчуда ба давлати Сосониёй дар замони Хурави II (солҳои 602–622-тум).

САВОЛХО:

1. Барои чӣ шоҳони сосонӣ худро шоҳанишоҳ меномиданд?
2. Дар маҳфилҳои шоҳӣ ҷойгиршавии мақомоти давлатӣ чӣ тавр сурат мегирифт?
3. Аз рӯйи қадом ҳусусиятҳо аҳолӣ ба табақаҳо тақсим шуда буд?
4. Дар замони Анӯшервон мамлакати Сосониён ба ҷанҷӯи маъмурӣ ва ҳарбӣ тақсим шуда буд?
5. Қадом намуди андозҳо вуҷуд дошт?

§ 7–8. ДИНХО

Дини маздаясно. Вожай «маздаясно» авестоӣ буда, «маздо» ба маънои Ҳудованди доно ва ягона аст ва «ясно» ситоишро ифода мекунад. Дини зардуштиро оини маздаясно мегуфтанд. Дар адабиёти юнонӣ ва арабӣ ба ҷойи вожай «маздаясно» зардуштӣ навиштаанд, ки нодуруст мебошад. Дар бâъзе адабиёти замони исломӣ ба назари таҳқир маздаяснопарастонро зардуштӣ, оташпараст ва габр номидаанд.

Дар адабиёти таърихӣ, одатан, мегӯянд, ки оини маздаясно то замони Сосониён расмӣ набуд ва танҳо дар ин давра онро давлатӣ эълон намуданд ва дигар динҳо таъқиб медианд. Шоҳони ориёй аз Ҳаҳоманишиён сар карда, то Ашкониён, Кушониён, Ҳайтолиён ба динҳои дигар ҳама вақт эҳтиром доштанд, аммо дини ҳамаи ориёҳо маздаясно буд ва онро ба ҳеч дини дигар иваз накарда буданд.

Сосониён урфияти динҳои дигарро дар мамлакаташон риоя менамуданд, зоро дар қаламрави давлати онҳо насрониёну яхудиён хеле зиёд буданд. Дар Арманистон, Гурҷистон, Сурия дини насронӣ хеле пахн шуда, аз ҷониби Рум пуштибонӣ медиид. Дар Синд оини буддоия равнақ дошт. Бинобар ин, барои ҳимоя аз динҳои бегона оини маздаясно дар Тоҷикзамин – Эронзамини Ғарбӣ дини расмии давлатӣ эълон карда шуд.

Тавре ки аз дарсҳои соли гузашта оғоҳ ҳастед, китоби «Авесто» дар замони Ҳаҳоманишиён дар 12 ҳазор пӯсти гов бо ҳуруфи тилло навишта шуда буд ва дар давраи истилои Искандари Мақдумӣ сӯзонида шуд. Бори дуюм дар замони Ашкониён кӯшиши ҷамъ овардану китобат намудани он карда шуд, аммо ин корро ба охир расонида натавонистанд ва дар замони Ардашери I ва Шопури I гирдоварӣ ва китобати «Авесто» ба охир мерасад.

«Авесто»-и замони Ҳахоманишиён аз 22 наск – китоб ва 1200 боб иборат буд ва дар замони Сосониён танҳо 347 боби онро барқарор карда тавонистанд. Дигар баҳшҳои гумшударо гирд оварда натавонистанд, аммо дар замони истилои араб «Авесто»-и замони Сосониён низ сӯзонида мешавад ва имрӯз дар дasti мо ҳамагӣ 73000 вожай он ҳасту бас, ки аз панҷ дафтар – китоб: Готҳо-Ясно, Виспарад, Яштҳо, Хурд Авесто ва Вандидод иборатанд. Аз инҳо танҳо китоби Вандидод пурра боқӣ мондааст. Дигар китобҳо, маҳсусан Яштҳо комил нестанд. Яштҳо, достонҳо дар бораи Худои бузург – Ахурамаздо, фариштагон – эзидҳо, подшоҳон, паҳлавонон, унсурони поку муқаддаси гузаштагони мо, ориёҳо, мебошанд, ки ба ҳазораҳои IV–II пеш аз милод нисбат доранд.

Онҳо сурудҳои фолклорӣ, яъне шифоҳӣ будаанд, ки дар тӯли садсолаҳо аз насл ба насл гузаштаанд. Дар Яштҳо таърихи ду силсила подшоҳони гузаштагони мо – Пешдодиён ва Каёниён суруда шудаанд. Яштҳо дар гузашта зиёд буданд, аммо то ба замони мо 21 яшт боқӣ мондааст, ки на ҳамаи онҳо пурра тафсир доранд.

Барои хондан ва фаҳмидани китоби «Авесто» ду тафсир навишта шудааст, ки яке «Занд» ва дигаре «Позанд» ном дорад. «Занд» тафсири матнҳои аслии «Авесто» мебошад ва дар замони хеле қадим навишта шуда буд, аммо вай боқӣ намондааст. Дар замони Ашкониён «Занд»-ро аз нав ба забони паҳлавӣ менависанд, аммо он ҳам аз байн рафтааст. «Занд»-и имрӯза дар замони Сосониён тартиб ёфтааст, ки аз 209420 вожа иборат аст, аммо забони «Занд» на ба ҳама даризабонон фаҳмост, бинобар ин, шарҳи дуюм тартиб дода мешавад, ки онро «Позанд» меноманд. «Позанд» шарҳи забони «Занд» мебошад ва он гоҳе ба хатти арабӣ ҳам навишта шудааст. «Авесто» ба хатти диндабира, ки дорои 44 ҳарф мебошад, навишта шуда, комилтарин алифбои ҷаҳон ба ҳисоб меравад (расми 6).

Асоси дини маздаясноро дугонагии азалий (дуализм ташкил медиҳад, яъне аз қадимулайём Худованди рӯшнӣ (некӣ) – Ахурамаздо ва Худованди бадӣ (торикӣ) – Аҳриман ҷаҳонро дар тасарруф доранд. Ҳар ду худованд ҳам дорои қувваҳои оғарандагӣ мебошанд. Ахурамаздо оғарандаи Замин, Осмон, Моҳу ситораҳо, инсону ҳайвон ва олами наботот, филизон ва гайра буда, Аҳриман оғаридагори қувваҳои вайронкору ҳаробкунанда мебошад.

۴۰ درسته^{سیم}. مسدراع^{ها}. بهنل^و سند^{بی}. ل. سند^{بی}. و دان^{سند}. د. هرس^د
 ه^{سیم}. مسدراع^{ها}. سر^{سیم}. بیرو^{سیم}. داد^{سیم}. د. داد^{سیم}. سیل^{سند}. سند^{بی}
 سند^{بی}. سند^{بی}. و دان^{سند}. د. سند^{بی}. اهد^د. داد^{سیم}. بهنل^و سند^{بی}
 سون^{سیم}. بیرو^{سیم}. داد^{سیم}. هن^د بیرو^{سیم}. و دان^{سند}. د. سند^{بی}. سند^{بی}
 سند^{بی}. بیرو^{سیم}. داد^{سیم}. لاست^{سکان}. سیکاه^{بیرو}. د. د. و د. د. سند^{بی}
 اند^{بی}. هند^{سیم}. سیم^{سیم}. هنس^{سیم}. د. درسته^{سیم}. هرس^{سیم}. هرس^{سیم}
 هد^د. د. د. (تیه^{سیم}). مسدراع^{سیم}. سند^{بی}. سیل^{سند}. لاست^{سکان}. د. د. می^م
 د.
 ع^{سیم}. هیگر^و د. ع^{سیم}. هنل^و. د. هیگر^و د. ع^{سیم}. و د. د. د. د. د. د. د. د.
 د.
 ه. هزده^ه. هند^و د.
 اند^{سیم}. لاع^{ها}. سیم^{سیم}. د.
 د.
 ع^{ها}. د. د.

Расми 6. Намуди хатти авестоӣ (паҳлавӣ)

Масалан, Ахурамаздо ҳаётро оғариду Ахриман маргро, Ахурамаздо рӯзро оғариду Ахриман шабро, Ахурамаздо офтобу рӯшноиро, Ахриман торикиву зулмотро оғарид.

Ҳамин тавр, байни онҳо ҳамеша мубориза меравад ва ниҳоят дар рӯзи растоҳез қувваҳои некӣ бар бадӣ зафар меёбанд ва зиндагонии ҷовидона ҳукмфармо мешавад. Ҳудованди бузург Ахурамаздо яккаю ягонаи ҷаҳон мешавад ва вай ҳамадон аст, ҳамаро (Хурмуз) меофарад ва оқибати оғаринишро медонад. Ахриман оғаридаҳои кӯр-кӯрона, бетартибона ва бешуурона дошт.

Дар бахши мубориза бо қувваҳои бадӣ ва кумак ба мардумони замин фариштаҳо бо номи «амшаспандон» амал мекунанд ва ҳар қадоме аз онҳо як сифати Худованди олам – Ахурамаздо мебошад. Масалан, фариштаи якум Ваху Мана (Баҳман) андешаи нек; Аша Ваҳишта (Үрдиихишт, мазҳари беҳтарин – ростӣ); Ҳштатра Вайра (Шаҳривар) сарпарастӣ давлату ғанҷинаҳо; Спант Ариат (Исфандормӯз) фурӯтани; Амрдат – бемаргӣ ва Ҳаурдат – комилиро ифода мекунанд. Амшаспандон ифодакунандай хислатҳои Ахурамаздо дар олами улвӣ мебошанд. Онҳо дар ин дунё одамонро бо хислатҳои худ дар роҳи худошиносӣ раҳнамоӣ мекунанд.

Дар оини маздаясно ғайр аз ин фариштагони бузург боз фариштагони муваккали рӯз, ҳафта ва моҳҳо ҳастанд, ки ҳар қадом вазифаи муайянро дар олами рӯҳонӣ ва ҷисмонӣ иҷро менамояд.

Дар оини маздаясно гуноҳи бузургтарин дурӯғ гуфтан аст. Дини Зардуштро дини ростӣ меноманд, зоро рост гуфтан, росткору ростқавл будан, асоси таълимоти пайғамбари ориёҳоро ташкил медиҳад. Дар ҳамаи панҷ вақти намоз беҳтарини ниёишҳо, сурудҳо аз ростӣ ҳарф мезананд. Барои мисол, мо ду ояти аввалро аз намози маздаясно меорем:

1. Ашам ваху, «ростӣ беҳтарин некист, ҳурсандист, ҳурсандӣ барои касе, ки ростиро барои беҳтарин ростӣ бихоҳад».

2. Ятоҳу, «ба сони он ки сурури ҳастиро бояд танҳо аз рӯйи ростӣ баргузид, ҳамон сон роҳбари дурустро бояд аз рӯйи ростӣ писандид».

Дар оини маздаясно биҳишт, дӯзах ва пули чинвод (сирот) барои одамони бегуноҳ ва гунаҳгор вучуд доранд. Расми намозгузорӣ, биҳишт, дӯзах ва пули сирот ба оинҳои яхудӣ, насронӣ ва ислом аз маздаясно омадаанд. Қиблай Зардушт оташ аст, аммо оташи оини маздаясно оташи одӣ нест, вай оташи олами улвӣ аст. Оташ рамзи покӣ, ҳаёт, рӯшнойӣ, гармии илоҳӣ дар замин аст. Бе гармӣ ҳаёт дар замин вучуд дошта наметавонад. Парастиши оташ парастиши нури Худованд дар замин аст.

*Маниндор қ-оташи парастон буданд,
Парастандай поки Яздон буданд.*

(Фирдавсӣ)

Дар оини маздаясно замин, обу ҳаво ва оташ бузург дониста мешаванд. Онҳо асоси зиндагӣ мебошанд ва онҳоро инсон бояд поку тоза нигоҳ дорад.

Мурдан дар урфияти маздаясно кори аҳриманист. Часад, ки дар он үнсурони аҳриманий ворид шуд, заминро нопок меқунад, бинобар ин, онҳо часадро дар даҳмаи сангин мегузоштанд ва пас аз гӯшту пӯст озод шудан, устухонҳои колбадро гирд оварда, дар фарвартики оилавӣ мегӯрониданд.

Ҳар сол дар рӯзи аввали Наврӯз гузаштагони мо дар сари қабристонҳои худ хайру худой мекарданд ва гузаштагонро ёд оварда, қабристонро пок менамуданд. Ҳамаи хайру худой, ки баъди мурдан сурат мегирад, бетағири дар чорҷӯбаи ислом то рӯзгори мо омада расидаанд.

Таҳқиқоти илмӣ марбут ба оинҳои гуногуни ҷаҳон, аз ҷумла ибронӣ, насронӣ ва исломӣ нишон медиҳанд, ки таълимоти маздаясно дар беҳбуди зиндагии инсонҳо бештар кӯшидааст. Зардушт таълим медиҳад, ки инсон бояд дар обод намудани ҷаҳон ва шодмонии худ ва дигарон кӯшиш намояд. Инсонҳо ҳамеша бо андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек худро шоистаи расидан ба авчи камол ва пайвастан ба ҷовидон нишон диҳанд. Оини Зардушт баръакси оинҳои дигар пайравони худро даъват меқунад, ки аз ҳамаи неъматҳои зиндагӣ баҳра баранд. Яъне бо кори ҳалол ғанӣ ва шукӯҳманд шаванд, қасру боргоҳ бисозанд ва зиндагонии хуш гузаронанд.

Оини маздаясно таълим намедиҳад, ки ин дунё ҷойи зисти кӯтоҳмуддати инсон аст ва кор кунед ва аз ҳушиҳои он истифода намоед, фарди фаъоли ҷомеа бошед ва бо бадон ва нопокон мубориза баред, то ки ҷаҳон аз онҳо озод шавад.

Зардушт таълим медиҳад, ки кори бадонро ба худованд то рӯзи қиёмат нагузоред, бо онҳо муборизаи шадид баред, то ки зиндагии шумо осуда шавад. Мувофиқи таълимоти Зардушт, Ҳудованду фариштагон ва ҳамаи бандагон бар зидди қувваҳои бадиву аҳриманий бояд мубориза баранд.

Оини Монӣ дар Фаластин, Миср ва Арабистон пахӯн шуда, пайравони ӯ китобҳояшро ба лотинӣ тарҷума намуда буданд. Дини Монӣ дар Испониё, Итолиё пайравон пайдо карда, то қарнҳои VI–VII нуфузи зиёд дошт. Монӣ соли 273-юм ба Эрон омад, ӯро рӯҳониёни зардуштӣ дастгир карда куштанд ва пӯсташро

пури коҳ карда, дар маҳалли Гунди Шопур дар чӯби баланд овехтанд. Рӯҳониёни монавӣ ба Тоҷикзамини Шарқӣ омаданд.

Онҳо дар Самарқанд ва Марв то ғалабаи ислом хонақоҳ доштанд. Монӣ барои китобҳои худ ҳатто алифбои нав ихтироъ карда буд. Азбаски дар оини маздаяснои Тоҷикзамини Шарқӣ: Хоразм, Суғд, Боҳтар, Фарғона ва Кошғару (Кашғар) Хутан ҳайкалу расмҳои худоён ва эзидҳои авестой зиёд буд, оини Монӣ роҳ ёфт ва аммо он бар дини зардуштӣ голиб наомад, балки дар вай маҳлут шуда, ноаён гашт.

САВОЛҲО:

1. «*Авесто*» дар замони қадом подшоҳон китобат шуд?
2. «*Авесто*»-и замони Сосониён az замони Ҳаҳоманишиён чӣ фарқ дошт?
3. Яштҳо чӣ гуна достонҳо мебошанд?
4. Дугонагии оини Зардуштро чӣ тавр мефаҳмед?
5. Чаро дини Зардуштро оини ростӣ меноманд?
6. Чаро Зардушт оташро қиблай оини худ интихоб кардааст?
7. Фарқи таълимоти Зардушт нисбат ба оинҳои дигар дар чист?
8. Мазҳаби Монӣ чӣ тавр буд?

§ 9. ФАРҲАНГ

Мактаб. Аз адабиёти таъриҳӣ маълум аст, ки дар Тоҷикзамиин қӯдакон аз ҳафтсолагӣ ба дабистонҳои назди маъбадҳо мерафтанд ва дар он ҷо хондану навиштанро меомӯҳтанд. Мубадон ба писару духтари давлатмандон дарс гуфта, навиштану хондан ва тарзи хисобу китоби муомилотро ёд медоданд. Дарсҳои ахлоқ ва ибодатҳои динӣ мутобики бахшҳои «*Авесто*» сурат мегирифтанд.

Дар мактаб ба писарон дарсҳои назариявию амалии ҳарбӣ: аспсаворӣ, тирандозӣ, шамшерзанӣ ва гайраро меомӯзониданд. Ба шоҳзодагон усули давлатдорӣ, тарзи мизбониву меҳмондорӣ ва тартиби либоспӯшӣ, хӯрокхӯрӣ ва гайра дарс дода мешуд. Дар дабистонҳо ҳашт сол таҳсил мекарданд ва маълумоти хуби умумӣ мегирифтанд.

Забон. Забони муомилот ва русуми динӣ забони паҳлавӣ буд, ҳарчанд тарҷумаҳои «*Авесто*» ба забони ҳатҳои хоразмӣ ва суғдӣ вучуд доштанд. Забони паҳлавӣ, ки забони Ашкониён

буд, дар асри III пеш аз милод дар Ориёи Фарбӣ паҳн мешавад. Ин забон ба чумлаи забонҳои форсии миёна дохил мешавад ва аз забони имрӯзаи тоҷикии форсӣ каме фарқ мекунад. Ин забон забони давлати порт аст, ки аз ноҳияи Туркманистони имрӯза буда, дар баробари забони паҳлавӣ ва забони форсии миёна, ки хоси вилояти Порс буд, амал мекард.

Мувофиқи катибаҳои аз Ҳиндустон пайдошуда то соли 1009-ум мубадони маздаясно бо забони паҳлавӣ сухан меғуфтанду менавиштанд.

Адабиёт. Забоншиносон китобҳои паҳлавиро ба се баҳш тақсим кардаанд:

1. Тарҷума ва тафсирҳои китоби «Авесто», ки аз 141 ҳазор вожа иборатанд; 2. Навиштаҳои марбут ба умури динӣ ва мазҳабӣ, ки 72 китобу рисоларо дар бар доранд. Машҳуртарини онҳо «Динкард» мебошад, ки онро мубади зардуштӣ дар асри IX навиштааст; 3. Китобҳои гайримазҳабӣ, ки дар замони аввали ислом ба арабӣ тарҷума шудаанд, валекин аксари онҳо то ба замони мо нарасидаанд. Машҳуртарини онҳо «Корномаи Ардашери Бобакон» (асри VI милодӣ), “Ёдгори Зарирон” (шоҳномаи Гуштосп ё паҳлавӣ), “Дарахти Асурик”, «Хусрави Куводон ва гуломи пешхизмат» мебошанд.

Дар замони истилои араб забони паҳлавӣ, яъне забони форсии миёна (порсӣ) забони давлатии Сосониён ба шумор мерафт.

Дар боби илми ин давра чизе гуфтан мушкил аст, зоро даделҳо хеле каманд. Ҳаминаш маълум аст, ки Анӯшервон аз Искандарияи Миср 7 олими гуногуниҳтисосро даъват кард ва Гунди Шопур бино намуд ва онҳоро барои равнақи илм истифода бурд.

Дар академияи Гунди Шопур олимони гирдомада ба тарҷумаи асарҳои фалсафии Юнон, аз чумла Афлотун пардохтанд. Вазири Анӯшервон Бузургмехр бисёр асарҳоро тарҷума кард. Дар ин давра «Калила ва Димна» аз ҳиндӣ ба паҳлавӣ тарҷума шуд ва дар замони ислом онро Ибни Муқаффаъ ба арабӣ гардонид. Дар замони Яздигурди III китобе дар бораи шоҳони ориёй ва салтанати онҳо навишта шуда буд, ки бо номи «Хватайномак» (“Худойнома”) маъруф аст. Ин китобро низ адид ва тарҷумони машҳури он замон Ибни Муқаффаъ ба арабӣ

бармегардонад. Соли 957-уми милодӣ ҷаҳор нафар дорандай ахбори қадим ин китобро бо иловаҳои хеш барои ҳокими Тӯс Абумансури Абдураззӯк ба тоҷикии форсӣ тарҷума мекунанд. Ин китоб то замони мо нарасидааст, вале он асоси «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ қарор гирифтааст.

Дар замони Сосониён илмҳои ҳарбиву динӣ, адабиёт, таъриҳ, фалсафа, тиб, мусиқӣ, нуҷум тараққӣ карда буданд.

Дар боби адабиёт ҳаминро бояд гуфт, ки «Корномаи Ардашер» як асари бадеӣ буда, аз фаъолияти шоҳаншоҳи бузурги тоҷику эронӣ нақл менамояд. Дар ин давра достонҳо ва ривоҷатҳои сакоӣ «Ҳазор афсона», достони «Хусраву Ширин» навишта мешаванд, ки аксари онҳо манзум буданд. Достонҳо дар бораи Рустам, Исфандиёр ва Гайра низ хеле машҳур буданд.

Хат. Аз китоби таърихи қадими ҳалқи тоҷик медонед, ки дар замони Мод ва Ҳаҳоманишиён мардумони ориёй аз ҳатти меҳӣ истифода мекарданд, ки алифбои он аз 41 ҳарф иборат буд.

Дар замони Ашкониён алифбои нав пайдо мешавад. Ин алифбо дар асоси алифбои оромӣ ва бо дарназардошти ҳусусиятҳои забони ориёй тартиб ёфта, аз 22 ҳарф иборат буд. Аммо як мушкилӣ дошт, ки баъзе ҳарфҳо якчанд овозро ифода мекарданд ва матн вобаста ба маъно ва мундариҷа ҳонда мешуд. Аз ҳамин лиҳоз, барои ҳондани он аломатҳои зиёдеро мебояд донист, аз ин ҷо, ки бисёр матнҳои паҳлавӣ то ҳол бехато ҳонда нашудаанд.

Тақвим. Дар ин давра моҳҳо ва сол дар асоси аньанаи авестоӣ ба ҳисоб гирифта мешудаанд. Соли ҳуршедӣ аз 12 моҳ: Фарвардин, Урдибиҳишт, Ҳурдод, Тир, Мурдод, Шахривар, Михр, Обон, Озар, Дай, Баҳман ва Исфандаромӯз иборат буд. Моҳ аз 30 рӯз иборат буд ва ҳар рӯз номи як фариштаи авестоиро дошт. Сол 360 рӯзро ташкил мекард ва дар охири сол ба моҳи 12-ум панҷ рӯз бо номи андаргоҳ «ҳамроҳ менамудаанд ва солро ба 365 рӯз мерасониданд». Ин ҳисоб аз тақвими табиии гардиши оғтоб 5 соату 48 дақиқаю 46 сония фарқ дошт.

Бинобар ин дар ҳар ҷаҳор сол як рӯз тақвими дақиқи оғтобӣ пеш мерафт. Яъне Наврӯз ба ҷойи он ки ҳар сол дар рӯзи якуми Фарвардин биёяд, ҳар ҷаҳор сол як рӯз ақиб меомад. Ин номутобиқатӣ дар муддати 120 сол як моҳро ташкил менамуд ва сол аз 13 моҳ иборат мешуд ва он солро кабиса, яъне пуркунанда, ба паҳлавӣ «ваҳизак» меномиданд ва ҳамчун соли Фарвардина ид мекарданд.

Вақте ки арабҳо мамлакати моро истило намуданд ва тақвими моҳтобии ҳичриро оварданд, дар солшуморӣ вақтҳои иловагӣ ба ҳисоб гирифта намешуданд. Арабҳо диданд, ки солшумории онҳо барои кишоварзон, омадани баҳор ва саршавии кишту кор мутобиқат намекунад, тақвими офтобии моро ҷонибдорӣ намуданд. Тағйироте, ки дар ҳисоби сол ба вучуд омад, ин буд, ки соли ба салтанат омадани Яздигурди III – соли 632-ро соли нави шамсӣ номиданд ва дар таъриҳ ба ин солшуморӣ оғоз карданд.

Соли 1079-ум дар замони Маликшоҳи Салчукӣ дар тақвими яздигурдӣ ислоҳот дароварда шуд. Тақвими нав, ки онро Ӯмарӣ Ҳайём тартиб дода буд, бо дарназардошти ҳамаи норасоиҳои тақвими яздигурдӣ тартиб ёфтааст. Солшумориро на аз соли 632-юм, балки аз соли 622-юм, соли ҳичрати Муҳаммад (с) аз Макка ба Мадина, бо урфияти исломӣ оғоз карданд. Наврӯзро дар Фарвардин мутобиқ ба 21-уми марта юлианӣ эълон доштанд, чунки рӯзи якуми Фарвардин вақти баҳории баробар шудани шабу рӯз мебошад.

САВОЛҲО:

1. Мактаб дар замони Сосониён чӣ тавр буд?
2. Дар бораи академияи Гунди Шопур чӣ ғуфта метавонед?
3. Асарҳои бадеии он давра дар қадом сабк навишта шудаанд?
4. Ҳатто паҳлавӣ чӣ гуна ҳат буд? Чаро онро паҳлавӣ меноманд?
5. Дар бораи тақвими яздигурдӣ чиҳо медонед?


§ 10–11. ШАҲРҲО, МЕЪМОРИЙ ВА САНЪАТ ДАР ЗАМОНИ СОСОНИЁН

Шаҳр ва дехаҳо. Дар замони Сосониён, бо вучуди ҷангҳои доимии онҳо бо румиён, шаҳрҳои зиёде пайдо шуда, тараққӣ карданд. Дар замони Шопури II сарҳади шарқии империя то рӯди Ому, шимолу гарбӣ то гулӯгоҳи Босфор ва ҷанубу гарбӣ то Яман расида буд. Ҳатто Миср якчанд даҳсола дар итоати форсҳо афтода буд. Ғаниматҳо ва асирони хунармандро дар соҳтани шаҳру қасрҳои шоҳон истифода мебурданд ва ҳаробаҳои қаср, кӯшк, коҳ, маъбадҳои оташ, шаҳру дехаҳои зиёди даврони Сосониён то ба замони мо бοқӣ мондаанд. Аммо бештари ёдгориҳои замони Сосониён аз ҷониби бостоншиносон таҳқик

нашудаанд ва аз ин сабаб замони сохтани онҳо, нақшҳои мъйморӣ ва дигар хусусиятҳои ҳаётии онҳо маълум карда нашудаанд.

Шаҳрҳои замони Сосониён дар Роҳи Бузурги Абрешим ҷой доштанд ва аз ҳамин сабаб маркази савдою ҳунармандӣ буданд. Бештари шаҳрҳо дар ҳудуди заминҳои шоҳӣ пайдо шуда, равнақ ёфтаанд, яъне ободкунандагони онҳо ҳуди шоҳон буданд. Чунин шаҳрҳо такягоҳи давлат ба ҳисоб мерафтанд. Аҳолии ин шаҳрҳоро бештар асирони румӣ ва муҳочирони маҷбурии маҳаллӣ ташкил медоданд. Сосониён кӯшидаанд, ки асирони хориҷӣ бо маҳаллиён омезиш ёбанд ва якҷоя зиндагӣ кунанд. Ҳар як шаҳр дорои замини ҳуд буд ва аз ҳисоби он зиндагонӣ менамуд. Як қисми замин дар дасти аъёну ашроф ва як қисми дигар барои истифода ба аҳолӣ ичора дода мешуд. Аз ин рӯ, шаҳрҳои ин давра бо замин алоқаманд буданд.

Шаҳр ба маҳаллаҳои озодагон, савдогарон, ҳунармандон тақсим мешуд. Шаҳр ва атрофи онро ҳушатр – сатрап идора мекард. Ҳушатр муҳофизати шаҳр ва гирдоварии андозро ба уҳда дошт. Мувофиқи аҳбори сарчашмаҳо, Ардашер нуҳ шаҳр соҳт ва яке аз онҳо бо номи Ардашерғур дар Порс ҷой гирифта буд (расми 7).



Расми 7. Қасри Ардашери Бобакон дар Фирӯзобод, ки бо номи «Қалъаи духтарақ» маълум аст

Шопури I-ро созандай бисёр шаҳрҳо ва маъбадҳо медонанд. Ӯ пеш аз оғози соҳтмони шаҳре ё қасре аз муҳандисон талаб мекард, ки нақшай онро кашанд, харочоти соҳтмонро муайян намоянд.

Шопури I баъди галаба бар императори Рум Валериян ганимату асирони зиёдеро ба Порс овард ва шаҳри Бишопурро соҳт. Дар Хуресон баъди галаба бар Ҳайтолиён-турониён, шаҳри Нишопурро бино ниҳод. Шаҳр аз рӯйи нақшай пешакӣ соҳта шудааст.

Мувофиқи таҳқиқоти бостоншиносӣ, дар давраи Сосониён ду намуди шаҳрҳо вучуд доштанд. Якум, шаҳрҳое, ки дар асоси анъанаи шаҳрсозии портҳо бино ёфтаанд. Чунин шаҳрҳо нақшай мудаввар доранд. Дуюм, шаҳрҳое, ки бо нақшай чоркунча соҳта шудаанд ва ин анъанаро аз румихо гирифтаанд.

Масалан, Ардашергур ва Доробгирд тобиқ анъанаҳои милли соҳта шуда, нақшай гирд доранд. Бишопур ва Нишопур нақшай чоркунча доранд. Ардашергур чор дарвоза дошт, ки ба сӯйи шимол, чануб, шарқ ва гарб кушода мешуданд. Дар маркази шаҳр манораи баланде буд, ки дар болои он оташ месӯxt. Арабҳо ин шаҳри зеборо ба ҳаробазор табдил доданд.

Устоҳо вобаста ба масолеҳи маҳаллӣ биноҳо соҳтаанд. Дар ҷойхое, ки санг бештар аст, аз санг, дар ҷойҳои бесанг аз хишти хом ва дар мавридҳои зарурӣ аз хишти пухта истифода кардаанд. Аз сабаби камии ҷӯб дарҳои даромадро бо аркҳо ва пӯшиши баъзе биноҳоро ба шакли гунбаз соҳтаанд. Барои пайвастан сангҳо маҳлули гачро истифода бурдаанд.

Яке аз машҳуртарин аркҳои он замон Тоқи Ҳусрав (Тоқи Кисро) мебошад, ки аз хишти пухта соҳта шуда, чанбари тоқи нимдоираи он зиёда аз 25 метр мебошад. Соҳтмони чунин арки боҳашамат дар он замон маҳорати бузурги меъмориро металабид. Ин арки бузургтарин дар ҷаҳон буд. Баландии он 37 метрро ташкил медод ва то асри XIV чунин бинои азим вучуд надошт. Деворҳо дар поён 7 метр ғафсӣ дошта, баробари баланд шудан борик гашта, ғафсии онро то ба 1 м овардаанд.

Яке аз қасрҳои боҳашамату қадимтарин коҳи Ардашери I мебошад, ки дар назди шаҳри Ардашергур соҳта шудааст. Бино соли 224-ум аз санг соҳта шуда, барааш 56 ва дарозиаш 104 метр аст. Ғафсии деворҳо дар баъе ҷойҳо то 5 метр мерасад. Яке аз шаҳрҳои зебо Истаҳр буд, ки шаҳри пешрафтаи шоҳони сосонӣ ба

ҳисоб мерафт. Дар ин чо маъбади бузургтарин фаъолият мекард. Дар Истахр маросими тоҷгузории шоҳон баргузор мегардид ва Сосониён дар он чо қасрҳои бошукуҳ доштанд. Атрофи шаҳрро девори ҳимоявӣ бо тиркашҳо печонида буд.

Шаҳри зебои Бишопур 1500 м бар ва 900 м дарозиву паҳно дошт. Баландтарин нуқта дижи шаҳр ҳисобида мешуд, баъди кӯшкҳои одамони давлатманд, ибодатгоҳҳо ҷойгир буданд. Шаҳр дар асоси нақшай пешакӣ бино гардидааст. Кӯчаҳояш рост буда, хонаҳо дар ду тарафи кӯчаҳо қомат афрохтаанд. Дар маркази шаҳр ду манораи 7-метра бо ҳайкали Шопури I соҳта будаанд. Шаҳри Нишопур (дар Хурӯсон) нақшай шоҳмотӣ дошт ва он ба 60 баҳш тақсим мешуд.

Маркази давлати Сосониён шаҳри Тайсафун (Мадоин) буд. Он дар замони Ашкониён низ маркази давлат ба ҳисоб мерафт. Ардашер низ онро марказ Ҷълон намуда, барои ободонияш кӯшишҳо ба ҳарҷ дод. Дар атрофи шаҳри Тайсафун маҳаллаҳои бузурге пайдо шуданд, ки арабҳо онҳоро шаҳр номиданд. Маркази қадими шаҳр 70 гектар заминро фаро мегирифт.

Масоҳати умумии шаҳр хеле бузург буд. Коҳи шоҳон аз биноҳои 3 – 4 қабата бо боғу роғҳо, бӯстонсаройҳо иборат буд. Шаҳр ҳангоми ҳӯҷуми арабҳо ҳароб шуд ва танҳо баъзе маҳаллаҳои он то истилои мугул обод буд.

Ҳаробаҳои Тайсафун 30 км²-ро ташкил медиҳад ва шаҳри бузургтарини дунё ҳисобида мешуд. Атрофи шаҳрро бо девори ҳимоявии дорои бурҷҳои зиёд ва тиркашҳои чандқабата мустаҳкам карда буданд.

Дар Хурӯсон байни кӯҳҳои Албурзу дарёи Гургон (баҳри Ҳазар) дар масофаи 170 км девори ҳимоявӣ соҳта буданд, ки кишварро аз бодиянишинон ҳимоя мекард ва яке аз иншооти бузурги замон ба ҳисоб мерафт.

Қасри Ширин. Яке аз биноҳои зеботарини замони Сосониён Қасри Ширин буд. Ин коҳро Ҳусрави Парвиз барои зани дӯстдоштааш – Ширин соҳтааст. Ширин дар зебоӣ дар ҷаҳон ҳамто надошт. Қаср бо боғу роғаш 120 гектар заминро дар бар мегирифт. Девори ҳимоявии қаср 6,5 м баландӣ дошта, аз хишти пухта бино ёфтааст. Аз болои девор ҷӯйи об меомад, ки боғҳоро аз об таъмин менамуд. Дар назди қаср ҳавзи кошикорие соҳта буданд, ки 550 метр дарозӣ ва 50 метр паҳнӣ дошт (расми 8).



Расми 8. Тасвири шоҳ Пирӯз дар Тоқи Бӯстон

Қаср дар баландии 8 метр, паҳнои 190 метр ва дарозии 370 метр ҷой гирифта, бо даҳҳо роҳравҳои равоқбандӣ, аркҳои боҳашамат, нақшу нигор, ҳайкалу расмҳо оро ёфта буд. Қаср шабистонҳои боҳашамат, толорҳои қабулу базм, ибодатгоҳ ва ғайра дошт. Дар ин ҷо Борбад ва дигар ромишгарон барои шоҳ ва малика суруду тарона эҷод кардаанд. Дар девораҳои қаср расми шоҳ Парвиз, занаш Ширин ва аспаш Шабдиз кашида шуда буданд.

Дар қасрҳои замони Сосониён расмҳои шоҳон, занҳои онҳо, намояндагони машҳури дину давлат тасвир карда мешуданд. Ин ҳайкалу расмҳо симои аслӣ ҳастанд ва барои барқарор намудани расмҳои силсилаи шоҳони сосонӣ маводи беҳтаринанд. Умуман, дар замони Сосониён санъати ҳайкалсозӣ ва нақшу нигор ба дараҷаи олии тараққӣ расид.


Санъати тасвирӣ. Катибаҳои замони Сосониён сарчашмаи хубе барои омӯзиши либос, пойафзор, каллапӯш ва ғайра ба шумор мераванд.

Дар катибаҳо роҳ ва усулҳои ҷангӣ, силоҳҳо: тирдон, камон, шамшер, найза, шашпар, гурз, сипар, ҷавшан, тоскулоҳ ва ғайра хеле хуб тасвир шудаанд. Мо аз рӯйи онҳо метавонем дар бораи ҷангҳои тан ба тан, гурӯҳ ба гурӯҳ ва савор ба савор ҳарф занем.

Шикори нахҷир яке аз шуғлҳои дӯстдоштаи шоҳони Сосонӣ буд. Дар Тоқи Бӯстон, ки дар танаи қӯҳ қанда шудааст, саҳнаи шикори Ҳусрави Парвиз акс ёфтааст. Шикор дар найистони қанори рӯд ё баҳр ба амал омадааст. Найҳо бо яқдигар банд шудаанд. Ҷаҳор тарафи шикоргоҳро одамони савори завраку аспу фил, пиёдаву сагдорон ихота кардаанд. Дар миёни найзорон ҳукҳо ва гавазнҳо дар ҳолати тарсу изтироб кашида шудаанд (расми 9).

Дар ҷои дигар рассом саҳнаи шикори мешонро нақш кардааст. Дар шикори шоҳ дастаҳои мусиқанавозон, сарояндагон ва ғайра иштирок доранд. Шоҳ аз миёни онҳо асп ронда, ба мешон пайи ҳам тир мекушояд ва ҷанде аз онҳоро ба замин меандозад.

Катибаҳои замони Сосониён сарчашмаи нодир дар бораи санъати меъморӣ, тасвирӣ, қандакорӣ, нақшу нигор ва банду бости он, услубҳои наққошии динӣ, дунявиӣ ва мазмуну мундариҷаи онҳо мебошанд. Дар ҳар як катиба иштироки шахсони таърихӣ зикр ёфтааст.



Расми 9. Тасвири ҳаккокү дар күх, шикори шохони сосонү. Тоқи Бүстон

САВОЛХО:

1. Шаҳрҳои замони Сосониён аз чанд қисм иборат буданд?
2. Шаҳрҳо чӣ хел сохта мешуданд?
3. Шопури I кадом шаҳрҳоро сохта буд?
4. Дар шаҳрсозӣ кадом масолеҳи бинокориро истифода мебурданد?
5. Қасри Ширин чӣ гуна буд?
6. Дар Тоқи Бүстон дар кадом мавзӯъ расмҳо канда шудаанд?
7. Катибаҳои замони Сосониён чӣ аҳаммият доранд?

§ 12. ФАРҚИ ДАВЛАТДОРИИ СОСОНИЁН АЗ ГУЗАШТАГОНИ ХУД. АҲДАММИЯТИ ДАВЛАТИ СОСОНИЁН ДАР ТАҶРИХИ ДАВЛАТДОРИИ ТОҶИКОН-ЭРОНИЁН

Сосониён ба сари ҳокимият омада, тарзи идораи давлатро низ тафир доданд, ки аз шакли корбарии Ҳахоманишиён ва Ашкониён фарқ мекард.

1. Ардашер аввал аз таҷрибаи Ашкониён фаҳмид, ки дар миқёси кишвар барои ҳимояи давлат дини ягона лозим аст ва он бояд такягоҳи ҳокимият шуда тавонад. Аз ин рӯ, Сосониён дини зардуштӣ – дини аҷдодиашонро дини умунидавлатӣ эълон намуданд. Мубади мубадон, баъди шоҳ шаҳси дуюм ҳисоб мешуд. Ба мубади мубадон фармон доданд, ки бокимондаҳои «Авесто»-ро ҷамъ оварда, ба сурати китоб дарорад ва оини маздаясно дар ҷорҷӯбай он амал намояд. Муғон аз ҳамаи андозҳо озод буданд ва ташвиқоту тарғиботи дини зардуштиро дар миқёси давлати Сосониён, аз ҷумла дар он вилоятҳое, ки аҳолиашон пайравони динҳои масеҳӣ, қалдонӣ ва ибронӣ буданд, зиёд мекарданд. Шоҳон ташаббус нишон дода, дар минтақаҳои масеҳинишин маъбадҳои оташ месоҳтанд. Сабаби асосии ҷангҳои тӯлонии Сосониён бо румиён ҳамин низоъҳои динии масеҳиён бо зардуштиён буданд.

МО Арманистонро мисол меорем. Бештари арманиҳо дар асл ориёй мебошанд, аммо аз сабаби дини масеҳӣ доштан, дар лаҳзаҳои муносиб бар зидди давлати Ашкониён ва Сосониён баромада, тарафи румихоро мегирифтанд.

Тавре ки зикр карда будем, дар замони Ҳахоманишиён ва Ашкониён дини зардуштӣ оини давлатӣ эълон нашуда буд. Дар замони Ҳахоманишиён ва Ашкониён ҳамаи динҳо баробар буданд ва дар маъбадҳои онон ҳама ибодат мекарданд. Шоҳони ҳахоманишиӣ ва ашконӣ ҳамаи динҳоро ҳимоят мекарданд, аммо дар вазъиятҳои мушкили ҷангӣ масеҳиён ба тарафи румиён мегузаштанд ва ба муқобили эрониён мечангиданд. Ардашери I ин ҳолатро ба инобат гирифта, оини маздаясноро пуштибонӣ намуд ва ба ин восита дини зардуштӣ такягоҳи устувори давлат гардид. Ин дурустии сиёсати Сосониёнро нишон медиҳад, зоро маздаясно оини миллии ҳамаи халқҳои ориёй буд ва ҳамаи русуму одати зиндагии мардум аз халичи Форс то марзи Чин дар асоси ин дин сурат мегирифт ва бешубҳа, ҳимояи он аз ҷониби

давлат, пеш аз ҳама, ба манфиати давлат буд, чунки ҳучуми бегонагон бо дини бегона ҳамаи мардуми маздаяснопарастро вомедошт, ки ба ҳимояи дини давлати худ бархезанд, зеро манфиатҳои дину давлат як буданд ва аз ҳамин ҷиҳат дини зардуштӣ бақои давлати Сосониёро таъмин мекард.

2. Ардашер ҳамчун сиёсатмадори дурандеш фахмид, ки лашкари кироя бақои давлатро таъмин карда наметавонад, зеро зарҳаридон аз қасе пули бештар гиранд, хидмати ўро ба ҷо меоранд, яъне моил ба хиёнатанд. Манфиатҳои давлативу миллӣ барои зарҳаридон арзише надоранд. Ардашер бо дарки ин сабақи таъриҳӣ аз тоҷикон-эрониён дастаи мунаzzами фидоиён ташкил дод, ки дар замони Ҳахоманишиён низ вучуд дошт. Ин дастаи фидоиён дар вақтҳои мушкилтарин ба ёрӣ фиристода мешуд. Дастаҳои фидоиро «чирик» мегуфтанд.

Дар замони Ашкониён дастаҳои фидоиён ба муқобилии пиёдааскари румӣ хуб ҷангиди натавонистанд. Пиёдааскарҳои румӣ дар ҷангҳои тан ба тан нисбат ба тоҷикон-эрониён хеле бартарӣ нишон доданд. Бинобар ин дар замони Шопури I лашкарро ба ҷангҳои тан ба тан тайёр намуданд ва бар румиён пирӯз омаданд.

Ҳамин тавр, лашкари Сосониён дар назария ва амалия бар сипоҳи румӣ ғолиб буд. Сосониён бо румиён 16 маротиба ҷангиданд: 4 маротиба ғолиб муайян нашудааст, 3 маротиба румиён ва 9 маротиба тоҷикон-эрониён ғалаба ба даст овардаанд.

Дар замони Анӯшервон дастаи фидоиён ба сипоҳи асосӣ ва доимии шоҳаншоҳӣ табдил ёфт. Лашкари доимоамалкунанда ва қасбӣ бехатарӣ ва амнияти давлатро таъмин мекард.

3. Дар замони Сосониён давлати мутамарказе ба вучуд омад, ки ҳамаи вилоятҳо ба он итоат менамуданд. Сарварони вилоятҳоро шоҳаншоҳ таъйин мекард. Дар саросари мамлакат мардум мувоғики даромади худ андоз мепардоҳтанд.

Низоми давлатӣ дар замони Сосониён нисбат ба замони Ҳахоманишиён ва Ашкониён беҳтар буд. Бисёр вазоратҳое, ки дар он давра ташкил шуда буданд, баъдан дар замони арабҳо соҳтори онҳо мавриди истифода қарор гирифтанд.

4. Давлати Сосониён дар тӯли 400 соли мавҷудияти худ барои тамаддун ва фарҳанги миллии мо пояҳои устувор гузошт. Бештари расму одатҳои тоҷикон-эрониён, ки дар замони Ҷамшеду Фаридун бо обуранги динӣ вучуд доштанд, дар замони

Сосониён, мутобиқи «Авесто», ба доираи расмӣ дароварда шуданд. Либоспӯшӣ, заношавҳарӣ, намози панҷвақта, покии бадан, покии вичдон, ростқавлӣ ва ростгӯйӣ, ҷавонмардӣ, меҳмоннавозӣ, ифтихори миллӣ–озодмардӣ ва гайра, эҳтироми волидону пирон, ободонии ватану кишвар, ҷашнҳои пуршукӯҳи Наврӯз, Мехрғон, Сада ва Тирғон, донишандӯзӣ, машқҳои варзишӣ, аз ҷумла аспсavorӣ, тирандозӣ, шамшерзанӣ, хулоса, паҳлавонӣ ба урғу одати умумимиллӣ табдил ёфтанд.

Дар замони Сосониён санъатҳои шаҳрсозӣ, меъморӣ, рассомӣ, ҳайкалтарошӣ, наққошӣ бо ҳусусиятҳои миллӣ пайваста тараққӣ карданд ва имрӯз ҳам боиси ифтихори фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ мебошанд.

5. Дар ин давра забони ҳаттӣ–китобии паҳлавӣ дар саросари Тоҷикзамин забони умумидавлатӣ ва динӣ (аз ҷумла «Авесто», «Занд») буд, ки онро диндорон аз Осиёи Сагир то Ҳутан меҳонданд ва пайравӣ мекарданд. Забони паҳлавӣ ва ойини маздаясно барои тамоми тоҷикон–эрониён як буд ва вай дар умумияти қавмию миллии мо нақши пайвандгариро мебозид.

Сабаби асосии инқизози давлати бузурги Сосониён он буд, ки баъди Анӯшервон шоҳи сиёсатмадору хирадманде сарикор наомад. Ҳусрави Парвиз ба ҷанги 27-солаи ҳуд бо румиён ва маишатҳои бемаъни, ки дар онҳо ҳазорон одамон ба муфтиҳӯрӣ ва айшу ишрат машғул буданд, иқтисодиёти мамлакатро ҳароб ва мардумро аз ҳуд дур соҳт. Бисёр вилоятҳо аз сустии ҳукумати марказӣ истифода бурда, ҳудро мустакил ӯзлон карданд. Бисёр наздикони шоҳ аз форигболии ӯ истифода бурда, сарватманд шуда, дъявои давлатро соҳиб шудан мекарданд. Баъди Ҳусрави Парвиз дар Тоҷикзамини Ғарбӣ шоҳе пайдо нашуд, ки мамлакатро сарварӣ ва дар лашқар ва ҳукумат тартибу интизом ҷорӣ намояд. Аз суйиқасдҳо ва қушторҳои дарборӣ, парокандагӣ ва бемадории давлати Сосониён душманони дерина – румиҳо ва арабҳо ҳуб истифода бурданد.

САВОЛҲО:

1. Оини маздаясно баъди давлатӣ шудан, чӣ аҳаммияте қасб кард?
2. Ҷаро динро тақягоҳи давлат ва давлатро пуштибони дин мегӯянд?
3. Ҷаро Ардашер артиши кирояро ба мунтазам табдил дод?
4. Марказонидани соҳтори давлатиро чӣ тавр мефаҳмад?
5. Ҳиссагузории Сосониён дар илму фарҳанг аз ҷиҳо иборат буд?
6. Сабабҳои ҷоҳи ҷониши давлати Сосониён қадомҳоянд?

БОБИ III. ТОЧИКОН-ЭРОНИЁНИ ШАРҚЙ ДАР АСРҲОИ III-VIII

§ 13. КУШОНИЁНИ ХУРД ДАР АСРҲОИ III-IV

Ахбори сарчашмаҳои чинӣ (хитойӣ). Дар Тоҷикзамини Фарбӣ сулолаи Сосониён замоне ба арсаи таъриҳ омад, ки давлати Порт (Ашкониён) дар Ориёи Фарбӣ ва давлати Кушониён дар Ориёи Шарқӣ рӯ ба таназзул ниҳода буданд. Яке аз сабабҳои камқувват шудани империяи Кушониён дар асри III ба шохигариҳои алоҳида тақсим шудани он буд. Аз сарчашмаҳои хаттӣ, маҳсусан чинӣ, ба хубӣ бармеояд, ки давлати бузурги Кушониён дар байни бозмондагони ин хонадон бахш шуд. Дар ин давра Суғд, Хоразм, Фарғона ва Кошғару Хутан алоҳида шуда буданд.

Вақте ки Ардашер ва Шопур ба Тоҷикзамини Шарқӣ лашкар кашиданд, дар марзи шарқии худ муқобилати ҷиддӣ надиданд ва то ба Кобулу Пешовар омаданд.

Баъди вафоти Кушоншоҳ Васудайв (соли 223-юм) дар Кушоншаҳр подшоҳе пайдо нашуд, ки ин давлати бузургро дуруст идора намояд. Дар замони подшоҳии Васудайв ба Кушониён аз дарёи Хоразм то Ҳиндустони Марказӣ ва аз Систон то марзи Чин итоат менамуданд. Дар он замон дар ҷаҳон чор империяи бузург: Рум (Рим), Порт, Кушон ва Чин вучуд доштанд. Аз ин ҷаҳор империя дутоаш дар сарзамини ориёиҳо (тоҷикон) вучуд доштанд, яъне тоҷикон-эрониён соҳиби ду давлати бузург буданд. Давлатҳое, ки минбаъд дар қаламрави ин ду империя ба вучуд омаданд – Сосониён ва Ҳайтолиён сарзаминҳои дар дасти ин ду империя бударо барқарор карда натавонистанд.

Марказгурезие, ки дар давлати Кушониён дар нимаи асри III сар шуд ва дар натиҷаи он Сосониён як қисми вилоятҳои шарқиро ба давлати худ ҳамроҳ намуданд, боз бештар гардид. Аз эҳтимол дур нест, ки дар ҳамин давра вилоятҳои Фарғона, Чоч, Суғд ва Хоразм ба дasti Ҳиёниён мегузараанд. Дар вилоятҳои соҳили чапи Ому сулолаи Кидориён пайдо мешавад, ки аслан аз Кушониён буданд. Сабаби ба сари қудрат омадани Кидориён шояд он буд, ки дар охири асри III вилоятҳои

шимолии Кушоншаҳр ба дасти Хиёниён, ки баъд бо номи Ҳайтолиён машҳур мешаванд, мегузаранд. Гузаштани Суғд, Ҳоразм ва баъдтар тамоми сарзаминҳои соҳили рости Омударё ба Хиёниён Кушониёни Ҳурдро маҷбур менамояд, ки марказро ба Балх ва аз он ҷо ба Синду Ҳинд баранд. Маркази Кушониёни Бузург дар Бағлон (Афғонистон) ҷой дошт. Ҳукмронии сулолаи Кидориён 100 сол давом кард ва онҳо ба номи Кушониёни Қӯчак машҳуранд. Онҳо лақаби Кушониёни Ҳурдро барои он гирифтанд, ки ҳокимияти худро дар тамоми Кушоншаҳр барқарор карда натавонистанд. Ҷӣ тавре ки дар бахши Сосониён нақл намудем, дар Ориёзамини Ғарбӣ ба ҷои давлати Портҳо давлати Сосониён арзи вучуд кард. Дар қаламрави давлати Кушониён – дар Ориёни Шарқӣ ду давлат: Кидориён ва Хиёниён – Ҳайтолиён ба вучуд омаданд. Кидориён сарзаминҳои соҳили чапи рӯди Ому ва хиёниён худуди рости онро ба итоати Бадаҳшон дароварданд.

Дар солномаи чинӣ гуфта мешавад, ки ючиҳо дар натиҷаи фишори қабилаҳои жуван-жуван маркази давлати худро ба шаҳри Боло – Балх оварданд. Баъд Кушоншоҳи далер аз кӯҳҳои бузурги Ҳиндукуш гузашта, панҷ шоҳигарии он ҷоро мутеи худ соҳт ва дар он ҷо аз тилло ва нукра сиккаҳо бо номи Кидоркушоншоҳ баровард. Сиккаҳо бо ҳати бараҳманӣ буда, дар як рӯйи онҳо расми шоҳ ва дар рӯйи дигар акси мичмари оташ кашида шудааст. Мувоғики гуфтаи сиккашиносон, ин пулҳо дар солҳои 390–430-юм дар ноҳияҳои ҷануби Ҳиндукуҳ бароварда шудаанд.

САВОЛҲО:

1. Чаро империяи бузурги Кушониён пароканд ҷуд?
2. Чаро Кушониёни асрҳои IV ва V-ро Кушониёни Ҳурд номидаанд?
3. Хиёниён аз қадом најсад буданд?
4. Вожсаи марказгурезиро маънидод намоед ва заараширо барои давлат гӯед.

§ 14. ХИЁНИЁН-ХАЙТОЛИЁН

Сиёсати берунии Ҳайтолиён дар асрҳои IV–V. Тавре ки қаблан зикр карда будем, дар адабиёти таърихӣ Ҳиёниён ва Ҳайтолиён ду қавми алоҳида дониста шудаанд, ки нодуруст аст. Ҳиёниён ҳамон Ҳайтолиён мебошанд ва баробари Кидориён дар шимолии Кушоншаҳр ба майдони сиёсӣ омадаанд. Мувофиқи ривояти муаррих Аммиан Марселлин, соли 346-ум шоҳи Сосониён Шопури II ба муқобили Ҳиёниён ва Евсенҳо - Кушониён лашкар мекашад. Кушониён бо Ҳиёниён ба вилоятҳои Марв ва Гургон таҳдид мекарданд. Дар ин ҷанг Шопур бо Ҳиёниён ва Дехиён, ки худро мустакил эълон карда буданд, сулҳ мебандад. Мувофиқи ин шартнома соли 359-ум Ҳиёниён ҳамроҳи дастаҳои Сосониён шаҳри Амитрои Сурияро забт намуданд, аммо дар ин ҷанг писари шоҳи Ҳиёниён – Гурумбод, ки ҷавони хеле зебо буд, ҳалок мешавад.

Сарчашмаҳои чинӣ ҳабар медиҳанд, ки Ҳиёниён (ҳунҳо) чор насл мешавад, ки мулки Суғдро дар тасарруфи худ доранд (яъне аз нимаи аспи III милод).

Яке аз муаррихони арманӣ Е. Вардапат менависад, ки шоҳаншоҳ Яздигурди II ба сарҳадҳои шарқии давлати худ лашкар кашида, дар рустоҳои рӯди Гургон аз болои Ҳиёниён ғолиб омад ва шоҳи онҳо Чолчоро кушт ва мулкашро ба тасарруфи худ даровард.

Дар ҳамин давра Сосониён Тирмиз ва Ҷагониёнро низ ишғол намуданд ва дар Тирмиз маъбади бузурги буддоиро ҳароб намуданд. Аммо дар ин давра сулолаи Ҳиёниён-Ҳайтолиён қувват гирифта, на танҳо соҳилҳои рости Ому, балки соҳилҳои чапи онро гирифта, маркази давлати худро ба Қуҳандиз (Қундузи имрӯза) мекӯҷонанд ва тамоми Боҳтар – Тахористонро ба тасарруф медароранд. Вақте ки Яздигурди II солҳои 453 – 454 -ум ба марзҳои шарқӣ лашкар кашид, аз ҷониби Ҳайтолиён шикаст ҳӯрд. Ҳайтолиён дар шаҳру дехоти Ҳурросон ҳаробкориҳо намуданд.

Ҳамин тавр, ҷангҳои шоҳи сосонӣ Яздигурди II Фирӯз (457–484) дарозмуддат буданд. Ҳатто Фирӯз бо ёрии Ҳайтолиён соҳиби таҳту тоҷи шоҳӣ мешавад. Вай барои ин кумак ба Ҳайтолиён Тахористонро медиҳад. Вақте ки Фирӯз таҳту тоҷро ба даст овард, хост заминҳои ба Ҳайтолиён додаашро баргардонад ва

бо онҳо chanгро сар кунад. Muвофиқи ривояти муаррих Табарӣ, Firӯz бо Ҳайтолиён аҳд баста буд, ки дар Шарқ бо онҳо chanг намекунад ва марзи ҳар ду давлат бурчи сохтаи Баҳроми Гӯр ҳисоб мешавад.

Аммо вай az ин ваъда пушаймон мешавад ва пинҳонӣ ба марзи шарқӣ лашкар оварда, сутуни сарҳади сохтаи Баҳроми Гӯрро дар 50 фил баста, ба даруни хоки Ҳайтолиён меорад. Ҳайтолиён az ин кори Firӯz огоҳ шуда, дар сари роҳи лашкари ў хандақ канда, болои онро бо алафу буттако чунон устодона мепӯшонанд, ки кас гумонбар намешавад, ки Firӯz бо писаронаш ва як қисми лашкараш дар ин чоҳ меафтанд.

Аскарони Ҳайтолиён, ки дар камин нишаста буданд, ба ҳуҷум гузашта, ба дастаҳои Сосониён шикасти саҳт медиҳанд ва Firӯзу писаронашро асир мегиранд. Дар ин chanг Firӯz бо пулу моли зиёд ҳудро начот медиҳад ва ба ватанаш бармегардад. Баъди чанд вақт боз ба chanг меояд ва боз асир мешавад. Ин дафъа товони chanгро 30 хачир бори нуқра дод ва ваъда кард, ки дигар бо Ҳайтолиён chanг наҳоҳанд кард. Amмо дар хазина 30 хачир бори тангаи нуқра ёфт нашуд, бинобар ин, писараши Кубодро гарав монда, ба Тайсафун бармегардад ва ваъда медиҳад, ки хоҳарашро ба зании шоҳи ҳайтолӣ Ахушнавоз мефиристад ва дигар chanг намекунад.

Mувофиқи ин шартнома, Марв ва тамоми ноҳияҳои Taxoriston ба Ҳайтолиён мегузаранд ва Сосониён дар муддати ду сол товони chanг медиҳанд.

Ба гуфтаи муаррихи румӣ Приск Панни, зани фиристодаи Firӯz на хоҳари ў, балки канизи ў будааст. Az ин фиреби Firӯz шоҳи Ҳайтолиён – Кунҳа ба ҳашм меояд, аммо сир бой намедиҳад. Вай низ меҳоҳад Firӯzро фиреб дихад ва ба ў мактуб навишта, хоҳиш менамояд, ки барои омӯхтани назария ва амалияи chanг барои сарбозони ҳайтолӣ устодон фиристад.

Firӯz 300 нафар донандагони назарияи chanгро az ашрофи Порс ба назди Ҳайтолиён мефиристад. Ҳайтолиён як қисми онҳоро кушта ва қисми дигарро маъюб намуда, назди Firӯz бармегардонанд ва мегӯянд: «Ин аст подоши фиреби шумо барои шумо».

Ин ҳодиса сабаби chanги сеюми Ҳайтолиён бо Сосониён мешавад. Дар ин chanг Firӯz кушта ва бисёр русто ва шаҳрои

Сосониён горат ва хароб мешаванд. Сосониён дар тӯли чанд сол товони чанг медиҳанд. Дар ин давра дар Порс тангаҳои нуқра ба забони ҳайтолиён сикка зада мешаванд. Ин тангаҳо ба замони подшоҳии Балош (484–488), Қубод (488–531), аввали ҳукмронии Ҳусрави I (531–579) рост меоянд. Ин сиккаҳо аз он далолат мекунанд, ки дар ҳамин солҳо Сосониён ба Ҳайтолиён боҷ медоданд.

Ба давлати Ҳайтолиён ҳамроҳ қардани Ҳиндустон ва Ҳутан. Дар асри V ба давлати Ҳайтолиён тамоми вилоятҳои Осиёи Миёна: Ҳафтруӯд, Исфандоб, Фарғона, Истравшан, Суғд, Ҳоразм ва Тахористон, инчунин, Зобул, Кобул ва Синд дохил мешуданд. Баъди ғалаба бар Сосониён, Ҳайтолиён бо мақсади ба тасарруф даровардани тамоми сарзаминҳои Кушониёни Хурд ба Ҳиндустон лашкар қашиданд. Онҳо соли 460-ум бо империяи Гуптҳои Ҳинд ҷангид, вориди Гандҳор шуданд. Азбаски Ҳайтолиён зардуштӣ буданд, ибодатгоҳҳои буддоиро хароб ва горат мекарданд. Махӯз дар ҳамин давра ибодатгоҳи Гансило ва Гандҳо хароб шуданд. Солҳои 490–515 шоҳи Ҳайтолиён – Тораман Гуптҳоро шикаст дода, Синд, Раҷистон, водиҳои Ҷамму ва Гангро тасарруф намуд.

Аmmo гурӯҳҳое, ки Ҳиндустонро гирифта буданд, худро мустақил эълон намуда, бо ҳатти ҳиндӣ сиккаҳо мебароранд. Баъди вафоти Тораман, вориси ў – Михркуло (515–544) шаҳри Сагал–Сиёлкутро маркази давлати худ интиҳоб намуд. Ин бузургӣ дер давом накард. Қувваҳои якҷояи ҳиндувон ба Михркуло шикаст доданд ва бисёр вилоятҳоро бозпас гирифтанд.

Ҳайтолиён дар як вақт ба Ҳутан дохил шуда, онро низ ба империяи худ ҳамроҳ намуданд. Байни солҳои 493–508-ум вилоятҳои Кошғар ва Турфон ба итоати Ҳайтолиён даромаданд ва бо ин роҳ тамоми қабилаҳои ориёни ин диёර ба як давлати бузурги тоҷикий дар Шарқ муттаҳид гардиданд.

Асри V ва нимаи аввали асри VI давраи бузургии ҳукумати Ҳайтолиён аз Ҳироту Систон то Тибету Чин ва аз дарёи Ҳоразм то Ҳиндустони Марказӣ доман паҳн карда буд. Қаламрави вай аз худуди давлати Кушониёни Бузург бештар буд. Маркази давлат дар аввал шаҳри Бомиён буд. Давлати Ҳайтолиён марказонида шуда буд, сиккаҳои он намуди сиккаҳои Сосониёнро доштанд (расми 10).



Расми 10. Давлати Ҳайтолиён дар асрҳоу IV–VI

САВОЛҲО:

1. Хиёниён бо Ҳайтолиён чӣ муносибат доштанд ва ҷаро муаррихони қадим онҳоро қавмҳою ҷудо ҳисобиданд?
2. Дар замони қадом шоҳон давлати Ҳайтолиён пурзӯр буд?
3. Дар замони қадом шоҳони сосонӣ ва ҳайтолӣ ҷангҳои шадид рӯй доданд?

§ 15. ПАЙДОИШИ ХИЁНИЁН–ҲАЙТОЛИЁН. НАЖОД ВА ВАТАНИ ОНҲО

МО дар дарси гузашта дар бораи Ҳайтолиён каме нақл карда будем, аммо дар бораи пайдоиш, ном, ватан ва најоду забонашон акнун муҳтасаран ҳарф мезанем.

Аз таърихи синфи 5-уми медонед, ки ориёихо ба ду гурӯҳ: қишоварзон ва ҷорводорон тақсим шуда буданд. Қишоварzon худро ориёй ва ҷорводорон туронӣ меномиданд, яъне тӯронӣ лақаби ҷорводорони ориёнажод буд. Мувоғики навиштаҳои авестоӣ, турҳо саҳронавард буда, динҳои офтобпарастӣ, бутпарастӣ ва бисёрхудой доштанд. Зардушт бо онҳо ҷангҳода, ба яктонастӣ даъват кардааст, аммо турҳо ба ин даъват бо силоҳ ҷавоб медиҳанд. Аз ҳамон замонҳои дуродур зиддияти байни турҳо ва ориёихо оғоз мёбад.

Калимаи «ҳаюн» дар «Авесто» бо шаклҳои «ҳаюн», «ҳаюна», дар паҳлавӣ «ҳиун» ва дар тоҷикӣ-форсии нав «ҳиёни» шудааст.

Ҳамаи ориёнажодҳо, аз ҷумла «ючиҳо», Ҳиёниён (Ҳайтолиён) ва сӯғдҳо, бо номҳои «ху», «хун» ва «гун» ёд мешаванд. Вожаи «гун», «ху» ва «хуни» чиной аз калимаи «ҳиён»-и «Авесто» гирифта шуда, маъни пешво, сарвар, волонажодро дорад.

Азбаски ин вожаҳо дар талаффузи лаҳҷаҳо ва овозҳои чиной, аврупой ҳархела навишта шудаанд, боиси баҳсу мунозираҳои зиёд гардидаанд. Кушониён, Ҳиёниён (Ҳайтолиён) аз нажоди турҳо, сакоиҳои ориёнажод буданд.

Олимони туркшинос ючиҳо (вожаи юэҷжи, юҷӣ маъни рӯйи сафед)-ро дорад ва Ҳайтолиёнро ба туркони муғулсурат нисбат додани мешаванд, аммо ин даъво далел надорад. Аввалан, кофтукови ёдгориҳои ҳавзаи рӯдҳои Амур, Енисей, Об, ки гӯё ватани туркон ин чойҳо мебошад, нишон медиҳанд, ки аҳолии асосӣ аз ҳазораҳои панҷуми пеш аз милод сар карда, то асрҳои III–IV милод аврупоисурат, яъне ориёнажод будаанд. Таҳқиқоти дар атрофи дарёи Хоразм, Олтой ва дигар ноҳияҳои Осиёи Марказӣ гузаронида ба он далолат менамоянд, ки турксуратон яъне, муғулсуратон танҳо

дар аспи V ба ин чойҳо омадаанд.

Ҳамин тавр, ючиҳо, ки дар аспи II п.м. ва Ҳиёниён дар асрҳои III–IV м. ба сарзамиҳои Боҳтару Суғд омада будаанд ва ҳамроҳашон турк-муғул надоштаанд. Маводди симошиносӣ низ шаҳодат медиҳад, ки дар қаполи (косаи сари) кушониён ва ҳайтолиён оmezishi туркӣ-муғулӣ вучуд надорад. Дар расмҳои боло сиккаҳои Кушониён, Ҳиёниён-Ҳайтолиён, деворнигораҳо ва гайра, ки ба замони ин дудмонҳо тааллук доранд, оmezishi муғулӣ нест.

Дар баязе сарчашмаҳо гуфта мешавад, ки Ҳиёниён сафеду сурҳ буданд. Дар бораи хунҳои сафед муаллифи румӣ Прокопий Кесарӣ чунин навиштааст: «Ҳайтолиёнро «хунҳои сафед» меноманд, аммо онҳо



Расми 11. Турки ба Тоҷикзамин омада

ба хунхое, ки мо медонем, яъне мугулсуратон ҳеч иртибот надоранд, зеро кишварҳояшон ҳамсарҳад намебошанд ва наздик ҳам нестанд. Ҳайтолиён монанди хунҳо қўчй нестанд. Онҳо аз замонҳои қадим дар заминҳои ҳосилхез сукунат доранд. Онҳо сафедпўст ва симои зебо доранд ва ҳўйи вахший надоранд ва дар итоати як подшоҳ мебошанд ва давлати қонунӣ доранд ва монанди румиён ва форсҳо адолатпарваранд».

Ҳамин тавр, муаррих Кесарӣ Ҳайтолиёнро аз хунҳои мугулнажод ва қўчй, ки дар нимаи аввали асри VI милодӣ то ба сарҳади Рум расида буданд, нағз мешинохтааст ва онҳоро хунҳои вахший ва безеб гуфтааст (расми 11).

Далелҳои забонӣ низ дар бораи турк набудани Кушониён ва Хиёниёну Ҳайтолиён мавҷуданд. Аввалан, шоҳони кушонӣ, кидорӣ, хиёнию ҳайтолӣ ҳама номҳои ориёй ва ҳатто зардуштӣ доранд. Дуюм, ахбори ҳаттӣ, ки аз Хиёниён боқӣ мондаанд, гувоҳӣ медиҳанд, ки забони онҳо ба турӯҳи забонҳои эронии шарқӣ мансуб аст.

Дар ин чо Ҳайтолиёнро хун гуфтани Прокопийи Кесари сабаб дорад, ин лақаби таънаомези Сосониён нисбат ба Ҳайтолиён мебошад. Яъне Ҳайтолиён дар гузашта чун қўчй буданд ва бефарҳанг ҳисоб мешуданд, аммо дар замони Прокопий онҳо бумӣ, бофарҳанг ва соҳибдавлат буданд. Дар бораи мавҷудияти хунҳои сурҳрӯй мо низ маводи зарурӣ дорем. Дар расмҳои аз Афросиёб ёфташуда сафирони Чагониён хузур доранд, ки якеро рӯяш сафеду дигарашро рӯй сурҳ аст (нигаред ба муқоваи китоб).

Далелҳои забонӣ низ дар бораи турк набудани Кушониён ва Хиёниёну Ҳайтолиён мавҷуданд. Ҳамин тавр, даъвои туркпастон дар бораи ин ки ючиҳо, Хиёниён-Ҳайтолиён турканд ва ё ҳамроҳашон туркон буданд, ҳеч далел ва асосе надорад.

Дар бораи ватани аслии ючиҳо ва ҳайтолиён ҳаминро қайд кардан мумкин аст, ки онҳо пеш қўчй (чорводор) буданд ва дар саҳроҳои Турон, яъне атрофи дарёи Хоразм, заминҳои Олтой, Хутан, Қазоқистон, Қирғизистони имрӯза ва дигар чойҳо, аз ҷумла Бадаҳшон, зиндагонӣ доштанд ва дар охири ҳазораи якум ва аввали ҳазораи дуюми милодӣ бахши зиёди онҳо ба зиндагонии бумӣ шурӯъ карданд. Баъди Кушониёни Кабир онҳо ба сари қудрати сиёсӣ омаданд. Бояд тазаккур дод, ки Кушон ва Ҳайтол номи сулолаи онҳо мебошад. Дар «Авесто» онҳо Тур ва Хиён ном доранд.

САВОЛҲО:

1. Дар бораи пайдоиии Хиёниён-Ҳайтолиён чӣ гуна баҳсу мунозираҳо вучуд дорад?
2. Қиёғаи антропологии Хиёниён чӣ гуна будааст?
3. Хиёниён бо қадом забон гап мезаданд?
4. Чаро олимони туркишинос ва туркпаратст Хиёниёнро турк меноманд?
5. Туркон ба қадом најсад дохил мешаванд?

§ 16–17. ШАҲРҲОИ МАРКАЗИИ ТОҶИКЗАМИНИ ШАРҚӢ ДАР АСРҲОИ IV–VIII

Дар адабиёти таърихӣ ақидае ҳаст, ки гӯё дар асрҳои III–IV милодӣ дар соҳтори ҷомеаи ғуломдорӣ таназзули иқтисодиву сиёсӣ ба вучуд меояд, ки боиси шӯришҳо ва ҳаробии шаҳрҳои он замон мегардад.

Аммо омӯзиши таърихи шаҳрҳои Осиёи Марказӣ дар солҳои охир нишон дод, ки шаҳрҳои марказии Сугд – Самарқанду Бухоро, Фарғона – Ахсикат, Боҳтар – Балҳ, Маргуш – Марв, Ҳоразм – Фир ҷунин ҳаробиро аз сар нагузаронидаанд. Модоме, ки шаҳрҳои марказӣ ҳаробиро надида бошанд, пас иваз шудани соҳти ғуломдорӣ ба соҳти дехқонӣ-феодалӣ бо роҳи осоишта сурат гирифтааст ва дар ин бора дар дарсхои аввал сухбат шуда буд.

Яке аз сабабҳои таназзул паст шудани сифати зарфсозӣ мебошад. Зарфҳои кулолии замони Кушониён хеле зебову нағис ва бо ранги сурҳи баланд оро ёфта буданд. Зарфҳои дар асрҳои V–VIII соҳташуда сифатан аз зарфҳои асрҳои I–III милод паст меистанд. Қовишиҳои бисёрсола дар ҳаробаи Панҷакент исбот намуд, ки сабаби асосии пастсифатии зарфҳои он замон, пеш аз ҳама, ба зиёд шудани аҳолӣ ва истеҳсоли зарфҳо алоқаманд буд. Яъне баробари афзудани миқдор, рангубор, сифати ороиш ва пухтани онҳо коҳиш меёфт, аммо дар давраҳои минбаъда ҳам миқдор ва ҳам намудҳои гуногуни зарфҳо меафзояд (расми 12).




Расми 12. *Хурмаҳои замони Ҳайтолиён аз ш. Панҷакент*

Муҳимтарин ҳодисаи Тоҷикзамини Шарқӣ дар асрҳои IV–VIII афзоиши миқдори шаҳрҳо мебошад. Яке аз сабабҳои зиёд шудани шаҳрҳо осоиштагии тӯлонӣ ва равнақу ривоҷи иқтисодиёт буд. Дар муддати 500–700 соли ҳукмронии сулолаҳои Кушониён ва Ҳайтолиён мардуми тоҷик оромона зистанд ва дар шаҳру деҳот ҳочагии кишоварзӣ, ҷорӯдорӣ, ҳунармандӣ, тиҷорати дохилию ҳориҷиро тараққӣ доданд.

Дар охири аспи VI давлати Ҳайтолиён ба ҳуҷуми туркон (аз шарқ) ва Сосониён (аз гарб) тоб наоварда, пароканда шуд. Марв, Истравшан, Фарғона мустақил шуданд.

Шаҳрои Боҳтар–Таҳористон. Дар Таҳористон дар асрҳои VI–VII зиёда аз 35 шоҳигарӣ ба вучуд омада буд, ки ҳар яки он шаҳри марказии худро дошт, ки барои равнақи рустоҳои худ нақши калон мебозид, аммо чун пештара Балҳ қалонтарин шаҳри Боҳтар–Таҳористон ба ҳисоб мерафт. Дар ибтидои асрҳои миёна яке аз биноҳои боҳашамати Балҳ ибодатгоҳи маздаясноиён Навбаҳор ном дошт ва мубадони он аз тоҷикони маҳаллӣ – Бармакиён буданд. Ибодатгоҳ берун аз девори шаҳристон ҷой дошта, масоҳати зиёдро ишғол мекард. Гунбазу деворҳои ибодатгоҳ бо сангҳои қиматбаҳо оро ёфта буданд. Арки даромад 100 газ (50 м) баландӣ дошт, парчами болои он гӯё аз Тирмиз намоён буд. Дар замони Кушониён ва Ҳайтолиён Балҳ пойтаҳти давлат буд ва дар атрофи он девори ҳимоявӣ сохта буданд. Шаҳр аз диж, шаҳристон ва работ иборат буд (расми 13).



Расми 13. Накшаша топографии Балх

Дар замони Ҳайтолиён Толиқон маркази дуюми давлат ба ҳисоб мерафт. Вақте ки туркон Толиқонро гирифтанд, маркази давлат ба Бомиён кӯчид ва то омадани арабҳо фаъолият дошт.

Мувофики ахбори сарчашмаҳои таъриҳӣ, Кобул шаҳри калон буд ва шоҳони он то асрҳои VIII–IX дини исломро қабул накарда, мустақилона ҳукумат меронданд. Вилоятҳои Кобул, Зобул, Ҳирот, Марворӯд, Бодғис ва Бадаҳшон дорои садҳо шаҳри обод буданд. Мутаассифона, ягон шаҳри асрҳои IV–VIII аз ҷониби бостоншиносон таҳқиқ нашудааст.

Тирмиз шаҳри бандарӣ ҳисоб мешуд. Масоҳати он 400 гектар заминро ишғол мекард. Шаҳр аз диж ва шаҳристон иборат буд. Тирмизшоҳон шаҳр ва дехоти атрофро идора мекарданд. Тирмиз шаҳри дуюми Ҷағониён буд, ки бозорҳои рӯпӯш, дуқонҳои ғалла ва гӯшти арзонтарин дошт. Дар водии Ҳисор шаҳрҳои Регар, Ҳамоварон (Шаҳринав), Шумон (Ҳисор), Андигон (Ваҳдат), Кумедиён (Кофарниҳон), Вашгирд дар Файзободи имрӯза, Дарбанд дар дуроҳаи Дарвозу Рашт, Ғӯрканд – маркази рустои Рашт, Карон – маркази Дарваз, Рӯшон, Ваҳон, Шугнон ва Ишкошим вучуд доштанд.

Дар минтақаи Ҳатлон ҳафт шаҳр вучуд дошт, ки калонтарини онҳо Ҳулбаг (Ҳулбук) – маркази Ҳатлоншоҳон ва Мунк (Ховалинг) буданд.



Расми 14. Порчаҳо аз маросими тоҷгузории шоҳи Суғд

Дар водии Вахш шаҳрҳои Лавканд (дар ҷойи Леваканд) ва Ҳеловар (дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии имрӯза) ҷой доштанд. Дар Қубодиён низ шаҳрҳои Биз, Суқор, Айвач ва гайра вучуд дошт. Маркази он шаҳри Биз (бузург) буд.

Бостоншиносон маркази шоҳигарии Вахш шаҳри Ҳеловарро таҳқиқ кардаанд. Шаҳр аз қасрҳои шоҳнишин – диж ва шаҳристон иборат аст. Дар диж толорҳои бузург барои ҳар гуна маросимҳо, ҷашнҳо, қабули меҳмонҳо, ибодатгоҳҳои дини маздаясно, буддой, биноҳои дуқабата барои истиқомат ва гайра ҷой доштанд. Диж дар болои таҳқурсии поҳсагию хиштӣ соҳта шуда, бо девори ҳимоявии баландиаш 16 метр, роҳрав барои тирандозон, тиркашҳо, бурҷҳои тирандозӣ таъмин буд. Гирди дижро наҳри пуроби паҳнояш 20–30 метр муҳофизат мекард.

Аз диж то ба шаҳристон дар болои сутунҳо пуле соҳта буданд, ки ҳангоми ҳатари ҷанг гирифта мешуд ва душман ба диж ворид шуда наметавонист.

Шаҳрҳои Суғд. Маркази Суғд шаҳри Самарқанд буд ва расман бояд ҳамаи дехот ба шоҳи Суғд итоат менамуданд, аммо дар амал ҳар як русто ҳокими худро дошт ва ба ҳукумат итоат намекард.

Дар асрҳои IV–VIII Самарқанд яке аз бузургтарин шаҳрҳо ҳисоб мешуд. Он масоҳати зиёда аз 400 гектар заминро фаро мегирифт ва аз диж, шаҳристон ва работ иборат буд. Шаҳр маҳсусан дар асрҳои V–VIII рӯ ба тараққӣ мениҳад. Девори ҳимоявии шаҳр бурҷҳои тирандозӣ дошт. Баландии девор зиёда аз 20 метр ва паҳнояш дар поён то 16 метр буд. Дар гирдогирди девор роҳравҳо барои тирандозон вучуд доштанд. Шаҳрро ҳандаки бузурги обдор ихота менамуд. Аз болои ҳандак аризнови бузург мегузашт, ки шаҳрро бо об таъмин менамуд. Шаҳр хеле устувор буд ва арабҳо барои ишғоли он моҳҳо дар атрофи девори он камин гирифта ҷангиданд. Дар доҳили шаҳр боз ду девори дигари ҳимоявӣ вучуд доштанд, ки аз ин ду девор гузаштан лозим меомад.

Дар девори шаҳр чор дарвоза бо номҳои дарвозаи Чин, Бухоро, Кеш ва Балх вучуд дошт. Дар дарвозаҳо масофаи роҳи байни Самарқанд ва бурҷҳои офтоб навишта шуда буданд.

Самарқанд калонтарин маркази маъмурӣ, динӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, хунармандӣ, тиҷорати доҳилӣ ва ҳориҷӣ буд. Ба

ривояти таърихӣ, шаҳр кӯчаҳои тоза, обҳои равон, сардобаҳо, меҳмонхонаву гармобаҳо, биноҳои боҳашамати дуқабата ва сеқабата, қасрҳои бошуқӯҳ, маъбадҳои оташ ва гайра доштанд. Бостоншиносон дар шаҳристон бинои боҳашаматеро таҳқик намуданд, ки дар девори яке аз толорҳо маросими тоҷгузории шоҳаншоҳи Сүғд–Ваҳуман нақш ёфтааст. Дар маросим меҳмонҳо аз мамлакатҳои хориҷӣ, аз чумла дабирони шоҳи Ҷагониён иштирок доранд. Таҳқиқоти ин расм нишон медиҳад, ки дар он маросим шахсони таърихӣ ширкат варзидаанд.

Мутаассифона, на ҳамаи баҳшҳои ин асар бοқӣ мондаанд, варнана мо маросими тоҷгузории шоҳи Сүғдро бо тамоми ҷузъиёташ мефаҳмиDEM, аммо ҳар он чӣ бοқӣ мондааст, сарчашмаи нодире барои таърихи ҳалқи тоҷик мебошад. Дар расм сафирион – чиноиҷо, туркон, ҳиндуҳо, кореягихо ва ҷагониён кашида шудаанд.

Арзиши ин асари нодир боз он аст, ки дар домани сарварони ба тоҷгузорӣ даъватшуда суханронии онҳо дар назди шоҳ навишта шудааст, бинобар ин, таҳқиқи ин шоҳасари рассоми сүғдӣ аҳаммияти бузурги таърихӣ дорад. Арзиши дигари ин асар аз он иборат мебошад, ки дар он намояндагони ҳалқҳои гуногун бо сару либос ва намуди таърихии худ тасвир ёфтаанд, ки ба ҳалли бисёр масъалаҳои этникӣ мадад мерасонанд (расми 14).

Таҳқиқоти ин шоҳасар нишон дод, ки ҳамаи расмҳои дар де-ворҳои Самарқанд (Афросиёб) ва Панҷакент кашидашуда на-виштаҳои тафсирӣ доштанд.

Самарқанд маркази тиҷорати байналмилалӣ буд. Дар бозору кӯчаҳои он тоҷирон ба забонҳои ҳиндӣ, ҷинӣ, тибетӣ, туркӣ, румӣ ва гайра гап мезаданд ва сүғдиёни зиёде буданд, ки бо ҳамаи ин забонҳо тарҷумонӣ мекарданд.

САВОЛҲО:

1. Чаро дар давраи мазкур сифати зарфсозӣ қоҳии ёфт?
2. Сабаби тараққии шаҳрҳо чӣ буд?
3. Шаҳрҳои қалонтарини Тоҷикзамини Шарқӣ қадомҳо буданд?
4. Дар ноҳияи шумо қадом шаҳрҳои қадима вуҷуд доранд?

§ 18. ПАНЧАКАТ НАМУНАИ ШАХРҲОИ АСРҲОИ V–VIII

Дар Тоҷикзамини Шарқӣ Панҷакати асрҳои V–VIII ягона шаҳрест, ки ҳаматарафа таҳқиқ шудааст ва намунаи барҷастаи шаҳри ибтидиои асрҳои миёна ҳисоб мёёбад ва аз ин лиҳоз, дар бораи он муҳтасар маълумот медиҳем. Панҷакат шаҳри ягона аст, ки беш аз 70 сол боз мунтазам бо сарварии бостоншиносони машҳури рус аз Санкт-Петербург Ю. Якубовский (1946 – 1954), А.Беленитский (1954 – 1978) ва Б. И. Маршак (1978 – 2008), аз 2008-ум П. Луре бо иштироқи бостоншиносони тоҷик то имрӯз омӯхта мешавад. Дар натиҷаи ҳафриёти тӯлонӣ маълумоти нодире дар бораи таърихи шаҳрҳои асрҳои IV–VIII ба даст омадааст.

Мувофики маълумоти аз Панҷакати қадим бадастовардаи бостоншиносон, шаҳр аз диж, шаҳристон, работ ва қабристон иборат будааст.

Диж ё диж ҷойи истиқомати шоҳ ҳисоб мёfft, аммо он толорҳои зиёд барои маросимҳои дарбор, маҷлису қабули меҳмонҳои дохилӣ ва хориҷӣ низ дошт. Дар қасрҳои шоҳи Панҷакат ҷаҳор толори бузург вучуд дошт: якум, барои қабули диндорон, ки дар вай меҳроби оташи муқаддас мавҷуд буд, дуюм, барои тоҷирони дохилӣ ва хориҷӣ, сеюм, барои кишоварзон ва ҷаҳорум, толори бузургтарин барои маҷлису қабули ҳамаи табақаҳои чомеа. Дар он толор дар девори ҷанубӣ суфа барои таҳти шоҳӣ соҳта шудааст, ки нисбат ба дигар суфаҳо баланд аст, дигар суфаҳои атроф зинадор мебошанд. Ҳар кас мувофиқи вазифаю мақоми иҷтимоии худ дар толор ҷой дошт ва ҳақ надошт, ки дар ҷойи дигар нишинад. Дижро бостоншиносӣ тоҷик А.Исҳоқов қашф ва таҳқиқ кардааст.

Девор, сутун ва дару пӯшиши толорҳо бо расму наққошиҳо ба мавзӯъҳои гуногун, аз ҷумла, Рустамнома, Сиёвушнома, Афросиёбнома, корномаҳои бузургони ориёихо-тоҷикон, Ҷамшед, Фаридун, Исфандиёр ва ғайра баҳшида шудаанд.

Қасрҳо ғайр аз ин манзилҳои истиқоматии дастаи шоҳӣ, дабистон барои кӯдакони шоҳ ва дарбориён, ибодатгоҳ, дафтари девон ва ғайра доштанд. Ҳамин тавр, диж як шаҳри шоҳӣ, таҷассуми давлату сарват ҳисобида мешуд. Дижи Панҷакат дар замони Кушониён дар лаби ҷашмаи бисёр зебову мусафро,

дар яке аз чойхои хушманзар ва мафтункунанда қарор дошт. Дар девори яке аз толорҳои асри VI дар назди чашма манзараи шикори шоҳ ба гӯсфандҳои кӯҳӣ акс ёфтааст. Ин манзараи шоҳони Сосониро дар Токи Ширин ба ёд меорад. Охирин шоҳи Панҷакат Деваштич даъвогари салтанати тамоми Суғд буд. Дар замони ў Панҷакат ба яке аз шаҳрҳои ободтарини на танҳо Суғд, балки тамоми Тоҷикзамин табдил ёфт. Агар хучуми арабҳо онро ҳароб намекард, вай шаҳри бузурге мешуд.

Шаҳристон. Он аз маҳаллаҳо иборат буд. Дар ин ҷо бостоншиносон маҳаллаи бузургери ҳафриёт карданд, ки дорои даҳҳо биноҳои истиқоматии одамони давлатманд, миёнаҳол ва камбағали шаҳр мебошад. Дар адабиёти таъриҳӣ ақидае ҳаст, ки гӯё дар шаҳр аҳолӣ вобаста ба моликияти худ дар маҳаллаҳои ҷудогона мезистанд. Ҳафриёти Панҷакат нишон дод, ки ин ақида дуруст нест. Шаҳрвандон новобаста ба мансубияти иҷтимоӣ якҷоя мезистанд. Дар ҳар маҳалла ҳонаҳои бошукуҳӣ давлатмандон, миёнаҳолон ва камбағалон вомехӯранд. Албатта, дар баъзе шаҳрҳо одамон вобаста ба қасбу кор мезистанд. Масалан, дар баъзе шаҳрҳо маҳаллаи кулолон, заргарон, мисгарон ва гайра ҷудо вучуд доштанд. Дар ҳар маҳаллаи Панҷакат бозор, ибодатгоҳ ва раиси маҳалла вучуд дошт. Маҳалла як ҷузъи шаҳр буд ва маркази ҷамъиятии худро дошт.

Дар Панҷакат ду бинои боҳашамате толорҳо, хуҷраҳои гуногун, пешайвон, ҳавлӣ ва ҳавз доштанд. Ҳар ду бино паҳлу ба паҳлу соҳта шуда, бо девори ҳавлӣ аз яқдигар ҷудо мебошанд. Ин ибодатгоҳҳо, ҳонаи худоён, Багистон ном доранд. Дар онҳо ҳайкалҳои фариштагон ва Ҳудованди бузурги авестоӣ нигоҳдорӣ мешуданд. Дар яке аз биноҳо ибодатгоҳи оташи муқаддас мавҷуд аст.

Суғдиён дар ибодатгоҳҳои худ, ки «Ҳонаи худоён» ном дошт, ҳайкалҳои фаришта ва Ҳудованди бузурги нигоҳ медоштанд ва ба онҳо саҷда мекарданду намоз мегузориданд. Ибодатгоҳҳои Панҷакат барои намоиши ҳайкалҳо муносиб буданд. Ҷониби шарқии онҳо девор надошт ва ба Офтоб нигаронида шуда буд, то ки дар рӯшноии Офтоб ҳайкалҳо хуб намоён бошанд. Ҳайкалҳои аз тилло, нуқра, биринҷ, латун ва сангӯ чӯб соҳташуда бо сару либос ва зеварҳо оро ёфта буданд.

Мувофиқи ривояти Наршайӣ, шоҳи Бухоро соле як бор дар майдони ибодатгоҳи худоён меистод. Дар ин рӯз қасоне, ки

бутҳои шикаста доштанд, онҳоро нав мекарданд. Ин анъана аз замонҳои хеле қадим то ҷорӣ шудани дини ислом вучуд дошт. Ҳудои бадӣ Аҳриман ва Захҳок низ ҳайкал доштанд. Суғдиён ба онҳо низ саҷда менамуданд, то ки ба одамон бадӣ нақунанд. Ғайр аз ин, дар ҳар маҳалла ибодатгоҳи маҳаллӣ вучуд дошт. Давлатмандон дар ҳонаҳои худ ибодатгоҳ доштанд ва ба маъбади маҳалла ё шаҳр нарафта, он ҷо намоз меҳонданд. Дар рӯзҳои Наврӯз дар ҳавлии ин ибодатгоҳҳо ҳайкалҳои кӯхнаи худоёнро иваз менамуданд.

Шаҳри Панҷакат бузург набуд ва ҳамагӣ 13 гектар масоҳат дошт. Шаҳр ду дарвоза дошт, ки қӯчаҳои марказӣ бо онҳо пайваст буданд. Як дарвоза дар девори шимолу шарқӣ ва дигаре дар девори ҷанубӣ ҷой доштанд.

Панҷакат дар асоси нақшай меъморон соҳта шуда буд. Биноҳои шаҳр аксаран дуқабата ва ҳатто сеқабатай балкону равзандор буданд. Биноҳо аз поҳса ва хишти хом соҳта мешуданд. Пӯшиши онҳо чӯбӣ ва баъзан гунбазӣ буд. Меъморони шаҳр тамоми қоида ва анъанаҳои биносозиро медонистанд ва дар асоси онҳо амал мекарданд. Ҳамаи биноҳо меҳмонхонаи боҳашамат доштанд. Деворҳо бо мусаввараҳо ва ҷӯбҳои канҷакорӣ оро ёфта буданд.

Чунин ба ҳаёл меояд, ки дар Панҷакати асрҳои IV–VIII бенавоён набудаанд, мардум серу пур мезистаанд. Шаҳр қӯчаҳои тоза ва баъзан сангфарш дошт. Онро ба воситаи қубурҳо бо об таъмин мекарданд. Шаҳр дорои дуқонҳои савдо, ҳунармандӣ, кулолӣ, мисгарӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, сикказанӣ (тангабарорӣ), рассомӣ, наққошӣ ва ғайра буд.

Атрофи шаҳрро девори ҳимоявии баландиаш 16 м ва паҳнояш 12 м бо бурҷҳои тирандозӣ ва тиркашҳою роҳравҳои тирандозӣ иҳота менамуданд.

Шаҳри беруна – работ дар самти шимолу шарқӣ ва ҷанубӣ берун аз девор ҷой дошт. Ҳонаҳои берун аз девор замини наздиҳавлигӣ доштанд. Дар миёни онҳо ҳонаҳои устои шишарез, шаробкаш ва ғайра таҳқиқ шудаанд.

Қабристон. Дар масофаи 300–400 м дурттар, дар теппаҳои ҷанубии шаҳр фарвартиқҳо – гӯрҳонаҳои оилавӣ ё авлодии шаҳриён соҳта шуда буданд. Дар ин фарвартиқҳо суғдиён устуҳонҳои тозаи мурдаҳои худро дар танбарҳо – устуҳондонҳои гилии пухта нигоҳ медоштанд.

Точикон заминро муқаддас мөхисобиданд ва «мурда онро ҳаром мекунад» – гуфта, часадро дар дахма – дар чойи атрофу девору тагаш санг мегузоштанд. Вақте ки устухонҳо аз гӯшт тоза мешуданд, онҳоро оварда дар фарвартикҳои оилавӣ мегузоштанд. Ҳамин анъана дар тамоми шаҳрҳо вучуд дошт.

САВОЛҲО:

1. Барои чӣ Панҷакат мавриди омӯзиии ҳаматарафаи бостоншиносон қарор гирифтааст?
2. Шаҳр аз ҷанӣ қисмат иборат аст?
3. Ҷаро дар атрофи шаҳрҳо девор месоҳтанд?
4. Барои чӣ ҳамаи хонаҳои Панҷакат меҳмонхона доштанд?
5. Сүгдиеён ба қадом дин эътиқод доштанд?
6. Сабаби ба фарвартикҳо гузоштани устухони мурдаҳо дар ҷист?

§19–20. ШАҲРҲО

Шаҳрҳои Марв. Дар вилояти Марв, дар асрҳои III–VIII, даҳҳо шаҳри бузург аз қабили Нусай, Марворӯд, Сич, Бобак, Фашан ва ғайра вучуд доштанд, аммо бузургтарини онҳо маркази вилоят – шаҳри Марв буд. Масоҳати он зиёда аз 300 гектар заминро дар бар мегирифт. Шаҳр аз диж, шаҳристон ва работ иборат буд.

Шаҳр то истилои араб дар чойи ҳозираи Габрқалъа воқеъ буд. Атрофи шаҳр бо девори ҳимоявӣ иҳота шуда, ҷаҳор дарвоза дошт. Дар болои дарҳо расми фариштаи шамшердор акс ёфта буд. Фариштаро пуштибони шаҳр мөхисобиданд. Шаҳри Марв маркази сарҳадӣ, маъмурӣ, ҳунармандӣ ва тиҷоратии Сосониён ба шумор мерафт.

Марзбони Марв яке аз шаҳсони бонуфузи дарбори Сосониён буд. Қабатҳои асрҳои IV–VIII милодии шаҳри Марв омӯхта нашудаанд. Танҳо дар маҳаллаи кулолон таҳқик гузаронида шудааст, ки аз ҳунари баланди онҳо шаҳодат медиҳад. Марв баъди истилои арабҳо ба маркази Хурросон табдил ёфт. Арабҳо берун аз Марв лангар заданд ва аз ин ҷо ба забт намудани вилоятҳои Мовароуннаҳр машғул шуданд.

Шаҳрҳои Ҳоразм. С.П.Толстов – яке аз мутахассисони маъруфи таърихи Осиёи Марказӣ чунин ривоят пешниҳод карда буд, ки дар натиҷаи таназзулоти соҳти ғуломдорӣ, ҳамаи шаҳрҳои он давра ҳароб шудаанд. Шаҳрҳои нав ҳамчун кӯшкҳои

дехқонӣ-феодалӣ ба вучуд меоянд ва минбаъд дар атрофи он тараққӣ мекунанд. Ин фикр, аз як тараф, дуруст бошад, аз тарафи дигар хатост, зоро на ҳамаи шаҳрҳои давраи гуломдорӣ дар давраи таназзулот хароб шуда буданд ва чӣ тавре ки қаблан зикр карда будем, аксари онҳо дар асрҳои минбаъда тараққӣ карда, ба шаҳрҳои бузург табдил ёфтаанд. Танҳо маркази Хоразм – шаҳри Фир ба таназзул дучор меояд, аммо он ҳам сабаб дорад. Аввал он ки Хоразмшоҳон дар асри IV милодӣ маркази давлати худро ба шаҳри Каёт мекӯлонанд. Ҳаёт дар шаҳри Фир то асри V давом мекунад, аммо баъди маркази шохиро аз он ҷо бардоштан, бисёр дарбориён, ки бузургони мамлакатро ташкил мекарданд, ба шаҳри Каёт кӯч мебанданд, ки боиси хароб шудани шаҳри Фир мегардад. Албатта, сабабҳои дигар низ буданд.

Шаҳри Каёт дар соҳили рӯди Ҷайхун ҷой дошт ва дар вакти истилои арабҳо чун яке аз шаҳрҳои бузург ёд мешавад. Лекин дар асри X рӯди Ому маҷрои худро иваз мекунад ва Каётро хароб месозад.


Бояд тазаккур дод, ки шаҳрҳои ибтидиои асрҳои миёнаи Хоразм омӯхта нашудаанд. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои

хаттӣ ва археологӣ, дар ин давра дар Хоразм шаҳрҳои Даргон, Садфар, Кардаранкат, Замахшар, Ардахушмисан, Миздиккан, Урганҷ, Ардахива ва гайра арзи вучуд доштанд (расми 15).

Шаҳрҳои Истрравшан.

Дар қадим Истрравшан як баҳши Суғд ба ҳисоб мерафт, аммо дар ибтидиои асрҳои миёна ҳамчун кишвари мустақил бо подшоҳони алоҳида ёд мешавад. Подшоҳони Истрравшан унвони афшинро доштанд.

Дар ибтидиои асрҳои миёна дар Истрравшан даҳҳо шаҳрҳои хурду калон вучуд доштанд ва дар байни онҳо Зомин, Собод, Куркат, Вағкат (Ӯротеппа), Навкат ва маркази давлат шаҳри Бунҷакат буданд. Шаҳри Бунҷакат дар ноҳияи Шаҳристони



Расми 15. Бозёфтҳо аз қӯшики Тешикқалъа (ҳафриёти Хоразм)

қунунй чой дошт. Тәхқиқоти археологй бо сарварии академик Н. Нельматов нишон медиҳанд, ки шаҳри Бунчакат дар аспи V м. пайдо шуда, то истилои муғул маркази Истравшан будааст.


Шаҳр аз диж, шаҳристон ва работи калон иборат аст. Имрӯз харобаи диж бо номи қалъаи Қаҳқаҳа – I–III маъруф аст. Ҳафриёт нишон дод, ки қалъаи Қаҳқаҳа – I, ки масоҳати 5 га заминро ишғол менамояд, макони истиқомати афшинҳо буд. Дар ин ҷо бостоншиносон хонаҳои истиқоматӣ, ҳочагӣ, динӣ ва ҳабсҳонаро кашф карданд. Дар дарбор якчанд толорҳои маросимӣ бо деворҳои мунаққаш кашф шуданд. Қаср ва шаҳр аз ҷониби арабҳо сӯзонида горат шудаанд. Дар замони ободии он биноҳо дару сутун ва пӯшиши он бо санъати баланд қандакорӣ шуда буданд.

Наққошон ва рассомони тоҷик пеш аз дини ислом дар мавзӯъҳои гуногун асарҳо меофаридаанд. Онҳо дар девори қасрҳои шоҳӣ, пеш аз ҳама, дар бораи қаҳрамониҳои ҳалқи тоҷик ба муқобили аҷнабиён, корнамоиҳои Рустам, муборизаи қувваҳои бадӣ бо некӣ ва гайраро сабт кардаанд. Дар девори толорҳо порҷаҳои расмҳои шахсони шаҳидшударо ёфтанд, ки дар бораи мавзӯъҳои мазкур нақл менамоянд.

Бостоншиносон дар дари даромади толори бузург таҳтаи нимсӯҳтаи нимдириашаклро ёфтанд. Вай се метр дарозӣ, як метру ҷилу се сантиметр пахно ва даҳ сантиметр гафсӣ дорад. Ин таҳта болои дари даромадро оро медод. Ҳошияни ин таҳтаи нимдириаро арк бо 17 доира оро медиҳад. Дар доҳили доираҳо ду савор дар ҳолати мубориза ва як нафар мачрӯҳ ё мурда дар пеши пойи аспон тасвир шудаанд. Ҷанговарон дар либоси ҷангӣ бо шамшеру сипар ҳарбу зарб доранд. Тоқи арк ба се бахш тақсим шудааст. Азбаски бисёр узвҳои мӯҷассама бοқӣ намондаанд, дар бораи мазмуни он ҷизи муайянे гуфтан мушкил аст. Як ҷиз равшан аст: ин шоҳасар дар бораи муборизаи некӣ бо бадӣ ҳикоят мекунад. Ин амали қандакорони истравшанӣ корест нодир. Вай бо тамоми қоидаҳои банду басти мувозинатӣ ва санъати баландтарини тасвирӣ оғарида шудааст. Чунин асарҳои ҷовидонаи гузаштагон боиси ифтихоранд.

Дар яке аз деворҳо расми модагурги ду тифлро сина медодагӣ пайдо шуд. Тәхқиқоти дар ин бахш бурдаи академик Н. Нельматов нишон дод, ки афсонаи модагурге, ки ба тифлони асосгузори Рум (Ромул ва Рим) шир медиҳад, баромади шакли ориёй ва ҳиндуаврупой дорад.

Дар харобаи қасрҳои дуюми подшоҳони Истравшан Қаҳқаҳа – II толорҳо, манзилҳои истиқоматии олиҷаноб кашф шуданд. Дар роҳрави ин қаср аз қабати дуюм ба якум 70 каполи (устуҳони) сари бошандагони қалъаро ёфтанд, ки дар вақти муҳориба бо арабҳо ҳалок шудаанд (расми 16).



Расми 16. Коҳи шоҳони Истравшан дар Бунҷакат. Барқароркардаи меъмор С. Хмелнитский

Шаҳрҳои Фарғона. Фарғона ба монанди Суғд яке аз вилоятҳои бузургу ғании тоҷикон буд. Манбаъҳои ҳатти замони Сомониён беш аз 40 шаҳри Фарғонаро ном бурдаанд, аммо шаҳрҳои ибтидои асрҳои миёна кам омӯхта шудаанд ва аз ҳамин сабаб миқдори онҳоро намедонем.

Бисёр шаҳрҳои Фарғона, ба монанди Ҳваканд (Хӯқанд), Риштон, Ҳучанд, Марғиён (Марғелон), Андукон (Андиҷон), Канд (Конибодом), Истпара (Исфара) ва гайра машҳур буданд. Маркази Фарғона шаҳри Аҳшикат буд, ки дар лаби рӯди Сир чой дошт. Шаҳр дар замони истилои мугул ҳароб гардид.

Таҳқиқоти археологӣ нишон медиҳад, ки шаҳр дар асрҳои III–II п.м. пайдо шуда, замони истилои араб яке аз шаҳрҳои бузурги замон буд. Шаҳр маркази ихшидҳо–подшоҳони ин диёр, маркази бузурги тиҷорати дохилий ва ҳориҷӣ, динӣ, ҳунармандӣ ба ҳисоб мерафт ва баъди Самарқанд дар ҷой дуюм меистод. Шаҳр дорои диж, шаҳристон, работ буд. Ҳафриёти шаҳр нишон дод, ки вай хеле ободу ҳурам ва покиза буд. Оби нӯшокӣ бо қубурҳо ба воситаи каналҳои зеризаминии аз хишти пухта сохта ба аҳолӣ дода мешуд. Шоҳони Фарғона дар Косон қасрҳои тобистона доштанд, ки хеле маъруф буданд. (расми 17).




Расми 17. Кӯшики шоҳони Фарғона дар Коғон

Фарғонагиҳо мурдаҳои худро дар танбарҳои найӣ ва даҳма мегӯрониданд. Хучанд бо гирду атрофаш яке аз шаҳрҳои бузурги Фарғона ҳисобида мешуд. Номи Хучанд дар ҳуҷҷатҳои аз кӯҳи Муғ ёфташуда дар шаклҳои Кӯчанд, Кӯчон вомехӯрад, номи ҳозираи Хучанд шакли тағйирёфтai вожай «кӯчон» мебошад. Калимаи «кӯчон» аз калимаҳои «кӯчӣ», «кӯчидан» гирифта шудааст. Шояд дар замонҳои хеле қадим дар ин ҷо кӯчиёни сакойии ориёинажод мезистанд ва бо мурури замон ба деха ва шаҳр табдил мейбад. Шаҳр таърихи беш аз 2500-сола дорад ва аз шаҳрҳои қадимтарини дунё мебошад.

Шаҳрҳои Чоч. Сарчашмаҳои ибтидиои асрҳои миёна аз шаҳрҳои Чоч исм намебаранд. Сарчашмаҳои ҷуғрофии замони Сомониён номҳои беш аз 40 шаҳрро овардаанд, ки ҳамаи ин номҳо ориёй-тоҷикӣ мебошанд.

Таҳқиқоти археологӣ дар шаҳрҳои Чоч нишон дод, ки аксари онҳо дар асрҳои III–II п.м. пайдо шуда, дар давраҳои минбаъда равнақ ёфтаанд.

Яке аз шаҳрҳои бузурги Чоч ҳаробаҳои Канкаи имрӯза мебошад. Ин шаҳр дар масофаи 70 км аз Тошканд ба сӯйи шимол ҷой дорад ва масоҳати зиёда аз 350 га заминро ишғол кардааст. Вай дорои дижи масоҳаташ I га, шаҳристони 200 га ва работи зиёда аз 100 га буд. Шаҳр хеле мустаҳкам буд. Дар диж маъбади оташ, ҳуҷраҳои истиқоматӣ, толорҳои қабулгоҳ ва гайра мавҷуд буданд (расми 18).



Расми 18. Маъбадҳои отаи, ки аз Бинкент (Тошканд) асрҳои V–VIII м.
ёфт шудаанд

Мувофики ахбори Фирдавсӣ, шаҳри Канка дар замони Фирдавсӣ шаҳри бузург буд, наздик ба марзи чорводорони турк чой дошт ва образи Гангдижи Афросиёбро ифода менамуд.

САВОЛҲО:


1. Шаҳрҳои марказии вилоятҳои Тоҷикзомини Шарқиро номбар намоед.
2. Шаҳр аз ҷанҷ қисм иборат буд?
3. Дижс чӣ гуна буд ва дар он кӣ мезист?
4. Гангдижи Афросиёб дар кӯҷо будааст?

§ 21. ДЕҲАҲО ДАР АСРҲОИ IV–VIII

Миқдори деҳаҳо нисбат ба шаҳрҳо даҳчанд зиёд буданд, аммо аз сабаби хурдӣ онҳо бештар ҳароб шуда, то замони мо нарасидаанд. Ҷустуҷӯйи археологӣ дар Болооби Зарафшон нишон дод, ки дар ибтидои асрҳои миёна дар ин мулк беш аз 200 деҳи хурду қалон арзи вучуд доштанд. Дар водии Суғд шумораи онҳо аз 1000 зиёдтар, дар Истравшан 400 буданд. Миқдори деҳаҳо дар дигар вилоятҳо маълум нест, аммо таҳқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд, ки шумораи онҳо хеле зиёданд.

Деҳаҳо дар ҷойҳои баланд ва мушкилгузар қарор дошта, аксаран, дар атрофи худ девори ҳимояӣ бо бурҷу тиркашҳои барои тирандозӣ муҷаҳӯз доштанд. Сабабҳои дар баландиҳо, ҷойҳои беоб ва мушкилгузар соҳтани деҳа ва кӯшкҳо набудани давлати

мутамарказонида буд, ки марзҳоро аз тоҳтузҳои бодиянишинони турк, ки дар асрҳои VI–VII милодӣ дар Осиёи Марказӣ пайдо шуда буданд, нигоҳ дорад. Ҳар деҳа ва шаҳр бояд аз ҳуҷумҳои ногаҳонӣ ҳудро муҳофизат менамуд. Ин вазъият то ташаккули давлати Сомониён ва суханони Исмоили Сомонӣ: «То ман зиндаам, бораи (девори) Бухоро ман



Расми 19. Нақшаи деҳаи ҳафриётишудаи асрҳои VII–VIII Гардани Ҳисор (Мадм)


бошам», давом кардааст. Вақте ки давлати бузурги точикон аз чониби сулолаи Сомониён ташаккул ёфт ва бехатарии шахру дехот таъмин гардид, дехаҳо ба ҷойҳои ҳамвор ва бо об таъмин кӯч бастанд ва дар маҳалҳои кунунӣ қарор ёфтанд.

Гардани Ҳисор (Мадм). Хушбахтона, дар қӯҳистони Суғд, дар назди деҳаи Мадми ноҳияи Паргар (Фалгар) деҳаи асрҳои VII–VIII милод ҳафриёт шудааст. Ин деҳа дар хӯҷатҳои аз Қӯҳи Муг ёфтшуда бо номи Мадм зикр мешавад. Ҳоло ҳаробаи ин деҳа Гардани Ҳисор ном дорад. Барои ин Гардани Ҳисор мегӯянд, ки дар поёни он қалъае ҳаст бо номи Ҳисори Мадм. Гардани Ҳисор ягона деҳаи тоҷикони Суғд аст, ки дар Осиёи Марказӣ хуб боқӣ монда ва аз чониби муаллифи ин китоб пурра ҳафриёт шудааст (расми 19).

Гардани Ҳисор дар сари баландие дар роҳи корвонгарди қадим воқеъ мебошад. Деҳа аз ду бахш – қаср, ҷойи нишасти деххудо ва дехотиён иборат мебошад. Қасрҳои деххудо дар болои бунёди дузинадор, ки сяеки деҳаро ишғол менамуд, соҳта шудааст.

Бунёд нақши салибиро дошта, зинае, ки дар болои он бинои асосӣ соҳта шудааст, 4 м баландӣ дорад. Қаср ду қабат хӯҷраҳо дошт. Дар қабати якум толори ба андозаи 64 метри мураббаъ, маъбади оташ ва боз ҷанд ҳонаи истиқоматии бошукуҳ ҷой доштанд. Қабати боло ҳароб шуда, хӯҷраҳои он то замони мо нарасидаанд. Деворҳои қаср ва ҳонаҳои он аз поҳса ва ҳишиҳи ҳом соҳта шудаанд. Толор ҷаҳор сутун ва пӯшиши ҳамвор дошт. Сутун ва болорҳои толор бо нақшаҳои гуногун ороиш доштанд.

Деворҳои толор ва маъбадҳо ба монанди деворҳои қасрҳои Панҷакат бо расмҳои ба мавзуъҳои таъриҳӣ бахшида оро дода шуда буданд. Аз боҳашаматии қаср чӯбҳои сӯҳтаи пурнақш гувоҳӣ медиҳанд (расми 20).



Расми 20. Кандакориҳо дар болор ва марзаҳо аз Гардани Ҳисор

Гирдогирди девори толорро суфаҳо оро медиҳанд. Дар суфаи марказӣ чойи тахти қадхудо бοқӣ мондааст.

Дар зинаи поёни ҳавлӣ ва ҳурҷаҳои ҳочагӣ ҳаммом ва чойи зисти хизматгорон буд. Дар зинаи боло, дар дари даромад ба толор ва ҳурҷаҳои дигар пешайвони сутундор чой дошт. Қасрро аз хонаҳои деха девор ва дарвоза чудо менамуд.

Дар дехистон 22 хонаи аз як дар то панҷдар ҳурҷадор ҳафр шудааст. Кулбаҳои кишоварзони камбизоат аз як хонаи начандон қалон иборат буда, он ба қисмҳо тақсим мебошад. Масалан, дар роҳрав, дар самти пеш, дар тӯли девор оташдон, танӯр ва суфачае барои дегу табақ ва дигар анҷомҳои ҳӯрду ҳӯрок, дар миёнаҷо суфаи қалон барои нишастан ва ҳӯрду хоб, дар бахши сеюм ҳамбаҳо барои ғалла ва захираҳои ҳӯрокӣ чой доранд. Ҳамбаҳо бо гаҷ андова шудаанд, то ки муш ғалларо набарад. Андоваи гаҷӣ на танҳо барои муҳофизат аз мушон истифода мешуд, балки вай ғалладонаро пок ва ҳушк нигоҳ медошт.

Хонаҳои духуҷра яке барои ошхонаву анбор ва дигаре барои ҳӯрду хоб истифода мешуданд. Ҳамин тавр, ҳамаи утоқҳо таъйиноти худро доштанд.

Як бахши ҳурди деха ба ҷарӣ фурӯ рафтааст. Ба ҳисоби таҳминии мо, дар дехаи Мадми рустои Парғар дар аввали асри VIII 30–35 оилаи кишоварз мезистанд. Ба осонӣ метавон муайян кард, ки қадом хонаҳо ба давлатмандон, миёнаҳолон ва камбағалон тааллук доранд. Дар Гардани Ҳисор ду маъбади ба бузургдошти оташ мутааллиқ вучуд дошт, ки ба мардум хизмат мерасониданд. Дар маъбадҳо мубадони маздаянспараст хидмат мекарданд ва ба мардум дар корҳои динӣ ёрӣ медоданд. Хона ва қӯчаҳои деха хеле поку тоза буданд. Дар деха ҷорворо нигоҳ намедоштанд. Тамоми молу гов аз деха дур, дар наздикии об оғил доштанд.

Хонаҳои деха аз санг ва хишти хом соҳта шуда буданд. Хонаҳо мувоғикии нақшай меъмор бино ёфтаанд.

Аз тарафи шарқу шимол дехаро ҷарии қасногузар ва аз ҷанубу гарб девори ҳимояӣ бо тиркашҳо иҳота менамуд. Дар даруни девори ҳимоятӣ роҳрави тирандозӣ вучуд дошт. Бошандагони деха ба душман аз болои девор ва роҳрав тир мекушоданд.

Ҳамаи мардуми деха аз дарвоза ворид мешуданд ва берун мерафтанд. Дарвоза аз ду қабат хона иборат буд, ки дар онҳо посбонон менишастанд.

Бозёфтҳои бостоншиносӣ нишон медиҳанд, ки бошандагони деха ба гайр аз кишоварзию чорводорӣ, ба ҳунармандӣ, маҳсусан, кулолӣ, бофандагӣ, оҳангарӣ машғул буданд.

Мадм дар рустои Паргар яке аз дехаҳои ободтарин буд ва дар он Ҳуваб – амири ин диёр мезист. Дехаи Қум, ки дар масофаи 5 км аз Мадм чой дорад, маркази ноҳия буд ва беҳуда нест, ки Деваштич соли 721–722-юм пойтахти худ Панҷакатро партофта, ба ин чо меояд. Арабҳо аз қафои Деваштич меоянд ва ин дехаҳоро месӯzonанд ва ҳароб мекунанд.

Дар дехаи Қум чойи истиқомати шоҳӣ ва ҳазинаи ҳӯроквории шоҳ Деваштич ҳафр шудаанд.

Як дехаи асрҳои VII–VIII милодӣ бо номи Якфарсанг дар Хоразм, дар Истравшан дехаҳо бо номи Ҷарбулоқ ва Теппай Сар ҳафриёт шудаанд, ки аз ҷиҳати соҳтор монанд ба дехаи Мадми Суғд мебошанд. Аммо ҳеч як дехаи асрҳои V–VIII ба монанди Гардани Ҳисор тамоман таҳқиқ нашудаанд. Барои ҳамин, мо ҳамчун намуна дехаи асрҳои V–VIII Мадм (Гардани Ҳисор)-ро овардем.

САВОЛҲО:

1. Дехаи Мадм дар қуҷо ҷой дорад?
2. Барои чӣ мо онро ҳамчун намунаи дехаи ибтидои асрҳои миёна ба қитоби дарсӣ доҳил намудем?
3. Аҳаммияти ин деха дар таъриҳҳо аз чӣ иборат аст?
4. Дар деха ҷиҳо барои таъриҳҳо ёфт шудаанд?

§ 22. КӮШКҲО

Дар сарчашмаҳои таъриҳӣ дар бораи қӯшкҳои пеш аз истилои араб маълумоти фаровон мавҷуд буда, аз ҷониби бостоншиносон низ ҳафр шудаанд.

Яке аз олимони маъруфи замони Шӯравӣ С. П. Толстов андеша дошт, ки шаҳри пеш аз истилои араб аз қӯшкҳои дехқонон – феодалон иборат буд. Аммо ковишиҳои 70-солаи бостоншиносон дар ҳаробаи шаҳри Панҷакат нишон доданд, ки биноҳои шаҳр аз ҳонаҳои одамони камбағал, миёнаҳол, қаср- ҳои давлатмандон, бозору дуқонҳо ва ибодатгоҳи динӣ ва гайра иборат мебошанд. Яъне фикри С. П. Толстов дар бораи он ки биноҳои шаҳр танҳо аз қӯшкҳо иборат буданд, иштибоҳ будааст. Лекин дар шаҳр ва берун аз он қӯшкҳои одамони давлатманд, аз ҷумла дехқонон хеле зиёд буданд.

Ривояти Наршахӣ. Дар бораи кӯшкҳои давлатмандони Бухоро Муҳаммад Наршахӣ чунин нақл менамояд: «Кутайба ибни Муслим ба Бухоро даромад ва Бухороро бигирифт. Ахли Бухороро фармуд то як ними хонаҳо ва молу замини худро ба арабон бидиҳанд. Қавме буданд дар Бухоро, ки эшонро кашкашон гуфтандӣ ва эшон мардумоне буданд бо ҳурмат ва қудрат ва манзалат ва дар миёни аҳли Бухоро эшонро шарафи зиёд будӣ ва доранда будӣ. Онҳо хона ва анҷоми худро ба арабҳо гузоштанд ва ҳуд берун аз шаҳр рафтанд ва 700 кӯшк бино карданд. Дар гирди кӯшкҳо ба чокарон ва хешон чой соҳтанд ва бӯстонҳо обод карданд». Кӯшкҳо дуқабата буданд ва дар болои бунёди хишту поҳсагӣ қарор доштанд. Мо якчанд мисол аз кӯшкҳои ҳафриётшуда меорем.

Дар Ҳоразм кӯшке ҳафр шудааст бо номи Тешикқалъа (расми 15). Тешикқалъа дар болои бунёди маҳрутмонанди 7 метр баландӣ дошта соҳта шудааст. Бунёдро аз поҳса гузоштаанд. Кӯшк дорои 10 хӯҷраи гуногунҳаҷм, аз ҷумла як толор бо суфаи каён, дар самти рост хонае бо ҳанбаҳо барои ҳӯрокворӣ, дигар хӯҷраҳо барои зисту ҳӯрду ҳоб вучуд доштанд. Кӯшк дуқабата буд, вале аз хонаҳои қабати боло осоре ба гайр аз зина боқӣ намондааст. Деворҳои берунии кӯшк тиркаш доштанд. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар боми қабати дуюм камингоҳи дандонадор вучуд дошт. Дар гирдогирди кӯшк девори ҳимоявӣ бо бурҷҳои тирандозӣ соҳта буданд. Дар дари даромадгоҳи кӯшк хӯҷраҳо барои сарбозон ва дигар пешхизматон соҳта буданд. Азбаски кӯшк дар ҳамворӣ чой дошт, девори ҳимоявии вай хеле устувор буд.

Кӯшкҳои Тахористон. Кӯшкҳои зиёд дар Тахористон таҳқиқ шудаанд ва яке аз онҳо ҳаробае бо номи Ҷӯмаликеппа мебошад. Албатта, дар гузашта номаш дигар буд. Номи Ҷӯмаликеппаро ба ҳароба мардум додаанд. Вай 30 ба 30 м дарозӣ ва паҳнӣ дошта, дар болои баландие соҳта шудааст. Кӯшк ба асрҳои V–VIII милодӣ нисбат дорад, аммо дар вай дар давраҳои пасин низ зиндагонӣ кардаанд. Девори ҳимоявӣ ва девори берунии аксари хӯҷраҳо боқӣ намондаанд. Қабати дуюм тамоман аз байн рафтааст. Дар кӯшк зиёда аз 30 хӯҷраи гуногунҳаҷм вучуд доштаанд. Дар қабати якум толори 4 сутуна бо суфаи каён чой дошт.

Дар гирдогирди толор барои нишастан суфа соҳтаанд. Дар толор чӯбҳои нимсӯҳтаи пур аз нақш ёфт шудаанд. Дар марзаҳои

шифт, болору сутунхо расмҳои барҷастаи одамон ва шояд фариштаҳо қашида шуда будаанд. Ҷӯмаликтиппа яке аз қасрҳои бисёр бошукуҳи замони худ буд.

Кӯшки Истрравшан. Кӯшки дигар дар Истрравшан бо номи Ӯртакӯргон дар ноҳияи Шаҳристон – маркази асрҳои миёнагии ин вилоят ҳафр шудааст. Мутаассифона, на ҳамаи ёдгорӣ кофта шуд, аммо аз рӯйи сохтор ба Тешикқалъа монанд буд. Кӯшк дар болои теппа сохта шуда, аз ду қабат иборат аст. Биноҳои асосӣ, аз ҷумла 2 толори чорсутуна, ки дар яке аз онҳо меҳроби оташи муқаддас вучуд дорад ва дигаре хонаи гунбазӣ, ки пешайвон ва суфаи дузинадор дар рӯ ба рӯйи дари даромаддошта ба ақидаи мо, маъбад буд, ҳафр шудаанд.

Кӯшк ҳавлӣ дошта, дар он хонаҳои истиқоматӣ ва ҳоҷагӣ барои хизматгорон ва навкарон ҷой доштанд. Атрофи кӯшкро девори ҳимоятӣ бо бурҷҳо ва тиркашҳо иҳота менамуд.


Кӯшки Варахша. Дар ноҳияи Суғд кӯшкҳо хеле зиёд таҳқиқ шудаанд, аммо беҳтарин намунаи онҳо қасрҳои берун аз шаҳрии бухорхудотҳо дар Варахша мебошад, ки дар болои бунёди ҳишти поҳсагӣ сохта шудааст. Бино дуқабата будааст, вале танҳо як бахши ҳуҷраҳои поён кофта шудаанду бас. Ҳуҷраҳои поён, ки бештар аз даҳтои онҳо ҳафр шудаанд, равоқбандианд ва борҳона, анбор ва амсоли инҳо будаанд. Хонаҳои қабати боло бокӣ мондаанд, аммо таҳмин меравад, ки дар қабати дуюм ҳуҷраҳои беҳтарин, аз ҷумла толорҳои қабулу нишasti бухорхудот ҷой доштанд.

Деворҳои берунаи диж ё кӯшк хеле боҳашамат будаанд. Онҳо аз поҳсаи пайваст ба шакли навсутун сохта шудаанд. Қисми болои деворҳо дандонадор буданд ва ҷойи камингоҳ доштанд. Ба диж зинаи васеи бисёрзина мебурд, ки хеле бошукуӯ буд (расми 21).

Дари даромад ва намои қасрро хеле бошукуӯҳ сохтаанд. Дар ин ҷо як арки бузург ва ду арки хурд вучуд доштанд. Аркҳо болои сутунҳои бузург қарор гирифтаанд. Дар намоҳои паҳлугии арки бузург расми барҷастаи фариштаи Ҳушатр, ки рамзи давлат аст, ҷой дорад. Намоҳои аркҳои паҳлугӣ низ бо нақшу нигорҳои рамзӣ ороиш доштанд.

Дар паҳлуи диж боз қасрҳои тобистонаи бухорхудот ҳафр шудааст, ки дорои даҳҳо ҳуҷраҳои гуногун, аз ҷумла толори бузурги як бахши қалонаш кушода, маъбади оташ ва ҷойҳои ҳӯрду хоб ва майшат вучуд доштанд. Деворҳои толори бузург

бо андоваи гафси гачӣ ва расмҳои барҷастаи фариштагон, парандаҳо ва рустаниҳои шифобаҳаш, аз ҷумла ҳум, ороиш ёфта буданд. Дар девори маъбад расмҳои одамони филсавор, шикори бабрҳо, мубадон бо мичмар ва ғайра акс ёфтаанд.



Расми 21. Кӯшики Варахша. Барқароркарда меъмор В. Нилсон

Кӯшики Варахша яке аз шоҳасарҳои меъморӣ ва санъати тасвирии тоҷикони Суғд буда, дорои аҳаммияти бузурги таърихӣ мебошад.

Чунин кӯшку қасрҳои бошукуҳ дар асрҳои IV–VIII ҳазорҳо буданд, ки аз ҳунари баланди меъморӣ, бинокорӣ ва фарҳангӣ бузурги гузаштагони мо шаҳодат медиҳанд.

САВОЛҲО:

1. Дар бораи кӯшкҳо олимон чӣ ақида доранд?
2. Дар кӯшкҳо киҳо мезистанд?
3. Боҳашаматӣ ва миқдоран зиёд будани кӯшкҳо аз чӣ шаҳодат медиҳад?

БОБИ IV.

СОХТОРИ ДАВЛАТЙ ВА ИЧТИМОИИ ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚЙ ДАР АСРҲОИ III–VIII

§ 23. СОХТОРИ ДАВЛАТЙ

Дар ин давра дар сохтори чомеа ва давлатдории тоҷикон дигаргунҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ ба вучуд меоянд. Пеш аз ҳама, ҷамъияти гуломдорӣ ба ҷамъияти дехқонӣ табдил мейбад.

Дар Тоҷикзамини Шарқӣ аввалин давлати дехқонӣ ба замони суололаи Ҳайтолиён нисбат дорад, ки асрҳои IV–VII милодро дарбар мегирад. Дехқонон – заминдорони бузург дар замони гуломдорӣ низ буданд, аммо асрҳои IV–VIII онҳо аксариятро ташкил менамуданд. Гуломон низ вучуд доштанд, аммо бештари мардум озод ва ба тарзи кироя кор мекарданد ва ин вазъият аз аҳбори муаррих Наршайҳ хуб бармеояд.

Дар солҳои 70-уми аспи VI баҳши Турон ба дасти қабилаҳои туркзабон мегузарад. Ин туркҳо бештар аз турҳои ориёнажод, ки дар болооби рӯдҳои Об, Енисей ва Олтою Қазоқистони кунунӣ зиндагонӣ мекарданд, иборат буданд. Вожаи турк низ аз калимаи «турак» гирифта шуда, номи авлоди Фаридун аст. Туркҳои Тоҷикзамини Шарқиро забт намуда, бештар аз турҳо ва камтар аз муғулчехраҳои қарлук иборат буданд. Дар китобҳои таърихи пешин ҳамаи онҳоро ба муғулнажодон нисбат додаанд, ки дуруст нест. Туркҳои омада аслан кӯчӣ, саҳронавард буданд. Гурӯҳҳо, ки ба Кошғар рафтаанд, ҳокимияти сиёсиро соҳиб шуда, давлате бо номи Ҳоқонияти Турк ташкил доданд. Онҳо дар давлатдорӣ анъанаҳои маҳаллии тоҷикро истифода бурдаанд.

Аввалин давлати дехқонӣ дар Тоҷикзамини Шарқӣ давлати Ҳайтолиён буд, аммо дар бораи сохтори маъмурии он маълумот хеле кам аст. Бинобар ин то кунун дар таърихи ҳалқи тоҷик дар бораи сохтори идоравии Ҳайтолиён чизе навишта нашудааст, аммо сарчашмаҳои сүғдӣ нишон доданд, ки тарзи давлатдории Ҳайтолиён ба монанди Кушониён ва Сосониён буд. Дар навбати худ Кушониён усули Ашкониён ва Сосониёнро истифода мебурданд, чунки ҳамаи ориёиҳо – тоҷикон аз Шарқ то Ғарб

тарзи идоравии якхела доштанд ва таърихи он ба «Авесто» мерасад.

Худуди давлати Ҳайтолиён аз Кушониён васеътар буд. Дар ибтидо подшоҳи онҳо ба монанди Кушониён бағгӯй ном дошт, аммо вақте ки тамоми Тоҷикзамини Шарқиро гирифтанд, унвони шоҳро қабул карданд. Дар вилоятҳои давлати Ҳайтолиён шоҳони маҳаллӣ бо лақабҳои гуногун амал мекарданд. Масалан, сарвари Суғд ва Фарғона унвони ихшид (сарбоз), Бухоро – бухорхудот, Ҷагониён – ҷагонхудот, Дарвоз, Бадаҳшон, Ҳоразм, Ғур, Ғузгон, Қобул – шоҳ, Истравшан –афшин (соҳиб), Марв – марзбон, рустоҳо ва дехаҳо – катҳудот (соҳиб) ва гайра гуфта мешуданд. Аслан Ҳайтолиён лақаби шерро доштанд. Шоҳони Ҳатлон ва Бомиён, ки аслан аз ин дудмон буданд, унвони шери Ҳатлон ва Бомиёнро доштанд. Шер ва боз (шоҳин) рамзи авлодии Ҳайтолиён буданд ва дар сиккаҳо ва точи онҳо акси.gov, ки аз авлоди турҳо буданро ифода мекард ва дар парчамашон акси шер қашида шуда буд.

Соҳтори давлати Ҳайтолиён. Мо гуфтем, ки давлатро шоҳи бузург идора мекард. Вилоятҳо шоҳони гуногун доштанд. Шоҳони вилоятҳои калон, аз ҷумла Суғд, Фарғона ва Ҳоразм расман ба ҳукумати марказӣ итоат менамуданд, аммо соҳтори идории худро доштанд. Дар ибтидо маркази давлати Ҳайтолиён шаҳри Толиқон, баъд Ҕиж – Қундузи қунунӣ, баъд Балҳ буд. Баъди он ки оҳири асри VI баҳши Ҷаҳористон ба дасти туркон гузашт, марказ ба Бомиён мекӯчад ва ҳаробаи он имрӯз бо номи шаҳри Ғулғула машҳур аст.

Пас аз шоҳ шаҳси дуюм фрамандар (фармондор) ҳисоб мешуд. Фармондор вазифаи сарвазиро иҷро менамуд. Вай вазоратҳоро дар ихтиёр дошт. Дафтари калони дабирон бо сарварии дабирпат амал мекард. Дабирон ҳуқуқи зиёд доштанд. Онҳо маслиҳатгари шоҳ буданд. Сафирҳо, дипломатҳо, қосидҳо – ҳама аз дабирон таъйин мешуданд. Дабирпат амалан вазифаи вазiri корҳои хориҷиро анҷом медод. Баъдтар ба ҷойи фармондор сарвазир пайдо мешавад. Фармондор ҳамаи даҳлӯ ҳарчи давлатро назорат мекард.

Дар шаҳристони Панҷакат бинои бошукуҳе хафр шуд, ки аз он муаллифи ин китоб 47 дона муҳр ёфт, ки аз гили пухта соҳта шудаанд. Ин муҳрҳо навиштаҷот ва расмҳои гуногун, аз ҷумла

асп, нарғурм (құшқори гүсфанди күхій) ва ғайра доштанд. Ҳар як мұхр ба хүчкатҳои соҳаи маҳсусе гузошта мешуд. Масалан, мұхри бо симои асп ҳаккокишуда дар хүчкатҳои марбут ба хариду фурӯши асп, аспдорӣ, асппарварӣ ва ғайра истифода мешуд. Дар ин бино шояд вазорат–девоне чой дошт ва ё худи фармондор мезист.

Дар сохтори давлатӣ вазоратҳо–девонҳо нақши мұхим мебозиданд ва шоҳ ба воситаи онҳо мамлакатро идора мекард.

Ба девони лашкар ҳангоми ҹанг шоҳ ё вазир роҳбарӣ менамуд. Сохтори лашкар аз сарфармандеҳ (сипаҳбат), сипаҳсолор ва сарҳангҳо, ба монанди ҳазорпат, садпат, даҳпат ва ғайра иборат буд. Девони динро мағупат ё мубади мубадон идора мекард ва мубад, хирбад ва мугон дар итоати ў буданд. Девони боч яке аз девонҳои бонуфуз ба ҳисоб мерафт. Бочкор низ ба он итоат мекард. Ҳамчунин, девонҳои дармопат (тандурустӣ), додбарпат (додгустарӣ) ва ғайра вучуд доштанд.

САВОЛҲО:

1. Дар замони Ҳайтолиён қадом вазоратҳо мавҷуд буданд?
2. Дабирӣ чӣ гуна вазифа буд?
3. Чӣ гуна мұхрҳо дар ҳүчкатҳо зада мешуданд ва ҷаро дар мұхрҳо расмъои ғов, гүсфанд, асп ва гайраро меканиданд?
4. Вожсаи деҳқон дар қадим чӣ маъно дошт ва ҳоло киро деҳқон мегӯянд?

§ 24. НАМУДҲОИ ЗАМИНДОРӢ

Замин дар тамоми давру замонҳо ба ду баҳш тақсим мешуд: заминҳои шахсӣ ва умумӣ–давлатӣ. Ба заминҳои шахсӣ заминҳои корам дохил мешуданд, ки шахс давру замоне соҳиб шуда, минбаъд аз авлод ба авлод мерос мемондаанд. Ба заминҳои умумӣ–давлатӣ ҷароғоҳҳо, ҹангалҳо ва заминҳои истифодай умум дохил мешуданд.

Дар асрҳои III–VIII дар Тоҷикзамини Шарқӣ шаклҳои гуногуни заминдорӣ вучуд доштанд. Заминҳои давлатӣ се хел буданд: якум, ҳамаи заминҳои худуди мамлакатро аз давлат меҳисобиданд. Барои он ки аз ҷониби давлат муҳофизат мешуданд ва мардум ба давлат андоз медоданд.

Дуюм, заминҳои корами давлатӣ – боғу киштзорҳо, ки дар натиҷаи мусодираи давлат аз душманони он ба даст омадаанд. Даромади чунин заминҳо ба ҳарочоти умумидавлатӣ, маоши ҳарбиён ва кормандони давлатӣ сарф мешуд.

Сеюм, заминҳои шахсии шоҳ, ки даромади онҳо барои хонаводай шоҳ сарф мешуд.

Ғайр аз ин, шоҳ ва одамони давлатманд дар ихтиёри худ дехаҳо бо заминҳои корам доштанд, ки як қисми даромади онҳо ба ҳазинаи шоҳ ва соҳибонашон меомад. Масалан, муаррих Наршайӣ навишистааст, ки бештари заминҳои воҳа бо дехаҳо ба Бухорхудот (подшоҳи Бухоро) нисбат доштанд ва мардуми онҳо қадевар ва хизматгорони ўқибода мешуданд. Заминҳои шахсӣ бештар дар дasti давлатмандон, камтар миёнаҳолон ва хеле кам дар дasti камбағалон буданд.

Замини ичора. Ба ин бахш заминҳои боғот, корвонсарой, меҳмонсарой, коҳҳо, дуқонҳо ва ғайра дохил мешуданд, ки соҳибонашон онҳоро ба ичора дода, даромад мегирифтанд. Шакли ичора додан, хеле тараққӣ карда буд. Аз замин сар карда, то хона, меҳмонхона, иморатҳои гуногун, олотҳои истеҳсолӣ, аз қабили дос, сипор, оҳани чуфт, гов, асп, ҳар ва ғайра ба муҳлатҳои муайян ба ичора дода мешуданд. Чизҳои иҷорадодашуда мувофиқи нарҳу арзишашон расман бо ҳуҷҷату муҳр ба расмият дароварда мешуданд. Дар ҳуҷҷат шахсони даҳлдор ва шоҳидон имзо мегузоштанд.

Пардиз ва боғҳо. Одамони давлатманд, шоҳон боғи ҳайвонҳои вахшӣ доштанд, ки атрофаш иҳота буд ва дар он ҳайвонҳо озодона мегаштанд, афзоиш меёфтанд ва шикор карда мешуданд. Дар пардизҳо ва ҷорбоғҳо қасру боргоҳ ва ҳар гуна биноҳои истиқоматӣ, ҳоҷагӣ, аз ҷумла барои парвариши гову мол ва боғоти меваҳои гуногун вучӯд дошта, яке аз сарчашмаҳои даромад ба ҳисоб мерафтанд.

Замини ибодатгоҳҳо. Ибодатгоҳҳои динӣ замини кишт, боғҳо ва қасру боргоҳҳо доштанд. Замини ибодатгоҳҳо аз ҳисоби заминҳо ва манзилҳои қасоне, ки меросҳӯр надоштанд, мувофиқи васияти соҳибонашон ба маъбад бахшида мешуданд. Чунин ҳодисаҳо хеле зиёд буданд ва аз ҳисоби онҳо ибодатгоҳҳо соҳиби мулкҳои бузурги сердаромад мегаштанд.

Ибодатгоҳҳо хеле сарватманд буданд. Дар ибодатгоҳи худоён ҳайкалони худоён ва фариштагон, ки аз тилло, нукра, мис ва чӯб сохта шуда буданд, вучуд доштанд. Ҳайкалҳо, ба монанди одамон сару либоси гаронбаҳо ва ҷавоҳирот доштанд. Арабҳо танҳо аз ибодатхонаи худоён дар Самарқанд аз ҳайкалҳо 150 ҳазор мисқол зар гирифта буданд.

Магупат дар мамлакат шахси сеюм ба ҳисоб мерафт. Вай сарвари дин буд.

Намудҳои истисмор ва андоз. Мо дар бораи бухорхудот нақъл карда будем, ки замину деҳаҳои зиёд дошт ва мардумони деҳаҳо кадевар ва хизматгори ў буданд. Ин ривоят маъни онро дорад, ки мардумони деҳаҳо дар заминҳои шоҳӣ, деҳқонӣ кор мекарданд ва аз се ду бахши ҳосилро ба бухорхудот медоданд ва як бахши онро барои зиндагонии худ истифода мебурданд. Касоне, ки дар чунин заминҳои кор мекарданд, побанди хочаи худ буданд ва ҳуқуқи ҷойи дигар рафтан надоштанд. Кадевар–деҳагиён озод буданд, аммо аз сабаби он ки барои рӯзгузаронӣ замини коғӣ надоштанд, маҷбур буданд, ки дар замини давлатманд кор кунанд.

Бешубҳа, одамоне буданд, ки тамоман замин надоштанд ва маҷбур буданд, ки замине аз заминдор ба ичора гиранд ва мувофиқи шарту шароити он кор кунанд.

Мувофиқи иттилои сарчаашмаҳо, кадеварҳо дар як ҳафта аз се як ҳиссаи вақти худро дар кори сарвари деҳа сарф мекарданд, яъне дар як ҳафта ду рӯз барои сарпарости худ бемузд коре анҷом медоданд. Корҳои маҷбурий низ вучуд доштанд. Ба чунин корҳои маҷбурий соҳтани деворҳои ҳимоявии атрофи шаҳру дехот, кандани канал ва ҷӯйҳои обёрий, соҳтани пулҳо ва дигар иншооти умумидавлатӣ дохил буданд, ки дар онҳо бештар одамони бесоҳиб, бекас ва беҳимоя зӯран кор фармуда мешуданд.

Аз ҳуҷҷатҳои таъриҳӣ маълум аст, ки чанд навъи гуломон (барда) мавҷуд буданд, ки дар хона, замин, ғаллаю рамай давлатмандон кор мекарданд ва ҳеч ҳуқуқе надоштанд.

Дар ҷомеаи табақотии асрҳои III–VIII озодагон ва муғон аз андоз озод буданд. Дигар ҳамаи табақаҳо андоз медоданд. Ду намуди андоз: пулӣ ва ҷинсӣ-молӣ маъмул буд. Аз дехот андози молӣ, ҷинсӣ, яъне аз зироатҳо–гандум, ҷав, наҳӯд, аз меваҷот

— май, меваҳои хушк, аз ҳайвонот-гов, гӯсфанд, пӯст ва ғайра меситониданд.

Хунармандон, савдогарон ва қасоне, ки бо пул сарукор доштанд, андози пулӣ – дирҳам медоданд. Як дирҳам ба 3,36 г. нукра баробар буд. Ғайра аз ин, андози сарона вучуд дошт, ки ҳамаи мардони дорои қувваи корӣ медоданд. Микдори пули андози сарона маълум нест.

Ҳамин тавр, аз овардаҳои боло маълум мешавад, ки чомеа ба сарватмандон, миёнаҳолон, камбагалон ва гуломон тақсим мешуд. Дехқонон – заминдорони бузург, сипаҳсолорон, мубадон, савдогарони қалон ҳудро аз нажоди олитабор мөхисобиданд ва аз андозҳо озод буданд, ба вазифаҳои давлатӣ таъйин мешуданд, дар ҳонаҳо ва қасрҳои бошукуҳ мезистанд. Табақаҳои поён вобаста ба дороии ҳуд рӯз мегузарониданд. Табақаи поёни мардум ва гуломон дастнигари давлатмандон буданд ва зиндагии хеле қашшоқона доштанд. Аз ин ҷост, ки дар баъзе ноҳияҳо шӯришҳои заҳматкашон ба муқобили ҳудотҳо сар мезаданд. Яке аз қалонтарин исёнҳои камбагалон шӯриши Абрӯй буд. Мувофиқи ривояти Наршайӣ, дехқонони бузурги Бухоро, аз ҷумла бухорхудот Ҳамук ба мардум ситам карданд ва молу мулки онҳоро гирифтанд ва онҳоро ба хизматгори ҳуд табдил доданд. Мардум бо сарварии Абрӯй шӯриданд ва дехқонони бузургро ронданд ва Абрӯйро подшоҳ интихоб намуданд, аммо ў муддате ҳукмронӣ кард ва ба беадолатӣ даст зад. Мардум ба дод омаданд ва ба дехқонони пешинаи ҳуд мактуб навишта, онҳоро даъват карданд, ки боз оянд, чунки ситами Абрӯй аз ҳад гузашт. Мардум ин дафъа ба муқобили Абрӯй барҳостанд ва ўро сарнагун карданд. Дехқонони пешин бармегарданду боз замину об ва қадевар ва хизматгорони ҳудро соҳиб мешаванд. Ҳамин тавр, мардуми бечораҳол боз ба асорати соҳибони пешини ҳуд меафтанд.

САВОЛҲО:

1. Дар он замон ҷанд намуди заминдорӣ буд ва онҳо аз якдигар чӣ фарқ доштанд?
2. Қадом намудҳои истисмор дар он давра вучуд дошт?
3. Қадом намудҳои андозҳо мавҷуд буданд?
4. Шӯриши Абрӯй чӣ гуна шӯриши буд ва ҷаро ў сарнагун шуд?

§ 25. ҲУНАРМАНДӢ ВА САВДО

Кулолӣ. Кулолӣ дар ин асрҳо яке аз соҳаҳои таракқикардаи ҳунармандӣ ба ҳисоб мерафт. Дар шаҳрҳо кулолон хеле сершумор буданд, зеро талабот ба зарфҳои гилин хеле зиёд буд. Зиёдшавии намудҳои гуногуни зарфҳо ба паст шудани сифати онҳо оварда расонид. Ин пастшавии сифати зарфҳоро баъзе олимон ба таназзули соҳти ғуломдорӣ ва саршавии чомеаи дехқонӣ вобаста медонанд, аммо таҳқиқот дар шаҳри Панҷакати бостонӣ нишон дод, ки ин ақида асос надорад. Паст шудани сифат, намуд ва рангубори зарфҳо ба зиёд шудани истеҳсоли онҳо вобаста мебошад. Яке аз сабабҳои афзудани намуди зарфҳо талаботи мардум ба онҳо буд. Дар ин давра, маҳсусан, намудҳои гуногуни хурма, нимхурма, хурмача барои ширӯ ҷурғот (мост) ва равған, коҳа, шоҳкоҳа, нимкоҳа, коҳача, пиёла, табақ, нимтабақ, табақча, хум, нимхум, хумча, кӯза, нимкӯза ва кӯзача, майдаста ва ғайра пайдо мешаванд (расми 22).



Расми 22. Зарфҳо аз Панҷакати қадим

Мисгарӣ ва оҳангарӣ. Дар ин давра зарфҳои мисин, аз қабили чом, дег, коса, ҷароғпоя, табак, лаълӣ ва ҳар гуна ашёи зинатӣ зиёд мешаванд. Зарфҳои майдаста: коса, ҷомҳои заррин ва нуқрагин вучуд доштанд, ки аз онҳо давлатмандон истифода мебурданд. Афзорҳои истехсолӣ: дос, табар, теша, қаланд, оҳани ҷуфт, афзори ҷангӣ, шамшер, ҳанҷар, корд, пайкон ва ғайра аз оҳан соҳта мешуданд.

Заргарӣ. Бозёфтҳои археологӣ ва расмҳои рӯйидеворӣ (деворнигораҳо) нишон медиҳанд, ки санъати заргарӣ хеле равнақ ёфта буд. Давлатмандон – зану мард гӯшвор, ангуштарин, бозубанд, гарданбанд, тоҷҳои тилло ва нуқрагини аз сангҳои қиматбаҳои нигиндор доштанд. Занҳо сару либоси ҳудро бо зару зевар оро медоданд. Табақаи ашроф либосҳои қиматбаҳо пӯшида, оро доданро дӯст медоштанд. Мувофиқи ривояти Наршахӣ, маликаи Бухоро Ҳутакхотун кафшҳои бо ҷавоҳирот ороёфта дошт, ки арзиши онҳо ба ҳироҷи як вилоят баробар меомад.

Боғандагӣ. Дар ин давра санъати боғандагӣ хеле пеш рафт. Тоҷикон матоъҳои симин (парча), зарринро (зарбофт) дар Самарқанд, Марв, Балх, Нишопур мебофтанд ва аз онҳо давлатмандон либос медӯҳтанд. Шоҳибофӣ, аз ҷумла ҳарирӣ сабз, сурх, рангин, дебо, симгун шуҳрати ҷаҳонӣ доштанд. Матоъҳои пахтагини гуногун бофта мешуданд, ки ҳам арzon ва ҳам шинам буданд. Аз матоъҳои пахтагин бештар мардуми миёнаҳол ва камбағал истифода мекарданд. Аз бозёфтҳои археологӣ бармеояд, ки дастгоҳҳои боғандагии матоъҳои пахтагин, пашмӣ, омехтаи пашму пахтагӣ, абрешиму пахта дар ҳама дехаҳо вучуд доштанд. Иттиҳодияи боғандагон ба вучуд омада буд, ки дар он садҳо нафар кор мекарданд.

Чармгарӣ. Он яке аз соҳаҳои хунармандӣ буд, ки даромади қалон меовард. Дар он замон ҷарм дар соҳаҳои гуногуни зиндагӣ, аз ҷумла истехсоли пойафзор (кафш, маҳсӣ, мӯкӣ), зин, лаҷом ва афзори асп, ҳар, уштур, дар соҳтани олоти ҳарбӣ (сипар, камонгулак, камарбанд, манҷаник), созҳои мусиқӣ (даф, дойра, таблак, рубоб ва либосҳои гуногун (пӯстин, камзӯлҳои ҷармини ҳарбӣ, варзишӣ) истифода мегардида. Барои иҷрои ин амал ҳавзҳои қалони рангубори кемуҳтгарон вучуд доштанд, ки дар он даҳҳо одам, аз коргари одӣ то устоҳои гуногун кор мекарданд.

Гилембофӣ. Гилем, палос, чакман бофтан ва намадмолӣ хеле равнак дошт. Дар соҳаи гилембофӣ ва палосбофӣ устохонаҳои калон вуҷуд доштанд, ки гилемҳои рангоранг ва сергул мебофтанд. Дар гилемҳо расми паҳлавонон, ромишгарон, саҳнаҳои шикор, муҳорибаҳои ҷангӣ ва ғайра акс меёфтанд.

Аз матоъҳои пашмӣ бофтани чакман, маҳсусан қандиз – либоси болопӯши саворагон дар фаслҳои хунук хеле машҳур буд. Ин либоси анъанавии мардуми ориёнажод, аз ҷумла тоҷикон буд. Ҳоло қандиз дар байни мардуми Қафқоз бокӣ мондаасту бас.

Савдо доҳилий ва ҳориҷӣ. Савдо дар сарзамини тоҷикон дар ҳама давру замон ҷизи даромаднок ба шумор мерафт ва мардум ба он таваҷҷуҳи зиёд доштанд. Аз ривоят ва ҳуҷҷатҳои таъриҳӣ маълум аст, ки ҳунармандон ҷизҳои соҳтаи ҳудро озодона дар бозор ба фурӯш мебароварданд ва аз ҳисоби моли фурӯҳтаи ҳуд зиндагӣ мекарданд. Дар бисёр вилоятҳои калон пул (танга)-ҳои мисӣ, нуқра ва тилло сикка зада мешуданд ва дар муомилот ба кор мерафтанд.

Тангаҳои мисӣ дар бозори доҳилии вилоят, тангаҳои тилло ва нуқра дар муомилоти байналмилалӣ – ҷаҳонӣ истифода мешуданд. Дар муомилоти байни вилоятҳо бештар тангаҳои нуқрато мувофиқӣ вазнашон кор мефармуданд. Дар Тоҷикзамини Шарқӣ се намуди тангаҳо: тилло, нуқра ва биринҷиро сикка мезаданд. Аммо дар муомилот танҳо дирҳамҳои нуқра ва пулҳои биринҷӣ истифода мешуданд. Тангаҳои нуқраи шоҳони сосонӣ – Фирӯзи I (солҳои 459–484) ва Вараҳрани V (солҳои 420–438) дар Бухоро ва баъд тамоми Суғд паҳн шуда буданд. Дар болои онҳо мичмари оташ бо нишони Бухоро ва расми шоҳу навиштаҷоте, ки ному унвони шоҳро ифода мекард, сабт шудаанд.

Тангаҳои мисӣ дар доҳилии вилоят дар муомилот буданд ва дар онҳо номи худованди шаҳр навишта мешуд. Масалан, дар болои тангаҳои Панҷакат номи фариштаи сарпарasti шаҳр ва рустои он Нанаҳудо навишта шудааст. Модарҳудо Нана пуштибони шаҳри Панҷакат ва атрофи он ҳисобида мешуд.

Аз ривоятҳои таъриҳӣ маълум аст, ки савдогарон кӯдакони ҳудро аз хурдӣ ба омӯхтани ҳатту савод ва ҳисоб вомедоштанд. Падару модар ба кӯдакони ҳуд забонҳои ҳориҷӣ ва сухани ширин гуфтанро меомӯзонданд, то ки онҳо бо суханони ширин ҳаридоронро мафтун карда тавонанд. Мегӯянд, ки дар вақти

ба дунё омадани кўдак бар забонаш асал мемолиданд, то ки ширинзабон шавад ва дар дасташ тангаи тилло мемонданд, то ки пулёбу сарфакор шавад.

Дар ҳамаи шаҳрои калон дар як ҳафта як бор бозори умумӣ ташкил мешуд, ки дар он мардуми гирду атроф харидуфурӯш мекарданд. Ба ривояти олими тоҷик Абӯрайхони Берунӣ, сӯгдиҳо дар як моҳ як бор дар як шаҳр бозори калон ташкил мекарданд, ки вай ҳафт рӯз давом мейфт.

Тоҷикон фаъолтарин тоҷирони ҷаҳон буданд. Онҳо ба Шарқи Дур, Чину Ҷопон, Ҳиндустон ва Русу Рум ба тиҷорат мерафтанд. Маҳз онҳо ташкилкунандаи Роҳи Бузурги Абрешим буданд.

Мувофиқи ривоятҳои ҳаттӣ, порсҳо, боҳтариҳо, хоразмиҳо ва сӯғдиҳо бо корвонҳои худ ними ҷаҳонро тай карда буданд. Дар Чин, дар шаҳри императории Хинян чор маъбади оташ ва маҳаллаҳои тоҷикон-эрониён буданд. Мавҷудияти чор маъбад дар маркази Чин далели он аст, ки дар он ҷо тоҷикони зиёд доимо зиндагӣ ва мувофиқи урғу оини худ амал мекарданд.

Савдогарони тоҷик ба чиниён шишасозии рангаро дар аспи V омӯзониданд. Санъати аз ангур май тайёр карданро ёд доданд. Дар Чин ва Ҷопон аспони афсонавии зоти Фарғона ва Ҳатлон хеле арзиши зиёд доштанд. Савдогарони тоҷик ба Чин матоъҳои паҳтагин, меваи ҳушк, аз ҷумла мавизи ангур, боз, сӯзаниҳо ва қанизони навозанд ва ракқосаҳо мебурданд. Аз Чин шоҳӣ, ҷинӣ, доруҳо меоварданд.

Тоҷирони тоҷик тарҷумон ва паҳнкунандагони дини буддой дар Чину Ҷопон, Қуриё ва Муғалистон буданд, яъне онҳо донандай забонҳои ҷинӣ, ҳиндӣ ва қуриёи чопонӣ буданд.

Тоҷирон аз он мамлакатҳо шоҳӣ, мушк, ҷинӣ ва гайра меоварданд. Савдогарони тоҷик ба мамлакати славянҳо дар Шимол, дар Ғарб то ба Испониёву Итолиё мерафтанд, матоъҳои гуногуни абрешимӣ, паҳтагӣ, сангҳои қиматбаҳои лочвард, фирӯза, лаъл, навшодир, заъфарон мебурданд.

Дар ҳар як ноҳия як ҷизи нодире истеҳсол мегардид ва ба савдои умуничаҳои бароварда мешуд. Масалан, аз водии Зарафшон аз кӯҳҳо навшодир, аз Ҳисор заъфарон, аз Бадаҳшон лаъл, аз Ҳатлон аспҳои саворӣ, аз Ҷоҳар үштур, аз Суғд парча, аз Бухоро ҷома, аз Чоч камонгулак, аз Истравшан шамшеру

корд, аз Фаргона аспҳои даванд, аз Хоразм мӯинаҳо ва гайра ба савдои ҷаҳонӣ мебароварданд.

Муаррих Табарӣ менависад, ки вакте арабҳо соли 722-юм бо шӯришгарони Суғд дар Ҳучанд мечангиданд, аз Шарқи Дур 400 савдогар бо молҳои қиматбаҳо омаданд. Арабҳо молу чизи онҳоро горат карда, худашонро куштанд. Шаҳри Пайканди Бухоро шаҳри савдогарон буд. Вақте ки арабҳо онро гирифтанд, ҳамаи мардон дар савдои ҳориҷа буданд.

Дар шаҳр як нафар одам барои ҷони худро ҳаридан 200 тӯп шоҳии намуди ҳарир ба арабҳо пешниҳод кард. Арабҳо аз дороии ў дар ҳайрат монда, ўро кушта, молу мулки ҳамаи шаҳрро горат мекунанд. Мардуми тоҷик-эронӣ нисбат ба арабҳо даҳчанд зиндагии хубтар доштанд, арабҳо на ба хотири паҳн намудани дин, балки барои ғанӣ шудан мечангиданд.

САВОЛҲО:

1. Дар бораи зарфҳои ҳум, нимхум, ҳумча, қӯза, ҳурма чиҳо медонед?
2. Чаро пеш ҳамаи косаю табақ аз гили пухта сохта мешуданд?
3. Заргарон қадом зеварҳоро месоҳтанд?
4. Қадом намуди матоъҳо бофта мешуданд?
5. Тоҷирони тоҷик ба Чину Ҷопон қадом намуди молҳоро барои савдо мебурданд?

§ 26–27. САНЪАТ


Ҳунари меъморӣ. Тоҷикон дар асрҳои III–V милод тамоми шаҳру дехотро аз рӯйи нақшай тартибдодаи меъморон месоҳтанд. Ҳангоми соҳтани шаҳрҳо сатҳи замин, яъне қӯҳ, теппа, пастхамӣ, дарёю рӯдҳо, дараҳтзору қабудизор намудани онҳо, заминчунбӣ, омадани сел ва қӯчидани талу теппаҳо ба назар гирифта мешуд. Дар соҳтани шаҳру дехот амният ва аз об таъмин намудани одамонро ба ҳисоб мегирифтанд. Азбаски замони дехқонӣ замони парокандагӣ буд, ҳар деха ва ҳар шаҳр барои бехатарии ҳуд атрофи шаҳру дехаро бо девори химоявӣ ихота менамуд ва мардум аз дарвозаҳо даробаро мекарданд.

Шабҳо даровозаҳоро мебастанд ва посbonҳо бегонагонро даромадан намемонданд.

Асрҳои III–VIII замони кӯшкҳои дехқонӣ ном дорад. Заминдорони бузург дар ҷойҳои зиндагибоб кӯшкҳои боҳашамат


месохтанд, ки дорои даҳҳо толор, хонаҳои хӯрду хоб, хазина, саисхона, посбонхона, хизматгорхона буданд. Аксари кӯшкҳо дорои бинои дуқабата ё сеқабата мебошанд. Атрофи кӯшкҳо девори ҳимоявӣ ва бурҷои тирандозӣ дошт. Дар қабати аввал толорҳои меҳмонпазирӣ, ҳуҷраи хочагӣ, ошхона ва гайра чой доштанд. Дар қабати дуюм хонаҳои хоб ва истироҳат, дидбонгоҳ чой гирифта буданд. Аз қабати якум ба сеом ба воситаи зинаи хиштӣ ва аркпӯш рафтуомад мекарданд.

Деворҳои ҳуҷраҳои истиқоматӣ полкона (балкон) ва тиреза доштанд. Девори ҳуҷраҳои қабати дуюм ва сеом аз синҷевор иборат буд. Масолехи чӯбӣ – шоҳпул, болор, сутун, дар ва тирезаҳо кандакорӣ шуда буданд. Деворҳо бо чанд қабат расмҳои ранга зинат ёфта буданд. Кӯшкҳо, қасрҳои шоҳӣ бо тамоми қоидаву қонуни нақшаҳои меъморӣ сохта шудаанд (расми 23)..




Расми 23. Кӯшики дехқон дар ноҳияи шаҳри Биноқат (Тошканд)

Се намуди пӯшиш истифода мегардид: якум, пӯшиши гунбазӣ, ки аз хишти хом сохта мешуд. Чунин биноҳо нақши чоркунҷаи баробарпаҳлу дошта, чандон бузург нестанд. Дуюм, пӯшиши нимдоирагӣ ё гахворапӯш. Чунин пӯшиш низ аз хишти хом сохта мешуд. Сеом, пӯшиши ҳамвор, ки ба воситаи шоҳпул ва болору васса месохтанд ва аз болояш хок мерехтанд. Пӯшиши ҳамвор хеле фаровон истифода мешуд. Деворҳо хиштӣ, поҳсагӣ ва сангӣ буданд. Деворҳои сангиро бештар дар ноҳияҳои кӯхистон месохтанд (расмҳои 24, 25).



Расми 24. Намудҳои арк дар биноҳои асрҳои III–VIII м



Расми 25. Намуди пӯшиши нимдавра ё равоқӣ

шикори подшоҳон дар тугайзорҳо ба оҳу, хукҳои ваҳшӣ, ҷангҳои гурӯҳ-гурӯҳ, танбатан, қабули меҳмонҳо, тоҷгузории шоҳон ва гайра қашида мешуданд.

Масалан, дар девори яке аз қасрҳои Панҷакенти қадим шикори гӯсфандони кӯҳӣ аз ҷониби шоҳ ва дарбориён акс ёфтааст. Ин шикор дар пардизи шоҳони Суғд мегузараад. Одамон гӯсфандҳоро ба сӯйи подшоҳ меронанд. Атрофи пардиз (шикоргоҳ) шиггирифта шудааст. Подшоҳу ёронаш тир кушода гӯсфандҳо, аз ҷумла нарғурмуро зада афтондаанд.

Тавре дар боби шаҳри Самарқанд накӯ кардем, дар девори яке аз қасрҳои асри VII милод маросими тоҷгузории шоҳаншоҳи Суғд Вахуман акс шудааст (расми 26).

Дар маросими тоҷгузорӣ сафирони Куриё, Ҷин, Ҳиндустон ва ноҳияҳои гуногуни Тоҷикзамин бо сару либоси хоси ҳалки худ ширкат доранд. Дар миёни сафирон намояндагони Чагониён (аз водии Ҳисор), ки расми онҳо дар муқоваи китоб оварда шудааст, ҳузур доранд. Ҳамроҳи сафирон тухфаҳои гуногун, аз ҷумла уштурон, ғозҳо, аспон, қанизон, матоъҳои қиматбаҳо ва гайра мушоҳида мешаванд.

Дар тоқи 36-метраи Буддои Бомиён, марбут ба асрҳои IV–V милодӣ расми аз осмон омадани аввалин паёмбари ҷаҳон – Зардушт ба дарбори Гуштосп акс шудааст. Мувофиқи ривояти таърихӣ, Зардушт аз пеши Ҳудованд ҳангоми нисфириӯзӣ, дар вақти аз хоб бедор шудани шоҳ ногаҳон ворид мешавад.

Санъати тасвириӣ.

То истилои араб ва интишори ислом дар санъати тасвириӣ расми одамон хеле маъмул буд. Девори қасрҳо ва хонаҳои одамони давлатманд бо расмҳо, ҳайкалҳо ороиш меёфтанд. Дар деворҳо расмҳои паҳлавонони ҳалқӣ: Рустам, Исфандиёр, ҷангномаҳои онҳо,



Расми 26. Порае аз акси түхфаҳои маросими тоҷгузории шоҳи Сүгд
Ваҳуман аз деворнигораҳои Самарқанди қадим

Дар дасти пайғамбар мичмари оташи фурӯзон ва ҷӯбчаҳои барсам ва сару либоси пешвои дини худофиристода мебошанд. Рассоми тоҷик ин ривоятро аз Авесто ба қалам овардааст. Дар асрҳои IV–VIII дар Тоҷикзамини Шарқӣ мактабҳои гуногуни рассомӣ вучуд доштанд, ки як гурӯҳи онҳо ривоятҳои таърихири тасвир мекарданд (расми 27).

Дар ин давра дар биноҳои давлатмандон, аз ҷумла шоҳон, бо андовай гачин нақшунигорҳои ачибу ғарib қанда шудаанд.

Нақшҳо расмҳои рустаний, буттаҳо, гулҳои гуногун, расми барҷастаи ҳайвонҳо, аз ҷумла кабки дарӣ, гулфар (боша) ва гайраро инъикос менамоянд.

Ҳайкалсозӣ. Яке аз ҳунарҳои машҳур ҳайкалсозӣ буд. Тоҷикон аз тилло, нуқра, биринҷ, сангҳои қиматбаҳо, ҷӯб ва гил

ҳайкалҳои худоён, фариштагон, паҳлавонон, ниёгони бузурги худро месоҳтанд ва бо асарҳои беҳтарин маъбадҳо, қасру боргоҳҳо ва хиёбону кӯчаҳои шаҳрро оро медоданд. Мо дар дарси гузашта гуфтем, ки дар Самарқанд (пойтахти Суғд) қасре буд бо номи хонаи худоён ва дар он ҳайкали худованди бузург Ахурамаздо ва фариштагони он нигоҳ дошта мешуданд.



Расми 27. Омадани Зардуши аз осмон бо мичмар ба дарбори Гуистосп бо яқдигар мечанганд. Ин ҳайкалҳо канда нобуд соҳтанд.

Дар Суғди Марказӣ, дар Иштиҳон маъбади Худованди оғаридгор вуҷуд дошт. Дар назди он дар пояи баланде ҳайкали Ахурамаздо аз тилло соҳта шуда буд. Ҳайкал аз масофаи дур намоён мегашт. Арабҳо даҳҳо чунин ёдгориҳои қадими таърихиҳо харобу намуданд (расми 28).

Ҳайкалҳо бо сару либос ва зеварҳоро дода мешуданд. Арабҳо омаданду ҳайкалҳоро берун оварданд ва сару либос, ҷавоҳирот, тиллою нуқраи дар онҳо бударо қанданд ва мучассамаҳоро оташ заданд. Дар ибодатгоҳҳо маҳсули садсолаҳои ҳайкалтарошони мони нигоҳ дошта мешуд. Арабҳо ёдгориҳои бисёрасраи санъати тасвирии моро нобуд соҳтанд.

Ҳайкалҳои тиллову нуқраро об намуда, барои ҳуд ғанимат карданд. Ривоят мекунанд, ки дар Регистони Самарқанд ҳайкалҳои аспон, уштурон, нарғурмҳо, таккаҳои бузҳои кӯҳӣ, буққаҳо дар ҳолати мубориза бо яқдигар гузашта шуда буданд. Касе, ки онҳоро аз дур медиҳ, гумон мекард, ки онҳо зиндаанд ва



Расми 28. Ҳайкали ҷӯбини Ҳудо Митроп Аҳуро. Асри V м.

Ҳайкалтарошони точик дар кӯҳҳои Бомиён марбут ба дини буддоӣ ҳайкалҳои 54 ва 36 метра ва даҳҳо ҳайкалони гуногунҳаҷми Буддо ва дигар коҳинонро соҳтанд, ки аз санъати баланди ин мардум шаҳодат медоданд. Имрӯз дар осорхонаҳои Осиёи Марказӣ даҳҳо ҳайкалҳои аз биринҷ, санг, тилло, нукра ва чӯб соҳтаи Буддо вучуд доранд, ки маҳсули дасти мӯжассама-созони гузаштаи мо мебошанд.

Санъати мусикӣ. Мусикӣ дар ҳаёти гузаштагони мо нақши бузург дошт. Дар ин давра созҳои мусикии барбат, чанг, уд, карнай, сурнай, рубоб, най, дунай, дойра, табл, таблак, думбура, тор ва гайра вучуд доштанд.

Идҳои Наврӯз, Меҳргон, Сада, Тиргон ва тӯйҳо бе суруд ва мусикӣ намегузаштанд. Ҷӣ тавре дар бораи мусикии дарбори Сосониён гуфтем, Борбад барои ҳар як рӯзи сол як суруд эҷод карда буд.

Сарчашмаҳои чинӣ нақл менамоянд, ки дар дарбори императорони онҳо даҳҳо гурӯҳҳои раққосону навозандагон аз Суғд, Фарғона, Боҳтар, Чоч, Ҳатлон, Карон ширкат менамуданд. Мусиқанавозони маҳаллии чинӣ бо рашк ба ҳунармандони мо менигаристанд ва қӯшиш менамуданд, ки дар дарбор пайдо нашаванд, аммо ба санъати баланди мусикӣ ва рақсии онҳо императорон таваҷҷӯҳи хосса доштанд ва онҳоро меҳмони гиромӣ меҳисобиданд.

Дар замони ҳукмронии император Суянаун зани ў Рокшон рақси тоҷикӣ меомӯҳт. Раққосон бо куртаҳои ҳарири сабз ва остинҳои парчагин, танбон (шорвор), мӯзаҳои сурх ба майдон баромада, рақси «Гирдбод»-ро моҳирона иҷро мекарданд. Малика дар зери садои най ва дойра ин рақсро меомӯҳт. Ҷавонони чоҷӣ бо мӯзаҳои рақси «Парон»-ро моҳирона иҷро мекарданд. Яке аз раққосон дар болои кӯраи ҳаракаткунанда мераксид ва бо ҷолокии худ ҳамаро мафтун мекард.

Мақомҳои тоҷикӣ ба монанди «Оҳанги аз қафас озод шудани шоҳин», «Шино бо усули аҷдаҳо», «Қўйи сарсабз» ва гайра дар дарбор иҷро карда мешуданд ва дар байни ҳалқ низ маъмул

буданд. Мусиқии точикон дар Чини асрҳои III–VIII милод нуфузи бузург дошт ва бисёр оҳангҳо ва созҳои мусиқии точиқӣ бо олоту навоҳои чинӣ омезиш ёфтаанд.

Санъати мусиқӣ ва рақсии точикон дар олами ислом низ таъсиру нуфузи бузург дошт. Машшоқон, раққосони точик, ки дар замони истило асир буданд, дар дарбори халифаҳои араб ҳунарнамоӣ мекарданд.

Рақсу суруд ва оҳангҳои мотамӣ ва ғамангез низ вучуд доштанд. Барои иҷрои рақсхои мотамӣ либоси сиёҳу сафед ё қабуду сафед вучуд дошт, ки ҳунармандон онро пӯшида, дар зери садои дойра ва най мераққиданд. Сурудҳои мотам дар рӯзҳои марг ва гуселонидани майит ба қабристон, дар рӯзҳои ёдбуди арвоҳ – рӯзи Наврӯз иҷро карда мешуданд.

Бисёр оҳангҳои имрӯзai Шашмақом дар он замонаҳо вучуд доштанд ва онҳоро машшоқони қасбӣ ба нота дароварда, иҷро менамуданд. Асарҳои фаровони мусиқӣ вучуд доштанд, ба монанди «Оини ҳурсанддех», «Траникнамак» (Китоби сурудҳо) ё «Таронанома», «Ҳусравонӣ роҷ» (Сурудҳои Ҳусравонӣ) ва гайра. Дар замони пеш аз ислом точикон фариштаи ҳомиву сарпасти ромишгаронро доштанд ва расми ин фаришта бо сози уд дар яке аз деворҳои қасрҳои давлатмандони Панҷакенти қадим ёфт шудааст, номи ин фаришта Ромиш аст. Доштани фариштаи мусиқӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки мусиқӣ дар урфу одати точикон муқаддас ва навоҳтани он савоб будааст (расми 35).

Сарулибос. Либоси ҳар ҳалқ ба худаш хос буда, дар он ҳусусиятҳои миллӣ, эстетикӣ, ҳичбобӣ, ҷуғрофию иқлими, динӣ, дорӣ ва нодорӣ ва фарҳангии он таҷассум мёбанд. Либос инъикоскунандай вазъи иҷтимоӣ, этникӣ ва таърихии ҳалқ мебошад. Азбаски точикон яке аз ҳалқҳои қадими ҷаҳонанд ва ҳама соҳторҳои иҷтимоиро аз сар гузаронидаанд, либоси онҳо ба монанди таъриҳашон рангоранг буда, вобаста ба давру замон ва муҳити зист тағириу такмил ёфтааст.

Ғайр аз ин, дар ҳар давру замон ғасонпӯшон (мудпӯшон) буданд, ки ба сару либоси замони худ тағириoti ҷузъӣ медароварданд, аммо азбаски либоси ҳар ҳалқ ҳусусиятҳои миллӣ дорад ва нигоҳдорандай ҳулқу одоби он мебошад, ғасонҳои замонавӣ дар он тағириoti ҷиддӣ ворид карда наметавонистанд ва ҷорҷӯбай он аз аср ба аср бокӣ мемонд.

Хамин тавр, либоси давраи ибтиди асрҳои миёнаи халқи тоҷик нисбат ба либоси замони гуломдорӣ, ки дар он таъсири фарҳанги Юнон мушоҳида мешавад, фарқ мекунад. Либосҳои асрҳои IV–VIII-ро аз рӯйи расмҳои деворҳои Панҷакати қадим, Афросиёб, Варахша, Хоразм, Балаликтеппа, Дилварзин, Бомиён, Шаҳристон, Қизили Хутан, Кубо ба ҳубӣ барқарор кардан мумкин аст (расми 29).



Расми 29. Накшҳои кӯшики Балаликтеппа ва деворнигораҳои он

Либоси мардона. Мардон куртаи дарозу күшоди то зону мепӯшиданд, ки чокии курта аз китфи рост бо тугма ё гиреҳбанд махкам мешуд. Ин намуди куртаҳо то рӯзгори мо дар байни тоҷикони қӯҳистон вучуд доштанд. Чокии куртаҳои қӯдакона ва ҷавонон ҳам аз китфи рост ва ҳам аз пеш буд. Тунбони (изор) мардон ба монанди тунбони анъанавии қунунӣ буд.

Либоси рӯй ғуногунтар буд. Мувофиқи анъана, дар зимистон ҳама чома мепӯшиданд ва намуди он бе тафийр то имрӯз омодааст. Дар ҳавои борон ва барф саворагону чӯпонон чакману қандиз мепӯшиданд, ки ҳам остини мепӯшидагӣ ва ҳам остини

ороишӣ дошт. Кандизҳо, одатан, либоси саворагон буданд, ки остини онҳо дар паҳлу ё китфҳо дӯхта мешуд. Барои ҷанг, шамшер задан дар ду паҳлуи қандиз ҷойи дастхоро баровардан дошт. Қандизҳо дар болои сина гиреҳбанд ё садафи гиребонҳоро ба ҳам пайвасткунанда низ доштанд.

Либоси қандиз имрӯз дар байни тоҷикон боқӣ намондааст, лекин қафқозиҳо то имрӯз аз он истифода мекунанд. Либоси рӯйи мардони давлатманд камзӯли дарози пешчок буд. Вай вобаста ба дороии одамон аз парча, зарбофт, шоҳии гулдор дӯхта мешуд. Камзӯлҳо, одатан, мувофики тарҳи бадани пӯшанда буридаву дӯхта мешуданд. Дар Суғд, Фарғона, Истрравшан, Чоч камзӯлҳо дугиребона ва бегиребон дӯхта мешуданд. Дар Боҳтар – Тахористон, Хоразм, Марв онҳо якиребона ва бегиребон буданд. Ғайр аз камзӯлҳои дароз боз нимкамзӯлҳо буданд. Ҳамаи либосҳои боло аз паҳлу ду ҷоҳ доштанд.

Каллапӯшҳои мардона. Каллапӯши анъанавии тоҷикон кулоҳи нӯѓтез буд. Мубадон, мӯйсафедон тоқии гирд (ба монанди шабмонак, аракчин) мепӯшиданд. Дар фаслҳои гармо дар гирди сарашон тасмаҳои гуногун аз матоъҳои қимат мебастанд. Дар маросимҳои тантанавӣ ба сар тоҷҳои гуногун мегузоштанд. Мӯйсари мардон бештар то китфҳо дароз буд, вобаста ба синну сол, яъне аз ҷил боло риш ва бурут мемонданд.

Пойафзор. Се навъи пойафзор мавҷуд буд: ҷоруқи нӯгаш ба пушти по гардонда, масҳиҳои кӯтоҳсоқ ва мӯза. Ҷоруқ, масҳӣ ва мӯзаҳо бо ҷӯроб ва пойтоба пӯшида мешуданд.

Либосҳои занона. Либосҳои занона намудҳои бештар доштанд. Аз расмҳои деворнигораҳо, ҳайкалҳо бармеояд, ки намудҳои гуногуни куртаҳои занона вучуд доштанд. Масалан, куртаҳои домандор мавҷуд буданд. Камзӯли ҷунин куртаҳо то миён остиндароз буд. Куртаи боло тарҳи баданро такрор мекард. Доманҳо гуногун буданд: аз миён поён васеъ мешуданд ва то ба замин мерасиданд. Доманҳо парпарии амудӣ, парпарии уфукӣ ва ғайра буданд. Куртаҳои яклухт то зону ва то сурин почомаи дароз доштанд. Ҷокии куртаи духтарҳо аз пеш буд ва бо пешаки гулдузӣ пӯшонида мешуд. Бачаҳо миёни худро мебастанд. Миёнбанҷҳо тасмаи ҷармин ва латтагӣ буданд. Либоси рӯ аз камзӯли дароз, нимкамзӯл, камзӯли беостин, қандизҳои занонаи кӯростин иборат буданд.



Расми 30. Либосъю ҷавонон ва кӯдакон. Барқарорнамудаи либосиинос профессор Г. Майтдинова

Ҳамаи занҳо почомаи борик ва күшодпоча доштанд. Пой-афзори занҳо аз кафш, масҳӣ ва мӯза иборат буд. Мӯйи занҳо бештар дароз буд, онро ду ё чаҳорҷуфтa бофта, дуторо ба пеш ва дуторо ба қафо мепартофтанд. Духтарҳои ҷавон торак ё кокул мебофтанд. Майдабоғии мӯй барои ҷавондухтарон хос буд ва онҳо бо кокулҳо худро оро медоданд (расми 30).

Занҳои давлатманд мӯйҳои худро бофта, дар гирди сар, болои сар ё паси сар ҷамъ намуда, бо рӯймол пӯшонида, бо зеварҳо ё тоҷафсарҳои гуногун оро медоданд. Каллапӯшҳои занон ва тарзи ороиши мӯй хеле гуногун буданд ва ҳама бо зеварҳо ороиш доштанд.

САВОЛҲО:

1. Санъати ҳайкалсозӣ чӣ гуна буд?
2. Рассомон дар қадом мавзӯъҳо асар меофариданد?
3. Қадом оҳангҳои мусиқиро Борбад эҷод карда буд?
4. Мардон ва занон чӣ гуна либос доштанд?

§ 28. ҶАНГАФЗОРҲО (АСЛИҲА)

Ба асоси деворнигораҳои ёдгориҳои қадим, маҳсусан Панҷакент, метавон намуди силоҳҳои давраҳои қадимро барқарор намуд.

Силоҳҳои асосии ҷангӣ инҳо буданд: **Шамшери** онвақта дарози борик ва нӯѓтез буд. Дастан онро ба шакли мор месоҳтанд. Онро дар гилофҳои ҷӯбину ҷармини бо пардаҳои аз маъданҳои биринҷ, тилло ва нуқра ородода нигоҳ медоштанд. Шамшер дар камарбанд аз тарафи ҷап оvezon мешуд. Шамшерҳо аз оҳан соҳта мешуданд. Шамшерҳои беҳтаринро дар ноҳияи Марсамандай Истрравшан соҳта, аз он ҷо ба тамоми ноҳияҳо мебурданд.

Камонгулак. Камонгулакро аз ҷанд ҷӯби саҳт ва лаппишдор бо ҳуми гов пайваст месоҳтанд ва зехи он низ аз рӯдаи гов буд. Камони беҳтаринро дар Чоч месоҳтанд ва ба тамоми ноҳияҳои атроф мебурданд. Камон низ дар гилоф нигоҳ дошта мешуд. Тири камонпайкон аз оҳан ва думи он аз най ё наవдаи бед тайёр карда мешуд. Тири пайкон се паҳлу дошт ва дар нӯѓаш заҳр мемолиданд. Дар бахши ҷӯбини он пари паранда низ пайваст мекарданд, то ки дур ва рост парвоз намояд.

Тирҳо дар тирдон нигоҳ дошта мешуданд ва дар китфи ҹанговар меистоданд.

Найза. Яке аз силоҳҳои машхур найза буд, ки аз чӯби дароз бо оҳани ҳанҷармонанд дар нӯгаш соҳта мешуд. Ғайр аз найза боз силоҳи найзамонанде буд, ки жубин (жупин, зубин) ном дошт. Жубин дастаи кӯтоҳ дошт ва нӯгаш ба монанди найза тез буд. Жубинро аз қафои душман партоб медоданд.

Ханҷар. Ханҷари дудама яке аз силоҳҳои маъмулӣ ва дӯст-доштаи ҳарбииён ва умуман, ҳамаи озодагон ва мардон буд. Ханҷар, одатан, дароз буд ва дар гилоф дар пеши бар, дар тасма оvezон нигоҳ дошта мешуд. Дастаи ханҷар низ ба монанди дастаи шамшер шакли ҳайвони дарандаро дошт.

Гурз ё шашпар. Яке аз силоҳҳои маъмулӣ гурз ҳисобида мешуд. Гурзро бештар аз маъданӣ оҳан месоҳтанд ва болои он аз секунча ё барҷастагиҳо иборат буд, ки дар вакти зарба задан дар сипар ё бадан заҳм мегузошт. Гурзҳои шашпаҳлу ё шашпар низ буданд, ки онҳо бо паҳлӯҳои тези худ ҷойи зарбаро мебуриданд. Паҳлавонони номӣ гурзи ғовсар доштанд. Умуман, якчанд намуди гурзҳо мавҷуд буд.

Сипар. Сипарҳо ду намуд доштанд: тухмшакл ва гирд. Онҳоро аз таҳта тайёр карда, аз болояшон пӯсти хоми говоро мекашиданд. Дар болои сипар чорто қуббай доирашакли оҳани шинонда мешуд. Шашпар ё гурз бар ин қуббахо бармехӯрд ва сипарро аз шикастан ё бурриши шамшер нигоҳ медоштанд.

Мо дар дарси гузашта ёдовар шудем, ки либоси ҹанговарон аз ҷавшан, зирҳ ва тоскулоҳ (хӯд) иборат буд, ки паси сари ҹанговарро муҳофизат менамуд.

Ҷангҳо танбатан сурат мегирифтанд, яъне ду паҳлавон ба майдон мебаромаданд ва бо гурз ё шамшер ҷанг мекарданд. Ҷангҳои гурӯҳӣ бо сипару найза ва шамшер ба амал меомаданд. Ҷангҳои омехта низ буданд. Силоҳи асосии деворшикан манҷаниқ буд, ки бо тирҳои сангӣ деворро мешикофт. Дар шаб зери девор сӯроҳӣ мекофтанд ва ба воситаи он деворро мегардонданд. Кӯзачаҳои нафтдорро дар гиронида дар ҷойҳои чӯбини дарвозаҳо истифода мебурданд ва баъди сӯҳтани дарвоза ба доҳили шаҳр роҳ кушода мешуд.

Умуман, силоҳи тоҷикони шарқӣ аз рӯйи сифат ба силоҳи дигар ноҳияҳо мувоғиқ меомад. Ҳизмати ҳарбӣ меросӣ ба шумор

мерафт, ки дар дарбори шоҳ ичро мешуд. Миқдори лашкари шоҳ зиёд набуд. Дар вакти ҷанг дехқонзодагон аз нохияҳо гирд меомаданд ва лашкари асосиро ташкил менамуданд. Лашкар аз пиёдагон ва саворон иборат буд.

САВОЛҲО:

1. Кадом силоҳҳои ҷангӣ маъмул буданд?
2. Либосҳои ҷангӣ кадомҳоянд?
3. Кадом усулҳои ҷанги қадимро медонед?

§ 29. МАКТАБ ВА МАОРИФ. ЗАБОН ВА АДАБИЁТ

Мактаб ва маориф. Тоҷикон—сүғдиён, марвиҳо, боҳтариён, ҳоразмиҳо ва дигарон аз қадим алифбои худро доштанд ва бештари мардум босавод буд. Алифбои онҳо дар асоси ҳамон алифбои авестоии оромӣ соҳта шуда буд ва фақат мутобики лаҳҷаҳои худ баъзе ҳарфҳо – овозҳои нав илова карда буданд. Ба забонҳои паҳлавӣ (портий) ва сүғдӣ нисбат ба забонҳои боҳтарӣ ва ҳоразмӣ бештар адабиёти хаттӣ боқӣ мондааст. Забони портиён забони паҳлавӣ ё форсии миёна ном дорад ва бо ин забон дар замони Сосониён «Авесто» ва дигар асарҳо навишта шудаанд. «Авесто» китоби динии ҳамаи тоҷикон буд, бинобар ин онро ҳамаи мардумони Тоҷикзамини Шарқӣ медонистанд, ҳарчанд дар ибтидои асрҳои миёна тарҷумай «Авесто» ба забони сүғдӣ вучуд доштааст. Мо қаблан гуфта будем, ки як баҳши шаҳриён ба тичорати дохилӣ ва берунӣ машғул буданд ва онҳоро аз кӯдакӣ ҳатту савод меомӯзонданд. Сарчашмаҳои чинӣ ҳабар медиҳанд, ки бошандагони Самарқанд кӯдакони худро аз панҷсолагӣ ба ҳондан ва навиштан водор месозанд ва то бист солагӣ ба ин кор шугл меварзанд.

Кӯдаконро аз синни ҳафт ба дабистон мебурданд ва ҳашт сол таҳсили умумӣ мекарданд. Файр аз ин мактаби олӣ бо номи дабиристон мавҷуд буд, ки дар он интихобан одамон дохил мешуданд ва ихтисоси шоирӣ, муаррихӣ, дабирӣ–дипломатӣ, мунаҷҷимӣ, тиббӣ ва ғайра мегирифтанд.

Пеш аз он ки кӯдаконро ба мактаб фиристанд, одоби қуштӣ бастанро қайд менамуданд ва баъд ўро ба дабистон мебурданд. Азбаски ҳамаи мардумони ориённажод як дин ва оин доштанд, одоби қуштӣ бастан ё камарбанди муқаддас бастан шарт буд.

Дар яке аз танбарҳои сүғдӣ маросими куштӣ бастани писараке акс шудааст, ки падару модар ба вай аспи зину афзордоре тухфа кардаанд. Ин маросим хеле бошукуӯҳ мегузашт. Аспсаворӣ, тирандозӣ, шамшерзанӣ ва умуман паҳлавонӣ вазифаи ҳар як мард буд.

Дар дабистонҳо аз забон, адабиёт, ҳисоб, илми табииатшиносӣ, дину мазҳаб, одоби давлатдорӣ, меҳмоннавозӣ, тичорат, тиб, назария ва амалияи ҷангӣ дарс мегуфтанд. Бачаҳоро дарси аспсаворӣ, шамшерзанӣ ва гайра меомӯзониданд. Дарс дар маъбадҳо мегузашт ва муаллимон аз мубадон буданд. Мубадон дониши ҳамаҷониба доштанд.

Дар мактаб, аслан, духтарон ва писарони давлатманд меҳонданд, аммо ҳучҷатҳои аз қӯҳи Муғи ноҳияи Паргари қӯҳистони Сүғд ёфтшуда нишон медиҳанд, ки бештари мардум дар деҳаҳо саводи ҳуб доштанд. Ариза, забонҳат, иҷоронома, никоҳнома, мактубҳои дипломатӣ, ҳуқуқӣ, додситонӣ, сиёсӣ, тоҷирӣ ва ғайра ба забони равон ва босаводона навишта шудаанд.

Дар он замонҳо коғаз хеле қимат буд, бинобар ин талабагон дар таҳтачаҳои чӯбин, сағолпораҳо, пораҳои ҷарм, ҷӯбҳои бед, пӯстлоҳ менавиштанд. Қаламро аз най (қамиш) месоҳтанд ва дар навиштан бештар аз ранги сиёҳ истифода мекарданд. Дар Панҷакент дар пораи зарфи сағолин алифбои сүғдиро ёфтанд, ки он машқи талабае мебошад. Алифбои сүғдӣ дорои 23 ҳарф буд.

Аз қалъаи қӯҳи Муғ 74 ҳучҷат ёфтанд, ки онҳо бо ҳатту забони сүғдӣ дар коғазҳои чинойӣ, ҷарм ва ҷӯбҳои аз пӯстлоҳ тоза кардаи бед навишта шудаанд. Ҳучҷатҳои дипломатӣ, ки барои шоҳи Сүғд Деваштич навишта шудаанд, хеле хушҳат буда, муҳрумизои шоҳро доранд.

Мактуб ва ҳучҷатҳои дипломатӣ, ҳуқуқӣ барои шоҳ дар коғазҳои аз Чин овардашуда навишта шудаанд. Андозҳои аз деҳаҳои гуногуни ноҳияи Паргар гирифта, дар дастаҳои ҷӯби бед навишта шудаанд.

Забон ва адабиёт. Дар адабиёти таъриҳӣ забоншиносон, маҳсусан, мутахассисони рус қӯшидаанд, ки ҳарчи бештар аз якдигар фарқи қалон доштани забонҳои Тоҷикзамини Шарқиро нишон диханд, аммо сарчашмаҳо ин гуфтаҳои олимони имрӯзаро рад мекунанд.

Масалан, چуғроғидони юнонӣ Страбон, ки дар ибтидиои асрҳои милодӣ зистааст, менависад, ки номи ориёй ба ҳамаи ҳалқҳо: порсҳо, модҳо, бохтариён, сүғдиён, хоразмиён тааллук дорад. Ҳалқҳои ин мамлакатҳо ба як забон ҳарф мезаданд ва забони онҳо аз яқдигар бо лаҳҷаҳо фарқ мекард. Ҳамин фикрро солномаҳои чинӣ нисбат ба забони ҳалқҳои номбаршуда таъкид менамоянд. Бинобар ин тафовути байни забонҳои портӣ, сүғдӣ, хоразмӣ ва бохтарӣ қалон набуд. Гӯяндагони онҳо яқдигарро бе тарҷумон мефаҳмидаанд.

Файр аз ин забони динии ҳамаи ҳалқҳои номбаршуда забони «Авесто» буд, ки вай ба забони форсии миёна – паҳлавии портӣ навишта шуда буд ва онро ҳамаи маздаясноиён медонистанд. Забони давлатии Кушониён ва Ҳайтолиён забони дарӣ – тоҷикӣ буд ва онро сокинони ноҳияҳои Осиёи Марказӣ хуб медонистанд.

Забони давлатӣ-тоҷикӣ (дарӣ) забони гуфтугӯи ҳамаи шаҳриён буд ва онро забони аҳли Боҳтар меноманд ва бо он сүғдиён хеле хуб балад буданд ва бехуда нест, ки бори аввал соли 707-ум дар Бухоро аҳли Суғд намозро ба забони тоҷикӣ-дарӣ ҳонданд, чунки онҳо арабиро намедонистанд. Аз ҳамон давраҳо сар карда, оғози намоз ба забони тоҷикӣ мебошад.

Ба ҳамаи наздикии ин забонҳо нигоҳ накарда, забонҳои бохтарӣ, хоразмӣ, сүғдӣ, сако-хутаний мувофиқ ба гӯишҳояшон алифбои худро доштанд ва бо ин алифбоҳо асарҳои илмӣ, адабӣ навишта мешуданд.

Забон ва адабиёти сүғдӣ. Солномаҳои чинӣ маълумот медиҳанд, ки дар Суғд ба забони сүғдӣ китобҳои зиёд, аз ҷумла солномаҳои таъриҳӣ ва нуҷумӣ, тиббӣ ва ҷуғроғӣ мавҷуданд. Ба забони сүғдӣ аз дигар забонҳо китобҳои динӣ, аз ҷумла буддӣ, насронӣ ва дунявиӣ тарҷума шуда буданд ва онҳоро мардум меҳонданд. Ба забони сүғдӣ аз ҳиндӣ асари машҳури «Панчтантра», ки баъд устод Рӯдакӣ онро бо номи «Калила ва Димна» ба шеър гардонидааст, тарҷума шуда буд.⁴

Мувофиқи нақли Наршахӣ, дар Суғд достонҳо дар бораи корнамоиҳои Сиёвуш ва Рустаму Суҳроб ва Исфандиёр вучуд доштанд. Дар бораи достони паҳлавонии Рустам баъзе пораҳо, маҳсусан, дар ҳусуси гирифтани Раҳш ва мубориза бо девҳо ба дasti мо расидаанд. Дар бораи муборизаи Рустам бо девҳо гуфта мешавад, ки вай девҳоро шикаст дода, гурезон мекунад ва аз

қафояшон меравад. Девҳо қалъаे доштанд хеле мустаҳкам ва дар он пинҳон мешаванд. Дар атрофи қалъа марғзоре будааст, чойи хеле зебоманзар ва Рустамро хуш меояд. Аз Раҳш мефарояд, зини онро гирифта, болишт мекунад ва хоб меравад. Рустам хоби паҳлавонӣ мекард, яъне хобаш якчанд рӯз давом мёфт. Девҳо мебинанд, ки Рустам хоби паҳлавонӣ кардааст, лашкари бузурге аз ҷинҳо тартиб медиҳанд ва сӯйи Рустам меоянд. Замину осмон торик мешавад ва барфу борони шадид меборад, аммо Рустам бедор намешавад. Девҳо меҳоҳанд Раҳшро гиранд, лекин вай онҳоро зада мекушад ва пеши соҳибаш омада, ўро бо пойҳояш сумбак зада бедор мекунад. Рустам либоси аз пӯсти шер доштаи ҳудро пӯшида, бо шамшер ба ҷанг медарояд ва лашкари аз мору қаждум, дарандаю ҷарандаҳо соҳтаи девонро мекушад ва онҳоро дуюмбора шикаст медиҳад.

Аз деворнигораҳои Панҷакати қадим маълум мешавад, ки сүғдиҳо ҳамаи достонҳои Рустамро, аз ҷумла ҷангҳои ўро бо Деви Сафед хуб медонистанд. Забони сүғдӣ забони мардумони Чоч, Фарғона ва Истрравшан ҳисоб мешуд.

Забони хоразмӣ. Хатту алифбои хоразмӣ, ба монанди алифбои сүғдӣ, оромиасос буд ва миқдори ҳарфҳо низ баробар буданд. Осори хатти хоразмӣ нисбат ба сүғдӣ хеле кам боқӣ мондааст. Олими ҳамадони тоҷик Абурайҳони Берунӣ, ки ҳамзамони Абуалӣ ибни Сино буд, менависад, ки арабҳо ҳамаи осори хаттии хоразмиро бо мардуми босаводаш нобуд соҳтанд, то ки хоразмиён илму фарҳанги ба забони модариашон бударо фаромӯш созанд. Мо доир ба хатту саводи хоразмиён аз ҳуччатҳои хаттие, ки дар натиҷаи ковишиҳои археологӣ аз Ҳоразм ба даст омадаанд, маълумот пайдо намудем. Ҳуччатҳои аз қасрҳои Фир (Тупроққалъа) ёфтшуда нишон медиҳанд, ки забону адабиёти хоразмиён ба забону адабиёти сүғдиён хеле наздик будааст.

Забон ва адабиёти боҳтариён–таҳориён. Дар бораи забону адабиёти боҳтариён–таҳориён маълумот бештар мебошад. Сарчашмаҳои чинӣ ва юнонӣ менависанд, ки ба забони боҳтариӣ аз ҳамаи забонҳои Тоҷикзамини Шарқӣ адабиёт бештар буд, аммо, мутаассифона, дар бораи забони боҳтариӣ асрҳои IV–VIII милод маълумот хеле кам боқӣ мондааст. Аз ривоятҳои таъриҳӣ маълум мешавад, ки то истилои Искандари Мақдунӣ дар Боҳтар хатти оромиасос амал мекард. Дар замони давлати Юнону

Бохтар алифбо ва забони юнонӣ ҷорӣ мешавад. Дар замони Канишқаи Бузург боз забони бохтарӣ-ориёй, vale бо хатти юнонӣ ҷорӣ мешавад. Аз катибаи Работак, ки дар бораи он дар синфи 5-ум, дар бахши таърихи Кушониёни Бузург нақл кардем, маълум мешавад, ки забони бохтарӣ забони давлатии Кушониён ва Ҳайтолиён буда, дар қаламрави давлати онҳо забони расмӣ ба ҳисоб мерафт. Аз эҳтимол дур нест, ки забони дарӣ ҳамон забони давлатӣ-расмии Кушониён ва Ҳайтолиён мебошад ва дар замони истилои араб ва баъдан бо номи форсии дарӣ маъруф мешавад.

Таҳқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд, ки дар замони Кушониён дар баробари хатти юнонӣ хатти бохтарӣ амал менамуд. Дар замони Ҳайтолиён хатти бохтарӣ хатти юнониро иваз мекунад. Алифбои бохтарӣ аз 24 ҳарф иборат буд ва аз рост ба чап навишта мешуд. Аз ривоятҳои таъриҳӣ бармеояд, ки забони бохтариён дар арафаи истилои араб дарӣ-тоҷикӣ буд ва ба ин шеъри «Аз Ҳутталон омадия, Ба рӯ табоҳ омадия» шаҳодат медиҳад.

Забон ва адабиёти хутанӣ-сакоӣ. Далелҳои таъриҳӣ нишон медиҳанд, ки вилояти Синсизяни Чини кунунӣ таъриҳан яке аз ноҳияҳои ориёнишин ва минбаъд Тоҷикзамин будааст ва мардуми он кошғарихо, кӯҷониён, хутаниён, турфониҳо, хумӣ, ёркандиҳо ва дигар ноҳияҳои ин диёр баробари пайдо шудани ному забони тоҷикӣ ҳамоҳангӣ дигар баҳшҳои Тоҷикзамин шуданд. Дар ин марзи шарқии Тоҷикзамин унсурҳои фарҳанги ҳалқҳои ҳамсоя – чиниён, тибетиён, ҳиндувон ва туркон низ ворид шуда, оmezишero ба вучуд овардаанд, аммо то асрҳои VI–VII милодӣ, то замони истилои туркон забони асосии мардуми ин диёр лаҳҷаи забонҳои ориёни хутанӣ-сакоӣ буд. Забонҳои помирӣ ба гурӯҳи забонҳои хутанӣ-сакоӣ доҳил мешаванд. Дар ноҳияҳои гуногуни Ҳутан осори хаттӣ на танҳо бо забони маҳаллӣ, балки ба забонҳои суғдӣ, монавӣ, паҳлавӣ, санскритӣ, буддой ва чинӣ ёфт шудаанд.

САВОЛҲО:

1. Қадом намуди дарсҳо дар дабистонҳо ҷорӣ буданд? Фарқи дабистон аз дабирристон дар ҷист?
2. Ба забони суғдӣ қадом ёдгориҳо боқӣ мондаанд?
3. Фарқи забонҳои Тоҷикзамини Шарқӣ дар чӣ буд?
4. Дар Бохтар қадом намуди хат истифода мешуд?
5. Саводнокӣ дар қадом дараҷа буд?

§ 30. ДИНҲО ДАР ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚӢ

Зардуштӣ – зурвонӣ. Дини аҳли кишварҳои Тоҷикзамини Шарқӣ – Суғд, Хоразм, Боҳтар – Тахористон, Фарғона, Чоч ва Хутан зардуштии зурвонӣ буд. Зардуштии зурвонӣ аз дини зардуштии Тоҷикзамини Фарбӣ (форс) каме фарқ дошт. Дар зардуштии замони Сосониён Ҳурмуз – Аҳурамаздо Ҳудованди оғаридағор аз ибтидо то охир мебошад ва Аҳриман ҳамчун қувваи оғаридағори бадӣ абадӣ нест ва фанопазир аст.

Дар дини зардуштии зурвонӣ ё зурвония, Зурвон – Ҳудованди замон аст ва падари Ҳурмуз ва Аҳриман ба ҳисоб меравад. Ривояте аст: вақте ки замин ва осмону ситорагон набуданд, фазо буд ва Ҳудованди замон – Зурвон дар тӯли ҳазор сол рӯзаю намоз кард, то ки барои ӯ фарзанде бо номи Ҳурмуз пайдо шавад ва дунёро биофарад. ҳазор сол гузашт, аммо Ҳурмуз пайдо нашуд. Зурвон дар дили худ гуфт: «Ман бехуда ин қадар тоату ибодат кардам, Ҳурмуз пайдо намешавад». Дар ин вақт маълум шуд, ки дар вучуди Зурвон ду гавҳар пайдо шуданд: Ҳурмуз барои тоату ибодат ва Аҳриман барои гумони бад кардани Зурвон. Баъди он ки Зурвон фаҳмид, ки ду писар таваллуд мешаванд, ба худ қарор дод: касе, ки аз онҳо пеш ояд, ӯро подшоҳи олам мекунам. Ҳурмуз қувваи рӯшной буд ва пешомадро медонист. Ин фикри падарро ба Аҳриман нақл кард. Аҳриман паҳлуи модарашро дарронд ва пеши падар омад ва гуфт: «Ман писари шумо ҳастам».

Зурвон гуфт: «Ту писари ман нестӣ, аз ту бӯйи марг, вайронӣ, ҳаробӣ, бадӣ, торикий меояд». Дар ин ҳолат Ҳурмуз нурафшон меояд ва Зурвон мегӯяд: «Мана, ин писари ман аст ва ӯро шоҳи ҷаҳон, оғарандай замину замон ва ҳаёт таъйин кардем». Пас Аҳриман гуфт: «Шумо магар ваъда надода будед, ки касе пеш ояд, ӯро шоҳи оғариниш таъйин мекунам?» Зурвон ноилоч барои вафои ваъдаи худ Аҳриманро ба муддати нуҳ ҳазор сол баробари Ҳурмуз шоҳ эълон мекунад ва мегӯяд, ки баъди анҷоми ин муҳлат Ҳурмуз аз нав оғаринишро дигар мекунад ва бадиҳои туро аз байн мебарад.

Баъди аз падар фармони оғаринишро гирифтан, Ҳурмуз ва Аҳриман ба соҳтмони дунё шурӯъ менамоянд. Ҳурмуз дар муддати се ҳазор сол олами рӯҳиро меофарад. Дар се ҳазори дуюм олами ҷисмониро, яъне заминро бо тамоми мавҷудоташ, меофарад, аз ҷумла аввалин инсон – Каёмард ва аввалин ҳайвон

— Говмардро. Вақте ки Ахриман аз дунёи торикии худ ба боло назар кард, офаринишҳои Ҳурмузро дид, ба газаб омад ва лашкари марговари худро фиристод, ки дар ҳама офаринишҳои он олудагӣ, яъне маргро ворид кунад. Ахриман олами чисмониро наофоридааст. Ӯ фақат қобилияти хароб кунанда дорад.

Аз ин чост, ки Ҳурмуз ҳаёт офорид ва Ахриман ба муқобили ӯ марг. Ҳурмуз рӯз офорид, Ахриман шабро ба муқобили ӯ соҳт. Ҳамин тавр, ҳамаи чизҳои хуб, ҳаётбахш, лозима, муфидро Ҳурмуз месозад ва ҳамаи унсурҳои бадиро ба муқобили онҳо Ахриман пайдо мекунад. Ин вазъият дар тӯли нуҳ ҳазор сол давом мекунад. Баъди ин дунёи дугонагӣ, дуҳудой (Некӣ ва Бадӣ) ба поён мерасад. Ва Ҳурмуз – Аҳурамаздо олами бемаргро аз нав бунёд менамоя ва худои ягона мешавад, аз ин рӯ дини зардуштӣ, дини тавҳид мебошад.

Аз таҳлили сарчашмаҳои хаттӣ ва археологӣ маълум мешавад, ки дини мардуми Тоҷикзамини Шарқӣ аз қадим зурвонӣ буд. Дар зурвония мавҷудияти ду Ҳудованди баробаркувва – Некӣ ва Бадӣ шинохта мешаванд. Мардумон ба Ҳудои Некӣ барои офаринишҳои муфидаш намоз мегузоранд ва ба Ҳудованди Бадӣ низ саҷда мекунанд, барои он ки ба рӯзгори онҳо зарар наорад. Зурвонҳо мегуфтанд: «Мо зардуштии асиљ ҳастем» ва ҳамаи урғу одатҳои оини ӯро ба ҷо меоварданд. Яке аз фарқиятҳои дини тоҷикони шарқӣ аз гарбӣ дар он буд, ки дар Тоҷикзамини Шарқӣ ҳамаи фариштагони авестой, аз ҷумла Ҳурмуз, ҳайкалҳо доштанд ва онҳоро дар маъбади худоён нигоҳ дошта, парастиш мекарданд. Аз ҳамин сабаб, мусалмонон онҳоро машӯс, бутпараст ва оташпараст зикр кардаанд ва ба моҳияти дини гузаштагони мо сарфаҳм нарафтаанд.

Тоҷикони шарқӣ гумон мекарданд, ки дар ҳайкалҳои худоён ва фариштагон қувваи рӯҳие аз онҳо ҷойгир аст ва ба одамони хокӣ мадад мерасонад.

Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои чинойӣ, дар Суғди Марказӣ, дар Иштиҳон ҳайкали тиллоии Ҳудованди бузургдаст – Ҳурмуз мавҷуд буд, ки ҳама ӯро мепарастиданд. Ҳайкал хеле бузург буд ва аз масофаи дур намоён мешуд ва мардумон аз аспон пиёда шуда меомаданд. Ҳар рӯз дар назди ибодатгоҳи он 5 уштур, 10 асп ва 100 гӯсфандро қурбонӣ мекарданд. Баъзан ин омор то ба 1000 мерасид ва гӯшт аз хӯрдан кам намешуд.




Расми 31. *Mитро-Ахуро ва Захчок*

Миҳбарзин (оташи кишоварzon) ва Фаранбаг (оташи мубадон) бо маъбадҳояшон вучуд доштанд ва мардумон бузургдошли онҳоро ба ҷо меоварданд. Панҷ вақт намоз гузоридан, куштӣ бастан, мурдаро дар даҳма гузоштан, поси хотири арвоҳро доштан ва гайра чун суннати ҳамаи зардуштиён ичро карда мешуданд (расми 32).

Дар адабиёти таърихии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла таърихи бисёрчилдаи ҳалқи тоҷик «Тоҷикон»-и устод Б. Ғафуров ҷунин ақида маъмул аст, ки гӯё дар Тоҷикзамини Шарқӣ тоҷикон дини муайяне надоштанд. Як гурӯҳи онҳо оташпарасту бутпараст, гурӯҳе буддопараст, сеюм монипараст ва ҳатто насронӣ буданд. Ин ақидаҳо барои он вучуд доштанд, ки дар бораи дини мардуми буомии Осиёи Марказӣ асари таҳқиқотии маҳсусе набуд.

Дар дини зардуштии суннатӣ ба ҳайкалҳо ва худованди бадӣ саҷда намуданро гуноҳ меҳисобанд, аммо дар зурвония ин урфият раво мебошад. Дар ҳама оинҳои зардуштӣ урфиятҳои суғдиҳо, фарғонагиҳо, ҷочиҳо, ҳоразмиҳо ва боҳтариён мувоғиқ ба дастури китоби Авесто ичро мешуданд (расми 31).


Дар Тоҷикзамини Шарқӣ ба монанди Ғарбӣ се маъбади оташи муқаддас Баҳром (оташи шоҳӣ),



Расми 32. *Мехроби оташи аз Гардани Ҳисор, намуди барканда*

Ҳоло чунин асар аз ҷониби муаллифи ин китоб бо номи «Дини қадими Суғдиён» соли 1996 таълиф ёфта ва исбот мешавад, ки тоҷикони пешазисломӣ як дин доштанд ва он ҳам зардуштии зурвонӣ буд.

Дини буддой. Яке аз динҳое, ки дар Тоҷикзамини Шарқӣ паҳн шуда буд, дини буддой ба ҳисоб меравад. Гӯё дар Бохтар дар замони Кушониён буддоия хеле равнақ меёбад ва ибодатгоҳҳо қадими зардуштӣ – маъбади оташи шаҳри Балҳ ба дайри буддой табдил дода мешавад. Маъбади оташро ба дайри буддой табдил додан аз ҳақиқат дур аст, аммо дар Балҳ дар замони истилои арабҳо дар наздикии маъбади оташ – Навбаҳор хонаи худоёни авестоӣ буд, ки онро нодуруст дайри буддой номидаанд. Соҳибони он – Бармакиён аз тоҷикони маҳаллӣ буданд. Шояд дар бахшҳои тоҷикнишини ба Ҳиндустон наздик як қисми одамон ба дини буддой гаравида бошанд.



Расми 33. Ҳайкали Буддо аз Ачинатеппай ноҳияи Ваҳш

Дар Тирмиз маъбади дайри буддой вучуд дошт. Мардуми бўйї (точикон) дар симои Буддои ҳинди Худованди бузурги худї Ахурамаздоро мединанд.

Аз сабаби он ки дар дини буддой ҳайкалсозӣ ва расмкаши хеле маъмул аст ва ҳамаи фаъолияти Буддо аз рӯзи таваллуд то ба дараҷаи бемаргӣ расидан, бо ҳайкалу расмҳо тасвир шудааст ва ба зурвония хеле шабоҳат дошт, мардуми одӣ онро бо дини зардуштӣ як дониста, Буддоро ба ҷои Ҳурмуз ва фариштагони маздаясно парастиш кардаанд. Ин яке аз сабабҳои бештар паҳн шудани буддоия дар Бохтар ва Хутан мебошад.

Бисёр дайрҳои буддой, насронӣ, ки дар шаҳрҳои тичоратӣ ёфт шудаанд, дар назди работҳо, дайрҳои румӣ ва ҳинди арзи вучуд доштанд ва ба мардуми савдогар хизмат мекарданд.

Дар работҳо одамони мамлакатҳои зикршуда мезистанд ва мувоғиқ ба дини худ тоату ибодат мекарданд. Пайдо шудани чунин ибодатгоҳҳо маъни онро надорад, ки мардуми маҳаллий насронӣ ва ё буддой шуда буданд (расми 33).

САВОЛҲО:

- 1. Дини зардушии точикони шарқӣ аз дини точикони гарбӣ чӣ тафовут дошт?**
- 2. Зурвония чӣ гуна оин буд?**
- 3. Сабабҳои паҳн шудани буддоия дар Тоҷикзомини Шарқӣ чӣ буд?**
- 4. Марказҳои қалонтарини буттарастӣ дар кӯчоҳо буданд?**

§ 31. ВАРЗИШ

Маълумоти умумӣ. Пайғамбар ашу Зардушт таълим медод: «Тани солим – ақли солим», яъне баданро солим нигоҳ доштан зарур ва шарт аст, зеро танҳо ба ақли солим ва кори солим тани сиҳат қодир аст. Аз ин лиҳоз, зардушиён ба шустушӯй, тарбияи бадан ва варзиш аҳаммияти қалон медоданд. Ҳаминаш басандা аст, ки дар оини маздаясно қасоне, ки намоз меҳонанд, ҳар рӯз панҷ маротиба тамоми сару бадани худро мешӯянд. Аз ин чост, ки дар шаҳри Балх – маркази динии ориёён-точикон ҳазор гармоба шабу рӯз амал мекарданд. Гармоба дар ҳар хонадон низ буд. Дар дини зардуший покӣ амри Худованд ва нопокӣ хислати аҳриманий ҳисобида мешавад.

Таълимоти Зардушт мағлубиятро намепазираад, вай аз умматон бар зидди қувваҳои ахриманий, бадӣ ва душманий муборизаи беамон бурданро талаб мекунад. Барои ҳамин, инсон бояд бо бадани солим ва ақли солим бо неруҳои бадӣ мубориза барад.

Аз ин чост, ки дар урфияти гузаштагони мо – ориёихо ҳар гуна бозиҳои ҳарбӣ-варзишӣ ҷорӣ буданд.

Тирандозӣ. Мард, пеш аз ҳама, муҳофизи ватан, муборизи истиқлолият ҳисобида мешуд. Аз ҳамин сабаб, вақте ки дар хонадон писар таваллуд мешуд, тирандози номиро даъват мекарданд ва ўтире ба сӯйи осмон мекушод ва падару модар шукрони тирандози нави ба дунё омадаро менамуданд.

Тирандозони ориёй душманро ба тарсу ҳарос меандохтанд. Қаноти тирандозон дар тамоми ҷангҳои ориёихо бар юнониён голиб буд.

Ориёихо (сакоихо) аз ҳаштсолагӣ, аз айёми ба дабистон рафтанд, бачаро аспсаворӣ, шамшерзаний ва тирандозӣ меомӯҳтанд ва ин кор то ба воя расиданаш давом меёфт. Дар вақти ҷанг бо лашкари Искандари Мақдунӣ дастаҳои Спитамон рӯ ба гурез меоварданд ва юнониҳо гумон мекарданд, ки инҳо шикаст ҳӯрданд ва аз дунболашон асп медавонданд. Ҳамин ки қувваи дунболгир аз лашкари асосӣ дур мешуд, дастаҳои Спитамон онҳоро тирборон ва нест менамуданд.

Амалиёти гурезҷанг яке аз роҳҳои душманро парешон ва нест намудани ориёихо – тоҷикон буд. Дар този асп баргаштан ва ба душмани аз дунбол омада тири бехато задан, вазифаи ҳар як ҷангвари ориёй ба ҳисоб мерафт.

Дар оини маздаясно фариштаи тирандозон Ораш ном дошт. Шумо таърихи онро дар синфи панҷ ҳондаед. Дар расмҳои қадим расме ҳаст, ки гӯё шоҳ Бахроми Гӯр оҳуро дар ҳолати дав тир зада, як поӣ ва як гӯши онро ба ҳам дӯзонидааст. Ин ривоят аз маҳорати баланди тирандозии гузаштагони мо шаҳодат медиҳад.

Ривоятҳои зиёди таъриҳӣ вучуд доранд, ки гӯё яке аз шартҳои духтарон ба шавҳаршавандагони худ бо тир нишон задан буд. Чунин мусобиқаҳо дар рӯзи иди Наврӯз дар майдони ҳукumatӣ баргузор мешуданд. Довталаб бо як тир тангаи тиллои дар нишон бударо мезад. Ин ривоят низ аз мактаби тирандозии гузаштагони мо гувоҳӣ медиҳад.

Дар сарчашмаҳои таърихӣ мавзӯи шикор бо шерон, палангон, тургон ва оҳувон хеле маъмул аст. Шикор ин вақтҳушӣ набуд, шикор ин маҳорати тирандозии худро сайқал додан, далерӣ ва ҷолоқӣ нишон додан буд. Шикор ин равнақи донишу биниши ҷангиро ифода мекард.

Аспсаворӣ. Шумо медонед, ки ориёихоро ромкунандай асп, гов ва уштур меҳисобанд. Онҳо паҳнкунандай аспҳои ромшуда ва фойтун дар Шарқу Farb буданд. Яъне ташкилкунандай лашкари савора мебошанд. Аз ин рӯ, дар «Авесто» табақаи болои шоҳонро (лашкариёнро) табақаи саворагон меномиданд. Савораи хуб шаъну шарафи ориёй-тоҷикӣ буд.

Падари таърих Ҳеродот навиштааст, ки ориёихои зану мард савораи хубанд. Дар оини маздаясно асп ҳайвони муқаддас ба шумор мерафт. Ориёихо аспро гӯр мекарданд ва гӯшташро намехӯрданд. Аспи хуб барои ҷанговар кувваи ғалабаовор ва начотовар ҳисобида мешуд. Беҳуда дар урфияти тоҷикон намегӯянд: «Зани хуб ва аспи хуб мардро бузург менамоянд».

Ориёихо-тоҷикон аз 7-8 солагӣ, аз айёми камарбанди муқаддас бастан, ба аспсаворӣ шурӯъ менамуданд ва савори моҳир буданд. Савора бояд дар болои асп шамшерзанӣ, гурззанӣ, найзазанӣ, жупинзанӣ ва тирандозиро хуб ёд гирад. Барои ҳамин, бозиҳои ҳарбӣ ва варзишӣ, ба монанди пойга, бузкашӣ, ҷавгонбозӣ хеле равнақ доштанд. Савор дар ҳолати дави асп бояд аз монеаҳои зиёд мегузашт ва нишонро соҳиб мешуд.

Ҷавгонбозӣ. Яке аз бозиҳои миллий ҷавгонбозӣ буд, ки то асри XVI милод дар шаҳрҳо равнақ дошт ва узбекҳо онро барҳам доданд, аммо дар Дарвозу Бадаҳшон то асри XIX вучуд дошт. Бозӣ савора ва пиёда ҳам мардон ва ҳам ҷавонзанон бозӣ менамуданд. Дастанҳо 12x12, 10x10, 8x8 бештар 4x4 нафарӣ баромад менамуданд. Дар ибтидо чун ҷӯбӣ баъдан туби ҷармӣ буд.

Муборизаи тан ба тан. Пеш ҷангҳо бештар бо муборизаи ду ҷанговар сар мешуданд. Онҳо бо якдигар найзазанӣ, шамшеру гурззанӣ мекарданд. Баъд аз он ки ин силоҳҳо бекор мешуданд, даст ба камари якдигар мезаданд ва ҳар кӣ аз болои зин ба замин зада мешуд, мағлуб ҳисобида мешуд.

Агар ин мубориза давомнок мешуд, аспон зону бар замин мезаданд ва паҳлавонон ҳар ду пиёда муборизаро давом медоданд. Онҳо барои ғолибият усулҳои гуштиро истифода

мебурданد. Каси чисман боқувват ғолиб меомад ва ҳарифро ё мекушт ё ба асири мегирифт.

Бинобар ин дар рӯзгори осоишта ҷавонон усулҳои ҷангро ба воситаи гуштигирӣ ёд мегирифтанд. Аз сарчашмаҳои таъриҳӣ ва расмҳои девории ёдгориҳои бостонӣ маълум мешавад, ки ду намуди гуштигирӣ вуҷуд дошт. Гуштии аз камари яқдигар гирифтан ва бардошта ба замин хобондан. Паҳлавонон мӯйӣ, эзори ҷармини аз зону боло ва қалтачаи беостини аз миён боло доштанд. Гуштӣ дар майдон бо иштироки тамошогарон ва довар мегузашт. Бо ҷунин усул Рустам бо Исфандиёр ва Суҳроб мубориза бурда буд. Расми ҷунин гуштӣ дар деворнигораҳои Панҷакат боқӣ мондааст (расми 34).

*Касе, к-ӯ ба қушиӣ набард оварад,
Сари меҳтаре зери гард оварад.*

(*Фирдавсӣ*)



Расми 34. Аз деворнигораҳои
Панҷакати қадим: рақси тирӯзӣ

Гуногуни варзишӣ аз деҳаҳо сар карда, дар ҳама шаҳрҳо ва вилоятҳо гузаронида мешуданд. Паҳлавонони довталаб дар рӯзҳои Наврӯз дар пойтаҳт гирд меомаданд ва паҳлавони солро муайян менамуданд. Дар таъриҳ Рустам унвони «Ҷаҳонпаҳлавон»-ро дошт. Дигар паҳлавонҳо, аз ҷумла Суҳроб, Исфандиёр унвони «Ҷаҳон паҳлавон»-ро надоштанд.

Ҷунин гуштӣ ҳоло дар байни тоҷикони водии Зарафшон ва Сир бо номи «кураш» маъруф аст. Гуштии тарзи дуюм бо номи «ҳалуқӣ» дар байни тоҷикони ҷануб шуҳрат дорад. Ин намуди мубориза бештар дар ҳолати ҷангҳои умумӣ, ҳусусӣ ва нобаробарии қувваҳо истифода мешуд. Ҳарифи камқувват рақиби зӯрманди ҳудро бо ҳилаю найранг ба замин мезад.

Дар байни ориёихо-тоҷикон мусобиқаҳои

Паҳлавони сол дар рӯзи Наврӯз омада, дар сари мизи зиёфат меистод ва интизори довталаб мешуд. Довталаб омада, ба дастархон даст мезад. Даст задан маъни паҳлавонро ба мубориза даъват намудан буд.


Мубориза то ба мағлуб шудани яке аз онҳо давом мекард. Фолиб – паҳлавони сол дар ҳудуди мамлакат эълон мегардид. Чунин паҳлавонҳо дар деҳа, шаҳр, русто ва даҳрат – вилоятҳо низ буданд.

Бучулбозӣ аз бозихои қӯдаконаи қадимӣ мебошад. Бучулҳои калшуда, сӯроҳшуда дар қабрҳои ҳазораҳои III–II п.м. пайдо мешаванд. Ин бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки бозии бучул ҳанӯз дар ҳамон замонҳо вучуд доштааст.

Бучулбозӣ намудҳои гуногуни бозиро дарбар мегирифт; бучулҳое, ки аз паҳлу соида шудаанд, барои бозии «Харболо» истифода мешуданд. Чӣ тавре ки маълум аст, бучул ба пук, чук ва хару асп таҳсим мешавад ва ҳар паҳлу боло гаштани он нақши муайян дорад. Масалан, агар асп хезад, соҳиби он ҳамаи бучулҳои чук бударо мегирад; агар ҳар хезад, бучулҳои пук бударо мебарад. Бучули пук бучули чук бударо тир мезанад ва агар вай пук гардад, ўро мегирад.

Ҳамин тавр, бучулбозӣ хеле мушкил ва шавқовар мебошад.

Намудҳои гуногуни бозии он, ба монанди: «Дойра», «Кушак», «Чорпой», «Зангӯл» ва ғайра дар байни мардуми Дарвоз ва Кӯлоб то имрӯз боқӣ мондаанд (расми 35).



Расми 35. Бучулбозии намуди давра

Шатранҷ – шоҳмот. Яке аз бозиҳои калонсолон буд. Дар адабиёти таърихӣ мардуми дарбор зану мард ба ин бозӣ рағбат доштанд ва онро бозии шоҳону донишмандон меномиданд.

Донаҳои шоҳмот дар ёдгориҳои таърихӣ аз замонҳои хеле қадим аз асри IV пеш аз милод вомехӯрданد ва нишонаи он мебошанд, ки мардуми ориёй (точик) таърихи бисёрсолаи шоҳмотбозии худро дорад.

Дар замонҳои қадим бозии нард хеле маъмул буд. Донаҳои нард бо рақамҳои 1–6 аз устухони фил, сангҳои сиёҳ ва сангҳои қимат хеле зиёд ёфт шудаанд, ки ба замони портҳо ва Кушониён нисбат доранд. Шояд бозии нард на танҳо дар болои миз, балки дар майдон бо донаҳои калон низ ривоҷ дошта бошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар аксар кишварҳои ҷаҳон бозингарони нард рақамҳои 1-6-ро бо забони форсии тоҷикӣ талафуз мекунад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки нард ба мисли шоҳмот ва дигар бозиву навъҳои варзиш бозии миллии тоҷикон ва қавмҳои ориёнажод мебошад.

САВОЛҲО:

1. Кадом намуди машқҳои ҳарбӣ дар рӯзгори ориёиҳо ва тоҷикони қадим ривоҷ доштанд?
2. Аспасаворӣ дар ҳаёти ориёиҳо кадом нақширо мебозид?
3. Бозиҳои кӯдакона ва калонсолон кадомҳоянд?

БОБИ V.

ЗУХУРИ ИСЛОМ

§ 32–33. ГУСТАРИШИ ИСЛОМ

Вазъи Тоҷикзамини Фарбӣ дар арафаи истилои араб.

Баъд аз Ҳусрави Парвиз дар Тоҷикзамини Фарбӣ подшоҳе аз сулолаи Сосониён пайдо нашуд, ки давлатро хифз намояд ва аз парокандагӣ наҷот дихад ва манфиатҷӯии дарбориёно саркӯб қунад. Қубоди II (Ширӯя) баъди Ҳусрави II ба таҳт нишаст ва ба қуштори хонаводаи Сосониён даст зад ва даҳҳо меросталаби таҳтро нобуд соҳт, то ки ракибе надошта бошад, аммо баъди ним сол ҳуди ў вафот кард. Ҳамин тавр, аз Оли Сосон, ки зиёда аз 400 сол ҳукумат дошт, танҳо чанд зан бо қӯдакони хурд боқӣ монданд. Муддати салтанати Қубод беш аз ду сол буд.

Баъди Қубод писари ў – Ардашер, ки ҳафтсола буд, вориси таҳт эълон шуд. Дар ин муддат қабилаҳои ҳазар Арманистон ва Гурҷистонро горат карданд. Лашкаркаш Шаҳрбароз, ки дар замони Ҳусрави II нуғузи зиёд дошт ва дар замони Қубод аз дарбор дур шуда буд, бо императори Византия забон як намуда, бо ёрии ў таҳту тоҷро (соли 630) соҳиб мешавад.

Дар ин вақт дар Ҳурасон шоҳзодае бо номи Ҳусрав, ки гӯё набераи Қубоди I буд, ба даъво барҳост. Дар Тайсафун низ ашрофон шӯриш бардоштанд ва сарвари забткор – Шаҳрбароз ва тарафдорони ўро қуштанд. Заминҳои Осиёи Сагир, Миср ва Гайра ба румиён гузаштанд. Дар ҳамин вақт Ҳусрави III, ки дар Ҳурасон бо ёрии туркон даъвогари таҳту тоҷ буд, ба қатл мерасад.

Баъди Шаҳрбароз ва Ҳусрави III, набераи Ҳурмузи IV ва баъди ў Ҷавоншер – писари Ҳусрави Парвиз ба таҳт нишонданд (229–230). Пасон Бӯрондуҳт – духтари Ҳусрави Парвизро ба таҳт нишонданд ва ў чун дид, ки аз уҳдаи идораи мамлакат намебарояд, баъди як солу панҷ моҳ ба истеъро рафт. Баъд Гуштосп – набераи Ҳурмузи IV ба таҳт нишаст ва баъди ў Озардуҳт – духтари Ҳусрави Парвиз, ҳоҳари Бӯрондуҳт, Ҳурмузи V – набераи Ҳусрави Парвиз дар Нисибин худро шоҳ эълон дошт ва то соли 631-ум подшоҳӣ кард. Баъд, чанд муддат сарбозон сарварӣ карданд. Ҳамин тавр, аз соли 630-юм то 632-юм 12 нафар

ба тахт нишастанд. Ҳамаи ин ҳодисаҳо далели парокандагӣ ва нооромии мамлакат мебошанд.

Соли 632-юм Яздигурди III-ро, ки набераи Ҳусрави Парвиз меҳисобиданд, ба тахт нишонданд. Ва аз сабаби он ки модарааш аз сиёҳпӯстон буд ва даъвогари тахту тоҷ набуду дар Истаҳр мезист, ӯро накуштанд. Азбаски вориси дигаре аз Оли Сосон намонда буд, бо маслиҳати аъёну ашроф марзбони Ҳуресон – Рустам ӯро ба тахт шинонда, ҳомии вай мешавад.

Дар ҳамин вазъияти вазнин дар Ҷанубу Ғарбии мамлакат давлати наве бо номи **Хилофати араб** таъсис ёфт. Давлати Яздигурд ба монанди бемори аз беморхона баромада муҳточи тарбия, ғизогирӣ ва рушду камол буд. Бисёр вилоятҳои Шимолу Ғарбӣ, аз чумла Арманистон, Гурҷистон, Осиёи Сағир, Бобул, Миср, Яман ва гайра ба тасарруфи румихо гузашта, ба ҳазина андоз намедоданд. Вилоятҳо худмухтор шуда буданд ва ба ҳукумати марказӣ дуруст итоат намекарданд. Ҳукумати марказӣ бар онҳо қувваи идора надошт. Вазъияти Тоҷикзамин-Эронзамини Ғарбӣ дар арафаи ҳучуми аҷнабиёни араб чунин буд:

1. Дар дини маздаясно ба вучуд омадани мазҳабҳои зиёд: **монавия, зурвония, каюмарсия, мачусия, бехофария** ва гайра, ки беш аз 15 адад буданд. Онҳо байни худ муҳолиф буданд ва ба ягонагии ҳалқу қишивар ҳалал мерасонданд.

Ғайр аз ин дар доҳили мамлакат динҳои насронӣ, буддой ва ғайра амал мекарданд. Махсусан, тарафдорони дини насронӣ муддати зиёд ба румихои масеҳӣ ёрӣ медоданд ва дар паст шудани иқтидори давлат нақши манғӣ мебозиданд. Баъди низои Маздак мавқei зардуштия суст шуда буд.

2. Низоъҳои дарборӣ сабаби дар ду сол ивазшавии дувоздаҳ шоҳаншоҳ гардиданд. Ин ҳолат худсариҳои аъёну ашрофи вилоятҳо, нобасомониҳои қишивар ва муҳолифати байни дарбору лашкарро ба вучуд овард.

3. Лашкариён ҷанд сол маош намегирифтанд ва майли ҷанг кардан надоштанд. Интизом аз байн рафт. Сарлашкарони бовафою донишманд кам монда буданд.

4. Мамлакат тайи ҷанги 24-солаи худ бо Рум (Византия) на иқтидори иқтисодӣ ва на ҳарбӣ дошт. Мардум зери бори андоз-

ҳои гарон азоб мекашиданد ва эътиқоде нисбат ба хукумати сосонӣ надоштанд.

5. Арабҳо аз носозиҳои давлату дарбори Сосониён хуб воқиф буданд. Онҳо медонистанд, ки лашкари шоҳ Яздигурд иқтидори пешинаро надорад. Дар чунин вазъият лашкари арабҳо ба Тоҷикзамин–Эронзамин хӯчум овард ва ба осонӣ давлати Сосониёнро сарнагун кард.

Сарзамини Арабистон дар остонаи зухури ислом. Сарзамини Арабистон баҳши нимҷазираест, ки дар ҷанубу гарбии Осиё қарор дорад. Аз шарқ онро ҳаличи Форс, аз ҷануб үқёнуси Ҳинд ва аз гарб баҳри Сурх ихота мекунанд. Арабистон сарзамини ҳушк ва сӯзон аст, ки дар он борон хеле кам меборад ва бештари ҳоки онро биёбонҳо ташкил медиҳанд. Яман дар ҷанубии мамлакат яке аз баҳшҳои ободтарин ва сабзу ҳуррам ба шумор меравад. Қисми гарбии Арабистон кӯҳҳои на ҷандон баланд дорад ва он баҳши Ҳичзоро ташкил мекунад.

Ин ҷо низ ободу ҳуррам аст ва шаҳрҳои Маккаю Мадина дар ин ҷо ҷой гирифтаанд. Шаҳриҳо ба тиҷорат ва саҳронавардон ба ҷорводорӣ машғул буданд. Дар арафаи зухури ислом арабҳо ба қабилаҳои авлодӣ тақсим шуда, байни яқдигар муборизаҳои ҳуний мебурданд. Қабилаҳои кӯҷӣ тез-тез ба шаҳрҳо хӯчум мекарданд ва заминҳои корамро ба ҷароҳгоҳ табдил медоданд. Бо истифода аз ин парокандагиҳо давлатҳои тоҷикӣ–эронӣ ва румиҳо мулкҳои Арабистонро ба тасарруф дароварда, аз онҳо андоз мегирифтанд.

Ақоид ва ахлоқи арабҳо пеш аз ислом. Дар байни арабҳо пеш аз ислом динҳои гуногун вучуд доштанд. Теъдоде аз онҳо ба оини яхудӣ, баҳше ба насронӣ ва маздаясно мегаравиданд. Аксари арабҳо бутпараст ва ниёпараст буданд. Ҳар қабила бути авлодии ҳудро дар ибодатгоҳи Каъба нигоҳ медошт. Арабҳо табиатан сангдилу бераҳм буданд ва ба роҳзаний ва қатлу горати яқдигар машғул буданд. Яке аз бераҳмтарин одати онҳо зинда гӯронидани духтарони ҳуд ба шумор меравад. Онҳо ба ин восита қаҳру ғазаби ниёғонро паст кардан меҳостанд. Яъне агар ягон оғат ба сари оилае меомад, гумон мекарданд, ки он ғазаби арвоҳи гузаштагон аст. Бо ҳамин сабаб духтари ҳудро қурбонӣ мекарданд, то ки ғазаби онҳо фурӯ нишинаid.

Арабҳо монанди гургони хунхор қабила ба қабила ба чони ҳам меафтанд ва хуни ҳамро мерезанд, занон ва мардони якдигарро ба асоратӣ гирифта, дар бозорҳои бардафурӯшон муфурӯхтанд.

Дар арафаи зуҳури ислом асрҳои V-VI мелод муносибатҳои иҷтимоӣ хеле тезутунд шуда буданд. Ҷангҳои тӯлонӣ байни қабилаҳо, тоҳтузози саҳронавардони бадавӣ ба ҷароғоҳ табдил додани заминҳои корам, кам шудани даромад аз замину савдо боиси норозигии табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ мегардиданд.

Зарурати ташкил додани давлати ягонаи арабӣ ба миён омад, то ки зиддиятҳои қабилавиро аз миён бардорад ва ба ҷангҳои ҳонаводагӣ ва қабилавӣ хотима баҳшад. Барои ташкили давлати ягона дини ягонаи умумиарабӣ лозим буд, то ки мардумро дар доираи як ақидаи ба ҳама мақбул гирд оварад ва ба ибодати ҳудои ягона – Аллоҳ даъват намояд. Маркази ин даъвоҳо шаҳри Макка буд. Макка шаҳри бузурги тиҷоратӣ ва сиёсии арабҳо ба шумор мерафт. Дар ин ҷо маъбади бузургтарини бутҳои арабҳо ҷой дошт, ки онро гӯё Иброҳими пайғамбар асос гузаштааст. Макка маркази муттаҳидшавии сиёсӣ ва назариявии ақидаҳои дини ислом гардид. Дар Макка гурӯҳи ҳанафия пайдо шуда буд, ки дар зери таъсири динҳои тавҳидии зардуштӣ ва яҳудӣ зиддӣ бисёрҳудоии, будпарастии арабҳо баромада, яккаҳудои Аллоҳро менамуданд ва Муҳаммад ба ин гурӯҳ мепайвандад ва раҳбариро ба уҳда мегирад.

Муҳаммад соли 570-ум дар шаҳри Макка дар оилаи Абдуллоҳ ва Омина ба дунё омадааст. Падараш пеш аз таваллуди ў ҳангоми сафари тиҷоратӣ дар Яман вафот мекунад ва сарпарастии ў ба бобояш Абдулмуталиб мегузарад. Абдулмуталиб раиси қабилаи Курайш буд. Муҳаммад панҷсола буд, ки модараш фавтид ва бобояш Абдулмуталиб ҳам баъди ду сол аз дунё ҷашн пӯшид. Сарпарастии Муҳаммад ба амакаш Абутолиб гузашт. Ў дар 25-солагӣ сарварии корвони зани сармоядор – Ҳадичаро ба уҳда мегирад ва ба Шом (Сурия) меравад ва корҳояш барор мегиранд ва ба Ҳадича ҳонадор мешавад ва аз ў ҷор дуҳтар ва як писар ба дунё меояд.

Чӣ тавре дар боло ёд шуд, Муҳаммад дар Макка ба ташвиқоти яккаҳудоӣ мепардозад. Дар ибтидоъ ўро масхара менамуданд, аммо оҳиста-оҳиста дар атрофи ў камбағалон ва

баъзе одамон аз табақаҳои боло мепайванданд. Лекин бахши зиёди табақаи болои Макка зидди ў баромаданд ва вай маҷбур мешавад, ки соли 622 ба мавзеи Ястриб равад. Ястриб яке аз ноҳияҳои кишоварзӣ ва обод буд, ки мардумаш таълимоти яхудиро пазируфта буданд ва байни худ мечангиданд ва пешвои сулҳоварро мечӯстанд ва Муҳаммадро даъват намуданд.

Ӯ Соли 622 ҳамроҳи мусалмоншудагон ба Ястриб омад. Дар Ястриб Муҳаммадро ҳамчун пайгомбари Аллоҳ пазируфтанд. Ӯ аз ташвиқотгари одӣ ба пешвои сиёсии ҷамъияти мусулмон табдил меёбад. Ҳичрати ў соли 622, соли аввали солшумории Ислом шуморида мешавад ва Ястриб номи Мадинанабиро мегирад. Дар Мадина дар атрофи Муҳаммад норозиёни табақаҳои поён ҷамъ мешаванд. Махсусан як гурӯҳи қалони ҳарбиёни бадавӣ ба қувваҳои ҳарбии Муҳаммад ҳамроҳ шуданд ва иқтидори лашкари Ислом хеле зиёд гашт. Дар натиҷаи муҳорибаҳо лашкари Ислом тавонист Макка ва бештари Арабистонро муттаҳид созад.

Аввалин қасоне, ки ба пайғамбари Муҳаммад бовар карданд, ҳамсараваи Ҳадиҷа ва Алӣ ибни Абуториб (амакбачаи ҳазрати Муҳаммад) буданд. Муҳаммад дар се соли аввал ба тарзи пинҳонӣ таблиғи дини ислом кард. Баъд аз Ҳудованд амр шуд, ки ба даъвати ошқоро баро. Пайғамбар эълон дошт, ки қасе аввалин шуда, Ҳудои яккаву ягона – Аллоҳро бишносад, ў ҷонишини ман ҳоҳад шуд. Алӣ аввалин шуда, дини исломро қабул намуд ва то охири умри Муҳаммад ҳамроҳи вай буд.

Ислом тамоми мардуми арабро муттаҳид соҳт ва ақидаҳои гуногуни динӣ, сиёсӣ, иқтисодиро як намуд ва ҳалқи арабро ташаккул дод. Вожаи «ислом» ба маъни худро ба Ҳудо супоридан мебошад.

САВОЛҲО:

1. Зарурати ба вуҷуд омадани дини ислом ва пайғамбари онро чӣ тавр мефаҳмедин?
2. Ҷомеаи арабҳо дар арафаи пайдо шудани ислом чӣ гуна буд?
3. Арабҳо то ислом чӣ гуна дин доштанд?
4. Чаро дини ислом галаба кард?

§ 34-35. ПАЗИРОИИ ИСЛОМ ВА АСОСҲОИ ОН (чанги мусалмонон ва мухолифини онҳо)

Муҳаммад солҳои дар Мадина буданаш аввалин бар дар Арабистон масcid соҳт ва намоз хонданро чорӣ намуд. Арабҳо пеш намозхониро намедонистанд. Ўаз Салмони Форс пурсид, ки “форсҳо чӣ ҳел намоз меҳонанд”? Салмон ба Муҳаммад дар бораи панҷ вақт намоз хондани зардуштиён нақл менамояд. Муҳаммад панҷ вақт намоз хондан ва меҳробро аз оини зардуштий гирифта, дар Ислом чорӣ менамояд.

Аслан ривояти Накиру Мункар, пули сирот, биҳишту дузах аз дини зардушти ба Тавроту Инчил ва аз онҳо ба Ислом омадаанд.

Солҳои баъд Муҳаммад барои густариши Ислом дар байни аҳли Макка ба шарҳу эзоҳи суроҳои Қуръон дар байни мусалмонон шугӯл варзид. Ҳамаи мусалмонон бояд бинои мусалмониро, ки бар панҷ навъ аст, риоя намоянд:

1. Калимаи шаҳодат аст, ки “Ашҳаду ан лоилоҳа иллалоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуху ва расулуҳу”.
2. Панҷ вақт намоз гузаронидан.
3. Рӯзai моҳи рамазон доштан.
4. Закоти мол додан.
5. Тавофи хонаи Каъба кардан. Тавофи хонаи Каъба ва закот додан бар касоне фарз аст, ки имконият дошта бошанд.

Вожаи “Қуръон” маъни бо овоз хондани матнҳои муқаддасро дорад. Дар аввали солҳои 30-юми садаи VII пайғамбар мекӯшид, ки ба сӯйи Рум (Византия) равад ва исломро ба шимол густариш дихад, аммо ин кор муюссар нашуд. Вай 28-уми моҳи сафари соли 11-уми ҳичрӣ дар 63-солагӣ аз олам ҷашм пӯшид.

Гурӯҳи тарафдорони Алӣ мегуфтанд, ки Алӣ дар зиндагии расули Худо ҷонишини аввали ў буд ва аз хонадони пайғамбар, яъне писари амакаш ва домодаш мебошад ва имомат ба ў тааллук дорад. Абубакр бар хилофи таълимоти дини ислом халифа шудааст. Вақте ки Алӣ баъди кушта шудани Усмон ба сари хилофат омад, тарафдоронаш меҳостанд ҳокимијатро меросӣ намоянд, аммо ўро куштанд ва хилофат ба Умавиён гузашт. Дар натиҷа ислом ба ду гурӯҳ: шиаҳо –тарафдорони имомати меросии Алӣ ва авлоди ў ва сунниҳо –тарафдорони имомати интихобӣ тақсим шуд.

Таълимоти дини ислом дар асоси сураҳои Қуръон сурат мегирад. Сураҳои Қуръон суханони Парвардигоранд, ки ҳамчун дастур дар байни солҳои 610–632-юм дар Макка ва Мадина ба ҳазрати Мұхаммад нозил шудаанд.

Қуръон аз 114 сура иборат аст. Сураҳо ба оятҳо тақсим мешаванд ва миқдори онҳо аз 6204 то 6660 мерасад. Сураҳо дар замони Пайғамбар ва дар қайди ҳаёт будани ду халифаи аввал ба шакли пароканда вучуд доштанд ва дар замони хилофати Ұсмон мураттабу китоб шуданд. Дар ин муддат мазмун ва мундариҷаи Қуръон тағиyr наёftааст. Қуръон тағиyrнапазир аст.

Дар дини ислом Худо ягона ва Мұхаммад фиристодай ўст. Ҳудованд 99 ном дорад, ки ҳар кадоми ин як сифати ўро ифода менамояд. Масалан: Аҳмад – ягона; Қодир – тавоно, соҳиби құдрати мутлак; Қаҳхор – бисёр ғолиб, сахтгир; Самеъ - шунавотарин; Рazzоқ – ҳамеша рұзидиҳанда; Faғur – бисёр омурзанда мебошад.

Шариат. Ислом ба монанди дигар динҳо қоида ва қонунҳои худро дорад. Асоси ҳуқуқи шариатро қонунҳои ҳудовандй ташкил менамоянд. Инсон ҳуқуқи қонунбарорй надорад. Қонун эълон намуданро танҳо Ҳудованд метавонад. Касе даъвои қонунбарорй менамояд, гунахкор ҳисобида мешавад.

САВОЛҲО:

1. Зарурати пайдо шудани ислом дар нимчазираи Арабистон дар чӣ буд?
2. Сабабҳои ба зудӣ паҳн шудан ва қувват гирифтани ислом дар чист?
3. Мұхаммад чӣ гуна шахсият буд ва сабабҳои дар муҳорибаҳо ғолиб омадани ўдар чист?
4. Қуръон чӣ гуна китоб аст?
5. Сабабҳои ба мазҳабҳои суннӣ ва шиа тақсим шудани ислом кадомано?

§ 36. ҶАНГХОИ ИСТИЛОГАРОНАИ АРАБ ДАР ТОЦИКЗАМИНИ ФАРӢ

Ҷангӣ Занҷир. Бояд ёдовар шавем, ки барои ҷорӣ намудани ислом лашкари низомӣ, қасбии араб ташкил шуда буд. Онҳо аз сустии давлатӣ ва норозигихои лашкару дарбори Эрон

хуб огох буданд. Онҳо аз доро будани мардуми Эрон огохӣ доштанд ва меҳостанд ба баҳонаи ҷорӣ намудани ислом мулки Эрон - тоҷиконро горат намоянд ва давлатманд шаванд. Дар солҳои 633–634-ум сипоҳсолори мусалмонон Ҳолид ибни Валид ба сӯйи марзҳои Сосониён лашкар қашида, то ба ҳаличи Форс расид ва Ҳурмузи марзбонро ба қабули ислом хонд. Ҳурмуз ин пешниҳодоро напазирифт ва кор бо ҷанги танбатани сарлашкарон ва кушта шудани Ҳурмуз анҷом ёфт. Баъд лашкари арабҳо ба лашкари тоҷикон–эрониён голиб меояд. Ин ҷангро «Ҷанги Занҷир» номиданд, зеро пойи баъзе лашкариён бо занҷир баста шуда буд, то ки аз ҷанг нагурезанд. Ҳолид ба дунболи лашкари Сосониён тоҳт, аммо дар ин муддат ба лашкари Сосониён кумак омад ва ҷанг тӯл қашид. Лашкари тоҷикон–эрониён ба ғалаба наздик буд, ки арабҳо кумак гирифтанд ва ҷанг идома ёфт. Кувваи тоза омада сабаби ғалабаи лашкари араб шуд.

Ҷанги Пул. Мусалмонон баъди ғалабаҳои марзӣ ба ҷанги доҳили ватани мо шурӯъ намуданд. Шоҳ Яздигурди III сарварии лашкарро ба Рустами Фарруҳзод – волии Ҳурросон дод. Рустам бо фармондехии Баҳмани Дарозабрӯй лашкар орост. Вақте ки лашкари Баҳман ба Бобул омад, арабҳо аз заврақҳо пул соҳта, Фуротро гузаштанд. Лашкари тоҷикон–эрониён филҳои ҷангӣ доштанд, ки аспони араб аз онҳо рамида, соҳибони худро аз задухӯрд дур мекарданд.

Арабҳо пиёда мечангиданд. Абуубайда – сарлашкари араб ба фили сафед ҳамла бурда, онро заҳмӣ соҳт. Фили ҳашмгин ӯро зери по кард ва бикишт. Ҳамин тавр, бисёр арабҳо кушта шуданд. Аммо арабҳо фарёд мезаданд, ки ё ҳама кушта мешавем ё ғалаба мекунем. Сарлашкари араб ҳавфи тамоман аз даст додани лашкари худро фаҳмида, баҳшеро барои таъмир ва муҳофизати пул фиристод ва худ муҳорибаро давом дод. Вақте ки пул таъмир шуд, арабҳо бошитоб ақиб нишастанд. Дар ин ҷанг арабҳо 4 ҳазор ҷангӣ талаф доданд, зеро баъди он 3 ҳазори бокимонда аз пул гузашта, 2 ҳазор сӯйи Мадина рафтанд. Баҳман меҳост лашкари арабро таъқиб кунад, валекин ҳабар оварданд, ки дар Тайсафун шӯриш барҳостааст. Ӯ шитобон ба пойтаҳт баргашт. Ин ҳолат ба арабҳо имкон дод, ки лашкар фароҳам оварда, ба хучуми навбатӣ тайёри бинанд. Ин ғалабаи аввалин ва охирини тоҷикон–эрониён дар ҷангӣ тӯлонӣ бар арабҳо дар сарзамини мо буд. Муноқишаҳо

ва нооромиҳои дарбор ба сарлашкарон имконияти ҷангидаанро надод. Сарлашкари араб Мусанно, баъди шикаст дар Ҷанги Пул, дар наздикии Кӯфа лашкар гирд овард ва ба ҷанги нав пардохт ва бо талафоти калон пеш мерафт, аммо ўз захми дар Ҷанги Пул бардоштааш вафот кард. Дар ин вақт арабҳо аз ҷангҳои Шом фориг шуда, сипоҳи 30 ҳазор нафараи худро бо сарварии Саъди Ваққос ба сӯйи Тоҷикзамин – Эронзамин сафарбар намуданд.

Умар пеш аз ҳуҷум ба дарбори Сосониён 12 нафар сафиронро фиристод. Шоҳ онҳоро ба ҳубӣ пазироӣ кард ва аз онҳо мақсадашонро пурсид. Онҳо гуфтанд: «Ё мусалмон шавед ё ҷизъа диҳед». Яздиғурд дар ҷавоб бо ҳақорат ба онҳо гуфт: «Шумо мардумоне ҳастед, ки сусмур меҳӯред, бачаҳои худро мекушед» (то ислом баъзе арабҳо духтарони худро зинда гӯр мекарданд). Сафирон ҷавоб доданд: «Мо факир ва гурусна будем, аммо Ҳудо ба мо ёрӣ дод ва мо бо шамшер ғанӣ шудем. Ҳоло ки бо шамшерем, ҳокимијат бо мост», яъне имрӯз пурзӯр ҳастем ва бо шумо ба зӯри шамшер сухан мекунем. Умар фарсадагии давлати Сосониёнро ҳуб медонист ва мағруrona барои масхара ва ба иззати нафси шоҳ расидан, сафиронро фиристода буд.

Ҷанги Қадисия ва тасарруфи Тайсафун. Ин ҷанг соли 636-ум дар деҳаи Қадисияи назди Карбало рӯҳ дод. Ҷанг 4 рӯз давом ёфт. Рӯзи аввал бартариро филҳои сипоҳи Сосониён соҳиб шуданд, зоро аспони арабҳо аз филҳо метарсиданд ва соҳибонашон дуруст муқобилат нишон дода наметавонистанд. Рӯзи дуюм арабҳо кумак гирифтанд ва лашкариёни савораи тоҷикон–эрониёнро шикаст доданд ва сарбозони зиёде қушта шуданд.

Рӯзи сеюм арабҳо бо ҳилаву найранг ҷашмони филҳоро бо найза кӯр карданд ва филҳо бо сипоҳи соҳибони худ ҷангидаанд ва бесарусомониҳо оварданд. Шаб арабҳо ба дастаҳо тақсим шуда, ба сипоҳи Сосониён шабохун зада, талафоти зиёде оварданд.

Рӯзи ҷаҳорум тундбоде барҳост ва ҳоку ҷанг ба сӯйи лашкари тоҷикон–эрониён овард ва мардумро бесаранҷом соҳт. Арабҳо аз ин лаҳза истифода бурда, ба ҳуҷум гузаштанд ва қалби лашкарро парешон соҳтанд. Лашкари тоҷикон бо дushman далерона мечангид. Арабҳо кумак мегирифтанд, аммо ба сипоҳи тоҷикон–эрониён ёрие намерасид. Қувваҳо нобаробар шуданд ва ҷанг бо ғалабаи аъроб ба поён расид. Тоҷикон–эрониён дар ин ҷанг Дирафши Қовиёнро аз даст доданд. Навиштаанд, ки

дирафш ба ҷавоҳири зиёд ороста буд, ки ба арзиши хироҷи як мамлакат (200000 туман) баробарӣ мекард.

Халифа Умар ибни Хаттаб барои ин ғалаба ба сипоҳи худ ду моҳ истироҳат дод. Баъд аз ин арабҳо ба забти минтақаҳои байни рӯдҳои Даҷла ва Фурӯт шурӯъ намуданд. Яздигурд сулҳ пешниҳод кард, ки мутобиқи он заминҳои он тарафи Даҷла ба дасти арабҳо мегузаштанд, аммо Саъди Ваққос ин пешниҳодро напазирифт.

Азбаски арабҳо барои гузаштан аз Даҷла киштӣ месоҳтанд ва дар ин боб таҷриба надоштанд, ин кор вақти зиёдро гирифт, аммо Яздигурд барои муқобилат бо онҳо ҷорае начуст ва ҳамин ки арабҳо ба соҳили Даҷла наздик омаданд, шоҳроҳи гурезро пеш гирифт ва ба Ҳулвон рафт. Арабҳо тобистони соли 637-ум бе муқобилате ба Тайсафун – маркази давлати Сосониён даромаданд.

Онҳо аз шукӯҳ ва ҳашамати маркази тоҷикон–эрониёни гарбӣ дар ҳайрат афтоданд. Аксари арабҳо тиллоро намешиноҳтанд ва кофурро намак мепиндоштанд. Онҳо таҳти тилло, ҷавоҳирот ва ғанимати зиёде ба Умар фиристоданд. Ҳар як сарбози араб ғанимат бурд. Арабҳо баҳше аз аҳолии Тайсафунро куштанд ва баҳшеро ба ғуломӣ бурданд, шаҳрро сӯзонданду ба ҳаробазор табдил доданд.

Арабҳо соли 637-ум тамоми Байнаннахрайнро гирифта, дар он ҷо ду лангар соҳтанд, яке дар Қуфа – дар гарби рӯди Фурӯт ва дигаре дар Басра – дар резишгоҳи рӯди Даҷла. Ин ду лангар ба шаҳр табдил ёфта, дар юриш ба Тоҷикзамин чун пойгахи асосии арабҳо хидмат мекарданд.

Ҷангӣ Ҷалуло. Саъди Ваққос баъди горати пойтаҳти давлати Сосониён меҳост Яздигурдро дунболагирӣ намояд, аммо Умар ба ў маслиҳат дод, ки тобистонро дар Мадоин гузаронад. Баъди чанде Саъд дастур гирифт, ки Яздигурд дар Ҳулвон ба ҷамъоварии сипоҳ машғул аст. Ба ў набояд чунин имконият дод. Бинобар ин Саъд бо 12 ҳазор аскар роҳи Ҳулвонро пеш гирифт ва дар муҳориба голиб омад. Арабҳо ғанимати зиёд, аз ҷумла 100 ҳазор аспи зотӣ ба даст дароварданд ва лашкарӯ умарои худро бо беҳтарин аспон таъмин карданд. Баъди ин ғалаба Саъд меҳост боз Яздигурдро таъқиб намояд, аммо Умар ба ў маслиҳат дод, ки ноҳияҳои Загросро фатҳ намояд. Саъд ба ишғоли шаҳрҳои

Форс сар кард ва муқобилати сахт дид. Дар ин чанг ҳокими Ҳузистон арабхоро шикаст дод, аммо онҳо ин сарзамиро дубора гирифтанд ва Шушро муҳосира карданد, ки фатҳи он баъди 18 моҳ ба онҳо мұяссар гардид. Ин ҳодисаҳо дар соли 640-ум сурат гирифтанд.

§ 37. ЧАНГХОИ ОХИРИН ДАР ТОЦИҚЗАМИН-ЭРОНЗАМИНИ ФАРБЙ

Чанги Наҳованд. Ин охирин чанги Яздигурд бо арабҳо буд. Вакте ки арабҳо ба истилои Байнаннахриён саргарм буданд, Яздигурд ба гирдоварии лашкар пардоҳт ва аз тамоми вилоятҳои ба дasti аъроб нагузашта ёрӣ талабид. Арабҳо аз ин ҳодиса хабар ёфта, лашкаре бо сарварии Нуъмон ибни Макрон ба ёрии Ҳулвон фиристоданд.

Чосусони Нуъмон хабар доданд, ки Яздигурд бо лашкараш дар Наҳованд мавқеъ гирифтааст. Нуъмон бо 30 ҳазор аскар ҳаракат кард. Навиштаанд, ки лашкари Яздигурд микдоран бар душман бартарӣ дошт ва дар кӯҳсоре камин гирифта буд. Он лашкар арабхоро тирборон мекард, аммо арабҳо ба лашкари Яздигурд талафот расонида наметавонистанд.

Нуъмон ин чангро бенатиҷа донист ва роҳи фиребро пеш гирифт. Ў овоза паҳн кард, ки зӯраш дигар ба чанг намерасад, ҳӯрокворӣ надорад ва халифа низ вафот кардааст. Бинобар ин ба сӯйи Мадоин бармегардад. Сарлашкари Яздигурд – Фирӯzon ба ин овозахои дурӯғ бовар намуд. Вай аз майдони чанг рафтани арабхоро дид, гумон бурд, ки онҳо шикаст ҳӯрдаанду мегурезанд. Аммо арабҳо бо ин ақибнишинӣ меҳостанд лашкари Фирӯzonро аз камингоҳ берун оранд ва ба ў ногаҳонӣ хучум кунанд. Ҳамин тавр ҳам шуд. Вакте ки лашкари Сосониён аз камингоҳ баромада, ба таъқиби арабҳо пардоҳт, арабҳо ногаҳон баргашта, ба сафҳои лашкари Фирӯzon зарба заданд ва таъқиб намуда, талафоти бузург расониданд.

Ҳамин тавр, чанги Наҳованд, ки соли 642-юми милодӣ (21 ҳиҷрӣ) ба вуқӯъ пайваст, бо торумори лашкари Яздигурд анҷом ёфт.

Забти ноҳияҳои боқимондаи давлати Сосониён. Баъди чанги Наҳованд, Яздигурд аввал ба Исфахон, баъд Кирмон ва аз он ҷо

ба Систон ва Балху Марв фирор кард. Мамлакат бescoҳиб монд. Мухофизати ноҳияҳо ба ихтиёри сарварони маҳаллӣ афтод. Маҳалҳо ҳар кадом алоҳида ба муқобили арабҳо ҷангиданд, аммо дастаҳои хурд дар муқобили қӯшуни зиёду қасбии араб истодагӣ карда натавонистанд. Бинобар ин аз соли 642-ум то 644-ум арабҳо вилоятҳои Ҳамадон, Рай, Кум, Кошон ва Озарбойҷонро ба осонӣ ба ишғол намуданд ва аз мардум андози гарон гирифтанд. Истаҳр соли 648-ум бо арабҳо шартнома баста, бо 2 млн. дирҳам таслим шуд, аммо баъди ҷанде мардум шӯриданд ва арабҳо шаҳрро ҳароб намуда, 40 ҳазор мардро қушта, занон ва қӯдаконро гулом карданд. Танҳо соли 649-ум арабҳо забти сарзамини Порс (Форс, Эрон)-ро ба охир расониданд ва ба сӯйи Ҳурсон, ба дунболи Яздигурд баромаданд. Соли 650-ум Систонро гирифта, ба вай 1 млн. дирҳам товони ҷанг бастанд.

Мувофики ривояти Табарӣ, Яздигурд дар вакти дар Балх буданаш, ба назди ҳоқони турк ва ихшиди Суғд сафирҳо мефиристад ва ёрӣ мепурсад, аммо сафирон бенатиҷа баргаштанд. Баъди гирифтани Систон, Яздигурд ба назди ҳоқон рафта, бо ў ва ихшиди Суғд маслиҳати муборизаи якҷояро мепазонад ва ҳамроҳи дастаҳои онҳо ба Балх меояд. Вақте ки ба Балх наздик мешаванд, сарлашкари араб Аҳнаф ба тарафи Марворӯд ақиб менишинад. Дастаҳои муттаҳидон аз дунболи ў мераванд ва дар тангие вомехӯранд. Мавқеи арабҳо хуб буд.

Аз тарафдорони Яздигурд ғурӯҳи ками туркон, ки ба пеш рафта буданд, қушта шуданд. Ҳоқон ин ҳодисаро фоли бад таъбир кард ва иттифоқчиён ба Балх баргаштанд. Арабҳо низ бо сарварии Ҳорис ибни Нуъмон дар қалъае паноҳ гирифтанд. Яздигурд барои овардани ҳазина ба Марв рафт. Аммо байни ў ва ҳамроҳонаш низоъ барҳост. Ҳамроҳонаш намехостанд, ки ў ба назди ҳоқон ва аз он ҷо ба Чин равад. Ҳамроҳон гуфтанд, ки мо ҳазинаро ба арабҳо медиҳем ва дар ватани худ мемонем. Кор ба ҷанг анҷомид. Тарафдорони шоҳ шикаст ҳӯрданд ва боқимондаи онҳо аз ҷониби аскарони араб қушта шуданд. Марзбони Марв аз қабули шоҳ рӯй тофт ва шоҳи гурезон шаб дар осиёбе паноҳ бурд. Осиёббон либосҳои қиматбаҳои Яздигурдро дида, шабона шоҳро қушт ва либосҳояшро гирифт ва мурдаашро ба рӯдхона партофт. Қасоне, ки ҳазинаро ҳамроҳ доштанд, онро ба Аҳнаф супориданд ва ба ҳонаҳои худ бозгаштанд.

Ин ҳодиса соли 651-ум ба вуқӯй пайваст. Бо ҳамин, подшохии 425–427-ум солаи сулолаи Сосониён фоцианок ба охир мерасад ва Тоҷикзамин–Эронзамини Фарбӣ ба дasti аҷнабиёни биёбонгард мегузарад.

Кӯшишҳои охирии намояндагони Сосониён барои баъзи салтанат. Сарнагунии сулолаи Сосониён ҳанӯз маънои мағлубияти ҳалқро надошт. Ҳар ноҳия ба тарзи худ бо арабҳо мубориза мебурд ва кӯшиши аз зулми онҳо озод шуданро дошт.

Аз таърихномаҳо бармеояд, ки баъди вафоти Яздигурд писари ў Фирӯзи III дар Тахористон худро шоҳаншоҳ зълон меқунад ва ба гирд овардани сипоҳ мепардозад ва аз шоҳи Тахористон кумак мегирад. Соли 661-ум давлати Чин туркҳоро дар марзи худ шикаст дода, мулки озодшударо ба Фирӯз месупорад ва онро Давлати Тоҷик меномад. Ҷойи ин давлат ё шоҳигарӣ маълум нест. Гумон меравад, ки ин давлат дар ноҳияи Кошғару Ҳутан ҷой дошт, зеро мардуми ориёнажоди маҳаллии ин диёр худро тоҷик меномиданд ва Фирӯз дар ҳамин ҷо давлати тоҷикии худро сохта буд. Тақдирӣ ин давлат низ маълум нест. Ба ривояте, соли 683-юм Фирӯз ба Чин, ба назди император меравад ва хуб пазирӣ мебинад ва он ҷо вафот меқунад.

Писари ў Ниниш (шояд Нарсӣ бошад) ба ҷойи вай менишинад ва ба Тахористон омада, кӯшиши лашкар ҷамъ овардан меқунад, аммо кораш бенатиҷа меанҷомад. Ў ба дарбори чиниён бармегардад. Дар солномаи соли 722-ум аз шахсе бо номи Пушонии Ҳурӣ ёд мешавад, ки худро шоҳи Эрон номидааст. Ин шахс шояд аз бозмондагони Фирӯз бошад.

Натиҷаи забткориҳои арабҳо дар Тоҷикзамини Фарбӣ. Таҷовузи юнониён ба мамлакат ва тамаддуни фарҳанги мотаъсири нисбӣ ва рӯяқӣ дошт. Фурури ватанпарварии ориёй онро ба зудӣ аз байн бардошт. Юнониён дину оини худро ба зӯрӣ ҷорӣ накарданд, барьакс, ба дину ойинҳои моназари нек доштанд. Арабҳо баробари вуруд ба сарзамини моназари чизро бе фарқ нобуд месоҳтанд.

Арабҳо тамаддуни пешқадаму ҳазорсолаи моро нобуд сохта, ҳатту забони худро зӯран ҷорӣ намуданд. Онҳо дину ойини аҷдодии моро аз байн бурда, дини худро бо номи «ислом» қабулониданд. Онҳо аз ҷиҳати фарҳанг, соҳтори давлатдорӣ ҳазорсолаҳо аз мо қафо буданд. Бинобар ин онҳо заминҳои

ободу хуррами моро дида, қабоили зиёдеро меоварданد ва онҳоро ин чо муқимӣ менамуданд. Дар Ҳузистон, Ҳурисон лангарҳо сохта, аҳолии зиёдеро оварданд. Дар шаҳрҳо маҳаллаҳои арабнишин пайдо шуданд. То асри X ҳатто дар Қум арабҳо беш аз тоҷикон буданд. Забони арабӣ забони ҳукмрон, забони илм ва фарҳанг гардид.

Танҳо баъди пайдоиши сулолаҳои тоҷикии Тоҳириён, Саф-фориён, Сомониён ва Оли Бӯя арабҳо бо аҳолии маҳаллӣ оmezиш ёфтанд.

САВОЛҲО:

1. Чаро Ҷанги Занҷир мегӯянд?
2. Моҳияти галабаи Ҷанғи Занҷир барои арабҳо дар чӣ буд?
3. Нақши филҳо дар галабаи Ҷанғи Пул аз чӣ иборат аст?
4. Чаро тоҷикон–эрониён аз галабаи ҳуд истифода набурданد?
5. Сабабҳои шикасти қӯшуни Яздигурдро дар ҷанғи Қадисия чӣ хел мефаҳмед?
6. Чаро арабҳо ба осонӣ маркази давлати Сосониён – шаҳри Тайсафунро гирифтанд?
7. Ҳатои сарлашкари Сосониён Фирӯzon дар ҷанғи Наҳованд аз чӣ иборат буд?

БОБИ VI .

ХИЛОФАТИ АРАБ

§ 38. ҲОКИМИЯТИ АРАБХО

Точикзамини Ғарбӣ дар замони Ӯмавиён (661–750). Замони хукмронии чаҳор халифаи аввал – Абубакр, Умар, Усмон ва Алӣ (632–661) замони порсой ба шумор меравад. Халифа на танҳо сарвари дин, балки сарвари давлат низ буд. Халифа имом буд ва Ӯмавиён онро ба меросӣ табдил дода, манфиати табақаи давлатмандонро ҳимоя менамуданд. Дар замони халифаҳо соҳти дехқонӣ равнак ёфт. Мардум андозҳои зеринро месупориданд:

1. Закот – аз чорводорӣ, ҳунармандӣ ва савдо, ки ҳачми он 2,5 фоизи даромади солонаро ташкил медод.
2. Ушр – аз 10 як ҳиссаи ҳосили замин.
3. Хироҷ – аз 10 то 50 ҳиссаи даромади солона аз одамоне, ки дини мусалмониро напазирифтаанд.
4. Сарона ва ҷизя – аз пайравони динҳои дигар – масехиён, зардуштиён ва ғайра, ки аз 12 то 48 дирҳам медоданд.
5. Даромад аз ҷангҳо – аз панҷ як ҳиссаи он ба иштирокчиёни ҷанг тақсим мешуд.

То охри асри VII дар қаламрави хилофат тангаҳои нуқраи Сосониён ва тангаҳои тиллои румиён дар муомилот ривоҷ доштанд.

Дар замони халифа Абдулмалик (685–705) сиккаҳои мусалмонӣ бо навиштаоти «Ло илоҳа иллалоҳу Муҳаммадан расулуллоҳ» ва номи халифа пайдо мешаванд. Пули тилло динор ном дошт ва вазни он 4,25 г буд. Як динор дар ибтидо ба 10 ва баъдҳо ба 12,2% дирҳам баробар буд. Вазни дирҳами нуқра 2,97-ро ташкил мекард. То ин давра ҳамаи коргузориҳо ба забони паҳлавӣ сурат мегирифт, дар замони Абдулмалик коргузорӣ ба забону ҳатти арабӣ шурӯъ мешавад.

Мубориза ба муқобили Ӯмавиён. Аъёну ашрофи маҳаллӣ ба арабҳо таслим шуда, бо онҳо забон ёфта, зиндагонии худро ба дину ойини мусалмонӣ мутобиқ соҳтанд, аммо гурӯҳе аз ашроф, шоҳзодагон ва кишоварзон ба арабҳо сари итоат нафароварда, мубориза мебурданд. Силсилаи сипаҳбадони Табаристон, Гелон, Дайлам бо арабҳо созишинома баста, хироҷ медоданд ва истиқлолияти дохилӣ ва дину ойини худро нигоҳ медоштанд.

Пояҳои иҷтимоии Ӯмавиён хеле маҳдуд буд. Онҳоро на ҳамаи табақаҳои давлатманди араб тарафдорӣ мекарданд. Ӯмавиён

бештар ба давлатмандони дар Сурия ва Миср сокиншуда алоқамандӣ доштанд. Аз ин сабаб, тарзи мамлакатдории онҳо дар байни табақаҳои гуногуни чомеа норозигиҳо ба вучуд меовард. Файр аз бадавиҳо ва кишоварзони араб норозигиҳо дар байни мардуми ғайриараб, маҳсусан тоҷикон, хеле авҷ гирифт. Умавиён ҳукмрониро дар хилофат ба авлодӣ табдил доданд. Онҳо маҳсусан хешовандони наздики Пайғамбари ислом, ҳалифаи ҷорум – Алӣ ибни Абітолибу фарзандони ў, амакзодаҳояш, фарзандони Аббосро ба идораи хилофат роҳ надоданд. Дар Макка ва Мадина бисёр пайравони содики Пайғамбар Умавиёнро барои ғайриқонунӣ ба хилофат расидан ва аз русуми исломӣ дур шудан, айбор мекарданд. Норозигиҳо дар байни дехқонони тоҷик-эронӣ низ шиддат ёфт.

Норозигиҳо баъди вафоти ҳалифа Муовия (661–680) авҷ гирифтанд, шӯришҳо бо иштироки табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва ҷараёнҳои гуногуни динӣ сурат доштанд.

Дар солҳои 50-уми асри VIII се равияи динӣ ташкил шуда буд: тарафдорони исломи суннатӣ, шиаҳо ва хориҷиҳо. Шиаҳо ва хориҷиҳо зидди ҳукумати умавиён ва тарзи давлатдории онҳо буданд. Сунниҳо дар назария ҷонибдори интихоби ҳалифаҳо буданд, аммо дар амал онҳо идораи хилофатро меросӣ карда буданд. Шиаҳо мегуфтанд, ки ҳалифа – имом бояд меросӣ ва аз авлоди дуҳтару домоди Муҳаммад, яъне аз сулолаи Фотима ва Алӣ бошад.

Хориҷиҳо ё ҳуд ҳавориҷ як ҷараёни демократӣ дар ислом ба шумор мераванд. Онҳо мегуфтанд: «Ҳамаи арабҳо ва ғайриарабҳо, яъне тамоми мусалмонон баробархукуқанд ва бояд соҳти иҷтимоии ҳамаи мусалмонон якранг бошад. Ҳамаи мусалмонон, сарфи назар аз миллату најод, ҳақ доранд, ки дар интихоби ҳалифа – имом ширкат ҷӯянд, номзадии ҳудро барои ҳалиғагӣ пешниҳод кунанд». Хориҷиҳо ба аслу насаби имом аҳаммият намедоданд. Ба андешаи онҳо, агар имом аз уҳдаи вазифаи ҳуд баромада натавонад, мебояд ўро ба шахси болаёқаттар иваз намуд.

Агар мусалмонон гуноҳи азим содир кунанд, коғир мешаванд. Азбаски ҳокимияти ҳалифаҳои умавӣ намуди дунявӣ гирифта буд, хориҷиҳо онҳоро ба қуфр гунаҳгор менамуданд. Дар аввал хориҷиҳо танҳо аз арабҳо иборат буданд, аммо баъдҳо ба ҳайати онҳо тоҷикон – эрониёни зиёде ҳамроҳ шуда, шӯришҳои

зиддиумавиёро чонибдорӣ менамуданд. Дар ин шӯришҳо занҳо низ фаъолона ширкат меварзианд.

Шӯрише, ки шиаҳо 9-уми октябри соли 680-ум дар Карбало созмон доданд, бо голибияти дастаҳои ҳукуматӣ ба охир расид. Дар ин шӯриш сарвари шӯришгарон – Ҳусайн ибни Алӣ кушта шуд. Шӯриш дубора дар шаҳри Куфа бо сарварии Муҳтор ибни Абуубайд сар зад. Шӯришгарон тайи 2 сол (685–687) шаҳрро дар дасти худ нигоҳ доштанд.

Шӯришҳои калони ҳориҷиҳо дар Ҳузистону Ироқ низ ба амал омаданд, бахши зиёди Байнаннаҳрайн ва Порсро то ба Кирмон фаро гирифтанд ва аз соли 684-ум то соли 697-ум давом ёфтанд. Шӯришҳо аз ҷониби Ҳаҷҷоч ибни Юсуф беражона саркӯб гардианд. Ҳаҷҷоч одами хеле беражон буд. Ӯ дар Куфа 11 ҳазор қасро кушт. Дар муддати 20 соли ҳукмрониаш 130 ҳазор нафар одамони муҳолифи сиёсати ӯ ба қатл расиданд. Дар рӯзи марғи вай дар ҳабсонаҳои хилофат беш аз 50 ҳазор мардон ва 30 ҳазор занон маҳбус буданд.

Ҳаҷҷоч кишоварзонро дар соҳтмони каналҳо, роҳҳо, қалъаю қасрҳо мачбуран кор мефармуд. Одамони мусалмоншударо ба ҷизя супоридан мачбур менамуд. Қасоне, ки аз андоз ва ҷизя қарздор буданд, дар гарданашон таҳтакҳои сурбӣ овезон мекарданд. Дар охири ҳукмронии ҳалифаҳои умавӣ хироҷ аз болигон бо зӯрию ситам ситонда мешуд. Ин ҳодисаҳо боиси аз нав сар задани шӯриши шиаҳо бо сарварии Зайд ибни Алӣ мегардад. Ҳориҷиҳо бо сарварии Захҳок ибни Қайс дар Байнаннаҳрайн солҳои 644–647-ум шӯриш мекунанд, ки тамоми Ҳузистон ва Порсро фаро мегирад. Дар ин шӯриш зиёда аз 120 ҳазор одам иштирок доштанд.⁵

Сарнагунии хилофати Ӯмавиён. Дар ҷоряки аввали асри VIII боз як иттифоқи зидди Ӯмавиён ташкил ёфт, ки онро Аббосиён сарварӣ менамуданд. Маркази он Куфа буд. Таравдорони он мегуфтанд, ки хилофатро ҳеч кас, ба ҷуз авлоди Муҳаммад, ҳаққи сарварӣ надорад. Ҳамаи беадолатиҳо, андозҳои вазнин ва қонуншиканиҳо дар олами ислом аз ҷониби ҳалифаҳои умавӣ содир мешаванд. Агар авлоди Муҳаммад ба сари хилофат биёяд, беадолатиҳо аз байн мераванд. Ин даъвати зидди Ӯмавиён, ки ранги мазҳабӣ дошт, дар олами ислом ҷонибдорони зиёд пайдо кард. Ба он ҳамаи қувваҳои зидди Ӯмавиён пайвастанд. Қувваҳои муқобили хилофат дар Ҳуросон низ гирд омаданд ва дар кори барҳам додани ҳукумати Ӯмавиён нақши ҳалкунанда бозиданд. Ин қувваҳоро писари ҷасури ҳалқи тоҷик-эронӣ Абумуслим роҳбарӣ мекард.

Ў 9-уми июни соли 747-ум парчами сиёҳ ва оташи зидди Умавиёнро дар Марв фурӯзон кард. Ба дастай ўҳамаи шоху гадои тоҷикон ва арабони норизо ҳамроҳ шуданд. Абӯмуслим дар назди Тус, Гургон, Наҳованд ва рӯди Зоб лашкари Умавиёнро торумор сохта, ба дарбори хилофат наздик омад. Халифа Марвони II ба Миср гурехта, дар он ҷо күшта шуд. Соли 750-ум намояндаи Аббосиён Абулаббоси Саффоҳ ба таҳти хилофат нишасти.

САВОЛҲО:

1. Дар Тоҷикзамини Гарбӣ, дар замони хилофати Умавиён, қадом на-муди андоҳзо вучуд доштанд?
2. Сабабҳои ихтилоғи байни арабҳо барои имомат дар чӣ буд?
3. Ҷараёнҳои зидди Умавиён ва муборизаи онҳо барои хилофат ва ҳарактери динии ин ҳаракатҳо чӣ гуна буд?
4. Ҷаро Абӯмуслим дар ҷангҳои зидди хилофати Умавиён ба тирӯ-зихо ноил гардиð?

Сабабҳои шикасти Сосониён дар ҷанг бо араб.

1. Яке аз сабабҳои дар ҷангҳои арабҳо шикаст ҳӯрдани лашкари Сосониён набудани низоми ҷангӣ ва иродай қавӣ, дар сипоҳу сарони си-лоҳ башумор меравад.

2. Ҷангҳои оилавӣ барои таҳт сохтори идоравии давлатро фалаҷ карда буд.

3. Империя пароканда шуда буд ва вилоятҳо ба шоҳ итоат надоштанд.

4. Сарбозон солҳои дароз маош намегирифтанд; лашкар пароканда шуда буд ва ҳоҳиши ҷанг карданд ва сулолаи Сосониёнро ҳимоя намудандро надоштанд.

5. Лашкар ба шоҳи тарсонҷак –Яздиғурди III, ки қудрати идора на-мудани давлату лашкаро надошт, муҳолифат менамуд.

6. Набудани яқдилӣ, назария ва амалияи ҷангӣ, ба инобат нагириф-тани қувваи душман сабаби шикаст ҳӯрдани лашкари Сосониён шуданд.

Арабҳо дар ҷангҳои байни қавмӣ ва ғалабай ислом таҷрибаи зиёд ба даст оварда, ҷанговари қасбӣ шуда буданд.

ОНҲО на танҳо барои ҷорӣ намудани ислом, балки барои ғанимат мечангиданд. Медонистанд, ки эрониён давлатманд мебошанд ва онҳо-ро шикаст додан, маънои ғанимат ба дастоварданро дошт, бинобар ин онҳо ба осонӣ аз болои лашкари Сосониён ғалаба намуданд.

§ 39. ТАШКИЛИ ХИЛОФАТИ АББОСИЁН

Сиёсати Умавиён дар қаламрави хилофат норозигиҳои зиёдеро ба вучуд овард. Шӯришчиён бо сарварии Абӯмуслим хонадони Умавиёнро сарнагун сохтанд ва Аббосиёнро ба сари

кудрати сиёсӣ ва динӣ оварданд. Моҳи ноябри соли 749-ум дар шаҳри Кӯфа қувваҳои зидди Үмавиён дар масҷиди чомеъ Абулаббоси Саффоҳро имомхалифаи кулли мусалмонон эълон карда буданд. Моҳи январи соли 750-ум Аббосиён расман идораи тамоми олами исломро ба даст гирифтанд ва то соли 1258-ум ҳукм ронданд.

Аввалин халифаҳои аббосӣ – Саффоҳ (750–754) ва бародари ў Мансур (754–775) маркази хилофатро аз Сурия ба Бағдод кӯчониданд. Бағдод аслан сарзамини тоҷикнишин буд ва дар наздикии Тайсафун – пойтаҳти Сосониён ҷой дошт.

Аббосиён, ки бо дастгирии бевоситаи оммаи мусалмонон ба сари қудрат омада буданд, ба ваъдаҳои худ вафо накарданд. Абӯмуслим ва ёронаш умеди зиёд доштанд, ки Аббосиён барои ҳалқ сабукиҳо медиҳанд. Аббосиён ин корро накарданд. Онҳо аз баланд шудани обрӯйи Абумуслим тарсида, ўро соли 755-ум ба дарбор даъват намуда, ноҷавонмардона ба қатл расонданд.

Бо вучуди он ки Аббосиён Абумуслимро хоинона куштанд, аз нуфузи давлатмандони тоҷик–эронӣ дар олами ислом саҳт тарсида, маҷбур шуданд, ки бо ашрофи маҳаллӣ (тоҷикон) ҳамкорӣ намоянд. Шумораи тоҷикон дар дарбор ва лашкари хилофат хеле зиёд буд. Зиқр карда будем, ки Бағдод шаҳри тоҷикнишин буд ва онро марказ интихоб намудан, ба манфиати арабҳо набуд. Халифаҳои аббосӣ ба идораи давлати худ шоҳзодагони тоҷикро ҷалб менамуданд. Онҳо аркони давлати худро ба монанди аркони давлати Сосониён соҳта, сарварии онро ба тоҷики Балх – Бармак супориданд. Бармакиён дар муддати 50 сол вазирӣ Аббосиёнро ба уҳда доштанд. Сарвазир ҳамаи корҳои давлатиро идора менамуд, яъне соҳтори давлати Аббосиён нимтоҷикӣ ва нимарабӣ буд. Дар замони Аббосиён забону ҳатти арабӣ дар замоми қаламрави хилофат расман ҷорӣ мешавад. Хилофат ба давлати мутамарказ табдил ёфта мустаҳкам мешавад. Забону ҳатти арабӣ аҳаммияти байналмилалӣ пайдо мекунанд. Тамаддуни исломӣ пайдо мешавад ва минбаъд хеле равнақ меёбад.

Муносибатҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикзамин–Эронзамин дар асрҳои VIII–IX. Дар замони Аббосиён низоми заминдорӣ ривоҷ меёбад ва бештари заминҳо ба дasti дехқонон мегузаранд, яъне онро тарзи заминдории дехқонони бузург номидан равост.

Дар ин давра ҷандин навъи заминдорӣ вучуд дошт:

1. Заминҳои давлат. Заминҳои давлатӣ ҳамаи заминҳо, кӯҳ, об, кӯл, дарё, ҳулоса, ҳамаи ҷизҳои дар ҳудуди хилофат мавҷудро дарбар мегирифт. Давлат барои муҳофизати онҳо аз ҳуҷуми хориҷиён андоз мегирифт.

2. Заминҳои шаҳсии шоҳон ва халифа, ки ба иҷора дода мешуданд ва даромади онҳо ба ҳазинаи оилаславии шоҳ ворид мешуд.

3. Заминҳои давлатӣ, ки аз шахсони гунаҳгор мусодира мешуд. Даромади ин заминҳо ба хазинаи умумии давлат ворид гашта, барои нигоҳдории девонҳо ва ё лашкар ба ҳарҷ мерасид.

4. Заминҳои вақфии масҷид, ки онҳо низ ба иҷора дода мешуданд ва даромади онҳо барои имомон ҳарҷ мешуд.

5. Дар ин давра як намуди нави заминдорӣ пайдо мешавад, ки бо номи «иктоъ» ва «иктоъдор» маълум аст. Ин заминест, ки бо дехоту боғоташ мувоғики хизмат ба дарбориён, сарлашкарон дода мешуд. Халифа метавонист ҳаҷми онро кам ё зиёд кунад ё онро гирифта ба қаси дигар дихад. Андози иқтось ба соҳиби он – иқтоъдор дода мешуд. Иқтось асосан, ба моли меросӣ табдил меёфт. Бисёр мулкҳои Тоҷикзамин чун иқтось ба арабҳо дода шуда буданд. Масалан, дар вилояти Қазвиин 500 лашкариёни араб иқтось доштанд ва ба ин роҳ бисёр сарбозони араб ба заминдорони бузург табдил меёфтанд. Аз заминҳои давлатӣ, вақф, иқтось андоз намеситониданд. Аз мулкҳои шаҳсии мардум хироҷи даҳъяк мегирифтанд. Аз заминҳои хонадони Аббосиён низ ба давлат андоз намедоданд.

Аҳволи қишоварзон вазнин буд. Шаҳсоне, ки андоз мегирифтанд, ҳудсарона онро аз будаш бештар меситониданд. Ҳосилро аз будаш беш ҳисоб намуда, миқдори андозро зиёд менамуданд. То омадан ва ҳисоб кардани андозигирон ҳосилро аз замин ё дараҳт гирифтан намегузаштанд. Кор ба ҷое мерасид, ки ҳосили қиштаҳо дар замин талаф меёфт ва қишоварzon маҷбур мешуданд, ки барои ба даст овардани иҷозати ҷамъоварии ҳосил ба андозигирон пора диханд.

Ҳодисаҳои пешакӣ ҳаридани ҳосили қиштзорону боғот вучуд дошт. Дар шаҳрҳо ҳунармандони озод, ки ба як иттиҳодия дохил буданд, аз кори гуломон истифода мебурданд ва гуломон мебоист ҳаррӯза ба соҳибони худ як дирҳам аз маҳсули корашон медоданд. Гуломон дар корҳои хона низ васеъ истифода мегардианд. Корҳои хонаро гуломону қанизон иҷро мекарданд. Истифодай меҳнати гуломон баъди истилои арабҳо равнақ гирифт.

САВОЛҲО:

1. Аббосиёнро кӣ ба сари ҳилофат овард?
2. Онҳо ба шӯришигароне, ки ҳилофатро гирифта дода буданд, чӣ сабукиҳо доданд?
3. Аббосиён ҷаро Абумуслимро қушианд?
4. Иштибоҳи Абумуслим аз чӣ иборат буд?
5. Шумо қадом намудҳои заминдориро медонед?
6. Иқтоъдорӣ чӣ гуна заминдорӣ буд?
7. Истифодай кори гуломро чӣ гуна мефаҳмед?

БОБИ VII.

ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚЙ ДАР ЗАМОНИ ИСТИЛОИ ТУРКУ АРАБ

§ 40. ИСТИЛОИ ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚЙ АЗ ҶОНИБИ ТУРКОН

Дар асри VI дар Олтой иттиходи бузурги қабилаҳои турк ва туркзабонон ба вучуд меояд ва ин қабилаҳо дар як муддати кӯтоҳ ба гарб ва ҷануб паҳн мешаванд. Гурӯҳи ба гарб рафта то ба соҳилҳои дарёи Охшиён ва Кимерия мерасад ва ҳалқҳои аврупоисимо, аз ҷумла ориёнажодони сармат ва аларо ба итоат оварда, бо онҳо омезиш ёфта, қиёфаи муғули аслии худро аз даст медиҳанд. Лекин туркон забони худро нигоҳ медоранд ва онро ба дигарон қабул мекунонанд. Гурӯҳе, ки ба Осиёи Марказӣ ҳучум оварда буд, сакоиҳои ҳудуди Турон (Қазоқистон, Қирғизистон ва Кошғару Хутан)-ро мегиранд ва бо турҳои ориёй омезиш мейбанд ва қиёфаи худро низ тағиیر медиҳанд ва дар ин ҷо низ забони туркӣ ҷорӣ мешавад.

Мо аз таърихи синфи 5-ум медонем, ки аввалин қабилаҳои туркӣ ба заминҳои Олтой ва болооби рӯди Енисей омада, бо турҳои сайнии авестоӣ омезиш ёфтанд ва номи турро бо шакли турк қабул карданд ва турҳо, дар навбати худ, забони туркиро пазируфтанд ва аз ин пас ҳамчун турк амал карданд. Азбаски туркҳо, гайр аз ном, бисёр урфу одати туркҳо, аз ҷумла бузурѓошли оташ, асп, шер, гург ва ривоятҳои аз авлоди Афросиёб буданро қабул карданд, ҳангоми забти вилоятҳои сакоинишини Осиёи Марказӣ муқобилати сахте надиданд, зоро онҳо ҳамчун авлодони Афросиёб амал мекарданд.

Сакоиҳо дар вакти истилои туркҳо аз шоҳигарҳои хурд иборат буданд ва пароканда мезистанд ва ба муқобили қувваи бузурги туркҳо истодагарӣ карда наметавонистанд. Масалан, яке аз кайҳои турк, ки соли 555-ум дарёи Фарб, яъне Хоразмро мегирад, Мухон Истам ном дошт. Мухон–Мугон исми сакоиҳои тур аст ва Истам низ аз истодани тоҷикӣ гирифта шудааст, яъне туркҳои ба Осиёи Марказӣ дар ибтидо омада бештар тур буданд. Онҳо, вақте ки атрофи дарёи Хоразмро гирифтанд, дар ин ҷо сакоиҳои зироаткору

чорводор мезистанд, ки дорои дахҳо деху шаҳр буданд ва дар таъриҳ бо номи кангиюиҳо маълуманд. Аз таърихи синфи 5-ум медонем, ки дар қадим давлати бузурги турҳо ташкил ёфта буд. Аммо ба мурури замон турҳо бумӣ шуда, дар байнашон парокандагӣ ба вучуд меояд ва ҳангоми истилои туркҳо кайҳои алоҳида иқтидори муқобилат ба лашкари бисёරҳазорай туркҳоро надоштанд.

Аммо дар Тоҷикзамин–Эронзамини Шарқӣ туркҳо ҳокимияти худро танҳо дар Хутан ташкил карданд ва маркази он шаҳри Кашгар шуд. Аз ин пеш ҳамаи ноҳияҳо зери дасти Ҳайтолиён қарор доштанд ва солҳои 494–496-ум ду бор дар шимолии Ҳумӣ ва Кӯчон ба туркон шикаст доданд. Дар он вактҳо туркҳо бо номи қабилаҳои эҷуван-ҷуван амал мекарданд. Дар ҳуҷуми солҳои 60-уми асри VI қувваи бузурги туркҳо иштирок дошт. Давлати Ҳайтолиён дар ҷангҳои зидди Сосониён суст гардид. Сосониён бо туркҳо иттифоқ баста, меҳостанд Ҳайтолиёнро аз байн баранд ва на танҳо аз андози вазнини онҳо ҳалосӣ ёбанд, балки мулкҳои Тахористон ва ҳатто бахши соҳили рости Омуро ба даст оварданд. Подшоҳи Сосониён – Ҳусрави Анӯшервон бо ҳоқони турк дар бораи амалиёти якҷоя ба муқобили Ҳайтолиён шартнома мебандад ва ҳатто духтари худро ба ҳоқон медиҳад. Шоҳи ҳайтолӣ – Фотифар ба гирдоварии лашкар мепардозад. Фирдавсӣ, дар ин бора мегӯяд:

*Зи Балҳу зи Шукнону Омую Зам,
Силоҳу сипаҳ хост ғанҷу дираਮ.
Зи Ҳатлону аз Тирмизу Висагирд,
Зи ҳар сӯ сипаҳ андар овард гирд.*

Маркази давлати Ҳайтолиён – шаҳри Қӯҳандиз (Қундузи Афғонистон) буд. Аввалин ҷанг бо туркон дар Пайканди Бухоро оғоз ёфт. Гумон меравад, ки бахше аз лашкари Ҳайтолиён бо Сосониён мечангид:

*Бухоро пур аз ғурзу купол буд,
Ки лашкарғаҳи шоҳи Ҳайтол буд.
Бишуд Fotifar бо сипоҳе ҷу кӯҳ,
Зи Ҳайтол гирд оваридӣ ғурӯҳ.
Ба ҷанг андар омад зи ҳар сӯ сипоҳ,
Зи танғӣ бибастанд бар бод роҳ.*

(Фирдавсӣ)

Мувофиқи гуфтаи Табарӣ, духтари шоҳи Эрон ба никоҳи хоқон – Санчибу даромад ва яке аз шартномаҳои хешовандӣ аз байн бурдани давлати Ҳайтолиён ба ҳисоб мерафт.

Бинобар ин Ҳайтолиён дар ин ҷанг танҳо монданд, ҳатто сүғдиён ба онҳо ёрӣ надоданд. Қувваҳои якҷояи муттаҳиддин бар Ҳайтолиён ғолиб омаданд. Зоҳирان, Ғотифар аз қувваи якҷояи душманон тарсида, ба сӯйи кӯҳистони Суғд, Насаф ва Нахшаб ақиб менишинад ва ҷанг дар соли 565-ум дар ин ноҳияҳо сурат мегирад. Ғотифар дар ин ҷанг ҳалок мегардад ва боқимондаи Ҳайтолиён шоҳи Ҷагониён – Вағонишро сарвари худ эълон мекунанд, ки ў худро тобеи Ҳусрави Анӯшервон мөхисобид. Марзи Сосониён ва Хоқонияти Турк рӯди Ому таъйин мегардад. Суғдиҳо дар ин ҷанг худро бетараф ҳисобида, расман ба итоати туркон даромаданд, лекин амалан мустақил буданд. Ҳайтолиён Ҳутан, Ҳафтруӯд, Чоч ва Суғдро аз даст дода бошанд ҳам, аммо Ҷагониён, Рашт, Воштири, Ҳуталон, Бадаҳшон ва Бомиёнро то Кобулу Ҳинд дар даст нигоҳ доштанд.

Дар охирҳои асри VI ва аввалҳои асри VII дар байни худи туркон муборизаи дохилӣ шурӯъ мешавад, аммо тоҷикон барои аз дasti туркон озод намудани мамлакати худ кӯшише накарданд. Соли 581-ум шоҳи Ҳайтолиён ба муқобили туркон ба ҷанг барҳост, аммо аз рафти он оғоҳие нест. Ҳамин қадараш маълум аст, ки туркон шоҳигарии дар Ҷагониён, Ҳатлон ва Толиқон бударо барҳам дода, ба ҷойи он ҷабгу ташкил медиҳанд.

Туркҳо Суғду Тахористонро аз худ ҳисобида, ба Порс лашкар мекашанд, аммо аз ҷониби Баҳроми Ҷӯбина шикаст мегӯранд. Аз сабаби нооромиҳои дарбори Сосониён, Баҳроми Ҷӯбина аз таъқиб ва тамоман рондани туркон аз худуди Тоҷикзамин–Эронзамини Шарқӣ даст мекашад. Туркҳо дар аввали асри VII барои дар Варорӯд мустаҳкам намудани мавқei худ тасмим мегиранд. Онҳо солҳои 605–606 баъди забти вилояти Чоч шоҳи онро кушта, ба ҷояш Доле Фучжи ном шаҳсро мегузоранд. Туркҳо бо Суғд ҷанг карда наметавонанд, зоро дар ин вақт иттиҳоди сүғдиён вучуд дошт, ки хеле пурзӯр шуда буд ва барои онро нигоҳ доштан, хоқони турк – Дотоу (576–603) духтари худро ба ихшиди Самарқанд ба занӣ медиҳад.

Хоқон – Тун Шеху (618–630) мекӯшад то дар Сүгд намояндаи худро барои гирифтани андоз нишонад, аммо ин кор ба ӯ даст намедиҳад. Тун Шеху дар Құхандиз (маркази Ҳайтолиён) писари худ – Дудошадро чабгу таъйин мекунад, ки то омадани арабҳо ҳукумат меронад. Дар Сүгд байди вафоти Тун Шеху сүгдҳо намояндаи хоқонро аз кишвар ронданд. Ҳамаи вилоятҳои Сүгд ба итоати хонадони ихшид гузаштанд. Соли 657-ум Хоқонияти Ғарбӣ ба қисмҳо чудо мешавад ва хатари забти вилоятҳои Варорӯд аз байн меравад.

Вакте Ҳоқонияти турк ташкил ёфт, забону хатти сүгдӣ забону хатти расмии давлати онҳо эълон шуда, то тартиб шудани хатти рунӣ (асри VIII) давом кард. хатти рунӣ дар асоси хатти сүгдӣ аз ҷониби сүгдҳо тартиб дода шуда буд. Ин ҳодиса барои он рух медиҳад, ки дар заминҳои забтнамудаи туркҳо дар Осиёи Марказӣ аҳолии асосӣ аз тоҷикони сүғдизабон иборат буд. Ҳамин тавр, дар арафаи истилои араб заминҳои Турон, ки ба он гирду атрофи дарёи Хоразм, заминҳои имрӯзаи Қазоқистон, Қирғизистон ва Кошғару Ҳутан ворид буданд, дар дасти туркон монданд.

САВОЛҲО:

1. Ҳуҷуми туркҳо ба Осиёи Марказӣ кай оғоз ёфт?
2. Туркҳо аз қадом қабоил иборат буданд?
3. Байни турку тур ҷӣ муносибате ҳаст?
4. Чаро туркҳо забони сүгдиро забони давлатии худ эълон карданд?
5. Алифбои туркҳо ҷӣ ном дошт ва дар асоси қадом алифбо тартиб ёфта буд?

§ 41. ТОҶИКЗАМИН-ЭРОНЗАМИНИ ШАРҚӢ ДАР АРАФАИ ИСТИЛОИ АРАБ. ХОРАЗМ ДАР АРАФАИ ИСТИЛО

Ривояти таърихӣ дар бораи шоҳони Хоразм. Хоразм яке аз вилоятҳои қадимтарини мамлакати мо буд ва номи он дар бахшҳои қадимтарини «Авесто» ба шакли «Хворамзӣ» вомехӯрад, ки маънои замини офтобиридорад. Дар арафаи истилои араб дар ин ҷо сулолаи шоҳони маҳаллӣ бо номи оғригиён сарварӣ мекарданд. Мувоғиқи ривоятҳо, шоҳони Хоразм аз авлоди Сиёвуш буданд, аммо аз сабаби он ки арабҳо ҳамаи сарчашмаҳои марбути шоҳони ин диёрро сӯзонадаанд, мо имрӯз дар бораи ин сарзамани ориёнишин маълумоти ноҷиз дорем.

Дар ин боб олими машхури точик – Абурайхони Берунӣ, ки фарзанди Хоразм аст, менависад, ки 980 сол пеш аз зухури Искандар Сиёвуш писари Кайковус ба ин чо омад ва ба давлатдори Хоразмиён асос гузошт. Ин анъана давом кард то замони подшоҳии Офриг, ки аз нажоди Кайхусрав буд. Мардум Офригро мегуфтанд, ки ба Хоразм некӣ намеорад, чӣ тавре ки Яздигурд ба Порс некӣ карда натавонист. Баъди Офриг писари ў подшоҳ шуд ва дар соли 615-уми солшумории искандарӣ биное соҳт дар пушти қасрҳои шоҳони Хоразм бо номи Фир. Харобаи Фир бо номи Тупроққалъа ҳафриёт шудааст.

Ин диж дар канори шаҳр буд ва аз хишту гил се девори ҳимояӣ дар гирдогирди он соҳта буданд ва бурҷҳо, тиркашҳо ва дарвозаҳо устувор карда, деворҳо ҳар яке аз дигаре баландтар буданд. Қасрҳои Фир аз масофаи бист километр намоён мешуд.

Ҳангоме ки пайғамбари ислом зухур кард, дар Хоразм Арсомсух – писари Бузгор писари Ҳомкарӣ, писари Сиёвushi Сехр писари Азвочвор писари Аскачмуғ писари Сакҳасак писари Бағра писари Офриг подшоҳ буд.

Вақте ки хоразмиён бори дуюм аз ислом рӯй гардонданд, Қутайба ибни Муслим ба онҳо ҷазоҳои саҳттаринро раво дид ва Аскачмуғи Аскачворро шоҳ таъйин кард ва ҳар касеро, ки хатти хоразмӣ медонист, аз дами шамшер гузаронид. Ва онон, ки аз аҳбору иттилоот миёни худ тадрис мекарданд, эшонро низ ба дастаи пешин мулҳақ соҳт. Бад-ин сабаб таърихи Хоразм тавре пӯшида монд, ки пас аз ислом донистани он гайриимкон гашт. Аз ин ҷост, ки қовишиҳои бостоншиносӣ ягона сарҷашмаи омӯзиши таърихи қадими Хоразм мебошанд. Омӯзиши ёдгориҳои ибтидои асрҳои миёна танҳо дар ноҳияҳои Бургутқалъа таҳқиқ шудаанд. Дар ин чо як шаҳрҷаи иборат аз диж ва шаҳристон ва садҳо кӯшкдехаҳо вучуд доранд, ки дар ду тарафи канал ҷой гирифтаанд. Бештари кӯшкҳо аз ду қабат иборатанд. Дар қабати якум ҳонаҳои равоқбандӣ, гунбазӣ ва дар қабати дуюм ҳонаҳои истиқоматӣ, толор ва гайра ҷой гирифтаанд. Кӯшкҳо девори ҳимояӣ ва тирандозӣ доранд.

Мувоғики навиштаи Муқаддасӣ, танҳо дар атрофи шаҳри Маздакан 12 ҳазор кӯшк ҷой доштаанд. Хоразм аз шаҳр ва рустоҳо иборат буд ва дорои фарҳангӣ баланди тиҷоратӣ, кулагӣ, заргарӣ, ҳайкалтарошӣ ва рассомӣ буд. Аҳолии шаҳру


дехаҳои асосии Хоразм ба кишоварзӣ ва тиҷорату ҳунармандӣ машғул буданд.

Забон ва русум. Забони тоҷикони хоразмӣ яке аз лаҳҷаҳои забони ориёиҳои шарқиро ташкил менамуд ва алифбои ҳудро дошт. Забони хоразмиён ба забони сӯғдиён хеле наздик буд. Аз гуфтаҳои Абурайҳони Берунӣ бармеояд, ки идҳои хоразмиён ва умуман ойини онҳо бо сӯғдиён як будааст.

Масалан, дар яке аз шаҳрҳои қарнҳои V–VIII м. Хоразм, ки ҳаробаи он имрӯз дар байни мардум бо номи Тоққалъа машҳур мебошад, ҳафриёт гузаронида шудааст. Ҳонаҳо, дару девор, асбобҳои рӯзгор ва гайра ба тоҷикони Суғд монанданд.

Масалан, ковишиҳо дар қабристони шаҳри Тоққалъа чизҳои наве доданд, ки барои омӯхтани русуми гӯронидани тоҷикони хоразмии пеш аз исломӣ аҳаммияти бузург доранд. Дар девори устухондонҳо маросими мотам, гиря кардан, сару рӯйхоро ҳарошидан, мӯйҳоро кандан, мушт ба сару сина задан, зорӣ кардан ва гайра акс шудаанд. Дар маросими сӯѓворӣ занҳо ва мардҳо дар либосҳои мотам мебошанд, яъне пеш сӯғдиён ва хоразмиён либоси мотам доштанд, ки онро дар рӯзҳои сӯѓворӣ мепӯшианд. Мо аз сарчашмаҳо медонем, ки либоси мотамро аз матои сиёҳ ва қабуд медӯхтанд ва онро танҳо дар рӯзҳои сӯѓворӣ мепӯшианд. Либоси занҳо аз матои сиёҳ ва сафед дӯхта шудааст. Мурда дар тобут ҳобидааст ва хешованданаш дар гирди он рост ва нишаста нола мекунанд.


Дар бაъзе устухондонҳо расми дари биҳишт кашида шудааст. Навигарии дигаре, ки аз маводи гӯристони Тоққалъа ба даст омад, ин маълум шудани номи аслии устухондонҳост. Ҷӣ тавре ки маълум аст, дар илм онҳо бо номи устудон (сутудон) маъруфанд. Аз навиштаҳои устухондонҳои ин ёдгорӣ маълум гардид, ки онҳо танбар ном доштанд. Вожаи танбар ба забонҳои хоразмӣ, сӯғӣ ва тоҷикии кунунӣ як маъно дорад: сандуқе, ки дар он танро мегузоранд. Боз маълум шуд, биное, ки дар он танбарҳоро мегузоранд, фарвартик ном доштааст. Дар танбарҳо навиштаанд, ки ин танбар ва фарвартик аз фалон оила аст. Фарвартик ҷойи муқаддас ҳисоб меёфт ва ҳама вақт дар рӯзи Фарвардин дар ин ҷо маросими ёдбуд баргузор мекарданд. Маросими ёдбуни арвоҳ (фаруҳарҳо) дар рӯзҳои аввали Наврӯз баргузор мегашт.



1

2

3



4



5

Расми 37. Танбарҳо: 1–4 – симон мурдагон, ки дар танбарҳо акс шудаанд; 5 – танбаре, ки кӯшки хоразмиёнро ифода меқунад

Файр аз ин хоразмиён танбархоро ба шакли ҳайкал месохтанд, яъне дар танбарҳо қиёфаи одамони мурда ифода мейёфтанд (расми 37).

Савдо. Пеш аз истилои араб Хоразм яке аз вилоятҳои мутараққии Варорӯд буд, каналҳои бисёр дошт ва заминҳо ҳама обёри мешуданд ва аз онҳо ҳосили хуб гирифта мешуд. Заминҳои Хоразм дар ду тарафи рӯди Ому чой доштанд. Ҳар оила ҳавлӣ бо хонаи дуқабата ва дар гирду атрофи он заминҳои кишт ва токзору богоғ дошт. Ба воситаи каналҳо ба тамоми шаҳрҳои мамлакат киштиҳо ҳаракат мекарданд. Хоразмиён аз тичорат даромади калон ба даст меоварданд. Хоразмиёнро дар тамоми шаҳрҳои Варорӯд дидан мумкин буд. Онҳо бо кулоҳҳои нӯгтезу молҳои баландсифати худ дар байнӣ савдогарони дигар ноҳияҳо бартарӣ доштанд. Онҳо дар бозорҳо моҳии шӯру хушк, мӯйина, намак, бозҳои шикорӣ ва ғуломони сақлобӣ (славянӣ) мефурӯҳтанд.

Дар асри VII ба хунари тасвирии Суғд сабки чинӣ, яъне кашиданӣ одамон бо ҷеҳраи чиниён ва муғулнажодон роҳ мейёбад, аммо дар Хоразм то истилои араб одамонро аврупоисурат мекашиданд.

Хоразм дар муомилот танга – сиккаҳои тилло ва мисии худро дошт. Дар як рӯйи тангаҳо расми шоҳон бо точи акси фарғин (шоҳин) ва номи шоҳ, дар рӯйи дигар нишони сулолаи онҳо сабт мешуд. Расмҳои шоҳон ришдор ва бериш тасвир ёфтаанд. Азбаски бисёр номҳои шоҳони Хоразм дар рӯйхати Берунӣ мавҷуданд, номи онҳо бехато хонда мешавад. Дар замони истилои араб дар ин ҷо забони нави тоҷикӣ-форсӣ паҳн мешавад ва то асрҳои X–XIV дар ин ҷо сулолаҳои маҳаллии Хоразмшоҳиён ҳукм меронданд.

САВОЛҲО:

1. Хоразмиён ба қадом најсад нисбат доранд?
2. Дину ойини хоразмиён ҷӣ гуна буд?
3. Маркази подшоҳнишини Хоразм ҷӣ ном дорад?
4. Сиёвуши ба шоҳони қадими Хоразм ҷӣ муносибат дорад?

§ 42. ТАХОРИСТОН ДАР АРАФАИ ҲУҖУМИ АРАБҲО

Ахбори умумӣ. Номи Тахористон дар замони Кушониёни Бузург чойи номи Бохтарро мегирад. Ин ном дар сарчашмаҳои чинӣ соли 383-юм чун Тухоло ёд шудааст, яъне мардуме, ки дар асри II п.м. омада, давлати Юнони Бохтарро аз байн бурданда ва худро тахорӣ номиданд. Забоншиносон маъни «такор»-ро сарсафед маънидод кардаанд, яъне тахорҳо пӯсти сафед ва мӯйи тиллоранг доштанд. Тахарҳо ҳамон ючиҳо-хиёнҳои авестой буданд.

Ҳудуди Тахористон нисбат ба Бохтар камтар буд. Дар арафаи истилои араб дар ин ноҳия зиёда аз 35 шоҳигарии алоҳида вучуд дошт. Дар ин бора сайёҳи чинӣ – Ҳаютаснак (Союансиан) (солҳои 629–630), ки ба Осиёи Марказӣ омада, бисёр ноҳияҳои Тоҷикзаминро дидааст, маълумот медиҳад. Вай менависад, ки мардуми он ҷо бо Ҳайтолиён оmezish ёфтаанд. Тахористон метавонад 100 ҳазор сарбози ҷангиро ба муқобили душман фиристад. Пахнояш аз дарозияш се бор зиёд аст. Иқлимаш серрутубат буда, либоси мардум аз пахта ва пашм аст.

Алифбои онҳо аз 25 ҳарф иборат буда, шумораи китобҳои онҳо аз сүғдиён бештар аст. Дар муомилот сиккаҳои тилло ва нуқрато истифода мебаранд.

Масоҳати пойтаҳти Тахористон аз Тирмиз ду баробар бузург аст. Вай дар бораи шоҳигарҳои Ҷагониён, Тирмиз, Қубодиён, Вахш, Ҳуталон маълумот медиҳад. Шоҳи Бомиён аз тоҷикони ҳайтолӣ будааст. Шуғнон мамлакати сард аст, либоси мардуми он аз пӯст ва пашм мебошад. Мардуми он гандум, ҷав, лӯбиё мекоранд. Забони онҳо аз забони дигар мардуми Тахористон фарқ мекунад. Дар Ҳатлон аспони бодпо тарбия меёбанд ва хеле машҳуранд, дар ин ҷо қӯҳи бузурги намак мавҷуд аст. Ҳамаи вилоятҳои Тахористон мустақил буда, ба ҳукумати марказӣ, ки дар дasti туркҳо аст, итоат намекунанд.

Кишоварзӣ. Ҳамаи вилоятҳои Тахористон аз ҷониби бостоншиносон таҳқиқ нашудаанд, аммо он чӣ омӯхта шудааст, гувоҳӣ медиҳад, ки ҳамаи ноҳияҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳода буданд. Масалан, дар водии Вахш, Қубодиён, Шимон, Ҷагониён даҳҳо каналҳои бузург қанда шуда буданд ва мардум аз замин ҳосили ҳуби пахта, гандум, ҷав, лӯбиё, мош, зъяфарон, арзан; аз меваҷот – ангур, себ, зардолу, шафтолу, чормағз, олу; аз полезӣ – ҳарбуза,

тарбуз, каду ва гайра ба даст меоварданد. Дар ҳамон вақт гӯсфанди зоти Вахш бо дунбаи бузургаш хеле машхур буд. Имрӯз ин гӯсфанд бо номи ҳисорӣ машхур аст. Шутурони дукӯҳонаи бохтарӣ ва аспони хатлонӣ (хатлӣ) машхури ҷаҳон гашта буданд. Сарчашмаҳо аз подаву галлаю рамаҳои ғовону гӯсфандон ва аспони бисёр ҳабар медиҳанд, яъне дар ин сарзамин чорводорӣ ва қишоварзӣ хеле равнақ ёфта буд.

Хунармандӣ ва тиҷорат. Дар Тахористон лаъл, лочвард, тилло ва нуқраю мис истеҳсол мекарданд ва аз онҳо афзори ороишиӣ, ҳайкалҳои худоён, фариштагон ва бузургони давлату динро месоҳтанд. Аз расмҳои деворӣ ба хубӣ маълум аст, ки лашкариён аз ҷавашан, тоскулоҳ, наиза, сипар ва гайраҳо таъмин будаанд. Зирехи балҳӣ, ки дар Балҳ тайёр карда мешуд, хеле машҳур буд. Расмҳои девории ҳаробаи ёдгории Балаликеппа нишон медиҳанд, ки намудҳои гуногуни қадаҳ, ҷомҳои тилло, нуқра бо санъати баланди ҳунармандӣ соҳта шудаанд. Дар ин давра қулолгарӣ, шишагарӣ, оҳангарӣ ва гайра равнақ доштааст.

Яке аз соҳаҳои ҳунармандии пешрафта боғандагӣ ба ҳисоб мерафт. Дар Тахористон пахта мекоштанд, матоъҳои пахтагини гулдор бофта, аз он ҷома, қурта ва гайра медӯхтанд, ки хеле шуҳрат доштанд. Аз расмҳои девори ёдгориҳои Ачинатеппа, Дилварзинтеппа, Балаликеппа ва гайра маълум аст, ки занону мардони тоҷики тахористонӣ либосҳои рангоранг мепӯшиданд, ки аз шоҳӣ ва пахта дӯхта шудаанд. Баъзе либосҳои одамони давлатманд аз парча ва зарбофт дӯхта шудаанд.

Тиҷорат дар ҳаёти тоҷикони тахористонӣ мавқеи қалон дошт. Ҳар шаҳр дорои бозорҳои қалону хурд буд, ки аз он ҷо мардумон ҷизҳои лозимаи худро мекариданд. Савдогарони тахористониро дар бозорҳои ҷаҳонӣ – Ҷин, Ҳиндустон ва вилоятҳои дохилий дидан мумкин буд. Дар бисёр шаҳрҳо, тангаҳои сӯғдии мисӣ ёфт шуданд, ки аз додугирифти сӯғдиён бо тахористониён далолат мекунанд.

Меъморӣ. Дар Тахористони асрҳои V–VIII миқдори дехаҳо ва шаҳрҳо хеле афзуда буд. Шаҳрҳои марказӣ, ба монанди Балҳ, Бомиён, Қӯҳандиз масоҳати садҳо гектар заминро дар бар мегирифтанд. Масолеҳи бинокорӣ дар тамоми шаҳру дехот аз ҳишти ҳоми ҷорқунҷаи дарозрӯя ва поҳса иборат буд. Ба лой коҳи сафеди майдаро ҳамроҳ менамуданд. Дар қӯҳистон

дар сохтмонҳо санг ва лой истифода мешуд. Ҳамаи шаҳрҳо дар атрофи худ девори химоятӣ бо бурҷҳо ва тиркашҳо доштанд. Деворҳо то 16 м баландӣ ва дар поён то 14–15 м паҳно дошта, аз ҷониби сарбозон шабу рӯз муҳофизат карда мешуданд. Ҳамаи мардум аз дарвозаҳо медаромаданду мебаромаданд. Шаб дарвозаҳоро мебастанд ва ҳеч қасро даромадану баромадан намемонданд. Бо омадани туркон ба Тоҷикзамин ва дар марзҳои шарқӣ ва шимолӣ ҷойгир шудани онҳо ҳавғи шабоҳунзаниҳо афзуд. Бинобар ин ҳамаи деха ва шаҳрҳо омилҳои ҳудмуҳофизат доштанд.

Шаҳрҳо аз рӯйи нақша сохта шуда, аз қасрҳои боҳашамати дусекабатаи шоҳону шаҳрвандони сарватманд, бозорҳо, маъбадҳо, биноҳои маъмурӣ ва истиқоматӣ иборат буданд ва ба маҳаллаҳо тақсим мешуданд. Қасрҳо, маъбадҳо, биноҳои маъмурӣ дар асоси нақшай меъморон сохта мешуданд. Техникии бинокорӣ ва меъморӣ хеле равнақ дошт. Пӯшиши биноҳо гунбазӣ, ҳарпушт ва ҳамвор буд. Дар сохтмон чӯб, тахта ва хиштҳои пухтаро низ истифода мебурданд.

Санъати тасвирий. Расмҳои девори қасрҳои дехқони ҷагонӣ дар ёдгории Балаликеппа, маъбади буддоии Ачинатеппа, Кофарниҳонқалъа, Тирмиз ва ғайра нишон медиҳанд, ки Тахристон сабки санъати тасвирии худро дошт, ки аз Суғду Ҳоразм фарқ мекард. Дар ин ҷо ҳамаи одамони дар расмҳо тасвиришуда аврупоисурат мебошанд, яъне симои муғулӣ ё чинӣ надоранд. Дар яке аз деворҳои қасрҳои Балаликеппа расми маросими тантанавие акс ёфтааст, ки дар он занону мардони ҷуфт-ҷуфт акс ёфтаанд.

Онҳо болои гилемча нишаста, дар бар либосҳои қиматбаҳо, дар дастҳо даспона, дар гӯшҳо гӯшвор ва гарданбандҳои тиллои бо сангҳои гаронбаҳо ороёфта доранд. Зану мард ҷорзорни нишаста, дар дастҳо қадаҳи пур аз май дошта, бо яқдигар сӯҳбат оростаанд. Маросим дар вакти гармо баргузор шудааст, зеро дар пушти сари ҳар ҷуфт як хизматгор бо бодбезаки бузург ба соҳибони худ хизмат мерасонад. Расми хизматгорон нисбат ба соҳибони худ ду маротиба хурд кашида шудааст. Пеш ҳамин ҳел қоида буд, ки расми ҳар қасро мувоғики мартаба ва вазифааш дар ҷомеа ва давлат мекашиданд.



1



2

Расми 38. 1. Деворнигораҳо аз маъбадҳои буудоии Ачинатеппа. 2. Кофарниҳонтеппа



Расми 39. Мүчассамахоу гилин аз дайри бүддои Ачинатеппа

Масалан, расми шоҳ аз ҳама бузург, вазир хурдтар, касоне, ки аз вазир вазифаи хурдтар доштанд, боз майдатар кашида шудаанд. Расмҳои ин давра нишон медиҳанд, ки русуми маҳсуси дар маъракаҳо нишастан, яъне тариқи маҳсуси либос пӯшидан, нишастан, гап задан, салом додан, ҳӯрок ҳӯрдан, қадаҳ гирифтан, нӯшидан ва гайра риоя мешуд. Санъати рассомӣ ва ҳайкалсозӣ хеле равнақ гирифт. Мактабҳои рассомӣ, ҳайкалсозӣ амал менамуданд, ки дар онҳо кӯдакон таълим мегирифтанд (расмҳои 38, 39).

§ 43. КОБУЛ ДАР ЗАМОНИ ИСТИЛОИ АРАБ

Вазъи сиёсӣ. Дар бисёр вилоятҳои домонаи Ҳиндукӯш, аз ҷумла Кобул, то истилои арабҳо ва ҳатто баъдан дар замони Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён шоҳони маҳаллӣ дар сари таҳти аҷдодии ҳуд қарор доштанд. Алптигин соли 963-юм бо кобулшоҳ Чипол ҷангид, ўро сарнагун мекунад, яъне то ҳамин давра Кобулшоҳон истиқлолияти ҳудро нигоҳ медоштанд.

Кобулшоҳон дар таъриҳ бо лақабҳои гуногун маълуманд. Онҳо насиби ҳудро аз Кушоншоҳон ва Ҳайтолиён донистаанд. Азбаски ноҳияҳои он тарафи Ҳиндукӯш ба водии Синд наздиканд, робитаҳои фарҳангӣ ва таъсири тамаддуни Ҳинд дар ин ҷо ба ҳубӣ ҳис мешавад. Ин низ ҳатто дар номҳои кобулшоҳон Канакшоҳ, Лактурмоншоҳ, Кунучшоҳ ва гайра ба назар мерасад.

Аз ҳамин лиҳоз, баъзе олимон онҳоро аз бараҳманҳо, баъзе буддоипараст гуфтаанд, зеро таъсири динҳои буддойӣ, бараҳманӣ дар дарбори кобулшоҳон зиёд буд. Кобулшоҳон дар гузашта вилоятҳои Фазна, Кашмир, Қандаҳор ва ғайраро тобеи ҳуд карданд ва давлаташон яке аз давлатҳои пурзӯр ба ҳисоб мерафт.

Мувофиқи ривоятҳои таъриҳӣ, сулолаи Кобулшоҳон дар Кашмир садсолаҳо ҳукм рондаанд.

Таърихи ҳукмронии Кобулшоҳони пеш аз ислом маълум нест. Абурайхони Берунӣ 60 номро аз силсилаи шоҳони Кобул меорад, ки аз таъриҳи дуру дарози онҳо дар ин сарзамин гувоҳӣ медиҳад. Яке аз онҳо Канакшоҳ буд, ки соҳиби Пешовар ҳисобида мешуд. Вай дар сиккаҳо савори асп ва ғов буда, бо номи Сариванкадаива маъруф аст.

Охирин подшоҳи Кобул Лактурмон буд, ки ба мардум ситам кард ва ба ин сабаб кушта шуд. Вазири ўз бараҳманон – Калар соҳиби таҳту тоҷ гардид ва бâъди ўз писараш – Соманд ва аз он пас панҷ насли ўз пайиҳам дар сари таҳт буданд ва охирини онҳо – Таручинпол то соли 1035-уми милодӣ (то болоравии Фазна) хукмронӣ кард.

Яке аз лақабҳои Кобулшоҳон Ҳудовияка (ба маънои Ҳудванд – Ҳудодаивака) дар замони Қушониён низ маълум буд.

Дар баъзе сиккаҳо номи Саполапатидайва вомехӯрд, ки шакли қадими тоҷикии он сапала – лашкар ва патӣ сарлашкар мебошад.

Ҳамин тарик, аз рӯйи сиккаҳо Кобулшоҳон зиёд буданд, аммо то таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ёдгориҳои қадими ин диёр гузаронида нашавад, таърихи он норавшан хоҳад монд.

Соҳти иҷтимоии мамлакати Кобулшоҳон бо соҳти иҷтимоии Тахористон ва Суғду Систон як хел буд. Замину дорой дар дасти дехқонони бузург қарор дошт. Онҳо дар кӯшкҳои боҳашамат мезистанд. Аҳолии асосиро кишоварзони озод ташкил мекарданд. Дар корҳои хонагӣ ва хоҷагии мардуми давлатманд аз кори фуломон истифода мебурданд.

Меъморӣ ва санъати тасвирий. Ёдгориҳои ибтидои асрҳои миёна дар вилояти Кобул кам омӯхта шудаанд. Яке аз ёдгориҳои нисбатан дуруст омӯхташуда Тали Маранҷон аст, ки ба асрҳои V–VII нисбат дорад. Тали Маранҷон маъбади Буддост, ки аз таҳтасангҳо бо санъати баланди меъморӣ бино ёфтааст. Дару девор, аркҳо ва дигар омилҳои меъморӣ дар сабки умумии хоси ин давра соҳта шудаанд. Дар Тали Маранҷон ва Бомиён даҳҳо ва садҳо ҳайкали хурду калони Буддо ва фариштагони оини он ба даст омадаанд.

Дар Бомиён дар бағали кӯҳ ду ҳайкали бузурги Буддо, ки яке 54 ва дигаре 35 м баландӣ доранд, тарошида шудаанд, ки дар дунё аз ин ҳайкалҳо бузургтар ҳайкале нест, вале мутаассифона, моҳи майи соли 2001-ум ин ёдгориҳои нотакори ниёгонамонро толибони мутаассисиб ҳароб карданд. Дар Бомиён дар кӯҳ беш аз 2000 тоқ – ҳуҷра канда шудаанд. Мувофиқи гуфтаи зоирони чиной, дар ин ҷо ҳайкали сангини хобидай Буддо мавҷуд буд, ки 300 м дарозӣ дошт. Ҳоло вай боқӣ намондааст. Ҳайкалҳои

Буддо хеле гуногун мебошанд. Ҳайкалтарошон ўро аз тифлӣ то ба худованди абадӣ табдил ёфтанаш тасвир кардаанд.

Ҳайкалҳои вай ҳаҷман аз якчанд сантиметр то ба 54 м дарозӣ доранд. Таъсири дини буддой дар асрҳои V–VII дар вилоятҳои Кобул, Қандахор, Пактиё, Каписо ва ғайра хеле зиёд буд. Дар ёдгории Ачинатеппа (водии Вахши), ки пеш дайри буддой будааст, ҳайкали аз гил соҳтаи Буддои хобида пайдо шуд, ки 13 м дарозӣ дорад. Мувофиқи дини буддой, Буддо Худо набуд, вай дар натиҷаи тоату ибодат ба дараҷаи бемаргӣ расид ва агар ҳар кас тоату ибодати Буддоро ба ҷо биёрад, метавонад ба дараҷаи худовандӣ, бемаргӣ – Буддонирван расад.

Бостоншиносон дар яке аз ёдгориҳои асрҳои V–VI бо номи Дилбарзин дар ибодатгоҳи оташ ҳайкалу расмҳои фариштагон ва дар девор расмҳои одамони барои зиёрат омадаро қашф карданд. Зиёраткунандагон аз зану мардҳо иборат буда, либосҳои боҳашамати рангин дар бар доранд. Ҳама дар по мӯза дошта, дар сар тоҷ ниҳодаанд. Мардон дар миён ҳанҷар ва дар гарданашон гарданбанди тилло овехтаанд.

Дар яке аз деворҳои маъбад расми сари ду олиҳа боқӣ мондааст. Занҳо хеле зебо буда, яке дар сар тоҷи гавҳарнишон ва дигаре тоскулоҳи киштимонанд дорад. Мӯйҳои онҳо сиёҳи печон, гӯшвораҳояшон заррини боҳашамати қафасӣ аст. Сару либос ва пойафзоли зиёраткунандаҳо ба деворнигораҳои Тахористон ва Суғд монанд аст.

Дар зери расмҳо навиштаҳое бо ҳатту забони боҳтариӣ вучуд доранд, ки то ба ҳол шарҳ наёфтаанд. Бешубҳа, навиштаҷоти мазкур дар бораи маросимҳои дар расм тасвиршуда маълумот медиҳанд. Баъди шарҳу баёни онҳо мазмун ва мундариҷаи расмҳо дақиқ мешавад.

САВОЛҲО:

1. Чаро Кобулиоҳон унвонҳои алоқаманд бо ойинҳои ҳиндӣ доштанд?
2. Таъсири дини буддой дар аввали асрҳои миёна дар вилоятҳои Кобул ва Бомиён ҷӣ тавр буд?
3. Тали Марангҷон ҷӣ гуна ёдгорӣ аст?

§ 44–45. СУГД ДАР АРАФАИ ИСТИЛОИ АРАБ

Ахбори умумӣ. Суғд яке аз вилоятҳои қадимтарини ориёнишин–тоҷикнишин аст. Дар «Авесто» бо номи Гава Суғд зикр ёфтааст. Гӯё худованд аввалин ҳайвон – Говмардро дар ин сарзамин оғарида буд. Маънои калимаи «суғд» рӯшной, дураҳшидан аст. Ҳудуди он дар қадим аз рӯди Ому ибтидо гирифта, дар шарқ ҳамаи вилоятҳои кишоварзии Фаргона ва Чочро дар бар мегирифт. Сайёҳи чинӣ Хаютаснак, ки соли 629-ум ба Суғд омада буд, менависад, ки марзи шарқии он аз рӯди Чу ва ғарбии он Дарвозаи Оҳанин – кӯҳҳои Бойсун аст, яъне ба Суғд вилоятҳои кунунии Чимкенту Ҷамбули Қазоқистон, Қирғизистон, вилоятҳои Тошканд, Фаргона, Наманғон, Сирдарё, Самарқанду Бухоро ва Қашқадарёи Ӯзбекистон ва вилояти Суғди Тоҷикистон шомил буданд. Хаютаснак Суғд гуфта, мардуми сүғдизабони ноҳияҳои зикршударо дар назар дошт, чунки дар арафаи истилои араб Фаргона, Чоч, Истравшан давлатҳои алоҳида ва баҳши қалони ҳудуди Қирғизистону Қазоқистон дар дасти Ҳоқонияти Турк буданд. Дар ин давраҳо дар мағҳуми Суғд Фаргона ва Истравшан фаҳмида мешуд.

Хаютаснак менависад, ки Суғд мамлакати ободтарин, зеботарин, сераҳолитарин дар ин диёр мебошад. Мардумони он донишманд, босавод, пурхунар ва дар савдо моҳиранд. Ба маркази он – Самарқанд аз ҳар гӯшаву канори чаҳон моли фаровон меояд. Шоҳи Суғд лашкари пиёдаву савори шучоъ дорад. Шоҳ болои таҳти заррин менишинад ва ноҳияҳои атроф мутеи ӯянд. Шоҳ точи заррине бо ҳафт сангӣ қиматбаҳо дорад. Малика мӯйҳои сараашро дар зери точи сарааш ҷамъ намуда, бо шоли заррин мепӯшонад. Либоси мардуми Суғд аз матоъҳои абрешим ва пахта дӯхта мешавад.

Дар диж маъбади саравлоди шоҳони Суғд чой дорад ва ҳарсола онро бо иштироки сарварони вилоятҳо бо тантана таҷлил мекунанд. Шоҳони Суғд баромадашонро аз шоҳони Кушон мегиранд ва зиёда аз 1000 сол аст, ки ҳукмронӣ мекунанд.

Дар охири асри VI туркон хостанд Суғдро тобеи худ созанд, аммо шоҳони маҳаллиро сарнагун карда натавонистанд ва баръакс, иттиҳодияи Суғд ба вучуд омад, ки ба он шоҳони русстӣ Панҷ, Буттамон (Болооби Зарафшон), Маймурғ, Иштиҳон, Бухоро ва Кешу Насаф дохил мешуданд.

Шоҳи Суғд унвони ихшиидро дошт, ки маънояш шоҳи шоҳон аст. Ихшиди Суғд соҳиби Самарқанд ба ҳисоб мерафт ва ба ў ба тариқи «ихшиди Суғд» ва «шоҳи Самарқанд» муроҷиат менамуданд.

Дар арафаи истилои араб ба иттиҳоди Суғд Бухоро итоат намекард. Дигар вилоятҳо низ муҳтор буданд ва чӣ тавре ки баъдтар мебинем, ҳар вилоят ва шаҳр бо арабҳо танҳо мечангид. Дар арафаи истилои араб Истаравшан давлати алоҳида ва марказаш шаҳри Бунҷакат (чойи ҳозираи Шаҳристон) қарор дошт.

Фарғона тамоман давлати алоҳида ба ҳисоб мерафт ва марказаш шаҳри Аҳсикат буд.

Кишоварзӣ. Таҳлили сарчашмаҳои хаттӣ гувоҳӣ медиҳад, ки Суғд дар замони Ҳайтолиён мустақил буда, ҳамчун давлати алоҳида равнақ меёфт.

Таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ноҳияҳои Суғд, Фарғона, Истаравшану Чоч нишон доданд, ки дар асрҳои V–VIII садҳо канал, чӯй ва корезҳо амал мекарданд ва аз оби онҳо барои кишт, боғот ва алафзорҳо истифода мебурданд. Дар ин давра гандум, ҷав, мош, боқило, нахӯд, мушунг, арзан, наск, шолӣ, пахта, пиёз, лаблабӯ, зардак, қаду, ҳарбуза, тарбуз, даҳҳо намуди зардолу, тут, шафтолу, себ, чормагз, олу ва гайра мепарвариданд.

Кишоварзон аз як гектар замини обӣ то 60 сентенер ғалла мерӯёниданд, ки қисмеро барои озуқа ва тухмӣ мегузоштанд ва бокимондаро ба бозор мебароварданд. Мева чунон фаровон буд, ки онро ба ҳайвонот медоданд.

Яке аз сайёҳони асри X дар бораи Суғд менависад, ки водии Суғд ба монанди як боди пайваста аст. Агар кас ба баландие баромада, ба он назар афканад, ҳама ҷо киштзор, боғот ва ҳураму сарсабз менамояд. Танҳо дар шаҳру дехот гунбазҳои баъзе биноҳо ба назар мерасад. Суғд биҳиши олами ислом аст. Мева он қадар зиёд аст, ки мардум онро ба ҷорпоён медиҳанд, мардум хеле доранд мебошанд.

Ҳар деха мувоғики замину об ва обу ҳавояш маҳсулоти кишоварзӣ мерӯёнд ва ба давлат гандум, ҷав, арзан, меваи ҳушк, ангур, май ва гайра андоз медод. Гандум, ҷав ва умуман, ғалладонаро дар осиёбҳо орд мекарданд. Дар байни ҳучҷатҳои суғдӣ дастхате дар бораи ба ичора додани осиёбҳо нақл мекунад.

Дар хүччат гуфта мешавад, ки «Ман–Мохиён, писари Дапатшир аз шох Деваштич се осиёби обиро ба ичора гирифтам ва хар сол ба ў 460 кафча орд медиҳам». Як кафча баробари 8 кг аст, пас дар тўли сол Мохиён ба Деваштич 3680 кг орд музди ичора медод. Дар хүччат омадааст, ки агар Мохиён шартномаро вайрон кунад ва хармоҳа музди ичораро надиҳад ё додан наҳоҳад, бигзор, Деваштич ба шахсони мутасаддии қоидаву қонун фармон дихад ва ба зўй музд ситонанд. Дар назди қонун Мохиён ва писарони вай чавобгаранд. Дар хүччат шоҳидон ва шахси хүччатҳо навишта имзо кардаанд.

Тамоми додугирифт, аз чумла додани қарз бо фоиз, бе фоиз, муҳлати додани вай ва гайра дар асоси қоидаву қонунҳо сурат мегирифтанд, яъне соҳтори тартиб додани хүччатҳои хуқуқӣ хеле тараққӣ ёфта буд.


Китоби илми хуқуқӣ бо номи «Матикони ҳазор додситон» буд, ки дар он шарту шароити қарз додан, ичора гирифтани об, замин, гов, хар, олоти истеҳсолӣ, мардикорӣ, гарав гирифтан, худро ба ичора додан ва гайра сабт ёфтаанд ва дар асоси он дар идораҳои давлатӣ бо иштироки шоҳидҳои дутарафа ва муҳру имзо хүччатҳои лозима тартиб дода мешуданд.

Хунармандӣ. Бозёфтҳои бостоншиносон ва деворнигораҳои қасрҳо далели онанд, ки хунармандӣ хеле тараққӣ карда буд (расми 40).

Суғдиён фаъолтарин мардуми тоҷик буданд ва онҳо аз замонҳои хеле қадим маъданҳои кӯҳсори Буттамонро истихроҷ карда, аз онҳо мис, тилло, нуқра, оҳан ва гайраро мегирифтанд. Бинобар ин дар он ҷо мисгарӣ, заргарӣ, оҳангарӣ хеле равнақ ёфта буд. Бостоншиносон конҳои истеҳсоли тилло, нуқра, оҳан ва мисро дар кӯҳистони Суғд, Фарғона, Истрравшан кашф карданд.

Дар арафаи истилои араб соҳтани ҷавшан, зиреҳ, тоскулоҳ, шамшер, тир, гурз ва гайра ривоҷ ёфта, ба қасби асосӣ табдил меёбад. Ҷизҳои соҳтаи хунармандони сүгдӣ дар бозори ҷаҳонӣ ӯзтибору талаботи зиёд доштанд.

Масалан, дар шаҳри Марсамандаи Истрравшан афзорҳои оҳанӣ, аз чумла шамшер, корд, дар Чоч камонҳои чочӣ, дар Фарғона дегҳои мисӣ ва оҳанӣ тайёр карда, ба тамоми мамлакатҳои Фарбу Шарқ ба савдо мебароварданд. Ҷавшан ва зиреҳҳои ҷангии сүгдӣ то ба Чину Араб шуҳрат доштанд. Ҷавшану зиреҳ бо фулузоти ранга зебу оро мёфтанд ва бо санъати баланди хунармандӣ соҳта мешуданд (расми 41).



Расми 40. Деворногораҳо аз қасри шоҳони Истравшан, ш. Бунҷакат

Хар як соҳаи ҳунармандӣ ба бахшҳо тақсим мешуд, яъне дар соҳтани ашёву афзор тақсимоти кор вучуд дошт. Масалан, барои он ки шамшерро созанд, яке онро ба шакли муайян медаровард, дигаре дар вай гул мезад, сеюмӣ тез мекард ва чахорумӣ даста месоҳту панҷумӣ – гилоф. Корхонаҳои калони силоҳсозӣ амал мекарданд, ки дар онҳо даҳҳо одамон – мутахассисон машғул буданд. Ин одат дар ҳамаи соҳаҳои ҳунармандӣ – мисгарӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, силоҳсозӣ, кулолгарӣ, боғандагӣ, чармгарӣ, қандакорӣ ва гайра амал мекард.

Савдои байналмилаӣ. Суғдиёнро В.В.Бартолд «финикиёни Шарқ» номидааст. Аз таърихи дунёи қадим медонем, ки финикиҳо аввалин савдогарони баҳри Миёназамин буданд. Онҳо ихтироъкунандагони ҳисоб ва алифбои оромӣ ба ҳисоб мераwand. Суғдиҳо кашшофони Роҳи тиҷоратии Абрешим буда, то Муғалистон, Шарқи Дур ва ҳатто Ҷопон рафтаанд. Онҳо ба туркон ҳондан ва навиштанро омӯзониданд. Дар асоси алифбои суғдӣ барои туркон, мувофиқи хусусиятҳои забони онҳо, алифбо тартиб доданд.

Суғдиҳои савдогар забонҳои туркӣ, чинӣ, ҳиндӣ ва гайрано хуб медонистанд ва аввалин тарҷумонҳои адабиёти буддой ба забони суғдӣ буданд.

Дар роҳи тиҷоратӣ, аз Тоҷикзамин ба Шарқи Дур ва Чин даҳҳо корвонсарой ва маҳаллаҳои тоҷикони суғдизабон ба вучуд омада буданд. Онҳо ба Чин дарахти зардолу, шафтолу ва ангуурро бурда, ин меваҳоро дар он ҷо паҳн менамоянд. Зардолу ва шафтолуҳо бо номи «Шафттолуҳои тиллоии Самарқанд» машҳур мешаванд. Паҳн кардани май дар Чин низ ба тоҷикони Суғд тааллук дорад.

Дар асри V тоҷикон баровардани шишаҳои рангаро дар Чин ба роҳ мемонанд. Навшодири кӯҳистони Суғд ва зъяфарони водии Ҳисор, аспони тозии Ҳатлону Фарғона ба тамоми Шарқу Farb бурда мешуданд. Суғдиҳо кирми пилла ва қоғазро аз Чин оварда, парваришу истеҳсоли онҳоро дар Тоҷикзамин паҳн



Расми 41. Боқимондаи Ҷавшиан,
асоси рамзи се оташи муқаддас

мекунанд ва рақиби асосии чиниён дар истеҳсоли матоъҳои абрешимӣ, когаз ва фурӯши онҳо дар бозори ҷаҳонӣ мешаванд.

Ҳамин тавр, сугдиҳо равнақдиҳандагони Роҳи Абрешим буданд. Молҳои тиҷоратӣ хеле зиёд ва рангоранг буданд; ҳайвонҳои пурарзиш, матоъҳо, гулҳо, асбобу анҷоми зебу зинатӣ, ҳайкалҳои тилло, нуқра, мармар ва дигар сангҳои қиматбаҳо, атриёт ва гайраро мувофиқи талабот ба бозори ҷаҳонӣ мебурданд.

Савдо на танҳо бо шарқу гарбу ҷануб, балки бо шимол низ хеле густариш ёфт. Дар Кимерия (Крим) имрӯз ҳам шаҳри сугдиён бо номи Судак бοқӣ мондааст. Молҳои шоҳии истеҳсоли Самарқанду Бухоро, Истравшану Фарғона дар Қафқоз ва ҳатто Аврупо (Белгия, Норвегия) пайдо шудаанд.


Дар муомилоти байнамилалӣ сиккаҳои тилло ва нуқра мувофиқи вазн истифода мешуданд. Тангаҳои тиллоро динор ва нуқраро дирҳам мегуфтанд. Дар доҳили ҳар вилоят дар муомилот тангаҳои мисин ва байни вилоятҳо дирҳамро истифода мебурданд. Нарҳи маводи ҳӯрокворӣ ҷандон баланд набуд.

Бинокорӣ, меъморӣ ва санъати тасвирӣ. Дар бобҳои гузашта мо дар бораи бинокорӣ ва меъморӣ ба тарзи хеле кӯтоҳ нақл карда будем. Масолехи бинокорӣ аз қадим поҳса ва ҳишти хом буд. Дар ибтидои асрҳои миёна ҳиштҳои қалонро истифода карданд. Аксарон ҳонаҳои шаҳр дуқабата буданд. Девори қабати якум, ки зиёда аз як метр паҳно дошт, аз поҳса ва қабати дуюм аз ҳишти хом соҳта мешуд. Қабати сеюм аз ҳишту чӯб қаламкорӣ ё синчкорӣ мешуд.

Дар кӯҳистон ҳонаҳо якқабата буда, сангро бештар кор мефармуданд, аммо ҳишт низ истифода мегардид. Пӯшиши ҳонаҳои қабати якум дар шаҳр нимдоира – равоқпӯш буданд.

Ҳонаҳои бо пӯшиши гунбазӣ, нимгунбазӣ низ зиёд буданд.

Бештари биноҳои бузург бо чӯб пӯшонида мешуданд. Дари даромад чӯбӣ буд. Дарвозаҳо, аз дарҳои яктабақа ва дутабақаи маъмулӣ соҳта мешуданд. Яке аз ҳусусиятҳои меъмории аввали асрҳои миёна, аз ҷумла Суғд, ин соҳтмони кӯшкҳо ва саройҳои бузургу боҳашамат мебошад. Масалан, кӯшки Бухорхудотҳо дар Варахша яке аз бузургтарин ва боҳашаматтарин биноҳост. Вай даҳҳо ҳонаи истиқоматӣ ва толорҳои пуршукӯҳ ва таҳҳонаҳо дошт (расмҳои 42–44).




Расми 42. Намуди дарунии толори Панҷакати қадим, барқарорнамудаи рассом Ю. П. Гремячинова

Сохтмони қасрҳо ба тамоми қоидаҳои меъморӣ аз тарафи мутахассисон сурат мегирифт. Масалан, Наршахӣ – муаррихи тоҷик, дар бораи сохтмони қасрҳои подшоҳии Бухоро нақл мекунад, ки бинои арки Бухороро Сиёвуш, писари Кайковус, бино кардааст. Вақте ки ўро бо модархондаш тухмат мекунанд ва аз гулҳан гузашта, бегуноҳияш собит мешавад, аз падар ранчида, ба Турон меояд ва Афросиёб ўро навозиш мекунад ва духтари худ Фарангисро ба ў медиҳад ва подшоҳиро низ ба ў мебахшад. Аммо Сиёвуш подшоҳиро аз ў қабул намекунад ва мегӯяд, ки ба ман замине чудо кун ва ман худам барои худ хона месозам, то ки касе ба ман рашк набарад. Афросиёб розӣ мешавад ва Сиёвуш омада, дар ҷойи арки Бухоро барои худ қасре бино мекунад. Аммо бародари Афросиёб – Агарис ба вориси таҳти Турон буданаш рашк мебарад ва Сиёвушро назди шоҳ бад мекунад ва Афросиёб лашкаре ба муқобили Сиёвуш мефиристад. Онҳо Сиёвушки бегуноҳро мекушанд ва дар дарвозаи Коҳфурӯшон ё Турон гӯр мекунанд.

Мардуми Бухоро дар бораи бегуноҳ күштани шоҳи худ – Сиёвуш мусиқӣ ва сурудҳои мотамиӣ доранд ва онҳоро ҳар сол дар рӯзҳои аввали Наврӯз дар сари қабри Сиёвуш иҷро менамоянд. Ҳисори Сиёвуш солҳои зиёд ҳароб буд то рӯзгори бухорхудот Бидун. Ў ин ҳисоро обод кард ва он вайрон мешуд. Баъди ҷандин бор вайрон шудан, бухорхудот олимону меъморонро даъват намуд ва онҳо тарҳи аркро тартиб доданд, ба монанди ситораҳои хафтдодарон болои 7 сутуни сангин соҳтанд ва дигар вайрон нашуд (расми 45).

САВОЛҲО:

1. Чаро Ҳаютаснак марзи шарқии Сүгдро аз рӯди Ҷу доностааст?
2. Дар арафаи истоҳои араб ба Сүгдро кадом вилоятҳо доҳил мешуданд?
3. Чаро В. В. Бартолд савдоғарони сүгдро «финикиёни Шарқ» меномад?




Расми 43. Ёдгориҳои давраи зардуштии Бухоро, ки ҳоло дар миёни мардум бо номи Сталоква Қизилгир маъруфанд.

БОБИ VIII.

ХУЧУМХОИ ГОРАТГАРОНАИ АРАБҲО БА ТОЦИКЗАМИНИ ШАРҚӢ

ДАВРАИ ЯКУМ


§ 46. ВАЗЪИ СИЁСИИ МИНТАҚА ДАР АРАФАИ ХУЧУМИ АРАБҲО



Расми 44. Кӯшики буҳорхудотҳо дар Варахша, асри VIII

Аз қаламрави Тоҷикзамини Шарқӣ, ки ба вилояти Ҳурӯсони Эрон, Афғонистон, Осиёи Миёна, Қазоқистон ва Шинҷони Чин доҳил мешуд, баҳшҳои Ҳурӯсон ва Марв то солҳои 650–651-ум ба тасарруфи арабҳо даромада буданд. Дар баҳшҳои дигари он даҳҳо шоҳигарии хурду қалон вучуд доштанд ва бо яқдигар мечангиданд.

Ҳамин тавр, дар вакти хуҷуми арабҳо ягон давлати пуриқтидор бо лашкари тавоно вучуд надошт, ки ба муқобили қӯшуни бузургу қасбии арабҳо истодагӣ карда тавонад.



Расми 45. Нақшаш ш. Бухорои асри VIII

Хўчумҳои горатгаронаи араб ба Бухоро ва Самарқанд. Чунон ки гуфтем, арабҳо бахши Тоҷикзамин–Эронзамини Шарқӣ – вилоятҳои Хуросон, Марв, Ҳирот ва Систонро, ки ҷузъи қаламрави Сосониён буданд, солҳои 650–651-ум забт карданд. Онҳо махсусан, Марвро ба қароргоҳи бузурги ҳарбӣ табдил доданд. Ба ин чо аз Басра ва Куфа 50 ҳазор хонаводаи арабро кӯчонида оварданд ва минбаъд онҳоро ҳамчун такягоҳи ҳарбӣ ва ҳимояйӣ барои забти Варорӯд – Мовароуннаҳр истифода бурданд. Арабҳо, баъди ишғоли Марв, барои забти дигар вилоятҳои тоҷикнишин тайёрии ҷиддӣ медианд, аммо шоҳони мо барои ҳимояи ватани ҳуд ҳеч тадбира намечустанд.

Соли 673-юм амири Хуросон Убайдуллоҳ ибни Зиёд бо лашкари бистҳазора ба Варорӯд ҳуҷум овард ва Пайкандро ба муҳосира гирифт. Малиқаи Бухоро – Ҳутак турконро ба ёрӣ ҳонд. Мувофиқи ривояти Балозурӣ, ҳоқон бо занаш – Кабатхотун ба Бухоро омад. Ҳуҷуми бонизому шадиди арабҳо туркҳоро пароканда соҳт ва қариб, ки ҳоқон асир меафтод. Ҳоқон аз хайма саросемавор бо занаш мегурезад ва Кабатхотун як кафшашро напӯшида меравад. Кафшаш бо ҷавоҳирот зинат дода шуда буд ва арабҳо арзиши онро 200 ҳазор дирҳам гуфтанд.

Арабҳо аз маликаи Бухоро товони гарон ва 2 ҳазор ҷавони ҷангиро асир гирифтанд. Ҳуҷуми навбатиро ба Бухоро амири нави Ҳурӯсон Сайид ибни Усмон соли 676-ум сар кард. Маликаи Бухоро ба ӯ сулҳ ва 300 ҳазор дирҳам пешниҳод намуд. Дар ин вақт лашкари шоҳи Суғд бо дастаҳои Кешу Насаф ва туркон омаданд ва малика бо онҳо ҳамроҳ шуд. Қувваи тоҷикон нисбат ба арабҳо хеле зиёд буд, аммо байни сарварони тоҷик ва туркон муноқиша барҳост ва онҳо бе ҷанг пароканда шуданд. Сайиди Усмон аз малика 300 ҳазор дирҳамро гирифта, ба сӯйи Самарқанд равон шуд. Мувофиқи сулҳи байни Сайид ва Ҳутак, дастаи Бухоро бояд дар ҳуҷуми Сайид ба Самарқанд ширкат мекард. Сайиди Усмон ба муқобили сармарқандиён як моҳ ҷангид ва ҳар ду тараф талафоти зиёд доданд.

Дар ин ҷанг писари амаки Муҳаммад – Қусам ибни Аббос қушта шуда, Сайид ибни Усмон ва сарлашқараш Муҳаллаб ибни Абдусафр як ҷашми ҳудро аз даст доданд. Сайид ибни Усмон дид, ки Самарқандро гирифта наметавонад, ба сӯйи қасрҳои авлодии ихшидҳо рафта, онро муҳосира мекунад. Бояд гуфт, ки ин воситаро ба Сайид қадоме аз хоинони маҳалӣ нишон дод. Шоҳи Суғд аз оилаи ҳуд ва дигар бузургони Суғд, ки он ҷо пинҳон буданд, тарсида, шаҳрро ба арабҳо таслим намуд. Сайид ибни Усмон 700 ҳазор дирҳам товон ва 40 шоҳзодаро гаравгон гирифту рафт. Ӯ дар роҳ Тирмизро низ горат кард. Сайиди Усмон ваъда дод, ки баъди аз Ому гузаштан, дехқонзодагонро озод мекунад, аммо ӯ ваъдаҳилофӣ карда, онҳоро ба Арабистон бурда, ғуломи ҳуд кард. Дехқонзодагон аз ин таҳқири Сайид ба газаб омада, ӯро қуштанд ва ҳудро низ ҳалок сохтаанд.

Мувофиқи нақли муаррих Табарӣ, вақте ки амири Ҳурӯсон Сайиди Усмон дар Кеш буд, бародарзодаи шоҳи Ҳатлон ба наздаш меояд ва ӯро барои забти он даъват менамояд. Амир писари ҳуд – Язид ибни Муҳаллабро бо лашкаре мефиристад. Шоҳи Ҳатлон Шоҳбол аз ин воеа огоҳӣ мёбад. Шабонгоҳ бародарзодаи ҳудро аз лангари арабҳо медуздад ва ба Ҳатлон бурда мекушад. Модари мактӯл ба модари Шоҳбол мактӯб навишта мегӯяд: «Ту чӣ сон умед дорӣ, ки Шоҳбол пас аз қуштани писари ман зинда мемонад. Охир, ман ҳафт писари дигар дорам, ки онҳо хуни бародари ҳудро мегиранд. Ту танҳо як писар дорӣ

ва агар ўро күшанд, ту танҳо мемонӣ». Модари Шоҳбол дар ҷавоб навиштааст: «Шер як бача мезояду хук – бисёр».

Соли 680-ум Зиё ибни Салм амири Ҳурӯсон таъйин мегардад ва ў ба ҳӯчуми навбатӣ ба Варорӯд тайёри мебинад. Дар ҳамин вақт шоҳони тоҷик дар яке аз шаҳрҳои сарҳадии Ҳоразм гирд омада, маслиҳат мекунанд, ки бо яқдигар начанганд ва дар забткории арабҳо иштирок нанамоянд.

Арабҳо аз ин ҳодиса оғоҳ шуда, биноро ба ихота мегиранд ва аз шоҳон пули зиёди гаравгонӣ меситонаанд. Шоҳон ба ҷойи муттаҳид шудан ва ба муқобили арабҳо муборизаи муташаккилона бурдан, танҳо ба маслиҳат омаданд, ки ҳамроҳи арабҳо ба муқобили мардуми худ начанганд. Лекин чӣ тавре ки баъдтар мебинем, ин маслиҳат амалӣ Nagarдид ва бо даҳолати арабҳо дастаҳои Ҳоразм ва Бухоро дар фатҳи вилоятҳои Суғди Самарқанд ширкат карданд.

Салм, баъди пули гаравгонро ситондан, Ҳоразмро маҷбур кард, ки баъди товони калон додан, бо ў сулҳ бандад. Сипас ў ба Самарқанд омада, зимистон он ҷо мемонад ва занаш фарзанде мезояд, ки ўро Суғдӣ ном мениҳад. Зани Салм зеварҳои зани ихшиди Суғдро ба амонат гирифта, баҳаше аз онҳоро медуздад.

Салм ҳангоми иқомат дар Суғд ба Ҳуҷанд лашкар мекашад, вале ба шикаст дучор меояд. Ў соли 681-ум ба Марв рафта, дехоти гирду атрофро ғорат мекунад.

САВОЛҲО:

1. Шоҳони Тоҷикзамини Шарқӣ ба муқобили арабҳо чӣ тадбирҳо ҷӯстанд?
2. Ҷаро арабҳо аввал ба Бухоро ҳуҷум оварданд?
3. Ҷавонони гаравгонбурдаи арабҳо чӣ кор карданд?
4. Ҷаро шоҳони маҳаллӣ дар мубориза ба муқобили арабҳо муттаҳид нашуданд?

§ 47. ЗАБТКОРИХОИ МУНТАЗАМИ АРАБҲО ДАР ВАРОРӮД ВА МУБОРИЗАИ ТОЧИКОН БАРОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Забткориҳои аъроб дар Варорӯд, баъди амири Хуросон таъин шудани Қутайба ибни Муслим дар соли 705-ум, хусусияти мунтазамӣ мегиранд. То ин давра ҳуҷумҳои арабҳо хусусияти тохтузии горатгарона доштанд.

Муҳорибай Пайканд ва Рометан. Табарӣ менависад, ки соли 705-ум Қутайба бо лашкари бисёр аз рӯди Ому меғузараҷад ва ба Пайканд ҳуҷум меоварад. Дар лашкари ў дастаҳои балхиён ва Ҷагониён низ ширкат доштанд. Пайканд дар он вақтҳо шаҳри ободу доро ба ҳисоб мерафт. Аҳолии онро, асосан, тоҷирон ташкил медоданд ва шаҳр маркази тиҷоратии Варорӯд ва Шарқу Ғарб ба шумор мерафт. Атрофи шаҳр девори бузурги ҳимоявӣ дошт, ки онро «Девори оҳанин» мегуфтанд. Қутайба шаҳрро дар муҳосира гирифт. Бисёр мардони шаҳр дар сафари тиҷоратӣ буданд ва дар шаҳр, асосан, занон, кӯдакон ва пирон буданд. Ба ёрии пайкандиён лашкарҳои Бухорову Самарқанд омаданд ва арабҳоро муҳосира намуданд. Ҷанг шадиде рӯҳ дод ва ҳавфи тамоман торумор шудани арабҳо пеш омад. Дар давоми ду моҳ аз Қутайба хабаре ба Ҳаҷҷоч нарафт, аммо аз сабаби ихтилофҳои байни сарлашкарони тоҷик дастаҳои онҳо аз майдони ҷанг берун рафтанд ва оқибат шаҳрро ба ихтиёри арабҳо гузоштанд. Шаҳр таслим шуд ва арабҳо онро ғорат карданд. Қутайба як дастае он ҷо гузошта, худ ба сўйи Бухоро меравад. Баъди рафтани Қутайба шаҳриён шўриш бардошта, дастаи арабҳоро нобуд месозанд. Қутайба дубора шаҳрро муҳосира намуд ва боз як моҳи дароз бо манҷаниқҳо деворро тирборон кард ва ниҳоят як бурҷи он афтод ва 40 араб зери он монд. Арабҳо бештари аҳолии Пайкандро қушта, шаҳрро дубора ғорат карданд ва оташ заданд. Мегӯянд, ки арабҳо бо занон, кӯдакон ва пирон ҷангига буданд.

Табарӣ навиштааст, ки вақте арабҳо вориди шаҳр шуданд, он қадар ғанимат ба даст оварданд, ки ба хироҷи мулки Хуросон баробар меомад. Танҳо аз як савдогари кӯр панҷ ҳазор либосвор матои шоҳии зебо гирифтанд, ки ҳар либоси он ҳазор дирҳам арзиш дошт. Дар миёни ғаниматҳо зарфҳои тилло ва нукра ҳеле зиёд буданд. Аз маъбади шаҳр ҳайкали нуқрагини бузурғро гирифтанд, ки ду ҷашмаш аз гавҳарҳо буд ба бузургии тухми

кабўтар. Қутайба гуфт, ки гавҳаре ба ин бузургиро харгиз надидааст ва аз мубадон мепурсад, ки ин ҷавохирро шумо аз кучо овардаед? Онҳо ҷавоб доданд, ки парандае овард ва ба боми маъбад гузошт. Мо онҳоро ба ҷашми ҳудованд гузоштем. Маъбади горатшуда «Хонаи ҳудоён» ном дошт ва дар он ҳайкалу мӯчассамаҳои ҳудованд, фариштагон ва бузургони ойини маздаясно гирд оварда шуда буданд.

Арабҳо ҳазинаи аслиҳаи шаҳрро ғорат карданд, ки дар он тири камон, ҷавшану кӯлоҳҳӯд, гурз, сипар ва ҳанҷару шамшери зиёд вучуд дошт. Қутайба тамоми лашкари ҳудро бо силоҳи бехтарин таъмин соҳт.

Қутайба баъди Пайқандро ҳароб кардан, ба сӯйи Бухоро лашкар мекашад. Дар Рометан ўро қувваҳои якҷояи Бухоро, Самарқанд ва туркони ба ёрӣ омада пешвоз мегиранд. Ҷонги шадид ба амал омад. Лашкари тоҷик арабҳоро муҳосира ва ду моҳ тирборон кард. Тоҷикон метавонистанд лашкари Абдураҳмон ибни Муслим Боҳилиро тамоман нобуд созанд. Аммо аз сабаби бо як нақшай умумӣ амал накардан ва роҳбари ягона надоштан, арабҳо роҳе ёфта, аз муҳосира баромаданд ва ба қувваи асосии Қутайба ҳамроҳ шуданд. Қутайба дид, ки бар тоҷикони Суғд ғолиб омада наметавонад, ҳудуди Бухороро тарқ карда, ба Балҳ меравад. Ҳамин тавр, амалиёти Рометан нишон дод, ки агар тоҷикони Варорӯд якҷоя амал кунанд, арабҳоро шикаст дода метавонанд ва бар онҳо ғолиб меоянд.

Қутайба солҳои 707–708-ум дубора ба Бухоро ҳуҷум карда, маркази он Нумиҷқатро гирифт ва дар Бухоро намозро ҷорӣ кард, ки онро ба забони дарӣ – тоҷикӣ меконданд, зоро мардум забони арабиро намедонистанд. Сураҳои намозро ба тоҷикӣ тарҷума намуда, мардумро ба ҳондани онҳо маҷбур месоҳтанд.

Агарчи ҷангҳои солҳои 706–709-ум дар Суғд ғолибияти арабҳоро муайян накарда буд, подшоҳи Суғд Тархун бо Қутайба сулҳ баст ва ҳукумати арабҳоро ба расмият шинохт. Суғдиён аз ин амали подшоҳи ҳуд норозигӣ баён карда, Тархунро ба зиндон партофтанд ва ба ҷойи ўғуракро ба таҳт шинонданд.

Муҳорибай Самарқанд. Тархунро барои муросокорӣ бо арабҳо сарнагун карда, ба ҷойи ўғуракро шинондани сүғдиён баҳонае шуд барои забти Самарқанд – маркази бузурги тоҷикон. Қутайба гӯё барои қасоси Тархунро гирифтанд омада буд, на барои забти Самарқанд.

Пеш аз он ки Қутайба ба Самарқанд лашкар кашад, ба Хоразм меравад, зеро дар он чо бародари Хоразмшоҳ – Ҳурзод шўриши зиддиавлатӣ бардошт, ки мардуми зиёде ба ў ҳамроҳ шуданд. Қутайба бо баҳонаи ёрӣ ба Хоразм дар фурӯнишондани шўриш кумак мекунад. Хоразмшоҳ бо Қутайба сулҳ баста, худро тобеи арабҳо меҳисобад ва бо як дастай бузург ҳамроҳи онҳо барои забти Самарқанд меояд. Дар Бухоро дастай буҳорхудот ба лашкари Қутайба ҳамроҳ мешавад.

Ҳамин тавр, Қутайба бо лашкари 20-ҳазора соли 712-ум ба сўйи Самарқанд омада, шаҳрро дар муҳосира мегирад. Аввал ба шаҳр дастай бародари ў Абдураҳмон наздик шуда, дар атрофи девор манҷаниқ гузошта, онро шабонарӯз тирборон мекунад. Суғдиён шабонгоҳ ба арабҳо зарба мезаданд. Шаҳр муддати як моҳ дар муҳосира қарор дошт. Сарони он ба подшоҳони Чоч ва Фарғона пинҳонӣ мактуб фиристода, ёрӣ мепурсанд, аммо туркҳо наҳостанд, ки ба ёрӣ биёянд.

Ҳамин тавр, муҳофизати Самарқанд танҳо бар дўши худи шаҳриён афтода буд. Баъди як моҳи муҳофизат арабҳо деворро шикаста, ба шаҳр медароянд ва ҳамаро аз дами тег мегузаронанд. Шоҳ Ғўрак сулҳ талабид, аммо Қутайба шарт гузошт, ки мардум шаҳрро тарк намоянд. Самарқандиён ҳонаю дар ва молу ҳоли худро гузошта, аз шаҳр берун рафтанд ва дар ҷангалҳо мезистанд. Арабҳо шаҳрро ғорат карданд ва дар он чой гирифтанд. Табарӣ – муаррихи тоҷик менависад, ки Самарқанд ба арабҳо 2 миллион дирҳам ҷарима ва 1000 марди солим, ки дар байни онҳо маъюбе набуд, ба сифати ғулом дод. Қутайба фармон баровард, ки ҳар тоҷики сугдие, ки бо худ силоҳ мегирад, ба қатл ҳоҳад расид.

Худи арабҳо Қутайбаро дашном дода мегуфтанд, ки шаҳри маъруфи ҷаҳонро ҳароб кард. Баъдтар бо иҷозати Қутайба мардум ба ҳонаҳои горатшуда ва нимвайрони худ баргаштанд. Дар дарвозаҳои шаҳр зану мард тафтиш карда мешуданд ва ҳатто агар касе кордча медошт, кушта мешуд.

Қутайба ибодатгоҳои шаҳрро ба масҷид табдил медод ва ё ҳароб мекард. Масалан, дар шаҳр маъбади худоён мавҷуд буд, ки дар он мұчассамаҳои заррин, нукрагин, мисин, сангин ва чўбини худоён, фариштагон ва бузургони ойини маздаясно, паҳлавонон, шоҳони мардуми Суғд нигоҳ дошта мешуданд. Ҳайкалҳо ба монанди одамони зинда бо сару либос ва ороишҳои

нуқра, тилло ва чавохирот зинат ёфта буданд. Бисёр ҳайкалҳо таърихи чандинҳазорсоларо аз сар гузаронида, ёдгории беназири халқамон ба хисоб мерафтанд. Арабҳо барои зевар ва зару сими онҳо ин ёдгориҳои санъати тасвириро ба майдон бароварда, аз мұчассамаҳои чўбин зару зеварро канд, худи онҳоро месӯzonданд. Мувофиқи гуфтаи Табарӣ, Қутайба танҳо аз мұчассамаҳо 250 ҳазор мисқол зар ғанимат гирифт.

Дар Регистони Самарқанд мұчассамаҳои бузурги асп, гов ва штурхо вучуд доштанд. ки онҳо дар холати хучум ба яқдигар тасвир ёфта буданд. Бинанда гумон мебурд, ки онҳо зиндаанд ва бо яқдигар зўр меозмоянд. Арабҳо онҳоро низ несту нобуд карданд. Заарҳои чонӣ ва моддию маънавӣ, ки лашкари араб ба Самарқанд овард, ба хисоби инсонӣ намегунцид. Қутайба баъди ғалаба бар мардуми водии Суғд ба Чоч ва Ҳучанду Фарғона лашкар қашид ва бо ғаниматҳои бузург баргашт.

Ҳамин тавр, Қутайба аз зиддияти байни шоҳони тоҷик моҳирона истифода мебурд. Ў қувваи ҳарбии вилоятҳои забтшударо ба муқобили ноҳияҳои ҷангкунанда истифода бурд. Ғўрак ба Қутайба гуфт: «Ту бар ман бо қувваи бародарони худам пирӯз гаштй».

САВОЛҲО:

1. Чаро самарқандиён маглуб шуданд?
2. Назария ва амалияи арабҳо дар ин ҷанғ чӣ гуна буд?
3. Мұчассамаҳои хонаи ҳудоён барои таърихи халқи тоҷик чӣ аҳаммият дошт?
4. Чаро Қутайба ибодатгоҳҳои сүгдиёнро ба масҷид табдил дод?

§ 48–49. ЗАБТИ ВИЛОЯТҲОИ ҲИРОТ, ЗАРАНҶ, ФУР, ЗОБУЛ ВА КОБУЛ

Соли 652-юм арабҳо бо сарварии Абдураҳмон Ҳирот, Заранҷ ва замини Доваронро гирифта, ба сўйи Фазна ва Кобул лашкар қашиданд. Дар қўҳистони ин ҷо арабҳо ба муқобилати сахти мардум дучор омаданд. Бо онҳо на дастаҳои дехқонон, балки тамоми мардон мечангиданд. Аз ин рӯ, арабҳо қўҳистони Фур ва Сулаймонияро гирифта натавонистанд ва ба шикаст рӯбарӯ шуданд, аммо водихо ба осонӣ ба тасарруфи аъроб мегузаштанд.

Дар замони халифа Волид (705–715) ба арабҳо муюссар шуда буд, ки то водии Синд раванд. Арабҳо барои гирифтани Кобул аз замони халифа Муовия (661–690) шурӯъ карда, борҳо лашкар кашиданд, аммо натиҷаи дилҳоҳ нагирифтанд, зоро мардуми озодидӯсти ин диёр ҳеч гоҳ ба душманони аҷнабӣ сари итоат намефуроварданд. Кобулшоҳон дар мавридиҳои мушкил ҳудро мутеи арабҳо ҳисобида, ҳамин ки қувваҳои асосии арабҳо аз замини онҳо дур мешуданд, тозиҳои бокимондаро кушта, ҳудро мустақил эълон мекарданд ва аз додани андоз сар мепечиданд.

Кобулшоҳон ҳатто дар вактҳое, ки ҳудро тобеи халифа меҳисобиданд, итоаташон бо додани андоз маҳдуд мешуд. Онҳо чун пешин дар идораи мамлакати ҳуд мустақил буданд ва мувофиқи расму одати бобои ҳеш мезистанд.

Ба ривояти муаррихи араб Балозурӣ, Абдураҳмон ҳисори Кобулро муддатҳои тулонӣ муҳосира кард ва ниҳоят онро гирифт ва ба андоз додан маҷбур намуд, аммо ҳамин ки арабҳо баргаштанд, Кобулшоҳ аз итоат баромад ва дигар андоз нағиристод. Дар таърихи Систон нақл мешавад, ки Кобулшоҳ марди қавиҷусса ва далер буд ва бо арабҳо ҳудаш мечангид ва бо тег ҷапу рости арабҳоро мезад. Абдураҳмон мебинад, ки ў лашкари мусалмононро то 20 ҳазор бикушт ва хеле монда шуда буд ва боз мегашт, Муҳаллабро аз паси вай фиристод ва ўаз ақиб найза зад. Найза ҷавшанро даронда, ба пушти шоҳ расид, вале заҳм зиёновар набуд. Дар охир Кобулшоҳ бо арабҳо сулҳ баст ва ба додани андоз розӣ шуд.

Лашкаркашиҳои арабҳо ба Тахористон. Вилоятҳои наздики Марв аз ҷониби арабҳо хеле барвақт забт шуда буданд. Соли 652-юм Аҳноф – сарлашкари араб ба Марворӯд лашкар кашид ва ҳисори онро муҳосира кард. Бозой – марзбони Марворӯд бародари ҳуд – Моҳакро назди Аҳноф фиристод ва бо ҳазор дирҳам ва боч додан, сулҳ пешниҳод кард.

Аммо Аҳноф шарт гузошт, ки шумо лашкари арабро ба шаҳрроҳ дижед, то онҳо бар шумо назорат кунанд ва намоз ҳонданро ёд дижанд ва 300 000 дирҳам товони ҷанг дижед. Шоҳи Марворӯд розӣ шуд. Пас аз ин Аҳноф 4 ҳазор лашкари ҳудро ба сўйи Тахористон равон кард. Шоҳони Балх, Ҷурҷон, Толикон ва Фороб бо дастаҳои ҳуд ба миқдори 1000 нафар ба муқобили ў баромаданд. Аҳноф бо лашкари ҳуд бар онҳо голиб омад ва қалъаэро гирифт, ки минбаъд бо номи ў – Қалъаи Аҳноф машхур шуд. Ў бо мардуми Балху

Чурчон бар ивази боҷи 400 000 дирҳам сулҳ баст. Ӯ писари амаки худро дар ин ҷо сарвар таъйин намуд ва бо 400 аскари араб ва 1000 нафар тоҷик ва сарварии Нӯъмон Боҳилӣ ба муқобили ҳайтолиёни Форобу Кӯҳистон фиристод. Ҳайтолиён арабҳоро шикаст доданд ва онҳо ба сӯйи Марворӯд бозгаштанд.

Дар ҳамин сол дастаи араб бо сарварии Умар ба Ҳирот ва Бодғис ҳучум оварданд. Онҳо дар Ҳирот ба муқовимати саҳт дучор шуда, муддатҳои зиёд шаҳрро ба муҳосира гирифта, мардумро ба таслим шудан маҷбур соҳтанд. Умар бо ҳиротиҳо ба товони як миллион дирҳам сулҳ баст. Пас аз он ӯ лашкарашро дар ин ҷо гузошта, ҳудаш ба назди ҳалифа рафт. Мардуми он диёр бо сарварии Корон шӯриданд ва дар Самангон бар лашкари араб ғолиб омаданд. Арабҳо сӯйи Марв гурехтанд. Вакте ки Умар баргашт, бо лашкари чаҳор ҳазора ба Корон шабохун зад ва аскарони ӯро бикишт ва Коронро асир гирифт.

Хуручи Низак ва ташкили иттиҳоди Фороб, Балҳ, Марв ва Толиқон. Низак Тархун шоҳи нохияи Боддиз буд. Низак аз дудмонҳои қадими кушонӣ буд, ки мувофиқи ривоятҳои таъриҳӣ бо арабҳо то кушта шуданаш ҷангидашт. Ӯ шоҳи Тахористонро, ки аз туркон буд ва марди сустириода ба шумор мерафт, барои ба арабҳо сари итоат фароварданаш зиндонӣ мекунад. Соли 703-ум лашкари араб бо сарварии Муҳаллаб қалъаи дастнораси Боддизро муҳосираи дуру дароз намуда, Низакро ба таслим шудан маҷbur месозад, аммо баъди рафтани арабҳо ӯ боз худро мустақил эълон мекунад. Соли 705-ум Қутайба ибни Муслими ба Боддиз ҳучум меорад. Низак ба Қутайба шарт гузошт, ки агар ту Боддизро озод гузорӣ, ман мутеи ту мешавам. Қутайба ин шартро пазируфт ва ӯро ҳамроҳи худ ба ҷангӣ Суғд бурд.

Қутайба дар ҷанг бо Суғд ва шоҳи он – Тархун нисбат ба маҳаллиён бераҳмии саҳт нишон дод, ки боиси газаби Низак нисбат ба арабҳо шуд. Ӯ аз Қутайба чудо шуд ва ба Тахористон омад ва ба худ гуфт: «Ин арабҳо мисли саганд, бо онҳо мечангед ва таҳқиравон мекунед, аммо барои пул ва чиз аз гуноҳони ту мегузаранд. Барои ҳамин, ман бояд ҷангам ва онҳоро кушам. Онҳо бар ивази мол аз гуноҳони ман мегузаранд».

Солҳои 708–709-ум Низак ба Балҳ омада, бо шоҳи он роҷеъ ба муборизаи якҷоя ба муқобили Қутайба маслиҳат мекунад. Ӯ ба Ҳулм, Толиқон ва дигар минтақаҳо рафта, бо шоҳони онҳо масъалаи ташкили иттиҳои зиддиарабирио ба миён гузошт. Чун

мавсими зимишон буд, шоҳони тоҷик метавонистанд то баҳор тайёри бинанд.

Ба иттиҳод инҳо ризоят доданд: испаҳбади Балх, Бодом – дехқони Марв, Шаҳрак – дехқони Толиқон, Тарсал – дехқони Ҷузҷон. Низак ҳатто ба Кобулшоҳ мактуб навишта, ўро низ даъват намуд. Кобулшоҳ ба Низак вაъдаи пуштибонӣ дод ва дар сурати нобарории корҳо химояи оила ва амволи ўро ба уҳда гирифт. Низак пеш аз ҷанг оила ва амволи гаронбаҳои худро ба Кобул фиристод. Қутайба аз кори Низак огоҳ шуд ва бародари худ Абдураҳмонро бо 12 ҳазор аскар дар Барукани назди Балх ҷой дод ва дар дараи Ғазара дар роҳи Низак посbonҳо ниҳод. Ҳамин тавр, Қутайба пеши роҳи шоҳони маҳаллиро баст ва онҳоро муттаҳид шудан намонд.

Низак дар қалъаи Дуғули Бағлон, ки яке аз мустаҳкамтарин қалъаҳои он замон буд, пинҳон шуд. Барои ба қалъа ворид шудан, як роҳ буд, ки онро дастаҳои Низак муҳофизат мекарданд. Қутайба дар ин ҷо дармонд. Дар ҳамин вақт шоҳи рустои Рубихон ба назди Қутайба омада, аз ў амон хост. Қутайба гуфт: «Ба шарте туро амон медиҳем, ки роҳи пинҳонии қалъаи Дуғулро ба мо нишон дижӣ».

Шоҳи Рубихон роҳи пинҳонии қалъаро ба арабҳо нишон дод ва лашкари араб ногаҳон ба бошандагони қалъа ҳуҷум карданд ва ҳамаро қуштанд. Низак аз он ҷо ба Самангон, ба қалъаи машҳури Фитаҷо рафта буд. Қӯшуни Қутайба дар тӯли ду моҳ дар зери қалъа, истод, аммо фатҳи он мусассар нашуд, зеро қалъа аз ҷаҳор тараф бо қӯҳҳои қасногузар ихота буд. Аз зери он рӯде мегузашт ва роҳи борике ба қалъа мерафт ва он аз ҷониби дастаи Низак муҳофизат мешуд. Дар қалъа ҷашмаи об ва заминҳои корам ва алаф барои ҳайвонот мавҷуд буд. Низак барои худ ва лашкариёнҳо ҳӯрок дошт, аммо аз гармӣ гӯштҳо вайрон шуда, лашкариёнро заҳролуд кард.

Қутайба ба назди Низак ошнои ўро бо номи Сулаймон фиристод ва вайдаи амонӣ ба ў ва ёронаш дод. Низак гуфт: «Ман ба Қутайба бовар надорам. Ў маро мекушад, аммо илоче нест». Вақте ки Низак ба назди Қутайба омад, дар атрофи ў шоҳони Ҳатлон – Шоҳбол, Шумону Аҳорун – Тарсалшоҳ ҳузур доштанд. Низак бағуи Тахористон ва наздикини ўро асир нигоҳ медошт. Қутайба онҳоро ба назди ҳалифа фиристод. Қутайба Низак ва ду писари бародарашро дар Искимишти Тахористон бо азоб бикишт. Дар мӯзаи Низак санги қиматбаҳое ба арзиши хироҷи як вилоят

буд. Он ба Қутайба расид. Ҳамин тавр, арабҳо ҳамаи шоҳони маҳаллиро алоҳида-алоҳида таҳти фармони худ медароварданд. Баъди ин Қутайба қалъаи Боддизро горат кард. Аз он дороии зиёд ба даст овард ва ба ҳар сарбоз 800 дирхам тухфа дод.

Исёни Мусо. Мусо писари Абдуллоҳ ибни Хозим буд, ки падараш солҳои 651–652, 662-юм дар Ҳурасон амири мекард. Ӯ соли 683 ба муқобили халифа баромада, кушта мешавад. Писараши Мусо бо тарафдоронаш ба Мовароуннаҳр мегурезанд ва он ҷо бедодгариҳо мекунанд. Ӯ ба меҳмонии шоҳи Суғд Тархун омада, рӯзи Наврӯз бо яке аз паҳлавонҳои араб дар Самарқанд кувва озмуда, ўро кушт. Шоҳи Самарқанд аз ин ҳодиса ба ғазаб омад ва ба Мусо гуфт: «Агар меҳмони мо намебудӣ, ту ва дастаатро нобуд месоҳтам. Ҳоло тарки мамлакати мо кунед».

Мӯсо бо дастаи худ ба Тирмиз омад ва аз шоҳи он барои истодани муваққатӣ дар шаҳр руҳсат пурсид. Тирмизшоҳ онҳоро ҷой дод, аммо онҳо берун рафтан наҳостанд. Байнин дастаи шоҳи Тирмиз ва Мусо ҷанг сар зад ва арабҳо голиб омаданд. Дар Тирмиз норозиёни араб аз сиёсати мири Ҳурасон ҷамъ меоянд ва шаҳрро соҳибӣ мекунанд.

Шоҳи Тирмиз ва ёронаш аз хокони турк ёрӣ металабанд. Ҳоқон ба онҳо мегӯяд, ки шумо чӣ тавр муборизед, ки 200 араб омада, шаҳру ҳонаи шуморо соҳиб шуданд. Баъди ҷанде ҳоқон дастае барои онҳо дод ва сӯйи Тирмиз равон кард. Вакте ки онҳо ба Тирмиз расиданд, лашкари Ҳайтолиён низ ба муқобили Мусо омада буд.

Мӯсо ва тарафдорони ўро шоҳи Суғд ёрӣ дод ва барояшон дастаи ҳарбиён фиристод. Аммо байнин Мусо ва сүғдиёни омада дар роҳбарии лашкар норозигӣ ба вуҷуд меояд ва онҳо бо роҳбарии Собит ном араб аз шаҳр баромада, ба кувваҳои зидди Мусо ҳамроҳ мешаванд. Собит аз Кеш, Насаф ва Бухоро низ ёрӣ мегирад. Собитро ҷосусони Мусо мекушанд ва сүғдиҳо ба ватанашон бармагарданд. Мусо соли 690-ум Тирмизро гирифта, то соли 704-ум дар дasti худ нигоҳ медорад. Соли 707-ум амири Ҳурасон бо сарварии Сайиди Усмон 15 ҳазор сарбоз фиристод. Ба ёрии арабҳо лашкари Суғд бо сарварии Тархун ва Тирмизшоҳ низ (бо туркон) омада буданд. Қалъаи Тирмиз дар баландии соҳили рӯди Ому ҷой дошт. Шояд дар он замон оби Ому дар назди қалъа кам буд, ки арабҳо аз тарафи рӯд ва сүғдиҳо аз хушкӣ хучум оварданд.

Мӯсо бо 8 ҳазор лашкар дар се баҳш мечангид. Вакте ки ӯ аз қалъа баромад, лашкари тоҷикон роҳи бозгашти ўро буриданд.

Мусо дар ин ҹанг ҳалок ва тарафдоронаш күшта ва Тирмиз озод карда шуд. Дар ин муҳориба шоҳони Чагониён, Ахорун ва Шиману Хатлон низ иштирок доштанд.

Чангҳои Қутайба дар Шимоли Тахористон (водии Ҳисори имрӯза). Дар давраи истилои араб дар водии имрӯзаи Ҳисор шоҳигарихои зерин вучуд доштанд: Тирмизшоҳ, ки ба он Тирмиз ва атрофи он дохил мешуданд; Кофиён ноҳияҳои Бойсун ва Шерободро фаро мегирифт; Чагониён, миёнаҳои Чагонрӯд, яъне Шўрчаву Дехнавро дар бар мегирифт. Ба Ахорун Регару Шаҳринав ва ба Шиман-Ҳисор, Душанбе ва Варзоб то Роҳатӣ дохил мешуданд, ноҳияи Кофарниҳон бо номи Кумидиён шоҳигарии алоҳида буд.

Қутайба соли 705-ум ба Боддиз ва Толиқон лашкар кашид ва то Тирмиз омад. Дар ин чо ўро шоҳи Чагониён Тиши Якчашм пешвоз гирифт ва калиди тиллои шаҳри худро ба вай ҳадя намуд ва ўро ба меҳмонӣ даъват кард. Тиши Якчашм ба Қутайба шикоят кард, ки шоҳи Шиман ба шаҳри мо ҳуҷумҳои ҳаробиовар мекунад.

Қутайба ба Шиман меояд, аммо шоҳи он бечанг таслим мешавад ва баъд ў ба сўйи Кешу Насаф меравад. Баъди ин ҳодиса Шумон боз аз тобеияти арабҳо мебарояд ва Қутайба дубора барои фатҳи он меояд. Ин ҳодиса баъди таслими Низак соли 703–709-ум рух дод, чунки шоҳи Шиман дар таърифи қалъаи баланду устувори худ мегӯяд. «Тири арабҳо ҳеч гоҳ ба болои дижи ман парвоз карда наметавонад ва ман аз дигарон чӣ камӣ дорам, ки ба арабҳо таслим шавам». Вақте ки арабҳо соли 710-ум қалъаи Шумонро ба муҳосира гирифтанд, яке аз тирҳои манҷаниқ омада, бар сари шоҳи Шиман, ки дар курсӣ нишаста буд, зад ва ўро нобуд соҳт. Вай пеш аз марғ васият мекунад, ки хазинаи тилло ва нукраи давлатро дар ҷоҳи ҷашмаи дохили диж партоянд, то ба дасти душман наафтад. Қасрҳои шоҳи Шиман дар ҷои имрӯзаи қалъаи Ҳисор қарор дошт.

САВОЛҲО:

1. Сабабҳои асосии галабаи арабҳо дар чӣ буд?
2. Чаро шоҳони маҳаллӣ муттаҳид намешуданд?
3. Аслан, арабҳо бо киҳо мечангиданд?
4. Чаро Мусо бо 200 савори худ тавонист бар шоҳи Тирмиз голиб ояд?
5. Чаро шоҳони тоҷик аз ҳамсоягони худ ёрӣ наменурсиданд ва ба туркон муроҷиат мекарданд?

БОБИ IX.

ИСТИЛОИ АРАБ

§ 49–50. ДАВРАИ ДУЮМИ ЗАБТКОРИҲОИ АРАБҲО ДАР ТОЦИҚЗАМИНИ ШАРҚӢ

Ахволи тоҷикон баъди истилои араб. Арабҳо дар тамоми шаҳру деҳаҳои забтшуда дастаҳои худ ва намояндагони диниро мегузоштанд, то ки ба корҳои ҳаррӯзai мардум назорат кунанд. Аслан, давраи якуми забткориҳои араб моҳияти форатгарона-таҷовузкорона дошт ва аз омадани Қутайба ибни Муслим шакли мунтазам ва мақсадноки мусалмон карданро гирифт. Аммо азбаски мамлакати мо хеле паҳновар буд, онҳо ҳамаи онро ба якборагӣ ғасб карда наметавонистанд. Ҳамин ки қувваҳои асосии арабҳо дур мерафтанд, мардум намояндагони онҳоро мекуштанд ва худро чун пештар озод меҳисобиданд.

Қутайба фаҳмид, ки дар шаҳру деҳот аскарони арабро бештар гузоштан лозим ва ў назоратро пурзӯр кард. Бинобар ин, вакте ки Самарқандро гирифт, бародари худро бо лашкараш он ҷо гузошт ва ҳукм баровард: «Ба ҳеч бутпараст–оташпараст то вакте ки тамға ба ў назананд, рухсат надиҳед, ки аз шаҳр берун равад, қасони бетамгаро күшед. Агар дар вақти аз дарвоза даромадан ва ё баромадан аз қасе кордчае ёбед, ўро бикишед. Ва агар шабонгаҳ пас аз бастани дарвозаҳо қасе биёяд, ўро бикишед». Арабҳо мамлакати моро форат мекарданд ва аҳолии онро ба қабули дини ислом маҷбур менамуданд.

Тавре ки қаблан зикр карда будем, вакте ки Қутайба ибни Муслим соли 712-ум ба Бухоро омад ва Бухороро забт кард, аҳли Бухороро фармуд: «Ними хона ва анҷоми онро ба арабҳо бидиҳанд, то ба онҳо рӯзаю намоз ёд бидиҳанд».

Аксари мардум намехостанд бо арабҳо якҷо бошанд, хона ва молу маноли худро ба онҳо гузошта, тарки шаҳру деҳоти худ мекарданд. Онҳоро барои ин эътиrozашон арабҳо мекуштанд. Тоҷик араби дар хонааш ҷойгирифтаро бояд меҳӯронд ва нигоҳубин мекард. Кор ба дараҷае расид, ки араб дар хонаи тоҷик соҳибхона ва соҳибхона хизматгор буд. Ҳодисаҳои маҳаллиёнро аз хонаву замин рондани арабҳо ва онҳоро соҳиб шудан, пайваста рӯй медод. Аъёну ашрофи араб дар вилоят, шаҳр

ва дехаҳои забтшуда беҳтарин замину об, қасру боргоҳро азхуд намуда, аҳолии маҳаллиро мачбуран дар замини худ бепул кор мефармуданд. Ба мардум андозҳои гарон баста, молу мулкро ба зўрӣ мегирифтанд. Агар касе чизи қиматбаҳое дар даст, пой, сар, бадан медошт, онро ба зўрӣ меситониданд. Касоне, ки исломро қабул надоштанд, ба андозай зиёд ҷизъа медоданд. Андозҳо хеле зиёд буданд. Аз об, замин, дорой ва гайра андоз ситонида мешуд.

Иттифоқи зиддиарбии Суғд, Чоч ва Фарғона. Қутайба баъди фатҳи Бухорову Самарқанд соли 713-ум ба Истрравшан, Хучанд ва Фарғона лашкар мекашад. Сарчашмаҳо дар бораи ин хучум чизе наменависанд. Танҳо аз хучуми ў ба Чоч ва Фарғона хабар медиҳанд. Аммо аз сарчашмаҳои бостоншиносӣ ба хубӣ маълум мешавад, ки дар Истрравшан Қутайба кушторҳо ташкил дод. Бостоншиносон дар даромадгоҳи қаср устухонҳои 50-60 нафар мардон, занон ва кӯдаконро пайдо карданд, ки бошандагони қаср хешу табори афшинҳо ва химоятгарони ин коҳ будаанд. Онҳоро арабҳо баъди таслим шудан ё дар вақти муҳориба куштаанд.

Баъд Қутайба баҳши лашкари худро барои забти Чоч ва баҳшеро худаш ба Хучанд бурд. Дар Хучанд тоҷикон ўро мардонавор бо тиru камон пешвоз гирифтанд ва муҳориба чандин рӯз давом ёфт. Ниҳоят, ў шаҳрро гирифта, горат намуд ва сӯйи Фарғона рафт. Шоҳи Фарғона дар Косон буд, бо ў сулҳ баст ва бо ғанимати зиёд баргашт, аммо лашкари ба сӯйи Чоч рафта аз ҷониби тоҷикони ин диёр шикаст мекӯрад. Соли дигар худи Қутайба ба Чоч хучум мекунад ва то Исфандҷоб меравад.

Аз Чоч ба сӯйи Фарғона меояд. Фарғона ба Қутайба писанд меояд ва ин ҷойро барои худ макони зист қарор медиҳад, зеро бо халифаи навтаъиншуда – Сулаймон муносибати хуб надошт. Қутайба ба халифа Сулаймон нома навишта, ўро оғоҳ мекунад, ки шоҳони тоҷик аз вай метарсанд ва ў исломро дар ин ҷо пойдор соҳтааст. Агар халифа ўро аз вазифаи амирии Ҳурросон дур кунад, вай аз итоати ў мебарояд. Халифа аз ин мактуба Қутайба ба ғазаб омада, дар қасди ҷони вай мешавад. Соли 715-ум Қутайба бо бародарону писарон ва наздиконаш иборат аз ёздаҳ нафар дар Фарғона кушта мешаванд.

САВОЛҲО:

1. Сиёсати Қутайба дар Тоҷикзамин чӣ хел буд?
2. Сиёсати шоҳони тоҷик дар замони забткориҳои араб чӣ гуна буд?
3. Ҷаро ҳалифа Сулаймон Қутайборо кушиш?

§ 51. ҶАНГХОИ ОЗОДИХОҲОНАИ ТОЧИКОН ДАР ХУРОСОН ДАР СОЛҲОИ 717–722

Вазъияти сиёсӣ дар арафаи шӯришҳо. Соли 715-ум Қутайба ибни Муслим дар Фарғона бо хешу табораш ба қатл расид. Ин ҳодиса ба шоҳони тоҷик, ки аз дасти ў мағлуб шуда буданд, имконият дод, ки боз мустақил шаванд. Шоҳони аз сиёсати арабҳо норозӣ гоҳ-гоҳ дар ин ё он вилоят ба муқобили арабҳо мешӯриданд ва гумоштагони онҳоро мекуштанд. Дар солҳои 716–719-ум дар миёни мардуми тоҷик овоза паҳн шуд, ки гӯё ҳудованд барои арабҳо 100 сол ҳукмронӣ чудо карда будааст ва соли 719-ум соли охирини мавҷудияти онҳо дар Тоҷикзамин–Эронзамин ба шумор меравад. Дар ин бора мактуби шоҳи Суғд ба императори Чин шаҳодат медиҳад. Дар мактубомадааст: «Мо сад сол боз зери дасти дашиҳо (арабҳо) гирифторм. Мо дар ин муддат ба муқобили онҳо пайваста дар ҷангем, аммо қувваи мо басанда нест. Имсол соли охирини ҳукмронии онҳо ба ҳисоб меравад. Агар шумо ва туркон ба ёрии мо биёед, мо онҳоро зада аз мамлакати худ пеш мекунем».

Ривоят кардаанд, ки дар байнӣ арабҳо низ чунин овоза вучуд дошт. Ҳамзамон, ҳамон соли 719-ум шоҳи Бухоро (Туғшод) ва Рашт (Фарм) низ ба императори Чин ҳат навишта, ба монанди шоҳи Суғд аз ў ёрӣ металabанд. Аммо императори Чин ҳеч гоҳ ба ёрии тоҷикон наомада буд. Вай меҳост, ки тоҷикон ба муқобили арабҳо ҷанганд ва тамоман суст шаванд. Баъди сустӣ онҳо ихтиёран ба Чин ҳамроҳ шуданро металabанд, аммо императори Чин ҳато кард. Арабҳо тамоми Осиёи Марказири гирифта, ба Чин таҳдид карданд.

Дар ин вакт Ал-Чарроҳ, шахси золиму ҳунхор, амири Ҳурросон буд. Мувофиқи фармони халифа қасоне, ки исломро қабул кардаанд, аз андози ҷизя бояд озод мешуданд, аммо ў аз тоҷикони мусалмоншуда низ андози вазнин меситонд. Ин сиёсати ў норозигии мардуми тоҷикро ба вучуд овард. Шоҳони ноҳияҳои норизо дастаҳои худро омода сохта, ба муқобили арабҳои нозир ҳуҷум оварда, онҳоро нест мекарданд ва ба дини пешини худ бармегаштанд. Чунин шӯришҳо дар Ҷаҳистон, Ҷурҷон, Табаристон ва Суғд сар заданд.

Вазъият дар Сүгд хеле печида гардид. Амири Хурносон Ал-Чарроҳ аз мактуби ба шоҳи Чин фиристодаи Fӯрак огоҳӣ ёфт ва хост ўро иваз намояд. Дар ин вақт писарони Тархун, ки пеш аз Fӯрак подшоҳи Сүгд буд, дар назди Деваштич – шоҳи Панҷ (Панҷакат) қарор доштанд. Азбаски писарони Тархун хурдсол буданд, масъалаи ба чойи онҳо Деваштичро шоҳи Сүгд тайин кардан, ба миён меояд. Деваштич аз авлоди шоҳони Сүгд, яъне хешованди Тархун буд ва чӣ тавре ки баъдтар мебинем, бо ёрии Тархун шоҳи Панҷ шуда, яке аз рақибони Fӯрак мегардад. Деваштич зоҳирان худро тарафдори арабҳо нишон дода, қӯшид, ки чойи Fӯrakро бигирад ва ин кор ба ў даст дод.

Шӯриши Дехистон бо сарварии Фирӯз. Мувофиқи ривояти Табарӣ, мардуми Дехистон аз ислом баргашта, ба дини пешини худ рӯй оварданд. Ба ёрии онҳо туркон бо сардории Сул омаданд. Соли 717-ум лашкари араб бо сарварии Муҳаллаб ва гурӯҳи ашрофзодагони Роф ва Хурносон, ки миқдорашон беш аз 100 ҳазор буд, ба шаҳри шӯрида ҳучум оварданд. Қалъа ба муҳосира афтод. Тоҷикон бо ҳучумҳои ногаҳонӣ ба арабҳо талафот дода, боз вориди қалъа мешуданд. Арабҳо роҳҳои қалъаро бастанд ва мардум аз гурӯснагӣ маҷбур шуданд, ки сулҳ талабанд. Мувофиқи ин шартнома, арабҳо ба Фирӯз, хешон ва амволи ў даст назаданд ва дигар аксари ҳимоягарони қалъаро кушта, қисмеро асир гирифтанд ва қалъаро горат намуданд.

Шӯриши Ҷурҷон ва Табаристон. Баъди галаба бар дехистониён, Муҳаллаб ба Ҷурҷон омад. Ҷурҷониён се маротиба ба муқобили арабҳо ҷангид, бо додани товоң ба маблағи 100, 200 ва 300 ҳазор дирҳам сулҳ баста буданд. Арабҳо ин сулҳҳоро пазируфтанд. Ин дафъаи чаҳорум буд, ки онҳо ба шӯриш омаданд. Ин бор низ онҳо бо лашкари Язид ҷангидан наҳоста, оштӣ пешниҳод карданд. Язид Асад ибни Абдуллоҳро он ҷо гузошта, худ сӯйи Табаристон рафт. Язид роҳи қалъаро муҳосира кард. Қалъа дар танғни кӯҳ чой дошт. Испаҳбад ноилоч сулҳ талабид ва аз будаш зиёд супоридани хироҷҳоро ваъда дод.

Язид дастаеро бо сарварии бародараш назди онҳо фиристод. Дар ин вақт дайламиҳо ба ёрӣ омада, арабҳоро аз пушт зарба заданд. Лашкари араб ба таҳлука афтода, аз тангӣ ба кӯҳпораҳо роҳи гурез мечуст. Шӯришчиён онҳоро бо сангҳо мезаданд ва онҳо аз ҷарихо афтода мемурданд. Лашкари араб бо талафоти қалон ба баромадгоҳи дара ақиб нишаст.

Испаҳбад ба шоҳи Ҷурҷон мактуб навишта, ўро ба ёрӣ талабид. Ҷурҷониҳо дастай дар он ҷо будаи арабҳоро кушта, ба ёрӣ омаданд. Язид дастай худро ба муқобили ҷурҷониён фиристод, аммо онҳо дар кӯҳ сангар гирифта, роҳи омадурафти Ҳурисонро бастанд ва сипоҳи араб ҳеч кор карда натавонист. Язид бо табаристониён сулҳ баста, сӯйи Ҷурҷон омада, муддати якчанд моҳ роҳро банд кард ва бо мушкилиҳои зиёд ба қалъа наздик рафта, аз ҷор ҷевори он оташи бузурге афруҳт. Башандагони қалъа диловарона ҷангид, қаҳрамонона ҳалок мешаванд. Ба ривояти Табарӣ, дар ин муҳориба арабҳо 40 ҳазор бошандагони Ҷурҷонро кушта, 5 миллион дирҳам ғанимат ба даст оварданд. Онҳо аз тифлон то пирон ҳамаро аз дами тег гузарониданд, ки чунин бераҳмиро таърих ёд надошт.

Шӯришҳои пайдарпай дар Ҳурисон ва муқобилати далеронаи ҷурҷониён арабҳоро саҳт ба ташвиш андоҳт. Онҳо амирони Ҳурисонро тез-тез иваз мекарданд, аммо ҳаракатҳои зидди арабҳо бештар авҷ мегирифт.

Вазъият дар Суғд. Соли 720-ум ҳалифа ба ҷойи Ал-Ҷарроҳ амири Ҳурисон Абдураҳмон ибни Нуъайм ал-Ҳамидиро таъйин кард. Дар ин вақт Ғӯрак бо туркон иттифоқ баста, ба муқобили арабҳо ба ҷанг медарояд. Дар ҳамин айём, соли 720-ум арабҳо Ҷеваштиҷро ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд эълон мекунанд. Ҳамин тавр, дар Суғд духокимијатӣ ба вучуд меояд. Ғӯракро суғдиён соли 710-ум ба ҷойи Тархун интиҳоб намуданд ва арабҳо низ ўро эътироф карда буданд. Вай соли 719-ум ба муқобили арабҳо ҷанг сар кард ва арабҳо аз ў норизо шуда, Ҷеваштиҷ – хеши Тархунро ба ҷояш таъйин намуданд.

Ҷеваштиҷ дар ин вақт дар Панҷакат менишаст ва ба муқобили Ғӯрак ҷанг накард. Ў низ баъди унвони шоҳи Суғдро гирифтан, ба ноҳияҳои гуногуни Мовароуннаҳр, аз ҷумла Ҳатлон, Чоч, Истравшан, Фарғона ва ҳамчунин, хоқони турк мактуб навишта, онҳоро барои муборизаи якҷоя ба муқобили арабҳо даъват менамояд.

Ҳамин тавр, дар солҳои 20-ум дар Суғд ду лагери зидди арабҳо: яке бо сардории Ҷеваштиҷ ва дигаре бо сардории Ғӯрак ташкил ёфт.

§ 52. ШЎРИШИ ШОҲЗОДАГОНИ СУҒД БО САРВАРИИ ФЎРАК ДАР СОЛҲОИ 719–720

Ба ривояти муаррих Табарӣ, сүғдиҳо аз ислом рӯй гардонида, ба дини пешини худ бозгаштанд. Онҳо масҷидҳоро месӯzonанданд ва арабҳоро мекуштанд. Намояндаи арабҳо дар Суғд – Шубро ронданд. Амири Хурросон ба ҷойи ў Сулаймон Абусарӣ, яке аз тоҷикони мусалмоншудаи Марвро мефиристад, то мардумро ором гардонад.

Аммо вазъият хеле шиддат гирифт. Баҳонаи ҷанг ҳамин шуд, ки яке аз деҳқонон – шоҳзодаи Суғд меҳоҳад зани араберо аз қабилаи боҳилӣ ба никоҳи худ дарорад, аммо арабзан пешниҳоди ўро намепазирад. Шоҳзода бо дастаи худ қалъаи боҳилиҳоро ба муҳосира мегирад. Туркҳо низ бо сарварии Корсул ба ў ҳамроҳ мешаванд. Арабҳои дар қалъаи Боҳилӣ буда ба ивази 40 ҳазор дирҳам сулҳ металабанд. Дар ин вақт ба ёрии онҳо 4 ҳазор лашкари араб аз Самарқанд меояд. Ин даста дар роҳ як гурӯҳи 300-нафараи турконро мебинад, ки ба сабаби норозигӣ аз лашкари Корсул чудо шуда буданд. Туркони хиёнатгар ба лашкари араб ҳамроҳ шуда, аз вазъияти арабҳои доҳилӣ, қалъа ва сипоҳи тоҷикони туркони Корсул ба онҳо маълумот медиҳанд.

Лашкари тоҷику турк аз омадани ёрӣ огоҳӣ ёфта, ба арабҳои доҳили қалъа барои таслим то субҳ муҳлат медиҳанд. Дар баробари ин, арабҳои гаравгонро мекушанд ва ба фатҳи қалъа тайёрӣ мебинанд.

Аскарони араб бо сарварии Мусайиб шаб ба туркон шабохун зада, бештари онҳоро мекушанд. Туркони боқимонда мегурезанд. Арабҳо ҳамон шаб асиронро озод карда, сӯйи Самарқанд мераванд. Пагоҳӣ, вақте ки сүғдиҳо бо туркони боқимонда ҷамъ мешаванд, дар қалъаи Боҳилӣ касеро пайдо карда наметавонанд.

Соли 721-ум Сайд Абдулазиз амири Хурросон таъйин мешавад. Вай шахси раҳмдил буд. У ба тоҷикон бо тараҳҳум менигарист. Шоҳони маҳаллӣ аз сустиродагии вай истифода мебурданд. Ў дар Боғчой ном ноҳияи Суғд лангар зада, бо туркону тоҷикон ҷангҳои тӯлонӣ кардааст. Дар яке аз ҷангҳо 50 араб, аз ҷумла Шуб – намояндаи пешини арабҳо дар Самарқанд ҳалок мешаванд. Миқдори талафот аз тоҷикон ва туркон бештар буд. Дар ин ҷанг туркон шикасти саҳт ҳӯрда, тоҷиконро дар майдони ҷанг монда мегурезанд. Арабҳо бо фармони амир Абдулазиз ҷангро

бас карда, ба қароргохи худ бармегарданد. Ин кори ў норозигии арабхоро ба вучуд оварда, боиси аз вазифа сабукдӯш шуданаш гардид. Халифа ба чойи ў Ал-Хароширо фиристод.

Шўриш бо сарварии Карзанч. Аз сарчашмаҳои таъриҳӣ маълум мешавад, ки Алхарошӣ одами ҳашмгин ва бераҳм будааст. Халифа ўро ба муқобили шўришгарони Суғд фиристода, аз вай талаб мекунад, ки ба кофирон ҳеч раҳм накунад. Дар ин давра Fӯrak – шоҳи Суғд ба тарафи арабҳо гузашта, мардумро ба таслим шудан даъват мекунад. Қувваи асосии шўришгаронро дастаҳои дехқонони Суғди Марказӣ ташкил мекард. Онҳо ба суханони Fӯrak гӯш надоданд ва ба сўйи Хучанд равон шуданд. Дастаҳои тоҷикони Суғд зери роҳбарии шоҳзодагони зерин қарор доштанд: мардумони рустоҳои Фарпай ва Абаргарро Карзанч ва Ҷаланҷ, Иштиҳонро Моҳун ва Собит, Баёркат, Соскат ва Бузимҷонро (1000 нафар) Бошим ва Бағир роҳбарӣ мекарданд.

Мувофиқи мактубҳои Деваштич, шоҳи Фарғона бояд онҳоро ҳамчун иттифоқӣ пешвоз мегирифт. Аммо модари Алутар – шоҳи Фарғонаро намегузорад, ки ба ҷанг ҳамроҳ шавад. Ў ба Алутар маслиҳат медиҳад, ки барои сүғдиҳои омада дар Истам номи мавзеи Аспара (Исфара) чой тайёр кунад ва бигзор онҳо он ҷо раванд.

Алутар муносибати худро бо сүғдиён тафйир дода, ба онҳо мактуб менависад, ки ман ба шумо дар водии Аспара чой тайёр мекунам ва барои ин корро ба сомон расонидан чил рӯз лозим аст. Агар дар ин муддат арабҳо шуморо таъқиб кунанд, ман ба шумо ёрӣ дода наметавонам. Сүғдиҳо аз ноилоҷӣ ба ин шарти хоинонаи Алутар розӣ мешаванд.

Дар Аспара вориси ихшид – Балаз менишаст ва аспони беҳтарини дунё бо номи «даванд» дар он ҷо парвариш меёфтанд. Алутар аз омадани Алхарошӣ тарсида буд ва намехост, ки сүғдиён ба Фарғона биёянд. Бинобар ин, ў писари амакаш – Ниланро ба назди Алхарошӣ фиристода, ўро огоҳ мекунад, ки сүғдиён дар Хучанд қарор доранд ва то чил рӯз дар ҳимояи монамебошанд, шумо зуд биёед ва онҳоро дастгир кунед.

Лашкари араб бо сарварии Алхарошӣ ба Истравшан омада, бо шоҳи он бар ивази андак пул сулҳ мебандад ва ба Хучанд наздик мешавад. Арабҳо дар назди шаҳр лангар зада, ба ҳучум тайёри мебинанд. Сүғдиҳо, дар навбати худ, дар роҳи арабҳо

чоҳҳо канда, онҳоро бо хас мепӯшонанд. Сипас арабе омада дарвозаи шаҳрро зад ва он кушода шуд. Суғдиҳо аз пайи ў давиданд, то дастгир кунанд. Дар ин вакт гурӯҳи калони арабҳо ба ҳуҷум гузаштанд ва суғдиҳо онҳоро бо роҳи фиреб сӯйи чоҳҳо бурданд. чил нафар араб ба ҷоҳҳо меафтанд ва ҷароҳат мебардоранд.

Баъди ин ҳодиса Алхарошӣ дар атрофи девор манҷаниқҳо гузашта, девор ва шаҳрро зери борони тир мегирад. Суғдиҳо шабона аз қалъа баромада, ба арабҳо талафот дода, боз ба ҷойи ҳуд бармегаштанд. Суғдиҳо ба Алутар одам фиристода, ўро ба ҳиёнат гунаҳгор карданд, аммо вай изҳор менамояд, ки арабҳо пеш аз муҳлати муайяншуда омаданд ва ў онҳоро ҳимоя карда наметавонад. Сарвари шӯришгарон – Карзанҷ дид, ки дар иҳотаи лашкари зиёди араб муддати зиёд истодагарӣ ғайриимкон аст, ба гуфтушунид розӣ шуд. Суғдиён ваъда доданд, ки ҳамаи андозҳои лозимаро месупоранд ва ба ватан бармегарданд. Алхарошӣ розӣ мешавад, аммо мегӯяд, ки шартҳоро ман мегузорам на шумо. Вақте ки суғдиён аз шаҳр берун омаданд ва дурттар аз арабҳо қарор гирифтанд, Карзанҷ барои маслиҳат ба назди Алхарошӣ рафта, аз ў мепурсад, ки вай бо суғдиҳо чӣ кор ҳоҳад кард. Алхарошӣ ҷавоб медиҳад, ки шояд аскарони араб суғдиҳоро набахшанд.

Дар байни суғдиён 150 нафар араби асир ҳузур дошт. Дар вақти пурсиш арабҳои асир гуфтанд, ки Собит занеро кушта, зери девори қалъа гӯронид. Алхарошӣ барои ин кор шоҳзода Собитро мекушад.

Сарварони шӯриш бо дастҳои баста дар ҳаймаҳои гуногуни арабҳо буданд. Карзанҷ дар ҳаймаи араби шиносаш – Айюб ибни Ҳасан ҷой дошт. Вақте ки хабари қатли Собит ба Карзанҷ расид, вай фахмид, ки Алхарошӣ ба ваъдаи ҳуд вафо накарда, онҳоро мекушад. Вай ба Айюб мегӯяд, ки шалвори ман даридааст ва намехоҳам, ки маро дар ин либоси дарида кушанд. Агар розӣ бошед, ман ғуломамро ба лангари ҳудам фиристам, то аз ҷиянам Ҷаланҷ бароям шалвори нав биёрад. Бо ин роҳ Карзанҷ ҳамватанонашро аз аҳдшикании арабҳо огоҳ кард ва онҳоро ба ҷанги ниҳоӣ ҳонд. Суғдиҳо бо ҷӯбдастаҳо мусаллаҳ шуда, ба ҷанг барҳостанд ва арабҳои зиёдро куштанд ва то охирин катраи ҳун мубориза бурданд.

Ҳамроҳи сугдиёни гуреза 400 нафар точири аз Чин омада низ буданд, ки моли худро ба арабҳо доданд, vale наҷот наёфтанд. Алхарошӣ 7 ҳазор аҳолиро кушта, шаҳр ва деҳоти атрофро ҳаробу ғорат кард. Арабҳо бо ғанимати ҳеч гоҳ надида ва нашунидаашон ба Марв бозгаштанд.

САВОЛҲО:

1. Чаро шоҳони маҳаллӣ ба ҷойи муттаҳид шудан, аз чиниёну туркон ёрӣ металабиданд?
2. Қувваи асосии зидди арабҳо аз қадом табақаҳои иҷтимоӣ таикил ёфта буд?
3. Чаро шоҳони маҳаллӣ ба ҳалқу ватани худ хиёнат мекарданد?
4. Дӯжокимияти дар Суғд ба арабҳо чӣ фоида дошт?

§ 53–54. ШӮРИШ БО САРВАРИИ ДЕВАШТИЧ

Вазъи сиёсӣ баъди шӯриши Карзанҷ. Аз сарчашмаҳои сүғдӣ – ҳуҷҷатҳои кӯҳи Муғ (кӯшки Абаргар) маълум мешавад, ки Деваштич аз соли 706-ум то соли 722-юм подшоҳи мулки Панҷ (Панҷакат) буд ва арабҳо ўро ҳамчун яке аз хешовандони подшоҳи пешини Суғд – Тархун ҳамчун шахси зидди Фӯрак мешинохтанд ва умед доштанд, ки ў дар мубориза бар зидди шӯришгарон ба онҳо ёрӣ медиҳад, аммо Деваштич ба монанди дигар шоҳзодагони тоҷик орзуи озодии Ватанро дар дил мепарварид. Вай дар солҳои 20-ум ба шоҳони гирду атроф мактубҳо навишта, онҳоро ба муборизаи якҷоя бар зидди арабҳо даъват мекард. Дар ин бора дар бойгонии кӯҳи Муғ даҳҳо мактуби маҳфӣ маҳфуз аст. Мо барои мисол номаи Фатуфарнро меорем, ки вай дар вакти ба Ҳучанд омадани Алхарошӣ навишта шудааст. Дар мактуб бисёр имову ишораҳое мавҷуданд, ки мо онҳоро ҳеч гоҳ фаҳмида наметавонем, аммо барои Деваштич ҳамаи он чизе, ки Фатуфарн навиштааст, маълуму фаҳмо буданд. Мактуби Фатуфарн ихтисоран чунин аст: «Ба ҷаноби аълоҳазрат, такягоҳ, ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд Деваштич, аз гуломи ҳақибу purgunoҳ ва камтарини камтаринҳо Фатуфарн огоҳӣ. Ба Шумо, бузургворам, дуруд мегӯям ва саломативу бузургворӣ ҳоҳонам. Ман ба Чоч омадам ва мактубро ба шоҳи он додам ва он чиро, ки даҳонӣ фармуда будед, ба ў гуфтам. Ҳеч чизро фаромӯш накардам, ҳамаашро арза доштам. Номаҳои

барои хоқон ва ихшиди Фарғонаро ба дасти навкарони онҳо фиристодам. Шоҳам, маро бибахшед, ки шахсан ба тарафи Фарғона ва туркон рафта натавонистам, зеро тамоми роҳҳоро душман зер кардааст. Аз хоқон ва туркон хабар нест. Мегӯянд, ки онҳо хеле дур рафтаанд ва диданашон гайриимкон аст.

Ба Тудун ва ёвар мактубҳо додам ва ҷавоб гирифтам. Барои бозгаштан роҳ нест, бинобар ин, ман боз ба Чоч омадам. Истрравшан таслим шудааст. Тудун мувофиқи сулҳи баста (бо арабҳо) ба қафо рафтааст. Жамравоз ва сарлашқари порсҳо барои гирд овардани сипоҳ ба поён рафтаанд. Ноҳияи поён низ таслим шуд. Тудун бо Тарбанд сулҳ баста, заминҳоро гирифта, аз мубориза баромад. Ёварчӣ аз ин кор хеле ғамгин буда, аз шумо метарсад. Ман ин мактубро ба воситай Марвон (араби зарҳарид) аз тариқи Канд (Конибодом) фиристодам».

Аз мактуби Фатуфарн ба хубӣ маълум мешавад, ки ҳамаи шоҳони водии Фарғона, Чоч, Истрравшан ва туркони Ҳафтрӯд аз арабҳо тарсида, аз муборизаи якҷоя ба муқобили онҳо даст кашидаанд.

Мо дар боло дидем, ки шоҳи Фарғона ба ҷойи ёрӣ ба ҳамватанони худ, ба тарафи арабҳо гузашта, ба онҳо ёрӣ дод, то ки сугдиҳоро маҳв созанд. Танҳо хучандиҳо ба омадагони сугдӣ ҷой доданд ва аз ин рӯ, ба ҷазои саҳт дучор омаданд.

Аз мактуби Фатуфарн ва дигар номаҳои маҳфии Деваштич бармеояд, ки ў мехост дар Ҳучанд ё Истрравшан бо лашқари иттифоқчиён ҷамъ шуда, арабҳоро шикаст дихад, аммо ин нақшай ў барбод рафт. Арабҳо дар Ҳучанд фаҳмиданд, ки Деваштич низ зидди онҳо тайёрӣ диддааст. Бинобар ин, Алхарошӣ, баъди торумор кардани қувваҳои зиддиарабии Ҳучанд, барои пахш кардани Деваштич лашкар мефиристад.

Чораҷӯйҳои Деваштич дар Буттам. Деваштич баъди он ки аз Фатуфарн ва дигар ҷосусони водии Сайхун мактубҳо гирифт, донист, ки иттифоқчиёнаш – шоҳони Чоч, Истрравшан ва туркон тарсида, баъзеашон бо арабҳо шартномаҳои имтиёзном баста ва қисми дигарашон аз ҳудуди Мовароуннаҳр берун рафтаанд ва аз онҳо умеди ёрӣ нест. Деваштич донист, ки подшоҳи Фарғона Алутар чун Ғӯрак дар ҳаққи ҳамватанонаш хиёнат кардааст. Ў на танҳо гурӯҳҳои Карзанҷ ва Собитро ба Алхарошӣ фурӯҳт, балки

тамоми нақшай амалиёти бар зидди арабҳо кашидаи Деваштичро ошкор кард.

Деваштич ба деҳоти гирду атроф мактубҳо фиристода, онҳоро барои мубориза бар зидди арабҳо даъват мекунад. Ба ин мактуби ба шоҳи Хоҳсари Самарқанд навиштаи ў гувоҳӣ медиҳад. Дар мактуб омадааст:

«Аз подшоҳ Деваштич ҳокими Хоҳсарро дуруд ва эҳтиром. Чаноб, хеле вақт шуд, ки аз ту хабар нест. Ман ба ту пеш аз ин гуфта будам. Ҳамон тавре ки гуфта будам, амал намо. Худро эҳтиёт кун. Ман акнун дар қатори шоҳони камқудрат афтодам, лекин умед дорам, ки ба зудӣ ҳамаи заминҳои мамлакатро муттаҳид мекунам, ба пеши ту – замини Руст мерасам. Ту бояд то омадани ман худро нигоҳ дорӣ, бокувват бошӣ. Аз ман чунин хабарҳои тоза: савораҳои мо омаданд, аз Хоқон ба ман унвони «бузург» оварданд. Туркҳо низ омаданд, дар рӯзи анваҳргоҷ аз ихшиди Фарғона дастае омад, ки ман онҳоро зиндорӣ кардам. То моҳи нав барои мубориза тайёр мешавам. Барои ҳамин ман ба ту мактуб навиштам. Чӣ ахвол дорӣ? Чӣ кор мекунӣ? Барои чӣ пинҳон шудаед? Аз одамони худӣ боз киҳо зиндаанд? Агар имконият бошад, маро аз онҳо огоҳӣ дихед. Агар ягон ҳодиса рух дихад, маро хабар дех, аммо одамонро эҳтиёт намо, бигзор талафот нашавад. Аз шоҳ Деваштич ба шоҳи Хоҳсар Афарун».

Аз ин мактуб ва боз номаҳои дигар пайдост, ки бисёр сарварони ноҳияҳои Суғд аз тарси Алхарошӣ пинҳон шудаанд. Деваштич онҳоро чустучӯ намуда, бо ваъдаҳои сиёсатмадорона ба худ ҷалб карданӣ мешавад. Шояд бисёр чизҳои дар мактуби ба Афарун навиштаи Деваштич, аз чумла, омадани туркҳо ва қувваҳои зиёд дурӯғ бошад, зеро аз мактуби Фатуфарн ва дигар мактубҳои бойгонӣ маълум мешавад, ки Деваштич аз Истравшану Фарғона ёрӣ нагирифтааст. Ў дар мактубаш ба Афарун дар моҳи нав ба ҷанг тайёр буданашро хабар дода бошад ҳам, дар амал вай қувваи кофӣ надошт. Деваштич меҳост Афарунро бо дастааш назди худ нигоҳ дорад. Ў медонист, ки дар Панҷакат сипоҳи арабро нигоҳ дошта наметавонад. Бинобар ин, ў барои мубориза қалъаҳои Мадм, Қум ва Абаргари Буттамро омода месоҳт.

Аз дастхатҳои бойгонӣ маълум мешавад, ки Деваштич дар Буттам ғалла, меваҳои хушк, гову мол, хулоса ҳамаи захираҳои

хўроквориро ба рўйхат гирифта буд. Ба мардумони гурусна бо ичозати Деваштич ғалла медоданд. Масалан, дар яке аз хуччатҳо гуфта мешавад: «Чун мактуби маро гирифтӣ, ба гуруснагони дехаи Парз 300 ҳалта ғалла дех. Деваштич». Дар яке аз хуччатҳо Спадак ном шахс ба фармондори Деваштич менависад: «Чаноб, аз дехаҳои Зароводк, Искодар ва Анишак ғалла оварданд. Шумо онҳоро бо одамон ба рўйхат гиред ва ба сўйи мо фиристед. Аз Зароводк 63 гўсфанд фиристодам. Шоҳ Деваштич ҳоло ба назди шумо омада наметавонад».

Дар мактуби дигар гуфта мешавад: «Аз дехаи Зароводк 5 зину лаҷом, 20 банд, 250 тири пайкон фиристодем». Дар як мактуби Деваштич, ки аввалу охираш нест, гуфта мешавад: «Ғалла ва дигар навъҳои хўрданиро дурустакак пинҳон кунед ва аз болояшон посбон монед. Ман як тирдон, як ҷуфт мӯқӣ фиристодам». Аз мактуб пайдост, ки Деваштич таҳдидеро дар назар дорад. Ҳамаи чорабинихо дар гирду атрофи дехаҳои Прагар, ки қароргоҳи Деваштич чой дошт, сурат мегиранд. Ҳоло мо хуб медонем, ки Деваштич қалъаҳои Мадм, Қум ва Абаргарро барои шўришгарон тайёр карда буд. Баъзе олимон менависанд, ки гўё Деваштич ва тарафдоронаш сўйи Хуҷанд мерафтанд, арабҳо пеши роҳи онҳоро гирифтанд.

Тавре ки қаблан зикр намудем, Деваштич пеш аз хучуми арабҳо ба Хуҷанд чунин нақша дошт, аммо вакте ки мактуби Фатуфарнро гирифт ва аз воқеаҳои Хуҷанд огоҳ шуд, дигар сўйи Хуҷанд рафтаний набуд.

Сабабҳои шикасти шўришҳои солҳои 720–722. Чӣ тавре аз мактуби Фатуфарн маълум шуд, ҳокимияти маҳаллий бо якдигар рақобати душманона доштанд. Онҳо аз обрўии якдигар метарсиданд. Онҳо аз туркон ёрӣ металабанду аз ҳамватанони худ не. Ҳар деха, русто, шаҳр мустақилона мубориза мебурд. Дар дохили Суғд даҳҳо шоҳони мустақил вучуд доштанд. Агар онҳо бо муттаҳидӣ ва якдилӣ аз рўйи як нақша амал мекарданд, арабҳо хеч гоҳ бар онҳо ғолиб намеомаданд. Бинобар ин, яке аз сабабҳои шикаст хўрдани тоҷикон парокандагии қувваҳои онҳо буд. Лашкари араб на танҳо микдоран зиёд буд, балки бо як фармон ва як нақша амал мекард. Лашкари араб аз низомиёни қасбӣ иборат буд. Дастанҳои тоҷик на низоми ҳарбӣ, на малакаи ҷангӣ ва на ҳисси миллии ватанҳоҳӣ доштанд. Дастанҳои хурди аъёну ашроф барои манфиатҳои шахсӣ ва шуҳрати худ бо арабҳо мечангиданд.

САВОЛХО:

1. Шўриши точикон бо сарварии Деваштич аз шўришиҳои Кеш ва Сүгди Марказӣ чӣ фарқ дошт?
2. Оё нақшаи пешниҳодкардаи Деваштич барои мубориза бар зидди арабҳо, дар сурати амалӣ шудан, метавонист тирӯзии точиконро таъмин намояд?
3. Дар бораи ҳуҷҷатҳои кӯҳи Муг шумо чӣ медонед?


§ 55. БОЙГОНИИ ДЕВАШТИЧ ВА АҲАММИЯТИ ТАЪРИХИИ ОН

Ҳуҷҷатҳои хаттӣ. Баъди шикасти Деваштич арабҳо бо ганимати зиёд баргаштанд. Аммо онҳо надонистанд, ки дар яке аз хумҳои дохили кӯшк бойгонии шоҳ Деваштич пинҳон аст. Ин бойгониро баъди 1200 сол, яъне соли 1932-юм ҷӯпони дехai Хайрободи ноҳияи Айни Тоҷикистон – Ҷӯраалӣ Маҳмадалӣ тасодуфан ошкор соҳт. Вай дар болои харобаи қалъаи Муғ буз мечаронд. Ногоҳ ҷашмаш ба сӯрохие афтод, ки дар даруни он як сабади пур аз коғазҳои печонида меҳобид. Ӯ як лӯлапечи коғазҳоро гирифта, ба деха овард ва ба мӯйсафедони хатти арабихон нишон дод. Аммо дар деха ва дехаҳои атроф ин ҳатро касе хонда наметавонист. Дар охир ҳат ба дасти котиби ҳизбии ноҳия – А. Пӯлодӣ мерасад. Пӯлодӣ онро ба Душанбе, ба Академияи илмҳо меорад ва аз ин чо як нусҳаи расми онро ба шаҳри Ленинград (ҳоло Санкт-Петербург) ба Пажӯҳишгоҳи ховаршиносӣ мефиристонад. Забоншиноси маъруф А. Фрейман дастхатро дид, онро ба ҳатту забони сӯгдён нисбат медиҳад.

Аввалин дастхатҳои забону ҳатти сӯгдиро дар аввали асри бист дар Донхуани Хутан (Синсизяни қунунии Чин) пайдо карда буданд, ки ба асри V милод тааллуқ доштанд.

Дар қalamравӣ Суғд бори аввал ҳуҷҷатҳои кӯшки Абаргар (кӯҳи Муғ) пайдо шуданд, ки аҳаммияти бузурги илмию фарҳангӣ доштанд. Вакте ки сӯгдӣ будани дастхат маълум шуд, соли 1933 А. Пӯлодӣ бо қувваи бошандагони дехai Хайробод дар харобаи Абаргар ковишҳо гузаронида, боз 21 дастхати дигар ёфт. Тирамоҳи ҳамон сол экспедитсияи Академияи илмҳои СССР бо сарварии А. Фрейман қалъаю пурра таҳқиқ ва боз 30 дастхати дигар пайдо кард. Ҳамин тавр, аз харобаи Абаргар 74 ҳуҷҷати сӯгдӣ, якто арабӣ ва зиёда аз 400 ашёи моддӣ ба даст омад. Дастхатҳо дар

пораҳои чарм, когазҳои абрешимӣ ва дастакҳои чӯби беди аз пӯст тозакардашуда бо ранги сиёҳ навишта шудаанд (расми 46).



Расми 46. Никоҳномаи сүгдӣ, ки аз кӯшики Абаргар ёфт шудааст

Бинои Абаргар ҳамагӣ аз панҷ ҳуҷраи равоқӣ иборат аст. Бино дуқабата, аммо қабати дуюм боқӣ намондааст.

Ҳамаи бозёфтҳо дар хонаҳои қабати якум ва хумҳо нигоҳ дошта шудаанд. Баъзе ҳуҷҷатҳои дар чӯб навишта аз ҷониби шахсони номаълум сӯзонида шудаанд.

Дар ҳаробаи Абаргар тирҳои пайкони бо най пайваста хеле зиёд ба даст омаданд. Ин тирҳо барои омӯхтани таърихи ҳарбии давраи истилои арабҳо сарчашмаи бебаҳо ба ҳисоб мераванд. Аз Абаргар табақ, коса, чумча, кафлез, шонаҳои занона, бели чӯбин, дастгоҳҳои боғандагӣ, пораҳои сандуки бо чарм рӯкашшуда ва бо оби тилло хотамкоришуда ва ғайра ёфта шуданд.

Мактуби Ал-Ҷарроҳ ва Абдураҳмон ибни Субҳ. Аз ҳама бозёфти гаронбаҳо дастхатҳои сүғдӣ мебошанд. Дар байни мактубҳо як ҳуҷҷат бо ҳатту забони арабӣ низ вуҷуд дошт, ки дар он омадааст: «Ба амир Ал-Ҷарроҳ аз мавло Деваштӣ салом. Раҳмати илоҳӣ ба Шумо бодо, илоҳо, доиман саломат бошед. Ҳудоро ёд мекунам, ки ӯ якка ва ягона аст. Ҳудованд ба Шумо хайр дихад, ки аз писарони Тархун ёд кардаед. Агар онҳо лозим бошанд, ба

Сулаймон Абусарй хабар дихед. Ман розй ҳастам, ки онҳоро ба воситай вай ба назди Шумо фиристам. Ё ки аспони алоқа якто-яшро фармоед, ман онҳоро бо навкарам ба назди Шумо мефиристам. Аз Худованд ба шумо саломатӣ меҳоҳам».

Академик И.Ю.Крачковский – арабшиноси номии рус ин мактубро хонда, маълум соҳт, ки Ал-Чарроҳ шахси ниҳоят золим буда, солҳои 717–719-ум амири Хурасон буд. Ӯ мардони калон-солро ба ҳатна маҷбур менамуд, ки боиси норозигии зиёд шуд.

Деваштич зоҳирان худро мусалмон вонамуд карда, соҳиби таҳти Суғд гардид. Вақте ихшиди Суғд таъйин гашт, бар зидди арабҳо муборизаи ошкор бурд ва ин сабаби аз вазифа рафтани күштани ӯ гардид. Дар ин бора мактуби чонишини амири Хурасон ба Деваштич гувоҳӣ медиҳад: «Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим. Аз номи амир менависад Абдураҳмон ибни Субҳ ба ҷа-ноби ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд – Деваштич эҳтиром. Дина Ничитак ва мағупат Қурҷӣ аз пеши амир омаданд ва ба номи ту ҳатти норизой оварданд. Ту магар пинҳонӣ аз ман ба дasti Ничитак ва Қурҷӣ ба амир ҳатте фиристода будӣ? Амир ба ман мактуб навишта, аз ту хеле дар ғазаб шудааст. Ман баъдтар онро ба ту мефиристам, то ки худат бо ҷашмонат хонда бу-бинӣ ва бовар намой. Амир баъзе суханонро дар ҳат нанавишта, даҳонӣ ба Ничитак ва Қурҷӣ гуфтааст. Онҳо аз ин суханҳо хеле тарсида, барои ту ғамгин мебошанд. Агар ту минбаъд ба амир ҳат нависӣ, ба ман як нусҳаи онро бифирист, то ки ман огоҳ бошам. Ҳоло суханҳои Ничитак ва Қурҷиро бодиқкат гӯш қун ва мувоғики онҳо амал намо, варна аз амир боз дигар фармонҳо низ мумкин биёянд».

Ҳамин тавр, аз мазмуни мактуб бармеояд, ки арабҳо ба воситай муовинони худ бар шоҳони ҳурду қалони Суғд саҳт назорат мебурдаанд. Ин кори онҳо ба шоҳони маҳаллӣ, ба монанди Деваштич намефорид. Деваштич ба ҷойи ёрӣ ба амир дар пахш намудани шӯришҳо боз мактуби дағалонае навиштааст, ки қаҳру ғазаби вайро афзудааст. Аз мактубҳои дипломатии Деваштич ба хубӣ маълум мешаванд, ки вай аввалин шахсе буд, ки меҳост шоҳони маҳаллиро муттаҳид созад ва ба муқобили арабҳо муборизаи қатъӣ барад. Аммо, мутаассифона, ӯ барои ин кор вакти кам дошт ва шоҳони Чоч, Фарғона ва Истрравшан боз даст ба хиёнат зада, нақшай ӯро барбод доданд.



Расми 47. 1. Кафлез ва табақи чўбини аз қалъаи Абаргар ёфтшуда
 2. Курчак – бели чўбин аз қалъаи Абаргар.
 3. Шонаҳои занона ва болопӯши сабад аз қалъаи Абаргар.
 4. Донаҳои нард аз чўб ва устухон аз қалъаи Абаргар.

Дар байни дастхатҳои қалъаи Абаргар намунаи ягонаи ақди никоҳи духтари тоҷики пеш аз ислом – Дугдонча, тақвими сүғдӣ, ҳӯҷҷатҳои нодир дар бораи иҷора додани осиёбҳо, харидани замин, забонхатҳо ва гайра мавҷуданд. (Расми 47).

САВОЛҲО:

1. Қалъаи кӯҳи Муг дар кӯҷо ҷой дорад ва номи ҳақиқии он чист?
2. Ҳӯҷҷатҳои сүғдӣ ҷӣ тавр дастрас шуданд?
3. Қадом олимон онҳоро тарҷума ва тафсир кардаанд?
4. Аҳаммияти ҳӯҷҷатҳо барои таърихи ҳалқамон аз ҷӣ иборат аст?

§ 56. МУБОРИЗАИ ТО҆ЦИКОН ДАР СОЛҲОИ 726–730 МИЛОДӢ БА МУ҆ҚОБИЛИ ИСТИЛОГАРОНИ АРАБ

Кушторҳои бераҳмонаи арабҳои хунхор дар Суғду Фарғона, аҳдшиканона ва ваҳшиёна куштани шоҳ Деваштич ва садҳо ватанпарастони дигар иродай тоҷиконро нашикаст, балки неру баҳшид. Халифаи араб амири Хурисон Алхараширо барои ҷабру зулмаш дар Тоҷикзамини Шарқӣ аз вазифа озод намуд. Аммо Алхарошӣ бо тарафдоронаш ба ҳалифа итоат накарда, қатлу горатро дар замини мо давом дод. Ба ривояти Табарӣ, ӯ ҳайкалу мӯҷассама, зарфҳои заррин ва симин, тангаҳои зиёди тиллоро ҷамъ оварда, ба ҳешовандону наздикони худ тақсим мекард ва ба муқобили фиристодаҳои ҳалифа мечангид. Алхарошӣ ба василаи хироҷро аз будаш беш ситонидан, дороии зиёд ҷамъ карда буд. Ӯ дар болои сиккаҳои тилло меҳобид.

Лашкаркашии Асад ибни Абдуллоҳ ба Ҳатлон ва шикасти он. Соли 725-ум Асад ибни Абдуллоҳ амири Хурисон таъйин мешавад. Хурисон дар назари арабҳои горатгари ҷашнгурусна мамлакати бойтарини хилофат ба ҳисоб мерафт ва барои дар ин ҷо амир шудан, довталабон муборизаи хунин мебурданд. Асад ибни Абдуллоҳ ба Хурисон омада, барои ҳӯҷуми горатгарона ба сӯйи Суғд тайёрӣ мебинад. Вай дар ин сафараш сарлашкарони дар ноҳияҳо бударо бо одамони бовариноки худ иваз мекунад. Дар Истравшан бо афшиншоҳи он шартномае баста, аз ӯ маблаге мегирад ва ба ноҳияи Барукани назди Балҳ меравад, ки дар он ҷо маҳаллаи арабони ямани ҳамдиёраш буд.

Аз ҳамин сабаб, маркази аморатро аз Нишопур ба Балх қўчонида, ба таъмири девори шаҳр, ободонии шаҳристон ва қароргоҳи худ машғул мешавад. Сарвари соҳтмони Балх – Бармак, ки аз авлоди мубадон буд, таъйин мешавад.

Бояд тазаккур дод, ки бо омадани Асад ибни Абдуллоҳ сиёсати арабҳо бо шоҳони маҳаллӣ тағиیر меёбад. Ў бо бузургони тоҷик муносабати хуб намуда, онҳоро ба худ наздик мекунад. Маҳаллиён вазифаҳо гирифта, ба мусалмон шудан рӯй меоранд ва минбаъд муборизи роҳи ислом мешаванд.

Асад аз Балх ба вилоятҳои Нимрӯз ва Ғур лашкар мекашад, аммо шоҳони вилоятҳои зикршуда бе ҷанг исломро қабул мекунанд ва бо Абдуллоҳ созишнома мебанданду мустакилияти худро нигоҳ медоранд.

Асад ибни Абдуллоҳ соли 725-ум ба Ҳатлон ҳучум менамояд. Ҳатлон дар он вақт яке аз шоҳигарихои пурзӯртарини Тахористон буд ва худуди имрӯзai вилояти Ҳатлон баҳши зиёди Бадаҳшони кунунии Афғонистонро дар бар дошт. Шоҳи он Шоҳбол марди ҷасуру оқил буд ва бо ҳоқони турк наздикӣ дошт. Мувофиқи гуфтаи сарчашмаҳои чинӣ, лашкари Ҳатлон 50 ҳазор савору пиёдаро ташкил менамуд. Вақте арабҳо ба худуди Ҳатлон ворид шуданд, онҳоро қувваҳои якҷояи тоҷикону туркон пешвоз гирифтанд ва задухӯрди шадиде ба вучуд омад, ки дар натиҷаи он арабҳо талафоти қалон дода, рӯ ба гурез ниҳоданд. Тоҷикони Балх ба лашкари шикастхӯрда ва маҷрӯҳшудаи Асад масҳараомез мегуфтанд:

*Аз Ҳуталон омадӣ,
Ба рӯ табоҳ омадӣ,
Овора боз омадӣ,
Хушку низор омадӣ.*

Овозаи шикасти шармандавори Асади Абдуллоҳ то ба ҳалифа мерасад. Ҳалифа ба ғазаб омада, ўро ҳамчун сарлашкари ноуҳдабаро аз амирии Ҳурисон дур месозад.

Ғалабаи мардуми Ҳатлон нишон дод, ки агар тоҷикон муташаккилона ҷанганд, бар арабҳо ғолиб меоянд.

Муҳорибай Камарҷо. Соли 728-ум амири нави Ҳурисон Ашрас бо лашкари бузург барои пахши шӯриши сугдиён ба Самарқанд меояд. Ў дар Суғд эълон мекунад, ки ҳар кӣ исломро

напазириутаасту мепазирад, аз андози чизя озод аст. Мардуми захматкаш ҳама худро мусалмон эълон мекунанд ва арабҳо аз ҳеч кас хироҷ чамъ карда наметавонанд. Аз ин сабаб, шохи Суғд ба амири Хурросон арз менамояд, ки акнун дар Суғд ҳама исломро қабул карданд ва одами хироҷдиҳанда намонд.

Амир аз ваъдаи худ бармегардад ва фармон медиҳад, ки аз ҳамаи мардуми гайриараб хироҷ ситонанд. Ин фармон сабаби норозигӣ ва аз мусалмонӣ рӯй гардондани тоҷикон мегардад. Мардум силоҳ ба даст мегиранд ва боз ба муқобили арабҳо ба ҷанг медароянд. Танҳо дар рустоҳои Самарқанд ҳафт ҳазор одам шӯрида буданд. Ба ин исён баъзе арабҳо низ ҳамроҳ мешаванд.

Амири Хурросон бо лашкари 80-ҳазора ба Омул омада, дар он ҷо се моҳ тайёрӣ мебинад ва 10 ҳазор сипохиро аз Ому гузаронида, ба сӯйи Бухоро мефиристад. Аммо онҳо дар роҳ ба туркон воҳӯрда, мечанганд ва талафоти зиёд медиҳанд. Аз ин ҳодиса арабҳои дар Омул буда огоҳӣ мейбанд ва ба ёрии онҳо сипоҳи асосӣ бо сарварии амир ба ҷанг меояд ва тоҷикону туркон ақиб менишинанд. Амир Ашрас бо лашкараш дар наздикии шаҳри Пайканд ҷой мегирад. Тоҷикон роҳи обро мебанданд ва душман аз ташнагӣ азоб мекашад. Рӯзи дигар онҳо ба лашкари араб ҳучум оварда, зиёда аз ҳазор нафари онҳоро мекушанд. Рӯзи сеюм лашкари тоҷикони Суғд, Насаф, Чоч, Истравшан ва Фарғона ба ҳучуми қатъӣ гузашта, арабҳоро маҷбур мекунанд, ки дар қалъаи дастнораси Камарҷо паноҳ баранд.

Миқдори арабҳо 6 ҳазор нафар буд, аммо шумораи лашкари тоҷику турк бештар. Мувофиқи ривояти таъриҳӣ, дар лашкари туркон як дастаи 30-нафараи форсҳо бо сарварии Ҳусрав писари Яздигурди III низ иштирок дошт.

Аз ҷониби лашкари тоҷикон ва туркон як гурӯҳи 200-нафара бо сарварии Бозгари барои гуфтушунид ба назди қалъа омада, арабҳоро ба таслим ва ё қабули дини зардуштӣ даъват мекунад. Арабҳо ин даъватро напазириута, ба гурӯҳи Бозгари тир мекушоянд ва яке аз тирҳо ба Бозгари расида, ўро ҳалок мекунад.

Муҳосираи қалъаи Камарҷо ду моҳ давом мейбад ва муттаҳидин аз сабаби бо дили ноҳоҳам ҷангидан, ғалабаро аз даст медиҳанд. Барои марги Бозгари асирони араб бо сарварии Ҳаҷҷоҷ Нодирӣ кушта мешаванд. Арабҳо низ асирони тоҷику

туркро, ки бештар аз занону кўдакон иборат буданд, ба қатл мерасонанд.

Дар ин чанг шоҳи Чоч – Тарбанд ҳалок мешавад ва ривояте ҳаст, ки гўё Ҳаҷҷоクロ барои хуни Тарбанд сар задаанд. Мувофиқи ривояти Табарӣ, дар дасти арабҳо шоҳи Суғд – Ғӯрак асир буд ва дастаҳои Суғд бо сарварии писари ў Муҳтор намечангиданд ва дигаронро низ аз муҳосира нигоҳ медоштанд. Яке аз сабабҳои қалъаро бо хучум нагирифтани тоҷикон ин буд, ки дар ин чо Ғӯрак ва занону кўдакони сүғдиён чун гаравгон нигоҳ дошта мешуданд. Табарӣ дар бораи чӣ тавр гаравгон гирифтани Ғӯрак ва занону фарзандони сүғдӣ чизе намегўяд, аммо ин гаравгонҳо лашкари арабро аз торумор начот доданд. Муҳосира 58 рӯз давом кард ва ниҳоят иттифоқчиён розӣ шуданд, ки аз ихотаи қалъа даст қашанд ва арабҳо баромада раванд. Ривоят аст, ки дар ин чанг амири Хурросон–Ашрас ба ҳалокат мерасад.

Ҳамин тавр, арабҳо шарти тоҷиконро пазируфта, Ғӯракро озод карданд ва худ аз қалъа баромада рафтанд. Онҳо ба хотири Ғӯраки пир ва чанд зану фарзанди ашроф ба лашкари араб иҷозат доданд, ки ба Самарқанд омада, бо қувваҳои дигар ҳамроҳ шавад ва минбаъд ба муқобили тоҷикон бичангад ва ҳазорҳо нафарро бикушад.

Соли 730-юм халифа Ҷунайдиро амири нав таъйин намуд. Ривоят мекунанд, ки Ҷунайдӣ дар чангҳо бо тоҷикон марҷоне аз навъи ҷавоҳир ба даст оварда буд. Ў онро ба зани халифа мебахшад ва халифа ўро амири Хурросон таъйин мекунад. Ҷунайдӣ бо лашкари худ ба Суғд меояд ва ба чанг ҳамроҳ мешавад.

САВОЛҲО:

1. Кадом амири Хурросон аввалин шуда, сиёсати наздикишавиро бо шоҳону бузургони маҳаллӣ пеш гирифт ва он чӣ натиҷа дод?
2. Чаро Асад ибни Абдуллоҳ дар ҷанги Ҳатлон шикаст ҳӯрд ва дар ҳаққи ў кадом шеъри ҳаҷвиро гуфтанд?
3. Созиномаи Камарҷо чӣ аҳаммият доши?
4. Чаро шӯрии бенатиҷа анҷомид?

§ 57. ШҮРИШХОИ СОЛХОИ 30-ЮМ ДАР ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚЙ

Сиёсати Ашрасро амирони баъди ў тағиyr надода, золимй ва хирочи ноҳақро аз мардумони мусалмоншуда ва гайримусалмон мерӯёниданд. Ин буд, ки мардуми Кешу Насаф ва Сугду Фарғона боз шўриданд. Солҳои 731–733-юм дар Самарқанд намояндаи арабҳо – Савр ба муқобили шўришгарон лашкар кашид. Амири Хурросон Ҷунайдӣ Умарро бо 18 ҳазор лашкар аз Тахористон ва Иброҳим ибни Басамро бо роҳи дигар ва дастаҳои иловагӣ ба Суғд фиристод. Худаш низ бо 5 ҳазор аскар равона шуд. Тоҷикон ҷоҳҳои роҳи биёбони байни Кешу Омулро хокпур намуданд, то ки арабҳо аз беобӣ азоб кашанд. Онҳо ба ағбаи Кеш ба сӯйи Самарқанд омаданд ва дар масофаи 4 фарсаҳ аз Самарқанд бо лашкари турку тоҷик воҳӯрданд.

Лашкари араб аз саворони вазнинсилоҳ, яъне савороне, ки худашон бо аспашон ҷавшанпӯш буданд, савороне, ки танҳо худашон ҷавшан доштанд ва савороне, ки танҳо силоҳи сабук доштанд ва пиёдагон иборат буд. Онҳо мувофиқи силоҳашон: вазнин, нимвазнин ва сабуксилоҳ ба муқобили лашкари турку тоҷик саф оростанд. Ба лашкари араб 12 лашкаркаши ҷангозмуда роҳбарӣ менамуданд. Лашкари тоҷиконро шоҳони Суғд – Гӯрак, Кеш – Шиканд, Фарғона – Алутар ва туркон – Корсул сарварӣ менамуданд. Ҷанг дар назди дехаи Маймурғ ба амал омад. Дар ин задухӯрд дастаҳои араб бо сарварии Зуҳайр, Ҳавзан, Ҷирфас ва Ҳонад торумор гаштанд.

Муҳориба дар қаноти рост, ки барои арабҳо созгор буд, гоҳ дар сафи арабҳо ва гоҳ дар сафи туркон парешонӣ меовард. Сарфармондехи сипоҳи араб Ҷунайдӣ ба ёрии қаноти рост сарбоз фиристод. Ҷанг то шом давом кард ва шаб ҳар ду сипоҳ ба ҷойҳои худ бозгаштанд. Талафот дар байни арабҳо нисбат ба тоҷику турк хеле зиёд буд.

Дар рӯзҳои чумъа ва шанбе ҳангоми ҷанг хокбоде барҳост, ки касро намедид. Вақте хокбод фурӯ нишафт, диданд, ки дастаи арабҳо бо сардории Савр дар миёни туркон парешон аст. Туркон онҳоро ихота намуда куштанд. Худи Савр ба горе афтида, миёншаш шикаст ва мурд.

Дар сипоҳи ҳар ду тараф заҳмиён зиёд буданд. Тоҷикон ва туркон метавонистанд голиб оянд, аммо ба боқимондаи лашкари

араб имконият доданд, ки сўйи Самарқанд равад. Чунайдӣ ба халифа хат навишта, ёрӣ металабад. Халифа 30 ҳазор аскарро бо сарварии Абдураҳмон ибни Наим, ки дар Суғд ҷангига буд, мефиристад. Чунайдӣ бо боқимондаи дастаи худ як сол дар Самарқанд дар муҳосира мемонад.

Шикасти дуюмини Асад ибни Абдуллоҳ дар Ҳатлон. Асад ҳеч гоҳ шикасти шармандавори худро аз ҳатлониён фаромӯш накарда буд. Ў соли 735-ум дубора амири Ҳурросон таъйин мешавад. Вай баъди соҳиб шудани таҳти амирӣ, соли 737-ум барои ҷазо додан, ба Ҳатлон лашкар мекашад. Мувофиқи ривояти Табарӣ, Шоҳбол мурда буд ва дар Ҳатлон Ҳодаш—писари Шоҳбол подшоҳӣ мекард. Ў марди тарсончак ва камҷуръат буд. Арабҳо қалъаи Зигаракро гирифта, ганимати зиёде, аз ҷумла рамаҳои гӯсфандонро соҳиб мешаванд. Ҳодаш аз омадани арабҳо тарсида, ба назди хоқони турк барои ёрӣ меравад. Хоқон бо шунидани лашкаркашии Асад сипоҳи худро омода месозад ва ба Ҳатлон меояд. Асад аз омадани туркон ба ёрии ҳатлониён тарсида, меҳоҳад ганиматҳои худро аз Ҳароб (Панҷ) гузаронад ва ба ҳар сарбоз фармон медиҳад, ки яктоӣ гӯсфандро низ аз об гузаронад. Ва худи Асад низ гӯсфандеро гирифта буд. Ба Асад ҳабар доданд, ки лашкари тоҷикон ва туркон наздик расидаанд, гӯсфандонро монда, одамонро аз об гузаронанд. Аммо амири ҷашнгурусна эълон намуд, ки касе бе гӯсфанд мегузарад, дасташ бурида мешавад. Вақте ки одамон бо гӯсфандон дохили рӯд шуданд, гузаргоҳ сероб ва чукур буд ва одамону гӯсфандонро мебурд ва бисёрӣ гарқ шуданд.

Бахшे, ки дар соҳил буд, аз тарафи лашкари якҷояи тоҷикон ва туркон кушта шуданд. Лашкаркашони тоҷик – Иштиҳонӣ ва Ашқандӣ ба арабҳо зарбаи саҳт расонид, баъзе саронро асир ва аслиҳаи зиёдро ганимат гирифтанд. Дар соҳили чап, ки Асад он ҷо буд, бӯрони шадид барҳост ва дар торикии он арабҳо ба қалъае пинҳон шуданд ва лашкари тоҷику турк ба соҳили рост бозгаштанд. Рӯзи дигар Асад худро мағлуб шуморида, ақибнишинӣ намуд.

Дар ин ҷо шоҳи Ҷағониён, ки аз тарафи арабҳо мечангид, кушта шуд. Ҳамин тавр, Асад ибни Абдуллоҳ дуюмбора аз ҳатлониён шикаста хўрда, шармандавор ба Балҳ омад.

Сеюмин лашкаркашии Асад ибни Абдуллоҳ ба Ҳатлон. Шоҳи Ҳатлон – Ҳодаш соли 738-ум боз аз ҳуҷуми арабҳо тарсида, ба пеши хоқон ва аз он ҷо ба сўйи Ҷин рафт. Дар вакти ҳуҷуми сеюминбораи Асад дастаи Ҳатлонро Бадртархун идора менамуд.

Шоҳбол дар вакти мурдани худ ба яке аз наздиконаш Саочӣ чунин васият карда буд:

1. Ба мардуми Хатлон такаббурӣ накунед, зоро онҳо фахру кудуратро намебардоранд. Онҳо танҳо ба шоҳони худ итоат мекунанд. 2. Шоҳзода Ходашро ёфта биёред, зоро ӯ вориси таҳти ин мамлакат аст. 3. Бо арабҳо начангед, зоро шумо қобилияти роҳбари чангро надоред ва мамлакатро ба тороч медиҳед.

Ҳамин тавр, дар вакти ҳуҷуми сеюминбори Асад Хатлон бе шоҳ буд ва онро Бадртархун, ки аз шерони Бомиён ва аз сулолаи шоҳони Хатлон буд, дар дарбори Шоҳбол дар Рустоқ мезист ва аз набудани ворис дар ин бахш ҳукм меронд. Вай бо арабҳо чанг кардан намехост. Аз таърихномаҳои замони истилои араб дар Тоҷикзамин бармеояд, ки шоҳони Хатлон ва Бомиён аз сулолаи Ҳайтолиён буданд ва унвони шери Хатлон ва Бомиёнро доштанд.

Асад, ки ду шикасти худро дар Хатлон ҳеч фаромӯш намекард, ин дафъа Хатлонро бе чанг ишғол менамояд ва Бадртархунро ба меҳмонӣ даъват намуда, асир мегирад ва аз ӯ талаб менамояд, ки аз Хатлон берун равад. Мувофиқи гуфтаи Табарӣ, Бадр аз Асад як миллион дирҳам талаб мекунад. Асад ба ӯ мегӯяд: «Аз Хатлон нестӣ ва чӣ тавре ки аз Бомиён омадай, ҳамон тавр бозгард». Бадр посух медиҳад: «Ман ба ин ҷо дар ҷавониям омадам ва он чӣ дорам, ба зӯри бозу гирд овардаам. Ҳоло ту, як марди бегона, бо ду уштури думбурида ба замини мо омадай ва ба ватанат камаш бо 50 уштури пур ва ғанимат бармегардӣ. Боз аз ман талаб дорӣ, ки зану фарзанд, ҳонаҷоямро монда, баромада равам?»

Асад аз ин суханони таҳқиромези шоҳи Хатлон дар ғазаб шуда, ӯро вахшиёна ба қатл мерасонад; аввал гӯшу бинӣ ва дастхояшро мебурад, сипас сарашро аз тан ҷудо мекунад. Гӯё Бадр арабҳоро ба ҷунун шакл мекуштааст ва он арабе, ки узвҳои Бадрро буридааст, ҳеши яке аз он қуштагони Бадр будааст. Дӯстони Бадр зану фарзанди ӯро ба қӯҳистон бурда, пинҳон мекунанд ва Асад боргоҳи хатлониёни Рустоқи Бузургро ба яғмо мебарад. Дар назди Ҷӯбак ва Сайёд гузаргоҳе буд ва шоҳони Хатлон дар ҳар ду соҳил қасрҳои худро доштанд. Дар ин ҳуҷум Асад аз тарси шикастҳои пешин ба соҳили рост нагузашт.

Асад як дастаи қалонро ба қалъаҳои кӯҳии Хатлон барои ҷусуҷӯи фарзанди Бадртархун мефиристад. Онҳо якчанд қалъаро ҳаробу горат менамоянд, аммо зану фарзанди шоҳро намеёбанд. Асад Хатлони бесоҳибро тороч мекунад ва бо ғанимати фаровон бармегардад.

Сабабҳои шикасти шӯришҳои солҳои 20–30-юм, пеш аз ҳама, дар ноиттифоқии шоҳони тоҷик буд. Онҳо бо яқдигар забон як карда, ба муқобили арабҳо мубориза бурданро намехостанд. Онҳо бештар аз арабҳо не, аз бузургшавии яқдигар метарсиданд.

Дар тӯли асорати бисёрсола дар зери зулми арабҳо баҳше аз шоҳони маҳаллӣ мусалмон шуда, ҳамроҳи арабҳо бо ҳамвatanони худ мечангидаанд ва яқдигарро мефурӯҳтанд. Дар дастаҳои Асад на танҳо форсҳо – тоҷикони Тоҷикзамини Фарбӣ, балки тоҷикони шарқӣ низ хеле зиёд буданд.

САВОЛҲО:

1. Муборизаҳои тоҷикон дар солҳои 20–30-юм бар зидди арабҳо аз солҳои пешин чӣ фарқ доштанд?
2. Ҷаро аъёну ашрофи тоҷик бо арабҳо ва арабҳо бо онҳо муросо мекарданд?
3. Кадом намуди ситоҳиёнро вазнинсилоҳ, кадом намудро нимвазнинсилоҳ меҳисобиданд ва дар ҷанг вазифаи онҳо аз чӣ иборат буд?

§ 58. МУБОРИЗАИ ЯҚҶОЯИ ТОҶИКУ АРАБ БА МУҚОБИЛИ УМАВИЁН

Сиёсати Насри Сайёр дар солҳои 738–748-ум. Дини ислом ва ҳокимияти арабҳо дар замони амири Ҳурносон будани Наср ибни Сайёр (738–748) хеле мустаҳкам гардид. Насри Сайёр дар ҷавонияш ба Мовароуннаҳр омада, дар ҷангҳо иштирок дошт, бо ҳаёти мардуми тоҷик ва ҳулқу атвори он хуб шинос буд. Бо бисёр шоҳон ва давлатмандони маҳаллӣ дӯстӣ карда буд ва майли бо мардум сулҳу салоҳро дошт. Мо пештар зикр кардем, ки пас аз амирии Ҳурносонро ба даст гирифтани Асад ибни Абдуллоҳ, сиёсати арабҳо нисбат ба давлатдорони тоҷик тағйир ёфт. Ӯ мекӯшид, ки нисбат ба тоҷикон сиёсати боадолатонаро пеш барад.

Сайёр ин сиёсатро давом дод. Дар натиҷа муборизаи мардуми тоҷик бар зидди арабҳо рӯ ба сустӣ мениҳад. Ҷангҳои солҳои 20–30-юми асри VIII нуқтаи баландтарин ва оҳирини муборизаи тоҷикон ба муқобили арабҳо ба шумор мераванд.

Насри Сайёр ҳамчун марди сиёсатмадор хуб фахмида тавонист, ки бо зӯрӣ бар тоҷикон ҳукм рондан мумкин нест. Баръакс, бо онҳо бояд наздикий ҷуст ва сиёсати одилонаро пеш гирифт, хироҷи ҷизъаро, ки аз тоҷикони мусалмоншуда

меситониданд, барҳам дод. Ҳамаи тоҷикони мусалмон аз ин хироҷ озод шуданд.

Хироҷро танҳо аз одамони гайри мусалмон мегирифтанд ва он хеле вазнин буд. Хироҷи умумиро бояд ҳама медоданд. Ба ривояти Табарӣ, дар муддати як ҳафта 80 ҳазор одам аз хироҷи ҷизъа озод шуд ва 80 ҳазор тоҷики дигар ҷизъа медод.

Насри Сайёр бо тоҷикони гуреза (сүғдиён), ки дар назди туркон буданд ва ҳоҳиши ба ватан баргаштанро доштанд, сулҳ баст, ки мувоғики он: 1) қасоне, ки исломро напазируфтаанд, ҷазо дода намешаванд; 2) аз баргаштагон қарзи андозҳои пешинро намеситонанд; 3) арабҳои асир, ки дар дасти сүғдиҳо буданд, мувоғики шартнома озод мегарданд ва ҳеч кас гунахгор дониста намешавад.

Дар замони Насри Сайёр хонадоршавии арабҳо бо духтарони маҳаллӣ ва маҳаллиёни давлатманд бо арабҳо вусъат меёбад. Дар миёни арабҳои сокини Тоҷикзамин нисбаҳои тоҷикии Боҳтарӣ, Сүғдӣ, Ҷурҷонӣ ва гайра пайдо мешаванд. Бисёр сарлашкарони араби заминдор бо маҳаллиён оmezish ёфта, ба тоҷикӣ ҳарф мезаданд. Масалан, бухорхудот Тугшод духтари худро ба никоҳи Насри Сайёр даровард ва барояш замин низ чудо кард.

Вақте ки Тугшодро ду дехқони мусалмоншуда ба қатл мерасонанд, тамоми молу мулкаш ба Наср ҳамчун мерос мегузарарад. Бо вучуди ин наздикув хешовандӣ бо араб, Тугшод мусалмониро напазируфта буд. Аз ин сабаб, вақте ки ўро дар Самарқанд мекушанд, зардуштиён гӯшти ўро аз устуҳон чудо карда, колбадашро ба Бухоро мебаранд.⁹

Насри Сайёр соли 740-ум ба Фарғона лашкар мекашад ва дар Куба қарор мегирад. Тоҷикони ин ҷо аз омадани ў огоҳӣ ёфта, ҳӯрокай чорворо месӯzonанд ва озуқавориро пинҳон мекунанд. Дар охири сол Наср ба муқобили ихшиди Фарғона лашкар мефиристонад. Лашкар қалъаро печонда, роҳҳои даромаду баромадро зери назорат мегирад. Аммо фарғонагихо шабҳо аз қалъа берун омада, аспҳои аъробро мебаранд ва бахше аз арабҳоро асир мегиранд. Наср дастаи дигарро ба ёрӣ мефиристад ва онҳо ин дафъа худро ба хоб андохта, аз қалъа баромадаҳоро дастгир мекунанд. Дар байнин дастгиршудагон шоҳзодаи Фарғона – ҷавони хеле далер низ буд, ки бо фиреб

ба даст афтод. Наср ўро мекушад ва бо лашкари зиёд ба چанг меояд, бо модари шоҳ вомехӯрад ва сулҳ мебанданд.

Модари шоҳ сарони арабро ҳамроҳи Наср пазирой мекунад. Мувофиқи ривояти Табарӣ, модари шоҳ зани хеле часур ва сиёсатмадор будааст. Вай ба Наср мегӯяд: «Шумо на қаду қомати ҷанговарӣ доред ва на рикоби шоҳӣ».

Наср аз ў мепурсад: «Шоҳ чӣ гуна бояд бошад?» Ҷавоб медиҳад: «Шоҳ ҳама вақт бояд шаш чиз ҳамроҳ дошта бошад: 1) вазир, ки аз номи шоҳ мамлакатро идора кунад; вазир шахси поку боваринок бошад, ки шоҳ сирри дили ҳудро ба ў гуфта тавонад ва ў сирро пинҳон дорад; 2) зане, ки дар ҳама ҳолатҳо ғаму парешониро аз ў дур дорад; 3) ошпази хосса, ки дар ҳама ҷо барои ў ҳӯроки дилкаш пазад; 4) қалъаи устувор барои рӯзҳои саҳт ва шамшер, ки аз хиёнат натарсад; 5) аспи савории ҳастагинопазир; 6) ҳазинаи пур, ки дар рӯзҳои саҳт ўро начот дихад. Мо ин ҳамаро дорем ва аз шумо наметарсем».

Норозигихои мардум аз Ӯмавиён. Халифаҳои умавӣ сиёсати зидди авлоди Муҳаммадро мебурданд ва онҳоро аз вазифаҳо дур мекарданд. Асосгузори ҳаракати аббосиҳо набераи амаки Муҳаммад – Муҳаммади Алӣ буд. Ўз норозигихои тоҷикони шарқӣ истифода мебурд. Ҷӣ тавре ки маълум аст, тоҷикон ба арабҳо ҳеч сари итоат намефароварданд. Аксари мардум аз андоҳои гарон норозӣ буданд. Арабҳо дар ҳар вилоят бар сари дехқонон одамони ҳудро мегузоштанд, ки онҳоро ҳокими асосӣ мөхисобиданд. Дехқонон ҳеч гоҳ намехостанд, ки бегонагон ба сарашон ва боз дар ватани ҳудашон ҳукмрон бошанд. Аз ин рӯ, онҳо бо арабҳои аз сиёсати Ӯмавиён норизо мепайвастанд. Аббосиён мегуфтанд, ки ҳамаи бадбахтиҳо аз беадолатии халифаҳои умавӣ сар задааст. Агар онҳо сарнагун шаванд, хироҷҳо кам шуда, корҳои мачбурий дар соҳтмони қасру биноҳо, канал ва гайра аз байн мераванд. Аббосиҳо ваъда медоданд, ки агар Ӯмавиён сарнагун шаванд, тоҷикон дар идораи давлат баробари арабҳо иштиrok менамоянд. Дар Ҳурӯсон ба ҷунбиши тоҷикон Абумуслим роҳбарӣ менамуд.

Чунбиши Абумуслим. Абумуслим аз тоҷикони Нишопур буд. Вай ба равияни шиаи дини ислом мепайвандад ва яке аз муборизони фаъоли зидди Ӯмавиён мегардад. Ўз Иброҳим писари Алии Муҳаммади Аббос дастури роҳбарии Ҳурӯсонро гирифта, ба Марв меояд ва бар зидди Ӯмавиён ба мубориза медарояд.

Вай парчами худро сиёх ва гурзи худро нимсиёх мекунад. Ранги сиёх нишони беадолатии Умавиён ба ҳисоб мерафт. Барои тоҷикон ранги сиёх ин нишонаи ситам, қувваи аҳримани буд ва мардуми норозӣ зуд дар атрофи Абумуслим гирд омада, ба муқобили аҳриманҳои замон – Умавиён ба мубориза бархостанд. Шӯриш дар муддати кӯтоҳ тамоми вилоятҳои Тоҷикзамини Шарқӣ: Ҳирот, Бушанг, Марв, Толиқон, Ҳатлон, Суғд, Марв, Нусай, Абевард, Балх, Нишопур ва ғайраро фаро гирифт. Мардум гурӯҳ-гурӯҳ, пиёдаву савора ба ҳаракати Абумуслим мепайвастанд. Шӯришгарон дар ҳарҳои худ ба таҳқири ҳалифа шиори «Марвони ҳар» менавиштанд.

Мувофики гуфтаи олими тоҷик Абуханифаи Диноварӣ, дар зери парчами Абумуслим сад ҳазор кас бо силоҳҳои гуногун мечангиданд. Шӯриш на танҳо Тоҷикзамин, балки Арабистонро низ фаро гирифт. Арабҳои норизо низ ба сӯйи Абумуслим меомаданд ва ўро сарвари худ медонистанд. Абумуслимро мардум аз авлоди Муҳаммади пайғамбар эълон намуданд. Дар бисёр шаҳрҳо ҳокимони арабӣ умавиро мекуштанд ва Абумуслимро амир эълон менамуданд. Дар байни ҳокимони вилоятҳо, ки аслан арабҳо буданд, муносибатҳо тезутунд мешуд ва бисёр вакт задухӯрдҳои хунин ба амал меомаданд. Вақте ки дастаҳои Ал-кирмонӣ Марвро гирифтанд, Насри Сайёр ба муқобили ўлашкаре мефиристад. Дар ин ҷанг, ки ҷанд рӯз давом кард, аз ҳар ду тараф ҳазорҳо нафар қушта шуданд ва қувваи ҳар ду ҷониб хеле заиф гардид.

Мувофики ривояти Табарӣ, ин ду гурӯҳи арабҳоро бо якдигар Абумуслим бо мактубҳои бардуруғ шӯронида буд. Баъд Абумуслим ба Ал-кирмонӣ ҳат навишта, ўро барои муборизаи якҷоя ба муқобили Насри Сайёр даъват мекунад. Ал-кирмонӣ розигӣ медиҳад ва дар ҷанг ба муқобили Насри Сайёр ҳалок мешавад. Писари Ал-кирмонӣ ба тарафи Абумуслим мегузарад ва бар зидди Насри Сайёр мечангад. Соли 748-ум Абумуслим ба Марв омада, қасрҳои амирони арабро ишғол намуд. Насри Сайёр мегурезад. Соли 750 қувваҳои зидди Умавиён дар тамоми қаламрави хилофат ғолиб омаданд ва имоматии хилофат ба Аббосиён гузашт.

Аббосиён ба сари ҳокимијат омада, барои иҷрои ваъдаҳои худ қӯшише ба ҳарҷ надоданд. Абумуслим, ки амири Ҳурӯсӣ шуд, барои вусъати дини ислом ғамхорӣ мекард, аммо барои беҳбудии зиндагии ҳамваташонаш чорае начуст.

Хүчуми лашкари Чин ба Тоҷикзамини Шарқӣ. Соли 751-ум сipoҳи Чин бо мақсади тасарруф ба Ҳафтгрӯд даромад. Абумуслим лашкаре бо сардории Зиёди Солех фиристод. Задухӯрд дар соҳили Тироз (назди Ҷамбули кунунӣ) ба амал омад. Ба ривояти муаррих Ибни Асир, 50 ҳазор чиниён қушта шуданд ва 20 ҳазор асир афтоданд. Ин шикасти қатъӣ ба лашкариёни Чин чунон саҳт таъсир гузошт, ки дубора ёди хучум ба Тоҷикзамин накарданд.

Бояд тазаккур дод, ки дар тӯли 100 соли муборизаи тоҷикон бо арабҳо шоҳони мамлакати мо борҳо аз императорони Чин ёрӣ хостанд, аммо онҳо ба ёрӣ наомаданд. Императори Чин гумон дошт, ки дар натиҷаи ҷангҳо суст шудаем ва ў сарзамини моро ба осонӣ мегирад, аммо хато кард. Сipoҳи якҷояи тоҷикону арабҳо қариб тамоми лашкари омадаро нобуд соҳт ва боқимондаи дастаҳои Чин то ҳудуди мамлакати худ гурехтанд.

САВОЛҲО:

1. Сиёсати Насри Сайёр чӣ гуна буд?
2. Дар муборизаҳои зидди арабии тоҷикон чӣ тагйироти гоявӣ ба вуҷуд омада буд?
3. Модари ихшиди Фаргона ба Насри Сайёр чӣ гуфт?
4. Чаро Умавиён шикаст ҳӯрданد?
5. Сиёсати Абумуслим дар мубориза ба муқобили Умавиён чӣ гуна буд?
6. Чаро императори Чин ба Ҳафтгрӯд ҳуҷум овард?

§ 59–60. МУБОРИЗАИ ТО҆ИКОН БА МУ҆ҚОБИЛИ АББОСИЁН

Дар дарси гузашта зикр шуда буд, ки халифаҳои аббосӣ баробари давлатро соҳиб шудан, ваъдаҳои худро дар ҳаққи оммаи заҳматкаш фаромӯш карданд, андозҳоро боз вазнинтар намуданд. Дар идора намудани давлат ва ҳайати сipoҳи араб дастаҳои тоҷикон бо сарварони худ пайдо мешаванд. Аббосиён чун Умавиён барои қаламрави давлати арабро васеъ кардан ва исломро дар сар то сари мамлакатҳои гайриараб паҳн кардан, мекӯшиданд.

Шӯриши Шарик дар Бухоро дар соли 751-ум. Ба ривояти муаррихи тоҷик Наршахӣ, Шарик марди арабе буд, ки дар Бухоро мезист. Вақте Аббосиён ба сари қудрат омаданд ва ваъдаҳои худ-

ро ичро накарданд, вай мардууро бар зидди онҳо бархезонд. Ў мегуфт: «Аббосиён чун Умавиён фиребаранд, бояд ба сари хилофат авлоди бевоситаи Муҳаммаду Алӣ биёнд, зеро танҳо онҳо дар қаламрави хилофат адолат ҷорӣ карда метавонанд». Ба даъвати Шарик ҳокими Бухоро Абдулҷаббор ибни Шуайб, ҳокими Хоразм Абдулмалик ибни Ҳарсама ва боз ҷандин ҳокимони дигар ҳамроҳ шуданд ва шумораи лашкари ўто ба 30 ҳазор расид.

Абумуслим Зиёди Солехро бо 10 ҳазор аскар мефиристад ва ба ўнасиҳат медиҳад, ки дар Омул истода, ҷосусон фиристонад ва баъди макон ва миқдори лашкари Шарикро муайян кардан, ба Бухоро равад. Баъди ҷанде ҳуди Абумуслим ба Омул омад ва ба Зиёд гуфт: «Акнун бирав ва агар ёрӣ лозим бошад, одаме бифирист».

Зиёд ба Бухоро рафт ва Шарик низ лашкар аз шаҳр берун овард ва ҷанг даргирифт. Ҳар рӯз аз тарафи Зиёд талафоти зиёде ба амал меомад. Ҷанг 37 рӯз давом дошт ва агар буҳорхудот бо 10 ҳазор аскар ба ёрии Зиёд намеомад, шӯришгарон ғалаба ба даст меоварданд. Кутайбаи Тугшод Бухороро иҳота кард ва ба шӯришгарон обу нону алаф оварданро манъ намуд ва онҳоро маҷбур кард таслим шаванд. Шӯришгарон аз гуруснагӣ шабона аз шаҳр берун рафтанд ва қисман пароқанда шуданд. Дар бозгашт лашкари Кутайба ва Зиёд ба онҳо ҳамла карданд ва онҳоро парешон соҳтанд. Шарик ҳалок шуд. Зиёд баъди Бухороро гирифтан шаҳрро оташ зад, ки се рӯз сӯҳт, аммо аҳли Бухоро муборизаро давом медоданд ва Зиёд касеро, ки дастгир мекард, ба қатл мерасонд.

Баъди пахш кардани шӯриши Бухоро, Зиёд ба муқобилии самарқандиён лашкар кашид. Агарчи шӯридагони Самарқанд сарваре чун Шарик надоштанд, Зиёд муддати тӯлонӣ он ҷо монд ва ба муқобилии онҳо мубориза бурд.

Дар ҳамин сол Абумуслим ба муқобилии шӯришчиёни Кеш Ҳолиди Иброҳимро фиристод ва ўбо шоҳи Кеш – Иҳрид ҷангид ва ўро шикаст дод. Мувофиқи ривояти Табарӣ, Ҳолид аз хазинаи Иҳрид зарфҳои зиёди тилло, нуқраи пурнақши чинӣ, зинҳои асп, парча ва матоъҳои дигари ачибу гарибро гирифта, назди Абумуслим ба Самарқанд фиристод. Арабҳо бародари Иҳрид – Таранро шоҳи Кеш таъйин карданд.

Баъд Абумуслим ба Ҳатлон лашкар кашид ва бо шоҳи он – Ҳодаш ҷангид. Ҳодаш – писари Шоҳбол боз ба назди туркон паноҳ мебарад ва мамлакат бе шоҳ мемонад.

Ҳамин тавр, Абумуслим ҳамчун шахси вафодори Аббосиён манфиатҳои онҳоро аз душманони хориҷӣ ва дохилӣ ҳимоя намуд. Аммо Аббосиён аз обрӯ ва шуҳрати Абумуслим тарсида, соли 755-ум ҳалифа Мансур ўро ба дарбор даъват мекунад ва мекушад. Қатли Абумуслим мардуми тоҷикро ба муқобили Аббосиён барҳезонд, зеро душмани тоҷик будани Аббосиён ошкор гардид. Дар ҳамин сол дар вилояти Роғ (Рай) тоҷикон бо сарварии шогирди Абумуслим – Синҷбод шӯриш бардоштанд.

Шӯриш ба зудӣ вилоятҳои Нишопур ва Қумисро фаро гирифт. Мувофики ривояти Табарӣ, дастаҳои Синҷбод аз тоҷикони кӯҳистони Рай, Қумис, Табаристон ва Нишопур иборат буданд. Ҳалифа ба муқобили онҳо лашкари 10-ҳазораро бо сарварии Ҷавҳар ибни Марап мефиристад. Муҳориба дар биёбони байни Ҳамадон ва Рай оғоз ёфт. Шӯришгарон зиёд буданд, аммо силоҳи хуби ҷангӣ надоштанд. Бо вучуди ин, онҳо ба лашкари қасбии ҳалифа 70 рӯз муқобилати саҳт нишон доданд. Шӯришчиён шикаст хӯрданд. Дар ин вақт шӯриши қалонтарин ба муқобили арабҳо дар Мовароуннаҳр бо сарварии Муқаннаъ сар шуд, ки хилофатро ба ларза андохт.

Шӯриши Сафедчомагон бо сарварии Муқаннаъ дар солҳои 760–784. Бедодгариҳои арабҳо боиси шӯриши мардуми тоҷик гардид, ки он саросари Мовароуннаҳрро фаро гирифт. Ба шӯриш Муқаннаъ роҳбарӣ мекард. Муқаннаъ зодай дехai Коздехи Марв буд ва Ҳошим ибни Ҳаким ном дошт. Вай одами босавод ва аз тамоми илмҳои замони худ баҳра бардошта, ҷоду ва тилисмотро низ медонист. Падари Муқаннаъ сарҳанг буд аз Балх. Ҳуди Муқаннаъ одами безеб ва як ҷашмаш кӯр буд. Аз ҳамин лиҳоз, рӯяшро пӯшонида мегашт, яъне никоб дошт, аз ин рӯ, вайро муқаннаъ, яъне никобдор меномиданд.

Дар вақти амирии Абумуслим вай яке аз лашкаркашони Ҳурросон ва вазири Абдуҷаббори Яздӣ буд. Муқаннаъ даъвои пайғамбарӣ кард. Ҳалифа Абуҷаъфар Давонакӣ ўро ба зиндан андохт. Вай баъди ҳалосӣ ба Марв омад ва мардумонро ҷамъ кард ва гуфт: «Медонед, ки ман кистам?» Гуфтанд: «Ту Ҳошими Ҳаким ҳастӣ». Муқаннаъ гуфт: «Ман худоям ва бо ҳар ном амал мекунам. Гоҳе бо номи Мусо, гоҳе Иброҳим, Исо, Муҳаммад, имрӯз ба ин ном, ки мебинед». Мардумон гуфтанд: «Дигарон даъвои пайғамбарӣ доштанд, ту даъвои худой мекунӣ?» Муқаннаъ гуфт: «Эшон нафсонӣ буданд, ман рӯҳониям». Гурӯҳе пайрави ў шуданд ва номаҳои вайро ба вилоятҳо бурданд. Дар номаҳо

менавишт: «Ман, Ҳошим ибни Ҳаким, сайдуссодот, оли фалон ибни фалон, алхамду лиллоҳ, манам Одам ва Нуҳ ва Иброҳим ва Исо ва Мусо ва Муҳаммад ва Абумуслим ва Муқаннаъ ал-Қудрат ва сulton-ул-иззат ва-л-бурхон. Ба ман гаравед ва бидонед, ки подшоҳӣ ва кирдигорӣ марост ва ҷуз ман Ҳудои дигар нест, касе маро бипазирад, ба биҳишт равад ва напазирад-ба дӯзах».

Дар Марв мардумон пешӣ ў меомаданд ва аз мусалмонӣ рӯй мегардониданд. Дар Марв Абдуллоҳ ном араб духтари худ ба ў дод ва ба Мовароуннаҳр ба Кешу Насаф омад ва ташвиқот мебурд, то мардуми зиёде ба Муқаннаъ гаравиданд. Маркази ойини онҳо дехаи Субҳ буд. Ин деха ҳоло яке аз дехаҳои бузурги тоҷикнишини Шаҳрисабз мебошад.

Ба гуфтаи Наршахӣ, пайравони Муқаннаъ ҳокими араби шаҳри Субҳро бикуштанд ва аксари сокинони дехаҳои Суғд ба дини Муқаннаъ даромаданд. Наршахӣ дар бораи асосҳои дини Муқаннаъ чизе нанавиштааст ва мо намедонем, ки чаро мардум аз ислом рӯй гардонида, ба сӯйи ойини ў омаданд. Аз маълумоти Наршахӣ чунин бармеояд, ки Муқаннаъ ҳамаи мардумро ба баробарии иҷтимоӣ даъват менамуд. Ў гуфт: «Худо ва Пайғамбар як аст ва вай бâъди Абумуслим Пайғамбар ва Худо мебошад ва даъват менамояд, ки ҳамаи мардумон баробарҳукуқ бошанд ва дар миёни онҳо дорову бенаво набошад».

Мардумони тоҷик дар ин давра мусалмони саҳтэътиқод набуданд ва аз ойини аҷдодии худ – зардуштӣ дур шуда, ба қадом дин гаравиданро намедонистанд. Зулму ҷабр, андозҳои вазнин ва куштору горати аҷнабиёни гурусначашм мардумро аз ислом дур мекард. Мардуми ҳайрону сарсон ба даъватҳои адолатҳононай Муқаннаъ бовар ҳосил намуда, ба ҷониби ў меомаданд ва зидди арабҳо ва ислом мебаромаданд.

Муқаннаъ, вақте дар Мовароуннаҳр пайравони зиёд ёфт, бо 36 нафар тарафдори худ ба Кеш омад ва дар қалъаи қӯҳи Сиём макон гирифт. Тарафдорони Муқаннаъ Сафедҷомагон ном гирифтанд, зеро онҳо бо либоси сафед, ҳамчун рамзи покӣ мегаштанд.

Сафедҷомагон соли 775-ум дар дехаи Нумичқати Бухоро ҷой гирифта, шаб ба масҷиди он ҷо даромада, муazzин ва 15 мусалмони дигарро кушта, ахли дехаро низ куштанду горат карданд. Мардумони ҷабрдида пешӣ ҳокими Бухоро омаданд ва гуфтанд: «Бо ин Сафедҷомагон он ҷанг бояд кард». Ҳоким, қозӣ ва дигарон ба дехаи Наршах назди Сафедҷомагон омаданд ва қозӣ

ба онҳо рӯй оварда гуфт: «Ба дини ислом бозгардед ва мардумро горат накунеду озор надиҳед ва ба дехаҳои худ бозгардед». Аммо онҳо ҷавоби рад доданд ва байни лашкари ҳокими Бухоро ва Сафедчомагон ҷанг ба вуқӯй пайваст. Аввал арабе ба онҳо ҳамла бурда, ҷанд қасро кушт ва Сафедчомагон ўро куштанд, сипас ҳама ба ҳарб даромаданд. Дар охир Сафедчомагон шикаст ҳӯрда, дохили ҳисори Наршах шуданд. Дар ин ҷанг Сафедчомагон 700 нафар талаф доданд. Онҳо субҳи рӯзи дигар расул фиристоданд ва амон ҳостанд ва мусалмон шуданро ихтиёр кардан.

Ҳоким бо онҳо шартнома баст, ки дар он гуфта мешуд: «Ба ойини ислом бозмегарданд, аз қатлу горати мусалмонон даст мекашанд». Аммо ҳамин ки лашкар аз назди онҳо дур шуд, Сафедчомагон боз ба ойини Муқаннаъ баргаштанд ва корҳои пешинаро идома доданд.

Амири Ҳурносон Маҳдӣ бо сарварии Ҷабраил ба муқобили Сафедчомагон ба Бухоро лашкар фиристод. Ҷабраил дар дарвозаи Самарқанд хиргоҳ зад ва ба муқобили Сафедчомагон ҷангро оғоз намуд. Ӯ атрофи шаҳри Наршахро иҳота кард, ҳандақ қанд, то ки Сафедчомагон вакти шабона берун баромадан ба ин ҳандақ афтанд ва куштаю асир шаванд. Аммо Сафедчомагон шаб моҳирона баромада, ба лашкари Ҷабраил талафоти калон доданд. Ҷабраил чор моҳ бо онҳо ҷангид, аммо талафот медоду голиб намешуд.

Баъд аз таги девори қалъа роҳи зеризаминӣ қанданд. Бо нафту чӯб зери девор оташ афруҳтанд. Девор таркид ва ба қалъа роҳи даромадан пайдо шуд. Лашкар вориди қалъа гашт ва бисёриҳоро бикуштанд ва боқӣ таслим шуданд ва сарварони онҳоро қатл карданд. Наршахӣ номи се сарҳанги онҳоро зикр мекунад, ки яке Ҳушум, дигаре Бағон ва сеюм Гирдак ном доштанд. Аз номҳои оварда маълум аст, ки эшон тоҷик буданд. Сарвари шаҳри Наршах зани сарҳанге буд, ки ўро Абумуслим кушта буд ва вай аз Сафедчомагон пуштибонӣ кард. Ҷабраил он занро дастгир ва пора карда, сарҳои Сафедчомагони Бухороро ба Суғд бурд, то мардум бубинанд ва битарсанд. Аммо баръакс шуд: сафедчомагони Самарқанд бо Ҷабраил ба ҷанг даромаданд.

Дар ин ҷангҳо туркон ба сүғдиён ёрӣ медоданд. Сарвари тоҷикони Суғд–Суғдиён ном дошт. Онҳо ба Ҷабраил шикаст медиҳанд ва ў ба сӯйи Бухоро мегурезад. Дар Бухоро низ ба муқобили ў дастаҳои мусаллаҳ бо белу қаланд ва досу табар ҳуҷум меоварданд ва вай гурехта ба Марв меравад.

Ба ривояти Наршахӣ, 50 ҳазор аз аҳли точику турк ба сӯйи Муқаннаъ омаданд ва аз ў дидор хостанд. Ў ҳеч дидор нанамуд. Мардум гуфтанд: «То дидори Худованд набинем, ба ҳеч чой наравем». Ў ба воситаи ғуломе ба мардум гуфт, ки агар дидори маро бубинед, ҳалок мешавед. Онҳо гуфтанд: «Мо ба мурдан розӣ ҳастем». Муқаннаъ гуфт: «Фалон рӯз биёд». Мегӯянд, ки ў ҳамроҳи шоҳдухтарони зебои Кеш, Насаф ва Суғд дар ишрат буд. Рӯйи зишти ўро касе надид, зоро вай ҳама вақт никоби сабз мепӯшид. Муқаннаъ ба он занҳо ойинаҳо дода мегӯяд, ки онҳоро дар мукобили шуълаи офтоб нигоҳ доранд ва акси оинаҳоро я kzайл ба сӯйи ҷамъомадагон равон намоянд. Занҳо чунин карданд.

Дар натиҷа як нури бузурги дурахшон ташкил ёфт. Муқаннаъ ба ғулом фармуд: «Бар мардум бигӯй, ки шумо аз Ҳудо дидор хостед, бубинед, ин рӯшнӣ шуълаи рӯйи ўст». Ҷамъомадагон гуфтанд: «Ҳудовандо, он чо дидем, бовар ҳосил намудем ва тоқати беш диданро надорем». Муқаннаъ ба ғулом фармуд: «Садо бидех, ки Ҳудованд аз шумо хушнуд аст ва гуноҳи шуморо мебахшад». Муқаннаъ ба ҷамъомадагон гуфт: «Ҳамаи вилоятҳоро ба шумо арзонӣ доштам ва қасоне, ки ба ман нагараванд, молу хонаашон ба шумо ҳалол аст». Мардум аз он ҷо баргашта, зану фарзанди мусалмонро таҷовуз ва молу амволи онҳоро горат мекарданд ва мегуфтанд: «Мо рӯйи Ҳудоро дидем».

Муҳаммад Наршахӣ дар бахши шикасти Муқаннаъ овардааст: «Лашкари мусалмон бар Сафедҷомагон ҳеч голиб намеомаданд, зоро доҳии онҳо дар қӯҳҳои Сиём дар ҳисори бисёр устувор пинҳон буд. Ҳисор болои қӯҳ буд ва танҳо як роҳ дошт, ки онро Сафедҷомагон муҳофизат менамуданд. Дар ҳисор замини кишт, дараҳту об ва ҷорҷоён доштанд, ки заминро кишт намуда, ҳосили онро истифода мебурданд. Аз дараҳтон мева ва аз ҷорҷоён ширу гӯшт мегирифтанд.

Муқаннаъ дар даруни ин ҳисор боз ҳисори дигаре бо ҳаммому хонаҳои зист соҳт ва бо занҳои ҳарами худ он ҷо мезист. Ҳар рӯз як бор дари ҳисорро мекушоданд ва ба онҳо хӯрданӣ ва нӯшиданӣ медоданд. Ин ҳол 14 сол давом кард. Дар ин муддат тарафдорони Муқаннаъ бо лашкари ислом ҷангҳо карданд ва ниҳоят Саид Алҳарошӣ роҳи ҳисорро баст ва интизори таслим шуд. Сафедҷомагон оҳиста-оҳиста күшта ва пароканда шуданд ва яке аз ғуломон дари ҳисорро күшод ва лашкари Саид вориди он гардид. Ҳуди Муқаннаъ дар ҳисори даруний буд. Ҷун фахмид, ки ҳисори аввал ба дasti душман афтод, дастархон орост ва ба

тамоми занҳо майи захролуд нӯшонд. Фақат як зан, ки аз нияти ў огоҳӣ ёфт, майро нахӯрд ва худро чун дигарон мурда андохт.

Муқаннаъ дид, ки занҳо ҳама мурданд, худро дар оташдони ҳаммоме, ки чанд рӯз дар он оташ месӯҳт, мепартояд ва ҳамон замон хокистар мешавад. Баъд ҳамон зани зиндамонда дарвазаро мекушояд ва Сайд ҳазинаи ҳисорро горат мекунад, ки дар он ғанимати зиёд буд».

Чаро Муқаннаъ худро дар оташ сӯзонд? Ин ҳодисаро чунин шарҳ медиҳанд, ки гӯё вай дар зиндагияш мегуфтааст: «Вакте ки бандагони ман осӣ шаванд, ман ба осмон меравам ва аз он фариштагонро меорам, то ин ки осиёнро ҷазо диҳанд». Аз ҳамин сабаб вай худро сӯzonдаast, то мардум гӯянд, ки ў ба осмон барои фариштагонро овардан ва моро нусрат бахшидан, рафтааст.

Агар Муқаннаъ аз мубориза бар зидди арабҳо канора намегирифт ва шӯришгаронро мунтазам идора мекард, онҳо голиб меомаданд ва арабҳоро аз ватанамон пеш карда метавонистанд, зеро қувваҳои муборизи ўро мардуми заҳматкаш ва маҳсусан хунармандону коргарони кироя ташкил медоданд.

Баъди истилои араб ин бори аввал буд, ки ба муқобили арабҳо қувваҳои якҷояи кишоварзон, коргарон ва дастаҳои ҳарбии дехқонон бо лашкарони худ ба мубориза барҳостанд. То ба ҳол ба муқобили арабҳо танҳо дастаҳои дехқонон (феодалон) мечангиданд. Шӯриши Муқаннаъ шӯриши ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ ба муқобили арабҳо буд. Танҳо аз сабаби сарвари умумии ягона надоштан, ҳаракати Сафедҷомагон шикаст ҳӯрд.

САВОЛҲО:

1. Сабабҳои шӯриши зидди сулолаи Аббосиён дар чӣ буданд?
2. Чаро Абумуслим ба ҳамватанони худ ёрӣ намедод?
3. Шӯришиҳои тоҷикон дар замони амирии Абумуслим чӣ моҳият доштанд?
4. Чаро Аббосиён Абумуслимро куշтанд?
5. Фарқи шӯриши Сафедҷомагон аз шӯришиҳои пешина дар чӣ буд?
6. Сабаби шикасти ҳаракати Сафедҷомагонро чӣ тавр мефаҳмединд?

БОБИ Х.

ТАНАЗЗУЛИ ХИЛОФАТИ АРАБ

§ 61. САБАБХОИ ФАЛАБАИ АРАБХО ДАР ТОЦИКЗАМИН-ЭРОНЗАМИН

1. Шўришҳои солҳои 20 – 30-юм охирин муборизаи тоҷикон барои озодии Ватан аз аҷнабиёни араб ба шумор меравад. Шўришҳои солҳои 40–80-уми асри VIII ҳислати миллии худро гум карданд. Онҳо ба муқобили на ҳамаи арабҳо, балки дар аввал ба муқобили сулолаи Умавиён ва баъд Аббосиён нигаронида шуда буданд. Дар шўришҳои солҳои 40–80-ум арабҳои аз ҳукмронии ин ва ё он сулола норизо иштирок доштанд, яъне шўришҳо хусусияти исломӣ гирифтанд.

Сабаби асосии голибияти арабҳо бар ориёихо (тоҷикон) парокандагии сиёсӣ дар Тоҷикзамин-Эронзамини Шарқӣ буд. Дар ин сарзамин баъди аз байн рафтани давлати Ҳайтолиён дигар давлати муттаҳиде ба вучуд наомад. Ҳар ноҳия шоҳи худро дошт ва шумораи ин шоҳу шоҳчаҳо ба садҳо мерасид. Бадбаҳтӣ дар он буд, ки онҳо байни худ зиддияти оштинопазир доштанд. Мо қаблан ёдовар шудем, ки шоҳони тоҷик дар яке аз шаҳрҳои Ҳоразм ҷамъ шуда, дар бораи муборизаи якҷоя ба муқобили душманони умумӣ ба мувофиқа нарасиданд ва танҳо қарор доданд, ки ҳамроҳи арабҳо ба муқобили якдигар начанганд.

Шоҳони тоҷик на аз ҳамсоягони ҳамқавми худ, балки аз туркон ёрӣ металабиданд. Туркон, дар навбати худ, манфиатҳои худро доштанд ва мувофиқи он амал мекарданд, яъне онҳо ёрии ҳолисона намерасонданд. Ҳатто дар муборизаи якҷояи тоҷикон ва туркон нақшай умумии амалиёти аҳлона ба вучуд намеомад.

Лашкари араб микдоран зиёд ва аз ҷанговарони касбӣ ва хуб мусаллаҳшуда иборат буд. Онҳо сарвари ягона ва нақшай ягона, назария ва амалиёти ҷангии фаровон доштанд.

Лашкариёни тоҷик аз ашрофон – дехқонон иборат буд, ки онҳо таҷриба, назария ва амалиёти ҷангӣ надоштанд. Онҳо ба ҷанг бо либосҳои пур аз зару зевар ва ҳанҷару шамшерҳои зарандуд меомаданд, гӯё он ҷо на ба ҷанг, балки барои намоиш мерафтанд. Арабҳо онҳоро ба осонӣ шикаст дода,

силоху либосашонро мегирифтанд. Табақаҳои хунармандону кишоварzon ба муқобили арабҳо ҷалб карда намешуданд.

Шоҳони маҳаллӣ бо дasti арабҳо ва ёрии онҳо рақибони худро мағлуб ва мулкашонро ҳароб менамуданд.

Аз ривоятҳои Табарӣ маълум мешавад, ки арабҳо дар фасли зимиштон лашкари худро пароканда менамуданд. Сипоҳиён ба ватани худ, назди хешовандон мерафтанд. Тоҷикон метавонистанд дар ин вакт муттаҳид шуда, арабҳои парокандаро ба осонӣ мағлуб намоянд, гаравгон гиранд ва аз мамлакат ронанд, аммо онҳо аз чунин мавридиҳои муносиб ягон бор истифода накарданд. Ҷосусони араб дар тамоми сарзамини тоҷик ҷой гирифта, аз фаъолияти маҳалийн ба марказ ҳабар мерасониданд, vale тоҷикон аз фаъолиятҳои маҳфии душманон ҷандон огоҳӣ надоштанд.

Тоҷикон мувофиқи дини маздаясно ба табақаҳо тақсим мешуданд ва ҳар табақа мувофиқи урфу одати худ мезист ва ба табақаи иҷтимоӣ дигар ҳамроҳ шуда, хештаборӣ кардан наметавонист. Ин фарқҳои иҷтимоӣ яке аз сабабҳои суст будани ҷомеаи зардуштӣ дар вазъиятҳои ҷангӣ буд. Ҷангидан ва муҳофизати ватан ба зиммаи табақаи озодагон–саворагон буд, ки онҳо қудрати пешинро надоштанд. Ин табақабандӣ дар дину ойин низ вучуд дошт. Ҳар табақа ба маъбади худ мерафт. Ин фарқҳо дар дини ислом набуданд. Ислом ҳамаи мардуми мусалмонро баробарҳукуқ эълон дошт. Ҳудованд барои ҳамаи мусалмонон як буд.

Дар оини маздаясно, дар замони истилои араб, унсурҳои бутпарастӣ, яъне симоҳои худоён ва фариштагон дар шакли ҳайкалҳо хеле зиёд буданд. Тоҷикони Суғд, Боҳтар, Хоразм ва дигар ноҳияҳо бовар доштанд, ки дар симои ҳар як ҳайкал қудрати илоҳӣ ҷой дорад ва онҳо ба душманони дин ҷазо медиҳанд. Аммо арабҳо дар пешӣ назари зардуштиён ҳайкалҳои худоёнро мешикастанд ва месӯзониданд ва онҳо ба арабҳо ҷазо намедоданд, дили тоҷикон аз онҳо сард шуда, яке аз сабабҳои ба ислом рӯй оварданашон гардид. Қутайба ба Ғӯрак – подшоҳи Суғд гуфт: «Худо ҳона ва макон надорад ва худоёни шумо дурӯғинанд».

Фалсафаи худошиносии ислом нисбат ба фалсафаи худошиносии дини зардуштӣ амиқтар ва гуворотару пешқадамтар буд.

Аммо ин фалсафаро точикон ба ислом ворид намуданд ва Аллохро Худованди олами ҳастай сохтанд. Аллохи араб, Худой қавмий, бадавй буд. Точикон аз дини бадавий дини тамаддуний сохтанд. Дар Точикзамин бутпарастай, тасвири бузургон, фариштагон ва Худо тамоман нест шуда, ба чойи вай нақшу нигоришҳои рустаний ва ҳандасӣ (геометрӣ) тараққӣ менамояд. Ташкилкунандагони тамаддуни исломӣ дар Точикзамин ва ҳатто Ироқу Араб точикон буданд.

Точикони мусалмоншуда паҳнкунанда ва равнақдиҳандай назарияҳои исломӣ, аз ҷумла тасаввуф буданд.

САВОЛҲО:

1. Сабаби асосии ба осонӣ галаба намудани арабҳо дар Точикзамин-Эронзамин чист?
2. Ҷаро шоҳони тоҷик ёрӣ аз ҳамвотанон не, балки аз туркон металабиданд?
3. Бо лашкари араб қадом табақаи точикон мечангиданд?

§ 62. ҲАРАКАТИ ВАТАНПАРАСТИИ ШУУБИҲО

Дар натиҷаи ташаккули давлати исломӣ дар замони халифаҳои умавӣ ва аббосӣ ҳудшиносӣ ва ваҳдати мардуми араб пайдо шуд ва диндорон ва кормандони дарбор мардумони ғайриараб, аз ҷумла точикон-аҷамиёнро ба бефарҳангӣ ва нажоди паст таъна мекарданд, ки боиси бедорӣ ва ҳудшиносии точикони ба дарбори халифаҳо наздиқбуда гардид.

Чӣ тавре ки дар дарсхои гузашта ёдовар шудем, халифа Умар ибни Ҳаттаб ба сарлашкарони худ фармуда буд, ки китобхонаҳои Форс ва китобҳои динӣ ва дунявии мардуми онро сӯзонанд, то ки одамон бесавод монанд. Абурайҳони Берунӣ навиштааст, ки вақте Қутайба ибни Муслим Ҳоразмро гирифт, фармон дод, ки китобҳои ба забони ҳоразмӣ бударо сӯзонанд ва донишмандони ҳатхони онро аз дами тег гузаронанд. Арабҳо дар ҳамаи Точикзамин-Эронзамин ин сиёsatро пеш мебурданд. Онҳо маъбадҳои ойини маздаясноро месӯzonиданд, ки дар онҳо китобҳои динӣ ва илмӣ ҷой доштанд. Ҳамаи ин бедодгариҳо ба мардуми тоҷик таъсир намуд ва сабаби бедорӣ ва гурури олиtabории онҳо шуд. Онҳоро маҷбур соҳт, ки ҷомеаҳои фарҳангӣ созанд ва фаъолияти худро барои ҳудшиносии аҷамиён

равона созанд. Дар замони умавиён ва аббосиён чунин ақида пайдо шуда буд, ки насли араб бар тамоми халқҳои рӯйи замин фазилат ва бартарӣ дорад. Фурури барбари ва худоҳоӣ, таҳқири халқҳои дигар, аз ҷумла тоҷикон, қатлуғорати сарварони араб ба монанди Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф Қутайба ибни Муслим, гирифтани андозҳои вазнин, андози сарона (ҷузъ) аз мардуми гайри араб, ҳатто нафарони мусулмоншуда, гулом шуморидани аҷамиён, сабаби норозигии тоҷикон ва ҳаракати зидди арабии шуубия буд.

Ҳаракати шуубия яке аз ҳаракатҳои сиёсии находӣ, ватанпарастӣ ва фарҳангии тоҷикон бар зидди арабҳо дар асрҳои VIII–IX буд. Онҳо осорҳои боқимондаи ҳаттии забонҳои порсӣ, паҳлавӣ, сугдӣ ва боҳтарӣ–такхориро ба арабӣ тарҷума намуданд, то ин ки худи арабҳоро ба бефарҳангӣ муттаҳам созанд. Ибни Муқаффаъ, яке аз бузургтарин ва намоёнтарин шуубиёнст, ки бисёр китобҳои қадимро аз ҷумла «Ойинома», «Худоинома», «Тоҷ», «Човидон хирад», ва гайраро ба арабӣ тарҷума намуда, рӯҳи паҳлавонии Рустаму Исфандиёро бедор кард. Дар ин давра пораҳои гирдоардаи «Авесто» китобат мешаванд. Китоби «Бундаҳиши» навишта мешавад.

Яке аз намояндагонии мактаби шуубия шоир Хуррамии Самарқандӣ буд, ки дар шеърҳояш арабҳоро ба бефарҳангӣ, ҷабру ситами мардуми заҳматкаш муттаҳам намуда, зиндагии пеш аз исломиро таъриф менамуд. Ӯ менавишт, ки ислом ҳамаи мардумонро баробарҳуқуқ медонад ва ҷаро сарварони он ин қоидаро риоя намекунанд.

Намояндаи дигари мактаби шуубия Башшор ибни Бурди Тахористонӣ буд. Ӯ ба забони арабӣ шеър мегуфт. Вай дар шеърҳояш фарҳангӣ қадиму волои ҳудро таъриф ва арабҳоро ба бемаданияти муттаҳам месоҳт.

Аз шеъри мардуми Балҳ дар ҳаққи Асад ибни Абдуллоҳ, ки дар § 48 ҳонда будем, ба ҳубӣ маълум мешавад, ки тоҷикон арабҳоро бад медиданд ва бо назари таҳқир ба онҳо менигаристанд. Онҳо Асадро масхара менамоянд, ки ту ба Ҳатлон барои ғанимат рафта будӣ, аммо дasti ҳолӣ ва шикастаю шарманда баргаштай. Шуубия ҳаракати бедоршавӣ, ҳудшиносии мардуми тоҷик буд, ки он дар муттаҳид шудан ва эҳёи тамаддуну ташаккули давлатҳои миллӣ, аз ҷумла Бармакиён, Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён нақши бузург бозид.

Фирдавсии бузург шоҳномаро навишта мегӯяд:

*Зи шири шутур хӯрдану сусмор,
Арабро ба ҷое расидааст кор.
Ки таҳти Каён кунад орзу,
Туфу бар ту, эй ҷарҳи гардун, туфу!*

§ 63. НУФУЗИ АВВАЛИН СУЛОЛАИ ТОЧИҚ (БАРМАКИЁН)

Аббосиён бо ёрии тоҷикон бо сарварии писари барӯманди ин ҳалқ – Абумуслим ба сари қудрати сиёсӣ омаданд ва аз ваъдаҳои ҳуд дар бораи он ки ҳамаи мусалмонон баробаранд ва ҳамаи онҳо, аз ҷумла тоҷикон, метавонанд дар идораи хилофат ширкат варзанд, пушаймон шуданд. Абумуслим на танҳо дар байни тоҷикон, балки дар тамоми қаламрави хилофат обрӯву нуфузи бештаре аз ҳуди ҳалифа дошт. Амаки ҳалифа Абуҷаъғари Абдуллоҳ ба муқобили ҳалифа шӯрид ва хост хилофатро соҳиб шавад. Ҳалифа аз Абумуслим ёрӣ ҷуст ва Абумуслим исёнгарро дастгир намуд ва ба ҳалифа супурд. Аммо ин ҳалифаи носипос ба ҷойи он ҳамаи ҷонғишионҳои ўро қадр кардан, ўро ба Бағдод ҳонд ва ҳоинона сар зад. Абумуслим ҳамагӣ 35 сол дошт.

Аз ҳамин лиҳоз, ғалабаи Аббосиён бар Ӯмавиён ғалабаи як сулолаи араб бар сулолаи араби дигар набуд. Ин ғалабаи сиёсӣ, давлатӣ, гоявӣ, маънавӣ ва ҳатто ҷисмонии тоҷикон–эрониён бар арабҳо буд.

Соли 651-ум арабҳо забткориҳои ҳудро дар Тоҷикзамин–Эронзамини Фарбӣ анҷом доданд ва рӯ ба забту горати Тоҷикзамин–Эронзамини Шарқӣ ниҳоданд ва ин корҳо сад сол тӯл қашиданд ва ниҳоят соли 751-ум тоҷикон бо сарварии Абумуслим ба таҷовузи араб хотима доданд. Ин ғалабаи қувваҳои сиёсии тоҷикон–эрониён бар арабҳо буд. Аббосиён қувваҳои сиёсии тоҷиконро пурра аз хилофат дур карда натавонистанд. Аббосиён хуб медонистанд, ки бе тоҷикон–эрониён Тоҷикзамиро идора карда наметавонанд.

Умуман, бояд тазаккур дод, ки вақте арабҳо хилофатро ташкил доданд, онҳо тарзи идораи давлатро намедонистанд ва аз соҳтори давлати Сосониён истифода мебурданд. То чанд гоҳ

корҳои давлатӣ ба забони форсӣ ривоҷ дошт ва дар муомилот низ сиккаҳои Сосониён амал мекарданд. Халифаҳои бани Умавиён аз он ки дар ҳамаи корҳои девонӣ ба тоҷикон эҳтиёҷ доштанд, хушнуд набуданд.

Халифа Сулаймон – писари Абдулмалик гуфтааст: «Аз ин тоҷикон (эрониён) дар аҷабам, ки ҳазор сол фармонравӣ карданд ва як дам ба мо муҳтоҷ нашуданд. Мо сад сол фармонравӣ кардем ва як дам аз эшон бениӯз набудаем». Бинобар ин Абумуслимро кушта бошанд ҳам, нуғузи тоҷикон дар лашкар ва дарбор зиёд буд ва онҳо маҷбур буданд, ки аз мардумони тоҷик истифода намоянд.

Бармакиён. Аввалин дудмоне, ки ба корҳои дарбори ҳалифа роҳ ёфт, Бармакиён буданд. Онҳо худро бозмондагони шоҳони қадими Балх ва соҳиби маъбади Навбаҳор медонистанд. Бармакиён дар охири ҳукумати Умавиён дини мусалмониро пазируфта, ба Димишқ мераванд ва дар дарбор мақоми хос меёбанд. Писари Бармак – Ҳолид дар вақти қиёми Абумуслим бо ў ҳамкорӣ мекард. Ҳамин ки Абдуллоҳҳи Саффоҳи Аббосӣ ба хилофат расид, Ҳолидро ба вазирӣ баргузид. Ҳолид дар замони ҳалифа Мансур фармонравоии Табаристонро бар уҳда дошт. Писари ў Яҳёи Бармак дар замони хилофати Маҳдӣ муовини вазир буд ва дар замони Ҳорунуррашид то ба вазирӣ расид.

Фазл – амири Ҳурасон. Амирии Фазл – писари Яҳёи Бармак дар Ҳурасон солҳои 792–795-ум давом кардааст. Фазл амири Ҳурасон таъйин мешавад. Вай марди донишманд ва фозил буд ва ў барои ба итоати худ даровардани вилоятҳои шӯрида камар баст. Шоҳи Истравшан – Хороҳара ба назди ў омад ва чун рамзи итоат тухфаҳо овард. То ин вақт Хороҳара аз итоати ҳукумати марказӣ саркашӣ мекард. Фазл ба Систон омад ва онро низ ба худ тобеъ соҳт ва ҳокими саркаши онро ба зиндон андоҳт. Фазл ба Кобул ва Бомиён ҳучум карда, он вилоятҳоро низ ба худ мутеъ кард, шӯришҳои Тахористонро фурӯ нишонд. Ба Fӯр лашкар фиристод ва бутхонаи онро бисӯзонид ва мардуми онро низ мусалмон кард ва ба боч додан, водошт. Ҳамин тавр, ба ҳукумати Фазли Бармак ҳамаи вилоятҳои Тоҷикзамини Ҳурасон ворид буданд ва дар саросари мамлакат оромӣ ҳукмфармо гардид. Баъди Абумуслим, тоҷикон дар атрофи Фазл гирд омаданд ва то андозае муттаҳид шуданд.

Корҳои Фазл барои ободонӣ: 1. Ба ривояти Табарӣ, Фазл марди хирадманд ва кордону одил буд ва барои ободонии Хуросон корҳои зиёде анҷом дод. Вай дар бисёр ҷойҳо масҷид, корвонсарой, ҷӯйбору пулҳо соҳт. Масалан, масҷиди одинаи Бухороро васеъ кард. Дар назди масҷидҳо барои аз он гуфтан, манораҳо соҳт. Дар масҷидҳо ҷароғу қандилҳо устувор намуд, то дар рамазон мардум таровех ҳонанд. Дар шаҳри Балх барои мардум ҷӯй қанд, то ки ҳалқ ва қиштҳо аз об таъмин бошанд. Дар як гӯшиаш оташкадаи Навбаҳор масҷид низ соҳт.

2. Фазл аз тоҷикон дастаи хоси лашкариёнро ташкил дод, ки онҳо дар ҷангҳои зидди арабҳо қасбӣ шуда буданд. Микдори лашкари тоҷикони Фазл ташкилнамуда ба 500 ҳазор мерасид. Ин қувваи бузурге буд, ки метавонист тамоми хилофатро зеру забар намояд, аммо Фазл ба монанди Абумуслим мақсади аз арабҳо ҷудо кардани Тоҷикзаминонро надошт. Ӯ ҳамчун мусалмон амал менамуд ва хироҷи Хуросонро ба ҳазинаи хилофат мефиристод. Вақте ки ӯро аз амирии Хуросон озод намуданд, вай ҳамроҳи худ бист ҳазор сарбозро ба Бағదод бурд ва онҳо дар маҳалле ба номи Карнабия қарор гирифтанд. Боқимондаи сипоҳиён дар Хуросон монданд, ки ҳалифа аз онҳо дар ҳарос буд.

3. Дар ситонидани хироҷ аз вилоятҳо тартиб ва низоми доимӣ ҷорӣ намуд. Бисёр ҳокимон хироҷро барзиёд мегирифтанд ва ба чайби худ мезаданд.

4. Дар тамоми Хуросон оромиву амонӣ ҷорӣ намуд. То ин вақт дар баъзе ҷойҳо дастаҳои арабе вучуд доштанд, ки ба муқобили ҳукумати марказӣ баромада, ба бедодгариҳо даст мезаданд ва мардумро горату бесаранҷом мекарданд. Фазл ҳамаи онҳоро нобуд соҳт ва дар мамлакат оромии тамомро ҷорӣ намуд.

Ин ҷорабиниҳо шуҳрати Фазлро афзуданд, шоирони араб дар ҳаққи вай қасидаҳо навиштанд.

5. Арабҳо Тоҷикзамин–Эронзаминонро танҳо ба манфиатҳои худ истифода мебурданд. Фазл ба ин корҳо хотима гузошт ва ба зиндагии ҳамваташонаш низ дикқат дод. Хироҷ аз даҳ як ҳисса ситонда мешуд ва бақияи ҳосилро мардум барои беҳбудии рӯзгори хеш истифода мебурданд.

Тадбирҳои ватанҳоҳонаи Фазл боиси қаҳру ғазаби ҳалифа Ҳорунаррашид гардид, зоро дар Хуросон номи ҳалифаро касе ёд намекард. Ҳама аз Фазл ва корҳои ӯ сухан мегуфтанд. Дар давраи амирии Фазл 20 ҳазор тифлони хуросониро Фазл ном ниҳоданд.

Ў ба лашкариён, маъмурон ва камбизоатон 20 миллион дирамро тақсим кард.

6. Яке аз хизматҳои фаромӯшнашавандай Фазл дар бахши илму фарҳанг ин буд, ки сифати қогазсозиро дар Самарқанд баланд бардошт. Вақте ки ба Бағдод рафт, ҳунари қогазсозиро ба он ҷо бурд ва ривоҷ дод. Баъдҳо санъати қогазбарорӣ бо роҳи Андалуз ба Аврупо интиқол ёфт, яъне тарзи қогазбарории тоҷикон ба арабҳо ва баъд ба урупоиён гузашт.

Писари дигари Яхё – Ҷаъфар дар дарбор мақоми баланд дошт ва ниҳоят ба вазорат расид.

Маҳз хонадони Бармак соҳтори давлати Аббосиёнро тарҳрезӣ карда, онро дар давоми ҳукмронии чандин ҳалифа сайқал доданд. Онҳо ба ҳалифаҳо ойини давлатдориро омӯзониданд. Аз ин ҷост, ки бисёр муҳаққиқони Аврупо соҳтори давлатии хилофатро тақлиди давлати Сосониён номидаанд.

Дар замоне, ки вазорат дар дасти Бармакиён буд, олимону шоирон дар дарбор эҳтироми хос доштанд. Аз ин рӯ, илму адаб дар хилофат равнақ ёфт. Ҳалифа Ҳоруннаррашид аз шуҳрати Бармакиён дар қаламрави хилофат ва маҳсусан Ҳурасон тарсида, онҳоро ноҷавонмардона ба қатл расонид ва молу амволи онҳоро ба тороч бурд. Аммо корҳои Бармакиён дар вазоратҳо барҷо монд, ғамхории онҳо нисбат ба илму адаб ва аҳли дониш ба таъриҳи ворид гашт ва ба номи онҳо сабт шуд.

Агарчи ҳалифа ин сулолаи асилзодаи тоҷиконро аз байн бурд, vale ба аморати Ҳурасон дигарбора арабҳоро таъйин карда натавонист. Вай маҷбур шуд, ки аз сулолаи дигари тоҷикон-Тоҳириён амири Ҳурасон таъйин намояд, зеро қувваҳои ҳарбӣ-маънавӣ ва сиёсии Ҳурасон ва хилофат метавонистанд ба осонӣ арабҳоро аз сари қудрат дур намоянд. Инро ҳалифаҳои аббосӣ хуб медонистанд.

Шӯриши Рофеъ ибни Лайс ва нуғузи Оли Сомон. Соли 806-ум дар Самарқанд шӯрише сар зад, ки ба он набераи Насри Сайёр роҳбарӣ менамуд. Ў бо дастаи худ ба ҳокими Самарқанд ҳуҷум оварда, ўро күшта, шаҳрро ба даст медарорад. Шӯришро тоҷикони Суғд, Кешу Насаф, Чочу Фарғона ва Бухорову Истравшан дастгирӣ мекунанд. Шӯриш ба муқобили ҳукумати Аббосиён нигаронида шуда буд. Шӯришгарон зери таъсири

назари Сафедчомагон қарор доштанд ва ин як муттаҳидиро ба вучуд меовард.

Шўриш дар Чоч, ки бисёре аз Сафедчомагон пинҳон мешуданд, қувват мегирад. Чочихо ба ёрии Рофеъ меоянд. Дар ин вақт амири Хуросон Маъмун – писари халифа Ҳорунаррашид буд. Мувофиқи ривояти Яъқуб, дар Мовароуннаҳр қувваи бузурги зидди Аббосиён фароҳам омада буд. Маъмун ба муқобили Рофеъ сипоҳи калоне бо сардории Харсама фиристод. Худи Ҳорунаррашид низ аз ин ҳодиса дар ҳавф афтода, ба Хуросон меояд, то чорае ҷӯяд. Сипоҳи Харсама нисбат ба қувваҳои тоҷикону арабҳои Рофеъ ҳеч ба назар мерасид. Маъмун ба фарзандони Асад, ки дар Балх буданд ва дар байни тоҷику араб обрӯй доштанд, нома навишта, кумак талабид. Онҳо ба Самарқанд омаданд ва Рофеъро бо Харсама оштӣ доданд.

Ҳорунаррашид аз ин кор шод шуд, зеро ҳавфи аз даст рафтани на танҳо Хуросон, балки хилофат низ буд. Ҳорунаррашид дар ин сафар дар Тӯс мемурад. Маъмун ба ҷойи падар нишаст ва ба амири Хуросон Фисони Ибод мактуб навишта, мефармояд, ки писарони Асадро сардори вилоятҳои Хуросон таъйин намояд, зеро онҳо дар байни аъёну ашроф ва мардони худ нуфузи баланд доранд ва оромии Мовароуннаҳро таъмин менамоянд.

Аз далелҳои таъриҳӣ бармеояд, ки сулолаи Сомонхудот дар охири аспи VIII ва ибтидои аспи IX дар олами ислом обрӯйи баланд дошт.

САВОЛҲО:

1. Чаро Аббосиён ба корҳои идоравии хилофат тоҷиконро ҷалб намуданд?
2. Ҳалифа Сулаймон дар бораи тоҷикон чӣ гуфта буд?
3. Фазли Бармакӣ чӣ хидматҳо анҷом дод?
4. Нақши Бармакиён дар идораи хилофат аз чӣ иборат аст?
5. Чаро Ҳорунаррашид Бармакиёнро ба қатл расонд?
6. Кадом сулолаи тоҷик дар шӯриши Рофеъ ибни Лайс овозадор шуд?

§ 64–65. ЭТНОГЕНЕЗИ ТОҶИКОН-ЭРОНИЁН

Сабабҳои фаромӯш шудани номи ориёй ва пайдо гаштани вожаи тоҷик. Чаро номи ориёро фаромӯш карданд ва ба ивази

он исми точик пайдо шуд? Яке аз сабабҳои фаромӯш шудани номи этникии ориёй аз рӯи маҳалли истиқомат муаррифӣ шудани ориёйҳост. Азбаски он замонҳо дар Ориёзамин танҳо ориёйҳо мезистанд ва бо як забон ҳарф мезаданд, як дину як расм доштанд, зарурати миллати худро ба якдигар гуфтанд пеш намеомад. Одамон, ҳангоми шиносой, зодгоҳи худро ном мебурданд, яъне худро бадаҳшонӣ, сүғдӣ, боҳтарӣ, хоразмӣ, хурросонӣ, кобулӣ, систонӣ, порсӣ, кирмонӣ ва ғайра мегуфтанд. Ин анъана то имрӯз давом дорад ва яке аз сабабҳои маҳалгарӣ гардидааст. Бо номи маҳалҳо ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ муаррифӣ намудан то ба андозае дар шуури одамон ҷой гирифтааст, ки баъзе камсаводон онро ба мағҳуми миллат истифода мебаранд.

Шумо, шогирдони азиз, худро бо номи мавзеъҳо муаррифӣ накунед. Шумо, ҳар ҷо ки бошад, худро бо номи миллататон шинос намоед. Агар касе аз шумо пурсад, ки аз кучоӣ? Гӯед, ки точикам аз Бухоро, Хуҷанд, Кӯлоб, Бадаҳшон, Кобул, Машҳад, Текрон ва ғайра.

Вақте ки арабҳо сарзаминҳои моро аз гарб ва туркҳо аз шарқ ба тасарруфи худ дароварданд, мо номи миллати худ – ориёиро фаромӯш карда будем, аммо дар тафаккури мо мағҳуми волонажодӣ, поктинатӣ, воломақомӣ, шоҳзодагӣ, покавлодӣ бокӣ монда буд ва мо худро ба туркони муғулҷеҳра чун точик муаррифӣ кардем.

Вожаи точик дар асрҳои IV–V дар марзи Шарқии Тоҷикзамин дар Кошғару Ҳутан, ки дар он замон замини ориёнишин буд, пайдо шудааст. Дар ин ҷо ориёйҳо номи миллаташонро ба муғулнажодон точик гуфтаанд. Номи точик дар нафномаи монавӣ дар шакли Tajik зикр ёфтааст. Баъзе олимон гумон мекунанд, ки ин ном ба арабҳо нисбат дорад, аммо ин фикр ҳатост, зеро дар асрҳои IV–V арабҳо дар Ҳутан намезистанд. Дар нафномаи (номнома) аз Ҳутан ёфта номи ҳалқҳои зикр шудаанд, ки дар он сарзамин сукунат доштанд.

Арабҳо дар аспи VII ба сарзамини точикони гарбӣ, яъне давлати Сосониён ҳуҷум оварда, соли 651-ум онро тамоман забт намуданд. Арабҳо мардуми моро аҷамӣ номиданд. Маънои қалимаи «аҷам» мардуми ғайриараб мебошад, лекин точикон нисбат ба дигар ҳалқҳои ғайриараб ин қалимаро пазируftа, дар мағҳуми мамлакати Тоҷикзамин–Эронзамин ва ҳалқи точик низ истифода кардаанд. Масалан:

*Басе ранч бурдам дар ин сол сī,
Ачам зинда кардам бад-ин порсī.
(Фирдавсī)*

*Дар Ачам афтод марде аз Араб,
Монд аз ин шаҳри Ачам андар аҷаб.
(Амтор)*

Бояд тазаккур дод, ки азбаски калимаи акамӣ халки файриарабро ифода намуда, ба номи ориёй, ки маънои покнажодро дошт, мутобиқ набуд ва шояд аз ҳамин лиҳоз вожаи «точик» онро танг карда, аз истифода баровард. Дар замони истилои араб ва турк ашрофзодагони точик худро озодагон, ба маънои ориёй ва точик низ ном бурдаанд. Вожаи «озодагон» дар замони пеш аз ислом нисбат ба аъёну ашроф ва шоҳзодагон истифода мешуд.

Масалан, устод Рӯдакӣ мегӯяд:

*Май орад шарафи мардумӣ падид,
Озоданажсад аз дираҳамхарид.*

Дақиқӣ мегӯяд:

*Ман аз фарзанди пок озодагонам,
Нагуфтам, ки Шонур бин Ардашерам.*

Аз байтҳои овардашуда ба хубӣ маълум мешавад, ки Рӯдакӣ ва Дақиқӣ худро аз наҳоди поки ориёй хондаанд. Дар ҳамин замонҳо вожаи «дехқон»-ро низ ба маънои наҳоди покӣ–ориёй истифода бурдаанд:

*Зи гуфтори дехқон қунун достон,
Бипайвандам аз гуфтаи бостон.
(Фирдавсī)*

*Чаҳонро дидаму озмудам,
Шунидам гуфтаи тозиву дехқон.
(Носири Ҳусрав)*

Аммо вожаҳои «дехқон» ва «озодагон» номи этникии тамоми ҳалқи ориёнажодро таҷассум намекарданд. Номи тоҷик ифодаи ҳамон вожаи ориёй, яъне ҳалқи шоҳӣ, воломақом, тоҷдор ва покнажодро дар бар дорад.

Забони тоҷикӣ (форсӣ). То соли 1924-ум, яъне то ташкил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон забони адабии тоҷикон форсӣ ном дошт ва дар баробари он забони гуфтугӯро тоҷикӣ низ мегуфтанд.

Дар вақти ташкил шудани ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ туркпарастон тоҷиконро турки форсизабон номид, онҳоро ба қатори ўзбекон дохил намуданд.

Пантуркистон мегуфтанд, ки шумо тоҷикони турк мебошед, ки дар зери таъсири забону адабиёти форсӣ забони модарии худро гум кардаед. Азбаски ҳудшиносии тоҷикон паст буд ва таърихи худро дуруст намедонистанд, ба ин тухматҳои ғайрииљии пантуркистон бовар намуда, худро ўзбек, туркман ва қирғизу қазоқ навиштаанд. Яке аз ташкилқунандагони Ҷумҳурии Ўзбекистон Абдулқодир Муҳиддинов, ки худ тоҷик буд, менависад: «Пантуркистҳо мегуфтанд, ки ўзбакҳо, қирғизҳо, қазоқҳо ва туркману ғайра миллатҳо, ки ба ирқи муғул тааллуқ доранд ва ҳар якеро имрӯз як миллати мустақили чудогона мешуморанд, дар асл ҷузъҳои як миллатанд. Тоҷикони Бухоро ҳам дар асл турканд, дар зери таъсири адабиёт ва маданияти Эрон забон ва миллати худро гум кардаанд. Бояд онҳоро боз турк кунем ва аз тамоми инҳо як миллати бузурги турк ба вучуд орем ва як давлати муazzами турк барпо созем. Дар зери таъсири ин мағкура ва барои ба вучуд овардани ин мақсадҳо мо душмани забони тоҷикӣ будем. Ҳизматгор ва тарафдори иттиҳоди турк ва забони туркӣ будем». Ин суханони яке аз ташкилқунандагони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ўзбекистон буд. Дар вақти шиноснома гирифтан, баъзе тоҷиконе, ки худро на ўзбек, балки форс навиштаанд, пантуркистҳо ба онҳо мегуфтанд: «Агар тоҷик миллати алоҳида бошад, ҷаро забонатонро тоҷикӣ не, балки форсӣ мегӯед?» Азбаски мардум ҷавоби ин саволро намедонистанд, ба турки форсзабон будани худ иҷборан розӣ мешуданд.

«Форсҳо дар Форс зиндагонӣ мекунанд, шумо дар Туркистон зиндагонӣ мекунед. Шумо туркед ва забонатонро гум кардаед ва бояд ба асли хеш баргардед», – мегуфтанд онҳо.

Тоҷикони Осиёи Марказӣ ягона ҳалқи ориёнажоди форсизабон буданд, ки дар байни туркон мезистанд. Дар сари ҳокимият туркзабонон буданд, мардум таърихи худро намедонист ва ба саволи «Чаро тоҷикон форсизабонанд?», касе ҷавоби илмӣ дода наметавонист. Аз ин ҷост, ки онҳо худро ба турку ўзбек ва қирғизу туркман ҳамроҳ мекарданд.

Ҳамин тавр, забони тоҷикиро форсӣ номидан дар арафаи инқилоб нақши манғӣ бозид. Агар забони тоҷикӣ ном медошт, шояд туркпастон моро ба ирқи туркӣ нисбат намедоданд. Аммо забони тоҷикӣ дар таърихи худ номҳои зиёдеро аз сар гузаронидааст. Масалан, дар замони истилои араб забони тоҷикиро дарӣ гуфтаанд. Арабҳо бо забони дарӣ ташвиқот ва тарғиботи динӣ мебурданд, зеро тоҷикон забони арабиро намедонистанд. Сарлашкари араб – Қутайба, ки амири Хуросон, пахнкунандаи ислом дар мамлакати мо буд, соли 708-ум дар Бухоро маъбади Ҳудоёни ойини маздаясноро ба масҷид табдил дод ва мардумро маҷбур кард, ки намоз хонанд.

Азбаски сӯѓихо забони арабиро намедонистанд ва суроҳои Қуръонро дуруст талаффуз карда наметавонистанд, намоз ба забони дарӣ гузаронида шуд. Қутайба инҷунин эълон дошт, ки касе рӯзҳои одина, яъне ҷумъа дар масҷид намоз хонад, ба ў ду дирам дода мешавад. Дирам он замон пули бисёр буд. Масалан, модагов бдирам арзиш дошт. Камбағалон барои чунин маблагро соҳиб шудан, ба ислом ва намоз рӯй оварданд. Аммо онҳо на барои ислом, балки танҳо барои пул намоз меҳонданд ва дар асл мусалмон нашуда буданд. Ҳамин ки Қутайбаро куштанд, намозхонӣ низ қатъ шуд.

Суҳан дар бораи он меравад, ки забоншиносон забони дариро, ки имрӯз тоҷикӣ ном дорад, аз Тоҷикзамини Ғарбӣ, яъне аз Форс омада мөҳисобанд. Саволе ба миён меояд, ки забонҳои тоҷикони шарқӣ ва ғарбӣ то қадом андоза фарқ дошта бошанд ва тоҷикон – сӯѓиён, ки забонашон дигар буд,

чӣ тавр форсиро мефаҳмиданд? Ҷавоби ин саволро то имрӯз касе наёфтааст.

Аз як тараф, олимони машҳури Эрон Маликушшуаро Баҳор ва Саид Нағисӣ менависанд, ки забони форсии қунунӣ лаҳҷаи аҳли Мовароуннаҳр, Самарқанд ва Бухоро мебошад. Аз тарафи дигар, мо бояд фаромӯш накунем, ки мувофиқи ривояти Страбон ҳамаи ориёҳо, аз ҷумла боҳтариён, сугдиён ва хоразмиён ба як забон ҳарф мезаданд ва забони гуфтугӯйи онҳо аз яқдигар танҳо бо лаҳҷаҳо фарқ мекард. Саволе ба миён меояд, ки забони расмии давлатӣ дар Боҳтару Суғд чӣ ном дошт?

Соли 1995 дар дехаи Работаки вилояти Бағлони Афғонистон тасодуфан сангнавиштае ёфт шуд, ки ба шоҳаншоҳи Кушониён Канишқаи Кабир тааллуқ дорад. Ин навишта фармони Канишқаи Кабир дар бораи соҳтани маъбади худоён ва дар он гузоштани ҳайкалҳои худоён, фариштагон ва шоҳони кушонӣ мебошад. Дар ҳамин фармон гуфта мешавад, ки дар мамлакат ба ҷои забони юнонӣ забони ориёй ҷорӣ карда шавад.

Тавре ки маълум аст, баъди сарнагун соҳтани давлати Юнону Боҳтар дар коргузории кушониёни аввал забони юнонӣ истифода мешуд. Канишқаи Кабир забони юнониро барҳам дода, забони модарии худ – боҳтариро бо номи забони ориёй забони давлатӣ ва коргузории давлати худ эълон менамояд. Тафсиркунандай ин фармон эроншинос Симс Вилямс қайд мекунад, ки «дар ибтидои асрҳои милодӣ забони боҳтариро яке аз забонҳои муҳимми ҷаҳон номидан мумкин аст. Ин забон ҳамчун забони давлатии Кушониён ба ҳамаи бошандагони ин империяи бузург, аз ҷумла ҳудуди имрӯзаи Афғонистон, Ҳиндустони Шимолӣ, Осиёи Марказӣ фаҳмо буд. Баъди барҳам ҳӯрдани империяи Кушониён забони боҳтарӣ (балҳӣ) камаш боз 600 соли дигар забони ҳукмрон буд. Дар ин бора бозёфтаҳои ҳаттии аз водии Тучии Покистон (асри IX милодӣ) ёфтшуда, ки ба ойинҳои монавӣ ё буддой тааллуқ доранд, гувоҳӣ медиҳанд». Аз гуфтаи забоншиносон бармеояд, ки забони боҳтарӣ забони давлатии Кушониёни

Хурд (Кидориён), Хиёниён ва Ҳайтолиён буд ва то истилои араб забони расмии давлатии тоҷикон ба шумор мерафт ва маҳз ҳамин забон дар замони истилои араб бо номи дарӣ шуҳрат меёбад. Чун ба гайр аз забони расмии бохтарӣ боз лаҳчаҳои гуногун вучуд доштанд, бинобар ҳамин, забони расмии хаттии адабиро забони дарборӣ (дарӣ), яъне давлатӣ номидаанд. Аз ҳамин ҷиҳат онро тамоми мардуми босаводи шаҳрҳо ва ноҳияҳои на танҳо Боҳтар, балки Ҳоразму Суғд медонистанд. Вақте ки арабҳо Ҳурӯсонро гирифтанд ва бо забони дарӣ шинос шуданд, аз он дар ташвиқот ва тарғиботи динӣ дар сүғдзамин истифода бурданд, аз ин лиҳоз, забони дарӣ ҳамин забони тоҷикӣ аст.

Вақте ки дар миёнаҳои асри IX дудмонҳои тоҷик: Тоҳириён, Саффориён ва Сомониён ба сари қудрати сиёсӣ омаданд, забони дарӣ равнақ меёбад ва боз забони давлатӣ ва расмии тоҷикон дар Тоҷикзамини Шарқӣ қарор мегирад. Дар замони Сомониён забони форсии дарӣ (тоҷикӣ) ба забони расмии давлати Сомониён, забони шеъру адабиёт ва илму ҳунар табдил ёфта, ба Тоҷикзамини Фарбӣ (Форс) меравад. Бинобар ин ватани забони дарӣ-тоҷикӣ Тоҷикзамини Шарқӣ мебошад. Махсусан, тоҷикон забони модарии худро аз унсурҳои бегона тоза менамоянд ва онро дар мамлакати паҳновари худ густариш медиҳанд. Ҷӣ тавре ки таъриҳ гувоҳ аст, арабҳо меҳостанд дар тамоми қаламрави ислом забони худро ҷорӣ намоянд. Онҳо мероси хаттӣ ва адабию илмии тоҷикии тоисломиро нобуд соҳтанд, аммо забони модарии моро нест карда натавонистанд.

Дар замони Сомониён забони модарӣ ва расму ойинҳои миллии мо, аз қабили ҷашиҳои Наврӯз, Меҳргон, Сада ва гайра аз нав эҳё шуданд. Бинобар ин забони имрӯзаи моро тоҷикӣ номидан комилан дуруст мебошад. Забон бояд номи миллатро дошта бошад, вожаи форс номи ҷуғрофӣ аст ва истифодаи он дар мағҳуми этникӣ ҳатост.

Худуди паҳн шудани этноними тоҷик. Дар замони истилои муғулнажодҳо – туркҳо заминҳои Турон, ки бахши Сибир, Қазоқистон, Қирғизистон ва Кошгари Ҳутанро ташкил

мекунанд, ба онҳо гузаштанд. Заминҳои соҳилҳои дарёи Азов то Дунай ба дасти турку славянҳо афтоданд. Ҳалқҳои ориёй-сакой – скифҳо бо турку славян омезиш ёфта, номи этникии худро гум карданд. Дар қисмати Қафқоз як бахши хурди ориёихо бо номи аланҳо боқӣ мондаанд, ки имрӯз бо номи осетинҳо маъруфанд. Осиёи Сағир, қисми шимолии Курдистонро дар асри XII туркони салҷуқӣ забт мекунанд. Дар бахшҳои боқимонда давлатҳои Сосониён, Кушониёну Ҳайтолиён то омадани арабҳо арзи вучуд доштанд. Дар натиҷаи истилои араб бахши Байнаннаҳрайн ба арабҳо мегузарад.

Ҳамин тавр, давлати тоҷикии Тоҳириён қаламрави бештари Тоҷикзаминонро фаро мегирифт. Ин ҳудуд дар замони Саффориён низ нигоҳ дошта шуд. Аммо он дар замони Сомониён маҳдуд гардид, зеро ба давлати Саффориён вилоятҳои Форс, Ҳузистон ва Лурестон низ ворид буданд. Дар замони Сомониён бахшҳои Лурестон, Кирмон, Форс ва Курдистон ба давлати Оли Буя, ки он низ давлати тоҷикӣ-эронӣ буд, дохил мешуданд. Бахшҳои шимолии Ҳиндустон ба қаламрави давлати Сомониён дохил набуданд ва минбаъд ба давлати Ғазнивиён итоат доштанд. Онон тамаддун ва фарҳанги забони тоҷикӣ-форсиро дар он ҷо паҳн намуданд ва сабаби равнақи этноними тоҷик дар Ҳиндӯ Кошғар шуд. Ҳамин тавр, ҳудуди паҳншавии этноним ва забони тоҷикӣ хеле васеъ, яъне аз ҳаличи Форс то марзи Чин буд.

Ташаккули фарҳанги миллӣ. Мо дар бахши забон ишора намудем, ки тоҷикон барои эҳёи забон, адабиёт ва тамаддуни гузаштагони худ кӯшишҳои зиёд ба ҳарҷ доданд, аммо ҳатту ойини аҷдодии худ – маздаясноро дигар барқарор карда натавонистанд. Азбаски дини ислом дар саросари қаламрави Тоҷикзамин аз марзи Чин то ҳаличи Форс ҷорӣ шуда буд, ҳатти арабӣ ҳамчун ҳатти қаломи муқаддас боқӣ монд.

Яке аз ҳусусиятҳои ҳалқ будан, фарҳанги хоси миллии ҳудро доштан аст. Мо онро ҳама вақт доштем, зеро ҳалқи тоҷик дар замонҳои ориёй будан ва минбаъд номи тоҷикро ба худ гирифтанд, мардуми кишоварз, ҳунарманд, оғаранданд.

нэъматҳои моддӣ ва бунёдгари шаҳру дехот, оғарандай санъати баланди тасвирий, хат, адабиёт ва таъриху фарҳанг мебошад.

Давраи ташаккули ҳалқи тоҷик аз асри III баъд аз милод шурӯй мешавад ва он дар замони Сомониён ба охир мерасад. Ҳалқи тоҷик пеш аз истилои араб фарҳанги баландпояеро соҳиб буд ва мо дар дарсҳои гузашта дар бораи он нақл кардем. Дар замони истилои араб ва ҷорӣ намудани ислом таназзулоте ба назар мерасад, зоро ақидаи ойини маздаясна дар бораи соҳтори зиндагӣ, давлатдорӣ, тараққиёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва илму ҳунар нисбат ба дини ислом демократитар, озодтар буд. Ислом тасвири одамон ва зиндагии бофароғатро маҳдуд соҳт. Дар девори қасрҳо ба ҷойи расмҳои гуногун ва дар маъбадҳо ба ҷойи ҳайкалҳои худоён ва шоҳон навиштаҳо аз оёти Қуръон пайдо шуданд, лекин рассомони тоҷик аз ҳарфҳои арабӣ нақшу нигори нотакроре дар дару деворҳои масҷид ва мақбараю қасрҳо ба вучуд оварданد, ҳатти арабиро ба санъати тасвирий табдил доданд.

Ба ҷойи ҳайкалу расмҳо тасвири рустаниҳо ва нақшҳои ҳандасӣ пайдо шуданд. Ҳафриёт дар қасрҳои тобистонаи бухорхудотҳо дар Варахшай асрҳои VII–IX нишон дод, ки дар ин давра дар санъати меъморӣ масолеҳи нав, аз ҷумла гаҷ ва хишти пухта ба кор мерафтанд. Хишти пухтаи $24\times24\times4$ см андоза дошта, дар соҳтмони масҷидҳо, қасрҳо, мақбараҳо, гунбазу манораҳо васеъ истифода мегардид. Пеш аз он биноҳо аз поҳса ва хишти ҳом соҳта мешуданд, ки умри чандон дароз намедиданд.

Умри биноҳои аз хишти пухта соҳташуда ба ҳазорсолаҳо мерасид. Масалан, мақбараи Исмоили Сомонӣ дар Бухоро беш аз ҳазор сол умр дорад, ки то ба рӯзгори мо бокӣ мондааст ва яке аз муъчизаҳои меъмории шарқи мусалмонӣ ба шумор меравад.

Дар Варахша деворҳо аз хишти пухта ва поҳса соҳта шудаанд, аммо онҳо аз дарун бо хишти пухта ва бо маҳсули гаҷ рӯйкаш гардидаанд. Рӯйи ин девори хишти пухта бо андоваи гафси гаҷ пӯшонида шуда, дар он нақшҳои гуногуни

рустанӣ ва ҳандасӣ қандаанд. Дар нигориши гации Варахша расмҳои барҷастаи фариштагон, кабк, гавазн ва гайра акс ёфтаанд. Азбаски қасрҳои буҳорхудотҳо дар давраи гузариш аз ойини маздаясно ба ислом обод шудааст, дар девори яке аз толорҳои он расми маросими филсаворӣ, аспсаворӣ ва гайра акс шудаанд. Дар ин маросим мичмарҳои заррин фурӯзон мебошанд ва мубадон дар атрофи онҳо ба ибодат машғуланд. Бисёр ҷойҳои қаср дар замони ислом, баъди кушта шудани охирин буҳорхудот ҳароб карда шудаанд. Шояд дар деворҳои қаср маросими тоҷгузории буҳорхудоти охирин – Бунёд нақш ёфта буд.

Мо дар давраи гузариш аз ойини маздаясно ба ислом як омезиши тамаддуни пешин ва ташаккули тамаддуни навро мебинем, ки он дар асоси анъанаҳои миллии ориёй-тоҷикии пеш аз ислом равнақ ёфтааст. Ин анъанаро мо дар асарҳои заргарӣ, кулолӣ, боғандагӣ, меъморӣ, забон, адабиёт ва гайра муноҳида менамоем.

Чунончи, мақбараи Исмоили Сомонӣ таҷассуми муваффақиятҳои меъмории пеш аз ислом ва асоси тараққиёти меъмории давраи исломӣ ба ҳисоб меравад; яъне дар соҳтмони мақбара унсурҳои меъмории пешазисломӣ фаровон истифода шудаанд.

САВОЛҲО:

1. Чаро номи ориёни ҳалқи мо фаромӯши шуд?
2. Чаро забони ориёиро форсӣ номиданд?
3. Сабабҳои пайдо шудани номи тоҷик қадомҳоянд?
4. Чаро өвжсаҳои аҷам, деҳқон, озодагон ба номи этникӣ табдил наёфтанд?
5. Ҳудуди ташаккули ҳалқи тоҷик аз кучо то кучо буд?

САНАҲОИ МУҲИММИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК – ЭРОНӢ ДАР ИБТИДОИ АСРҲОИ МИЁНА

- 222 Ардашери Бобакон ба ҷои падараш соҳиби таҳт мегардад.
- 223 Ардашер бар Артабони V ғолиб мешавад.
- 227 Ардашер шоҳаншоҳ (шоҳи шоҳон) эълон шуда, то соли 241 ҳукмронӣ мекунад.
- 241–271 Подшоҳии Шопури I.
- 241–260 Ҷангӣ якуми Шопури I бо Румиён.
- 260–258 Ҷангӣ дуюми Шопури I бо Румиён.
- 262 Монӣ худро пайгамбар эълон мекунад.
- 271–272 Подшоҳии Ҳурмузи I.
- 272–275 Подшоҳии Баҳроми I.
- 275–282 Подшоҳии Баҳроми II.
- 272–301 Подшоҳии Нарсӣ.
- 298 Шикасти Нарсӣ дар ҷангӣ Рум. Имзо шудани шартномаи Нисибин. Мувофиқи он панҷ вилояти Сосониён ба дасти румихо гузаштанд.
- 310–371 Шоҳаншоҳии Шопури II.
- 350–357 Ҷангӣ Шопури II (Шопури Бузург) бо Ҳайтолиён.
- 359–363 Ҷангӣ Шопури II бо Румиён. Баргардонидани панҷ вилояти аз дастрафта.
- 339–420 Подшоҳии Яздигурди I.
- 420–438 Подшоҳии Баҳроми Гӯр.
- 438–457 Подшоҳии Яздигурди II.
- 459–473 Подшоҳии Фирӯзи I.
- 480–487 Подшоҳии Кубод.
- 491–529 Ҳаракати Маздак.
- 531–579 Салтанати Ҳусрави I – Анӯшервон.
- 570 Забти Яман аз тарафи Ҳусрави I ва кушодани роҳ ба уқёнуси Ҳинд.

- 588–590 Хучуми туркон ба сарзамини Сосониён. Аз Баҳроми Чӯбина шикаст хӯрдани туркон.
- 590–627 Подшоҳии Ҳусрави II (Парвиз).
- 604–617 Давраи пурзӯрии сипоҳи тоҷикон–эрониён. Бо сарварии Шоҳин сипоҳ тамоми Осиёи Наздик, Миср ва Осиёи Хурдро гирифт.
- 601–630 Давраи зуҳуроти ислом.
- 632 Соли реҳлати Пайғамбар – Муҳаммад (с).
- 632–661 Хилофати хулафои рошидин – Абубакр, Умар Усмон ва Алӣ.
- 634 Оғози забти Тоҷикзамин аз тарафи аъроб.
- 685–750 Хилофати Умавиён.
- 750–1258 Хилофати Аббосиён.
- 704–715 Забти пайдарпайи вилоятҳои Тоҷикзамин аз тарафи лашкаркаши араб Қутайба ибни Муслим.
- 712 Муҳорибаи Самарқанд.
- 715 Қутайба дар Фарғона ба қатл мерасад.
- 719–722 Ҷангҳои озодихоҳии тоҷикон аз асорати араб.
- 725 Шикаст хӯрдани амири араби Ҳурросон – Асад ибни Абдуллоҳ дар Ҳатлон.
- 728 Муҳорибаи тоҷикон бо арабҳо дар қалъаи Камарҷо.
- 735 Шикасти дуюмбораи Асад ибни Абдуллоҳ дар Ҳатлон
- 738–748 Муборизаи тоҷику араб ба муқобили Умавиён.
- 750 Муборизаи зидди Умавиён бо сарварии лашкаркаши бузурги тоҷик Абумуслими Ҳурросонӣ.
- 751–755 Амирии Абумуслим дар Ҳурросон.
- 755 Шӯриши Синдбод.
- 760–784 Шӯриши Сафедчомагон.
- 792–795 Амирии Фазл – писари Яҳёи Бармак дар Ҳурросон.
- 806 Шӯриши Рофеъ ибни Лайс.

ЛУГАТНОМАИ ТАЪРИХӢ, ЧУГРОФӢ

<i>Авесто</i>	китоби осмонии дини маздаясно (зардуштӣ) буда, маънояш дониш аст.
<i>Аллоҳ</i>	Худо.
<i>Антропология</i>	вожай юоной буда, илм дар бораи пайдоиши инсон мебошад.
<i>Археология</i>	вожай юоной буда, аз ду бахш: архаёс – қадим ва логос – илм, яъне илм дар бораи омӯхтани таърихи қадими инсоният мебошад.
<i>Арчосп</i>	шоҳи Турон, вожай «арчосп» – аспи роҳравро ифода мекунад.
<i>Афиши</i>	маънояш соҳиб аст.
<i>Aхсиар</i>	номи авестоии дарёи Сир аст. Сакоиҳо онро Силис меғуфтанд. Юнониҳо Сирро Танаис номида буданд ва бо дарёи Дон омехта карданд. Номи Сирро Яксард низ гуфтаанд. Вожай «Яксард» аз Ахсиар, Ахсикат маркази Фарғона дар асрҳои III п.м. ва I–XII милодӣ гирифта шудааст.
<i>Ашкониён</i>	номи сулолае аст, ки дар Порт солҳои 250 то милод ва 224 милодӣ ҳукмронӣ кардааст.
<i>Аҳурон</i>	номи ноҳияи Шаҳринав дар қадим.
<i>Байнаннаҳрайн</i>	мамлакати байни ду рӯд, дарё.
<i>Баг</i>	дар забони қадими ориёй Худо аст. Вожаҳои боги русӣ ва бег, бой, бағу аз ҳамин решанд.
<i>Багон</i>	худоён, бағонкат, вагонкат – хонаи худоёнро гӯянд.
<i>Бик</i>	номи шоҳи Нахшаб (Насаф) аст. Маънои бик-калон, бузург мебошад.
<i>Бостониинос</i>	археолог.
<i>Боҳтар</i>	номи яке аз вилоятҳои қадими ориёй–тоҷикон мебошад. Маънояш шимол аст. Номи шаҳри Балх аз вожай Боҳтар гирифта шудааст. Дар «Авесто» бо номи Баҳдӣ зикр шуда, яке аз

	сарзаминҳои оғаридаи Ахурамаздо мебошад. Ватани Зардушт аст.
<i>Бүчабала</i>	бузургу боло.
<i>Вахш</i>	номи қадими рӯди Ому будааст. Рӯди Вахш ба-рои ориёиҳо муқаддас ҳисобида мешудааст. Дар «Авесто» бо номи Ванаҳгӯҳа Дойтиё зикр мешавад. Юнониҳо онро Окс номидаанд. Дар замони Кушониён фариштаи Оҳшо–Вахшо буд. Ҳоло Вахш яке аз шоҳобҳои рӯди Ому мебошад.
<i>Ваширӣ</i>	номи вилоят ва шаҳр дар Тоҷикзамини Шарқӣ (ҳоло Файзобод). Маънояш – замини васеъ. вешгард замини равшан.
<i>Ваҳуманаҳ</i>	фариштаи пиндори некӣ дар «Авесто».
<i>Вижсагӣ</i>	дигаргунӣ, хусусият, маҳсусият.
<i>Виспарад</i>	номи китобе аз «Авесто».
<i>Геология</i>	вожаи юнонӣ буда, аз ду бахш иборат мебошад: гео – замин, логия – илм, яъне илм дар бораи замин ва соҳти он.
<i>Говмарӣ</i>	саравлоди олами ҳайвонот ва рустаний дар ойини маздаясно.
<i>Готҳо</i>	номи асари аввалин фиристодаи Ҳудо – Зардушт аст, ки аз паёмҳои Ҳудованд иборатанд.
<i>Гударз</i>	писари Гуштосп.
<i>Дабир</i>	котиб, мирзо, сафир.
<i>Дабирнам</i>	сарвари дастгоҳи ҳукумат.
<i>Дафтар</i>	китоб, идораи корӣ.
<i>Деҳқон</i>	давлатманд, заминдор (феодал). Решаи вожаи деҳқон аз калимаи деҳ аст.
<i>Диз</i>	диз – қалъа, коҳи шоҳнишин дар шаҳр.
<i>Диндабира</i>	хатти авестоӣ, ки аз 44 ҳарф иборат аст.
<i>Динкарӣ</i>	китоби муҳтасаре дар бораи «Авесто» ва ойини маздаясно мебошад. Қонуну қоидаҳои динӣ ва додситонӣ аст.

<i>Додситон</i>	прокурор, суд.
<i>Дудмон</i>	хонадон, авлод, сулола.
<i>Дугдуга</i>	модари пайғамбар – Зардушт.
<i>Забур</i>	китоби пайғамбари яҳудиён – Довуд.
<i>Замиёд</i>	номи фариштаи Замин, вожаи зан аз решай Замин аст.
<i>Занд</i>	тафсири «Авесто».
<i>Зансолорӣ</i>	модаршоҳӣ.
<i>Зобул</i>	яке аз вилоятҳои қадимтарини ориёнишинтоҷикон мебошад. Зобул номи қадими Систон–Сакистон аст.
<i>Истравишиан</i>	дар ибтидои асрҳои миёна яке аз вилоятҳои тоҷикнишин буд, ки номи асли Уструшана мебошад. Ҳоло як бахши он бо шаҳрҳои Дизак, Зомин, Хавос ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва бахши дигарааш ба Лайлаки Ҷумҳурии Кирғизистон доҳил аст.
<i>Иҳииид</i>	маънояш сарбоз аст.
<i>Кандиз</i>	либоси пашмини савора, беостин, ки бо гиреҳ-банд дар сина устувор мешавад. Кандизҳои шоҳӣ остини сарбаста доштанд.
<i>Капол</i>	чумчума, косахонаи сар.
<i>Катиба</i>	навиштаҳои гуногунмазмуне, ки дар кӯҳҳо, ҳарсангҳо, сангҳои болои қабрҳо, хишту де-ворҳо канда шудаанд.
<i>Каигар</i>	дар қадим яке аз ноҳияҳои ориёй ва пасон тоҷикон буд. Баъд туркон онро гирифтанд ва ҳоло уйғурҳо зиндагӣ доранд. Вожаи «Кошғар» ба забони қадими сакоҳутанӣ бағали кӯҳро ифода мекунад.
<i>Кидориён</i>	номи сулолаи подшоҳон аст.
<i>Колбад</i>	қолаб, устухончусса.
<i>Корез</i>	канали зеризаминиӣ.

<i>Кумед</i>	номи қабилаи ориёист, ки дар қадим дар во-дии Ҳисор то Рашт мезистанд ва ба чорвондорӣ машғул буданд. Дар замони ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ дар ноҳияи Душанбе ба лашкари мақдунихо борҳо шикаст додаанд. Номи Кофарниҳон шакли ҳаробшудаи Кумедиён мебошад, маънояш қӯҳ аст, мардумони қӯҳистонӣ.
<i>Куркам</i>	шаҳри форҳо, курҳо, гори уфуқӣ, номи дехаҳои Курговади Дарвоз ва Курёнтие Яғноб аз ҳамин решаанд.
<i>Кушониён</i>	номи хонадон аст, ки аз исми саравлод – Кушон сарчашма мегирад.
<i>Лангар</i>	истгоҳ, бошишгоҳ, қароргоҳ.
<i>Мадҷо</i>	манотиқе, ки замини миёнаҷойро ифода мекунад.
<i>Маздаясно</i>	вожаи авестоӣ аст. Калима аз ду бахш: маздо ба маънои доно, яъне Ҳудои доно, ҳамадони ягона ва ясно бошад, ба маънои ситоиш омадааст. Вожаи маздаясно маънои ситоishi Ҳудованди ягонаи ҳамадонро ифода мекунад.
<i>Маъбади отаи</i>	бинои маҳсусе аст, ки дар меҳроби он оташи муқаддас месӯзад. Оташ дар ойини Зардушт қиблა, нишоне ба сӯйи Ҳудованд аст. Оташ рамзи рӯшноӣ, нури Ҳудованд, нури илоҳӣ, нури зиндагии худоофарида дар Замин мебошад.
<i>Ман</i>	ченаки вазн дар замони қадим, баробари 418 г.
<i>Мовароуннаҳр</i>	номи арабии Варорӯд, Варазрӯд аст. Маънояш замини байни ду рӯд – Ому ва Сирро гуфтаанд.
<i>Мубад</i>	муллои зардуштӣ.
<i>Муг</i>	диндори ойини маздаясно.
<i>Нахҷирнат</i>	сардори пардиз, боғи шикоргоҳ. Шоҳон ҷойи маҳсус барои шикор доштанд ва он аз тарафи ҳукumat назорат мешуд ва ҳеч кас ба ғайри шоҳ дар он шикор карданро ҳақ надошт.

<i>Об</i>	рӯди бузург дар Сибир.
<i>Озаргушинаст</i>	номи маъбади оташ дар Шизи Эрон.
<i>Озарфаранбаг</i>	номи оташи мубадон.
<i>Ориён вайч</i>	номи аввалин ватани Ориёҳо, маънояш ватани паҳновар. Дар қадим ба Ориён вайч ҳавзай миёнаи рӯди Ому ворид буд ва марказаш дар Қубодиён – маъбади рӯди Вахш шуморида мешуд.
<i>Отурвон, атарбон</i>	посбонон, нигоҳдорони оташи муқаддас
<i>Порс (Форс)</i>	номи вилоят дар Ориёни Фарбӣ. Аз ин сарзамин ду сулолаи шоҳони ориёй-тоҷикӣ: Ҳаҳоманишиён ва Сосониён баромадаанд.
<i>Саблон</i>	кӯхе буд, ки дар болои он Пайғамбар Зардушт даҳ сол тоату ибодат намуд ва паёмҳои Ҳудовандро гирд овард.
<i>Сарандеб</i>	ҷазираи Сейлон аст.
<i>Синд</i>	ҳоло Қандаҳор дар Афғонистон, Ҳинд.
<i>Соруши, Суруши</i>	фариштаи сари пули чинвод (сирот) аст.
<i>Сүгд</i>	номи яке аз вилоятҳои қадими ориёй-тоҷикӣ мебошад. Дар қадим мағҳуми Суғд ҳамаи ноҳияҳои водии рӯдҳои Сир, Зарафшон ва Қашқадарёро ифода мекард. Дар ибтидои асрҳои миёна мағҳуми Суғд танҳо водии Зарафшон ва Қашқадарёро фаро мегирифт. Маънояш равшан, пок мебошад. Дар «Авесто» Гава Суғда ватани Говмард мебошад. Гӯё Ҳудовандро аввалин намояндаи ҳайвонҳо – Говмардро ин ҷо оғаридааст.
<i>Тавромт</i>	китоби мазҳабии оини Мусо.
<i>Тайсафун</i>	маркази давлати Сосониён, Ашкониён.
<i>Танбар</i>	устухондон, тобут.
<i>Тахористон</i>	ин ном дар асрҳои III–IV милод бар ивази Боҳтар пайдо мешавад, зеро қабоили ҳамроҳи сулолаи кушонӣ (ючиҳо) омада, худро тоҳар мегуфтанд. Номи тоҳарро забоншиносон

сарсафед маънидод кардаанд. Тахориҳо қабоили ориёй буданд ва Кушониён аз онҳо баромадаанд.

Тоҷикзамин

истилоҳи нав буда, муаллиф онро дар ивази Эронзамин нисбат ба мулкҳои гузаштаи тоҷик пешниҳод кардааст, ки имрӯз дар Афғонистон, Ҷин, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Ўзбекистан вориданд.

Тоҷикзамини Farbī – Эрони кунунӣ дар назар аст, зоро этноними тоҷик номи ҳамаи форсзабонони дунё мебошад, агарчи Ҳурросон, Систон таъриҳан ба Ориёи Шарқӣ тааллук доранд, аммо гайр аз замони Сомониён, дар тӯли ҳазораҳои дигар махсусан аз замони Ҳаҳоманишҳо то истилои араб ба давлатҳои Ориёи Farbī ворид буданд. Аз ҳамин сабаб, мо онҳоро ба Ориёи Farbī доҳил намудем.

Тоҷикзамини Sharqī – забоншиносон забонҳои ориёиро (эронири) ба Шарқӣ ва Farbī чудо намудаанд. Ба гурӯҳи забонҳои шарқӣ: бохтарӣ, хоразмӣ, сугдӣ, паштӯй ва сако-хутанӣ доҳил мешаванд. Азбаски баъзе фарқҳои фарҳангӣ дар тамаддуни моддии ориёихо ва тоҷикони шарқӣ нисбат ба Farbī мушоҳида мешаванд, мо низ Ориён–Тоҷикзаминонро ба Шарқӣ ва Farbī тақсим намудем. Ориёзамин, Тоҷикзамин, Эронзамин мағҳуми этникӣ мебошад. Этноними тоҷик ба ҳамаи форсзабонҳо, даризабонон, балучҳо, курдҳо ва паштунҳо тааллук дорад.

Тур

номи тотемавии ҳамаи ориёихои чорводор буд. Тур – писари Фаридун.

Турон

номи ноҳияҳое, ки дар онҳо саҳронишинони кӯчӣ – ориёй зиндагонӣ мекарданд. Тур аз номи гови зоти тур гирифта шуда, маънояш далер аст.

Фар

нишонаи зиндагӣ, рӯшной дар ойини маздаясно.

<i>Фарвардин</i>	моҳи аввали соли ориёй-точикӣ, моҳи равшан.
<i>Фарвартик</i>	мақбара, мазор, дахма.
<i>Фаргона</i>	яке аз вилоятҳои қадими ориёнишин-точикнишин аст. Номи вай дар «Авесто» ба шакли Паракана, яъне ноҳияи гӯша, канора ёд мешавад. Дар адабиёти чиноии асрҳои III-II п.м. бо номи Даван ёд мешавад. Вожаи «даван» бо номи аспҳои даванди он алоқаманд мебошад. Дар арафаи истилои турку араб Фаргона шоҳигарии алоҳида буд. Маркази он Оҳшикат баъдан Аҳсикаш номида шуда, шоҳи он унвони ихшидро дошт.
<i>Фарсанг</i>	масофаи ҷашмрас баробар ба 5760 м.
<i>Фулизот</i>	маъданҳо.
<i>Хваб</i>	сарвар.
<i>Хиён</i>	номи қабилаи ориёй, кӯчӣ.
<i>Хурд Авесто</i>	китоби муҳтасар аз «Авесто».
<i>Хутан, Турфон</i>	номи вилоятҳои қадими ориёнишин, имрӯз Синсизяни Чин.
<i>Хушатр</i>	вилоят, сарвар.
<i>Хушатрпат</i>	сарвари вилоят, сатрап.
<i>Ҳазорпат</i>	дастай бемаргон, сарвари дастай бемаргон.
<i>Ҳаро</i>	номи кӯҳи муқаддас дар «Авесто», ҳоло кӯҳҳои Хинду Помир-Ҳимолой.
<i>Ҳафр</i>	ковишиҳои бостоншиносӣ.
<i>Чирик</i>	дастай фидоиён, горди шоҳӣ.
<i>Чонар</i>	пайқ, хабаррасон.
<i>Чонархона</i>	меҳмонхона, корвонсарой дар замони Ҳаҳоманишиҳо.
<i>Чоч</i>	номи яке аз вилоятҳои қадими ориёнишин-точикон мебошад. Маънои он чандон равшан нест. Вақте ки арабҳо омаданд, онро забт намуданд, ба ҷои Чоч – Шош гуфтанд.

	Дар асрҳои XIV–XV ба ҷойи Шош – Чоч номи шаҳри Тошканд пайдо мешавад.
<i>Шаҳристон</i>	шаҳр. Дар қадим шаҳри тоҷикон–эрониён ба диж – ҷойи нишасти шоҳ, шаҳристон – ҷойи нишасти шаҳриён ва шаҳри беруна тақсим мешуд. Шаҳри беруна ё работ бахши нави берун аз девори шаҳр пайдошударо мегуфтанд.
<i>Шимон</i>	номи қадими Ҳисор буда, маънояш баландӣ аст.
<i>Эллинӣ</i>	тамаддуни омезишёфтаи ориёиҳо бо юнониён.
<i>Этногенез</i>	вожай юнонӣ буда, аз ду бахш: этнос – ҳалқ ва генез – пайдоишро ифода мекунад. Яъне илм дар бораи пайдоиши ҳалқҳо аст.
<i>Этнография</i>	вожай юнонӣ буда, аз ду бахш: этнос – ҳалқ, графия – омӯхтан, навиштанро ифода мекунад. Этнография – мардумшиносӣ, илм дар бораи омӯзиши ҳалқҳо мебошад.
<i>Ясно</i>	бахши китоби «Авесто» аст.

МУНДАРИЧА

ПЕШГУФТОР 3

Боби I. ТОЧИКЗАМИНИ ФАРБЙ (ЭРОНИ ФАРБЙ) ДАР ЗАМОНИ СОСОНИЁН

§ 1. Ташкили давлати Сосониён.....	6
§ 2. Сиёсати берунии подшохони сосонӣ дар асрҳои III–IV (ҷангҳо бо румиён)	9
§ 3. Сиёсати берунии Сосониён дар аспи V	13
§ 4. Ҷунбиши маздакиён	14

Боби II. ТОЧИКЗАМИНИ ФАРБЙ ДАР ЗАМОНИ ОХИРИН ПОДШОХОНИ СОСОНИЙ

§ 5. Хусрави II маъруф ба Хусрави Парвиз.....	18
§ 6. Сохтори давлатӣ ва ҷомеаи Сосониён	19
§ 7–8. Динҳо	24
§ 9. Фарҳанг	29
§ 10–11. Шаҳрҳо, меъморӣ ва санъат дар замони Сосониён	32
§ 12. Фарқи давлатдории Сосониён аз гузаштагони худ. Аҳаммияти давлати Сосониён дар таърихи давлатдории тоҷикон-эрониён	39

Боби III. ТОЧИКОН-ЭРОНИЁНИ ШАРҚӢ ДАР АСРҲОИ III–VIII

§ 13. Кушониёни хурд дар асрҳои III–IV	42
§ 14. Ҳиёниён-Ҳайтолиён	44
§ 15. Пайдоиши Ҳиёниҳо-Ҳайтолиён. Нажод ва ватани онҳо	47
§ 16–17. Шаҳрҳои марказии Тоҷикзамини Шарқӣ дар асрҳои IV–VIII	50
§ 18. Панҷакат намунаи шаҳрҳои асрҳои V–VIII	56
§ 19–20. Шаҳрҳо	59
§ 21. Дехаҳо дар асрҳои IV–VIII	65
§ 22. Қӯшкҳо	68

Боби IV. СОХТОРИ ДАВЛАТЙ ВА ИЧТИМОИИ ТОЧИКЗАМИНИ ШАРҚЙ ДАР АСРҲОИ III–VIII

§ 23. Сохтори давлатй	72
§ 24. Намудҳои заминдорӣ	74
§ 25. Хунармандӣ ва Савдо	78
§ 26–27. Санъат	82
§ 28. Ҷангрофзорҳо (аслиҳа)	93
§ 29. Мактаб ва маориф. Забон ва адабиёт	95
§ 30. Динҳо дар Тоҷикзамини Шарқӣ	100
§ 31. Варзиш	104

Боби V. ЗУҲУРИ ИСЛОМ

§ 32–33. Густариши ислом	110
§ 34–35. Пазироии ислом ва асосҳои он	115
§ 36. Ҷангҳои истилогаронаи араб дар Тоҷикзамини Фарӯӣ	116
§ 37. Ҷангҳои охирин дар Тоҷикзамин–Эронзамини Фарӯӣ	120

Боби VI . ХИЛОФАТИ АРАБ

§ 38. Ҳокимиияти арабҳо	124
§ 39. Ташкили хилофати Аббосиён	127

Боби VII. ТОҶИКЗАМИНИ ШАРҚЙ ДАР ЗАМОНИ ИСТИЛОИ ТУРКУ АРАБ

§ 40. Истилои Тоҷикзамини Шарқӣ аз ҷониби туркон	130
§ 41. Тоҷикзамин–Эронзамини Шарқӣ дар арафаи истилои араб. Ҳоразм дар арафаи истило	133
§ 42. Тахористон дар арафаи ҳучуми арабҳо	138
§ 43. Кобул дар замони истилои араб	143
§ 44–45. Суғд дар арафаи истилои араб	146

Боби VIII. ҲУЧУМҲОИ ФОРАТГАРОНАИ АРАБҲО БА ТОҶИКЗАМИНИ ШАРҚЙ

§ 46. Вазъи сиёсии минтақа дар арафаи ҳучуми арабҳо	154
---	-----

§ 47. Мунтазамии забткориҳои арабҳо дар Варорӯд ва муборизаи тоҷикон барои истиқлолият.....	158
§ 48–49. Забти вилоятҳои Ҳирот, Заранҷ, Ғӯр, Зобул ва Кобул.....	161

Боби IX. ИСТИЛОИ АРАБ

§ 49–50. Давраи дуюми забткориҳои арабҳо дар Тоҷикзамини Шарқӣ	167
§ 51. Ҷангҳои озодиҳоҳонаи тоҷикон дар Ҳурисон дар солҳои 717–722	169
§ 52. Шӯриши шоҳзодагони Суғд бо сарварии Ғӯрак дар солҳои 719–720	171
§ 53–54. Шӯриш бо сарварии Деваштич.....	175
§ 55. Бойгонии Деваштич ва аҳаммияти таърихии он	179
§ 56. Муборизаи тоҷикон дар солҳои 726–730 ба муқобили истилогарони араб	183
§ 57. Шӯришҳои солҳои 30-юм дар Тоҷикзамини Шарқӣ.....	187
§ 58. Муборизаи якҷояи тоҷику араб ба муқобили Умавиён	190
§ 59–60. Муборизаи тоҷикон ба муқобили Аббосиён.....	194

Боби X. ТАНАЗЗУЛИ ХИЛОФАТИ АРАБ

§ 61. Сабабҳои ғалабаи арабҳо дар Тоҷикзамин–Эронзамин...	201
§ 62. Ҳаракати ватанпарастии шуубиҳо	203
§ 63. Нуфузи аввалин сулолаи тоҷик (Бармакиён).....	205
§ 64–65. Этногенези тоҷикон-эрониён	209

Санаҳои муҳимми таърихи ҳалқи тоҷик–эронӣ дар ибтидои асрҳои миёна	219
Лугатномаи таърихӣ, чуғрофӣ	221

ЮСУФШОХИ ЯЪҚУБШОХ

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК

(Ибтидои асрҳои миёна)

Синфи 6-ум

Китоби дарсӣ барои
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир	Қ. Сатторӣ
Мусаххех	О. Бухориев
Муҳаррири техникий	Н. Салоҳиддинзода
Тарроҳон	М. Ҷунайдзода С. Раҳмонзода

Ба чоп 11.03.2022 иҷозат дода шуд. Когази оғсет.
Чопи оғсет. Андоза – 60x90 $\frac{1}{16}$. Ҷузъи чопӣ 14.5
Адади нашр 150 000 нусха.
Супориши №5/9/2022

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Доњиш, 50.
Тел: 222-14-66
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Лавҳ” чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон.
ш. Душанбе, кӯчаи Раҳмон Набиев, 1.
Тел: +992 988 21 29 91